

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

*Бо ҳукуқи дастнавис*

*ВБД: 491.550:610 (81.2 (2T))*

**ШОДИМАТОВА МАЛИКА КАРИМБЕРДИЕВНА**

**ХУСУСИЯТҲОИ ЛУҒАВӢ-МАҶНОӢ ВА СОХТОРИИ ИСТИЛОҲОТИ  
ТИБӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОЧИК  
(СОЛҲОИ 2003-2023)**

**ДИССЕРТАЦИЯ**

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

**Роҳбари илмӣ:**

доктори илмҳои филологӣ

Низомӣ Санавбар Фахрӣ

**ДУШАНБЕ – 2025**

## **МУНДАРИЧА**

<b>НОМГҮЙИ ИХТИСОРАҲО.....</b>	<b>4-5</b>
<b>МУҚАДДИМА.....</b>	<b>6-20</b>

## **БОБИ I. ТАСНИФОТИ ЛУГАВӢ-МАӮНОИИ ИСТИЛОҲОТИ ТИБӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТ.....21-101**

1.1. Истилоҳоти ифодакунандаи ихтисосҳои тибӣ.....	22-36
1.2. Истилоҳоти ифодакунандаи номи бемориҳо.....	36-53
1.3. Истилоҳоти ифодакунандаи навъҳои ташхису табобат.....	54-65
1.4. Истилоҳоти ифодакунандаи аломатҳои клиникӣ ва пешгирии бемориҳо.....	65-75
1.5. Истилоҳоти ифодакунандаи навъҳои дорувор .....	75-80
1.6. Номгӯйи асбобу таҷхизоти тибӣ .....	80-82
1.7. Номгӯйи истилоҳоти фарматсевтӣ.....	82-97
1.8. Номгӯйи муассисаҳои тиббию табобатӣ .....	97-101

## **БОБИ II. ХУСУСИЯТҲОИ ЭТИМОЛОГИИ ИСТИЛОҲОТИ ТИБӢ.....102-136**

2.1. Истилоҳоти тибии аслӣ (тоҷикӣ).....	102-111
2.2. Истилоҳоти иқтибосӣ.....	111-136
2.2.1. Истилоҳоти тибии иқтибосии арабӣ дар забони матбуот.....	112-125
2.2.2. Истилоҳоти иқтибосии русию аврупой .....	125-131
2.2.3. Истилоҳоти иқтибосии туркӣ-узбекӣ.....	131-136

## **БОБИ III. ХУСУСИЯТҲОИ СОХТОРИИ ИСТИЛОҲОТИ ТИБӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТ.....137-165**

3.1. Истилоҳоти сода.....	139-140
3.2. Истилоҳоти сохта.....	140-150
3.3. Истилоҳоти тибии мураккаб дар забони матбуот.....	150-154
3.4. Ибора-истилоҳоти тибӣ дар забони матбуот.....	154-156
3.5. Ихтисораҳои тибӣ дар забони матбуот .....	156-159

3.6. Баъзе андешаҳо доир ба нуқсонҳои забони матбуот.....	159-165
<b>ХУЛОСА.....</b>	<b>166-167</b>
<b>ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ</b>	
<b>НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ.....</b>	<b>168</b>
<b>РӮЙХАТИ АДАБИЁТ.....</b>	<b>169-191</b>

## **НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО**

- ФЗТ – Фарҳанги забони тоҷикӣ  
ФТЗТ – Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ  
ФТ – Фарҳанги тиббӣ  
ВТ – Вожаномаи тиббӣ  
ФТН – Фарҳанги тибби ниёгон  
Бурҳ. – Бурҳони қотеъ  
ФФ – Фарҳанги форсӣ  
ФТЛ – Фарҳанги талафғузи луғот  
Дех. – Дехҳудо  
ЭМТ – Энсиклопедияи мухтасари тиб  
ЭСМТ – Энсиклопедияи истилоҳоти тиббӣ (Энциклопедический словарь медицинских терминов)

### **Рӯзнома ва маҷаллаҳо**

- Ч-ят – «Ҷумҳурият»  
С.м. – «Садои мардум»  
М.п. – «Мароми пойтаҳт»  
М.х. – «Минбари ҳалқ»  
Ч.Т. – «Ҷавонони Тоҷикистон»  
О. – «Омӯзгор»  
Т. – «Тоҷикистон»  
С.б. – «Саломат бошед»  
М. – «Миллат»  
О-гон – «Озодагон»  
Н-ҳ. – «Нигоҳ»  
Ё.т. – «Ёрии таъчилий»  
П.ш. – «Паёми шифо»  
В.С. – «Ворисони Сино»

Ф-ж – «Фараж»

Ш-бахш – «Шифобахш»

Н.з. – «Нури зиндагӣ»

А.З. – маҷ. «Авҷи Зуҳал»

Φ. – маҷ. «Фирӯза»

Б.Т. – маҷ. «Бонувони Тоҷикистон»

Д. – маҷ. «Даво»

Ш. – маҷ. «Шифо»

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқ** аз он иборат аст, ки бори аввал дар диссертатсия хусусиятҳои лексикию семантиқӣ ва этимологии истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ, роҳу воситаҳои соҳтани истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ дар асоси маводи фаровони забони матбуоти муосири тоҷик мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд.

Аҳаммияти таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки истилоҳоти тиббӣ дар асоси маводи ВАО дар забоншиносии тоҷик ба омӯзиши дақиқ ва таҳқиқоти монографӣ ниёз дорад ва он метавонад ба масъалаҳои баҳсноки истилоҳсозӣ ва истилоҳнигорӣ равшанӣ андозад. Инчунин, омӯзиш ва баррасии вижагиҳои забони васоити ахбори омма ҳамчун инъикоскунандай вазъи кунунии забони адабии тоҷикӣ ба мо имкон медиҳад, ки аз таҳаввулоти соҳториву маънӣӣ ва дастурии забони адабӣ, аз ҷумла истилоҳоти тиббӣ оғоҳ бошем.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ.** Истилоҳшиносӣ яке аз баҳшҳои муҳимми илми забоншиносӣ маҳсуб меёбад ва истилоҳоти тиббӣ як самти он мебошад. Истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ таърихи тулонӣ дорад. Тиб яке аз самтҳои қадимтарини фаъолияти инсонӣ буда, таърихи тибби халқҳои форсу тоҷик аз давраҳои қадим сарчашма мегирад, ки давоми солиёни зиёд давра ба давра ташаккул ёфта, системаи муайяни истилоҳоти тиббиро ташкил медиҳад.

Масъалаи истилоҳ ва истилоҳгузинӣ дар забоншиносӣ ҳамчун як баҳши илми забоншиносӣ дар даврони шуравӣ ва замони Истиқлолияти давлатӣ ба таври густурда мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифта, ин анъана имрӯз низ давом дорад. Бояд зикр кард, ки дар ин самт пажуҳишҳо ба анҷом расонида шуданд, ки саҳми донишмандону забоншиносон, аз ҷумла Д.С. Лотте [1969], Я.И. Калонтаров [1971], Т. Бердиева [1974], В.П. Даниленко [1977], В.А. Лившитс, Л.П. Смирнова [1981], Н. Маъсумӣ [2011], Ҳ. Зоҳидов [1990], С. Сулаймонов [1997], Б. Камолиддинов [2001], Д. Саймиддинов [2001], М.Н. Қосимова [2003], М. Шукуров [2010], М.Ҳ. Султон [2003; 2019], С. Назарзода

[2004; 2013; 2019], Қ.Ш. Тұрақасанов [2004], А.И. Юсупов [2004], П.Г. Нуров [2006], Д.А. Ҳайдарова [2007], А. Шафоатов [2012], А. Байзоев [2016], Т. Шокиров [2018] ва дигарон калон аст.

Дар забони форсай-точиқій доир ба масъалаҳои тиббій аввалин ишораҳо дар китоби муқаддаси «Авесто» инъикос ёфтааст ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки истилоҳоти тиббии забони точиқій аз замони Зардүштиён сарчашма мегирад.

Яке аз наскҳо (китоб)-и «Авесто» – «Вандидод» пурра ба масъалаҳои тиб бахшида шудааст. Дар «Авесто» доир ба масъалаҳои ҳифзи модару құдак, одоби табибу табобат, сабабҳои пайдоиши бемориҳо, ташхиси бемориҳо, гуруснагй, пурхұрй, ғизой бесифат, тоза нигоҳ доштани мұхити зист, беҳдошти модару құдак, беҳдошти шахсій ва ҷамъиятій, истифодаи пархез, инчуниин, масоили дигари тиб ва табобат маълумотқо оварда шудааст. Таъсири сухан ва истифодаи растаниҳои шифобахш воситаҳои асосии мұолиға ҳисобида мешуданд. Табибони он давра роху воситаҳои аз гиёх тайёр кардани доруҳо ва тарзи истифодаи онхоро хуб медонистанд.

Дар инкишофи тибби форсу точик мактаби тиббии Гунди Шопур саҳми беандоза дорад, ки дар давраи давлатдории Сосониён маркази илму фарҳанг ба шумор мерафт ва дар таърихи илми тиб бо номи Академияи Гунди Шопур машхұр аст. Академияи бонуфузи Гунди Шопур муддати 300 сол фаъолият дошт ва нахустин таълимгоҳе буд, ки илми тиб аз нигоҳи амалй таълим дода мешуд. Дар назди он табобатхонаи дорои шуъбаҳои алохida (бемориҳои дарунй, bemoriҳои pūst, ҹашм ва ғайра) фаъолият дошт. Таълимгирандагон – табибони оянда тибби назариявиро дар ҳамbastagй бо тибби амалй бевосита дар назди бистари беморон аз худ мекарданд.

Академияи Гунди Шопур хусусияти байнамилалй дошт, зеро дар он дар баробари табибони эронинажод, инчуниин табибони юнонй, арабй, ҳиндй ва дигарон фаъолият мекарданд. Устодони донишгоҳ доир ба масъалаҳои тиб дастурҳои зиёде таълиф намуда, доир ба тарзу усулҳои нави ташхису табобат,

бемориҳои сироятӣ, гиёҳдармонӣ, ахлоқу одоби табиб тавсияҳои судманд пешниҳод намуда, вожаҳои зиёди тиббиро ба илм ворид карданд.

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки тибби халқҳои форсу тоҷик маҳсусан дар замони давлатдории Сомониён хеле инкишоф ёфта буд. Ин падидаи матлуб дар давраҳои минбаъдаи ташаккулёбии забони тоҷикӣ, давраи навин низ ривоҷ ёфт. Дар асрҳои 1X-X1 дар давраи салтанати Сомониён як қатор асарҳои илмӣ, таъриҳӣ, фалсафӣ, тиббӣ ва ғайра таълиф гардидаанд, ки ин ба рушди минбаъдаи истилоҳоти тиббии забони мо нақши босазое гузошт. Дар ин давра асарҳои пурарзиши «Ҳидоят-ул-мутааллимин-фит-тиб»-и Аҳавайни Бухорӣ, «Ал-абния ан ҳақоиқ-ул адвия»-и Муваффақиддини Ҳиравӣ, «Донишнома»-и Ҳаким Майсарӣ, «Ат-танвир»-и Абумансури Қамарӣ, «Рагшиносӣ» ё «Рисола дар бораи набз»-и Ибни Сино, «Захираи Хоразмшоҳӣ»-и Исмоили Ҷурҷонӣ таълиф гардидаанд, ки дар ташакқули истилоҳоти тиббии тоҷик нақши муҳимме гузоштаанд.

Дар давраи Сомониён тибби форсу тоҷик ба дараҷаи баланди инкишофи ҳуд расида буд, ки ин маъниро муҳаққиқ Ю. Нуралиев чунин арзёбӣ намудааст: «Дар таърихи илми тиб ва умуман дар таърихи тафаккури тамаддуни ҷаҳонӣ номи дуҳтурҳои забардасти форсу тоҷик Ибни Сино ва Муҳаммад Закариёи Розӣ дар қатори номи сардафтарони илми тибб Буқрот (Гиппократ) ва Ҷолинус (Гален) бо ҳарфҳои заррин навишта шудааст» [254, 13].

Устод Садриддин Айнӣ аз ҳусуси дар ташакқули истилоҳоти илмии забони форсӣ саҳми назаррас доштани Ибни Сино чунин баён намудааст: «Ин донишманди бузург мавзуъҳои илмиро чӣ қадар сода навиштааст, ин олими ҷаҳонӣ, ки ҳама таҳсил ва фаъолияти илмии ҳудро дар забони арабӣ гузаронидааст ва дар бораи қоида, ҳусусият ва луғати араб даҳҳо ҷилд китобҳо таълиф кардааст, вақте ки хостааст ба забони модарии ҳуд китобе таълиф кунад, чӣ қадар қобилияти забони илмӣ шудан доштани ин забонро – забони форсӣ-тоҷикиро нишон дода тавонистааст» [11, 46].

Дар ҳақиқат, Ибни Сино ҳангоми таълифи асарҳояш ба забони форсӣ-тоҷикӣ бар муқобили истилоҳоти арабӣ аз қалимаю ибораҳои мавҷудаи форсӣ истифода намуда, дар мавриди дигар вожаҳои арабиро тарҷума кардааст, ки ин аз имкониятҳои фаровони илмии забони форсӣ дар ифодаи мағҳумҳои илмӣ шаҳодат медиҳад.

Дар давраи Истиқлолият омӯзиши истилоҳоти тиббӣ ҳамчун як самти таҳқиқоти забоншиносӣ хуб ба роҳ монда шуд. Донишмандону забоншиносон ба баррасии истилоҳоти илмии осори ҳаттии ниёгонамон рӯй оварданд. Забоншинос А. Байзоев ҳангоми пажуҳиши вижагиҳои «Донишнома»-и Ибни Сино ба корбурди истилоҳот рӯй оварда, зикр намудааст, ки «ин олими бузург бо оғаридани ин асар дорои захираҳои фаровони доҳилӣ доштани забони форсии дариро барои оғаридани осори илмӣ собит соҳт ва худ низ дар ин самт нақши босазое гузаштааст: «Чойи баҳс нест, ки Ибни Сино бо оғаридани «Донишнома»-и худ барои ташаккул ва инкишофи истилоҳшиносии форсӯ тоҷик хизмати бебаҳое кардааст» [15, 60].

Академик М. Шукуров низ доир ба саҳми бесобиқаи Ибни Сино дар инкишофи истилоҳоти илмӣ андешаронӣ намуда, зикр намудааст, ки «истилоҳоти фарҳангӣ илм дар забони форсӣ-тоҷикӣ таърихе дорад, ки аз аъмоқи асрҳо сарҷашма мегирад. Аз давраи форсии қадим ва форсии миёна гап нақушода, агар фақат форсии нав, яъне форсии ҳозираро ба назар гирем, бояд бигӯем, ки таърихи истилоҳоти илмии форсии нав ба ҳазор сол мерасад. Ин таърих аз аввали ташаккули забони адабии форсии дарӣ – қарни 9-и мелодӣ оғоз меёбад ва нахустин комёбихои он вобаста ба рушду такомули олии илму фарҳанг дар замони Сомониён аст. Бунёдгузори истилоҳоти форсӣ Абуалӣ ибни Синост, ки солҳои сии садаи 11 «Донишнома»-и ҷовидонаи худро таълиф карда, забони илмии форсиро ба пояҳои баланд бардошт ва донишвожаҳои форсии зиёде эҷод намуд, ки ҳама ҷолибанд ва қисме аз онҳо имрӯз бештар аҳаммият пайдо кардаанд» [64, 160].

Мұхаққиқ А.И. Юсупов доир ба истилоҳоти тиббии «Хидоят-ул-мутааллимин фит-тиб»-и Аҳвайни Бухорой таҳқиқоти арзишманде анчом дода, дар мавриди истифодай истилоҳоти тиббий чунин нигоштааст: ««Хидоят-ул-мутааллимин-фит-тиб» дар баробари аҳамияти бузурги тахассусй доштанаш аз ҷумлаи он асархоест, ки дар ташаккулу таҳаввул ва истиқори услуби илмии забони форсии дарӣ нақши боризе бар ҷой гузоштааст» [125, 57].

Дар ташаккул ва густариши истилоҳоти тиббий нақши лугатнигорон низ қалон аст. Дар соҳаи фарҳангнигории тиббии забони тоҷикӣ олими намоён, профессор М.Я. Расулов дар ҷамъоварӣ ва тарҷумаи саҳеху илмии истилоҳоти тиббии байналмилалӣ ба забони тоҷикӣ хизмати босазое кардааст. «Фарҳанги тиббӣ»-и М.Я. Расулов аз ҷор ҷилд ва ҷилди иловагӣ иборат буда, дар давоми солҳои 1973-1986 нашр шудааст. Дар луғат номи бемориҳо, ихтисосҳо, асбобу таҷҳизоти тиббӣ, навъҳои табобат, симптому синдроми бемориҳо, ҷараёни беморӣ ва масъалаҳои дигари тиббӣ саҳеху мушаххас тарҷума ва маънидод карда шудаанд.

Забоншинос ва тарҷумон А.М. Ягудаев дар асоси фаъолият ва меҳнати пурсамари ҷандинсолааш дар Доғишгоҳи тиббӣ соли 1985 китоби «Муколимаи русӣ-тоҷикии тиббӣ»-ро таҳия ва нашр намуд. Дар он баъзе маълумотҳои ғрамматикӣ, вобаста ба ҳиссаҳои нутқ, истилоҳоти русӣ-тоҷикии тиббӣ ва сӯҳбати табиони ихтисосҳои гуногун бо забонҳои русӣ ва тоҷикӣ оварда шуда, дар охири китоб барои қироат ва тарҷума бо забони тоҷикӣ матнҳои тиббӣ пешниҳод шудаанд.

Қабули Қонуни забон барои рушди фарҳангнигории соҳавии тоҷик ва умуман рушди луғатнигорӣ имкониятҳои нав фароҳам овард. Минбаъд дар баробари ташаккули истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ истилоҳоти тиббӣ низ рушд намуд. Бахусус, дар ин самт таҳия ва нашри луғатҳои тиббиро қайд намудан бамаврид аст. Дар Доғишгоҳи тиббӣ тули солҳои охир ҷандин луғатҳои пуарзиш таҳия ва нашр карда шуданд. Аз ҷумла, «Луғати истилоҳоти анатомӣ», «Вожаномаи тиббӣ» [2014], «Энциклопедияи муҳтасари тиб» [2011],

«Фарҳанги тибби ниёгон» [2016], «Луғати ҷарроҳии умумӣ», «Луғати дандонпизишкӣ» ва ҷандин луғатҳои дигарро номбар кардан мумкин аст, ки маҳз дар замони Истиқлол нашр шуда, аз саҳми беандозаи як гурӯҳ олимон, табибон ва забоншиносон дар рушди фарҳангнигории тиббӣ шаҳодат медиҳад.

«Энсиклопедияи муҳтасари тиб» [2011] аз панҷ ҷилд иборат аст. ЭМТ як навъ сарчашмаи боэътиҳоди илмиест, ки аз он доир ба баҳшҳои муҳталифи соҳаи тиб маълумотҳои заруриро дастрас кардан мумкин аст. Дар бораи бемориҳои гуногун, навъҳои табобат, маводи дорувор, бемориҳои қасбӣ, бемориҳои ирсӣ, бемориҳои модарзодӣ, гиёҳҳои шифобахш, арбобони илми тиб, инчунин масъалаҳои дигари тиб ва табобат маълумоти муфассал пешниҳод шудаанд. Ин фарҳанги соҳавӣ барои инкишофи истилоҳоти тибии забони тоҷикӣ дар замони муосир созгор мебошанд.

«Вожаномаи тиббӣ» аз ду ҷилд иборат буда, тақрибан 60 ҳазор вожа ва ибораро дар бар мегирад. Муаллифон дар қатори вожаҳои тибии муосир вожаҳои тибби қадимро низ ҷой дода, номҳои лотинӣ ва тарзи навиштани онҳоро бо ҳуруфоти форсӣ низ овардаанд. Истилоҳоти луғати мазкур барои табибону кормандони соҳаи тиб, олимон, тарҷумонҳо ва донишҷӯёни муассисаҳои тиббӣ пешбинӣ шудааст.

«Фарҳанги тибби ниёгон» тақрибан 20000 вожа ва ибораро фаро мегирад. Дар китоб вожаҳо бо ҳуруфоти кириллӣ, форсӣ ва лотинӣ оварда шуда, он асосан фарогири вожаҳои қадимаи тибби ниёгон ба ҳисоб меравад.

Дар замони Истиқлолияти давлатӣ ба истилоҳоти миллии тоҷик эътибори ҷиддӣ дода мешуд. Барои ба низом даровардани истилоҳоти миллӣ Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис таъсис гардид ва мақсади он ба низом даровардани истилоҳоти миллӣ ва асолати забони адабии тоҷик буд. Дар ин давра интихоби истилоҳот ва вожасозӣ аз ҳисоби унсурҳои таркиби луғавии забони тоҷикӣ ҷараён мегирад, инчунин бозгашт ба анъанаҳои истилоҳсозии ниёгон ва дар ҳолати зарурат истифодаи наввожаҳо мушоҳида мешавад. Пас аз қабули Қонуни забон ва солҳои

минбаъда, дар замони истиқлолияти давлатии кишвар барои рушди истилоҳоти илмӣ дар ҳама бахшҳои илм заминаи мусоид ва шароити созгор ба амал омад. Истилоҳоти тиббӣ низ дар ин давра хеле инкишоф ёфт.

Бояд қайд намуд, ки омода ва нашри луғатҳо, муҳовараҳои гуногуни тиббии якзабона ва чандзабона барои инкишофи минбаъдаи истилоҳоти тиббӣ, коргузории тиббӣ, бахусус дар роҳи ба забони илм табдил ёфтани забони давлатӣ нақши муҳим доранд.

Дар замони имрӯза илми тиб ба таври кайҳонӣ рушд намуда истодааст. Дар тамоми сайёра бемориҳои гуногун афзоиш ёфта, ниёзи мардум ба маълумоти ин соҳа бештар гардид. Дар ҳамин асос ВАО низ доир ба масъалаҳои гуногуни тиб ва роҳу усулҳои табобат маводи бештаре таҳия ва нашр менамоянд. Дар робита ба ин омили аз ҳама муҳимме, ки ки барои инкишофи минбаъдаи истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ мусоидат намуд, ин фаъолияти воситаҳои ахбори омма мебошад.

Дар замони муосир тиб ва табобат ба масъалаҳои рӯзмарраи ҳаёт табдил ёфтаанд. Яке аз манбаъҳои ташаккули истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ фаъолияти воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла, матбуоти даврӣ ба шумор меравад. Маводи тиббии рӯznomaю маҷаллаҳоро навъҳои гуногуни беморӣ, пешгирий ва табобати онҳо, роҳу воситаҳои табобат, асбобу таҷхизоти тиббӣ, ҷараёни бемориҳо, алomatҳои беморӣ, номи ихтисосҳо ва масъалаҳои дигари тиб ва табобат ташкил медиҳанд. Дар фазои ВАО-и ҷумҳурӣ имрӯз на танҳо зиёд гардидани таҳияи маводи тиббӣ ба назар мерасанд, балки солҳои охир дар қатори нашрияҳои дигар нашрияҳои соҳавии тиббӣ ба фаъолият оғоз намуданд, ки ҳамаи ин, албатта, ба ташаккули истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ ва муҳимтар аз ҳама, барои баланд бардоштани маърифатнокии тиббии аҳолӣ мусоидат намуд. Аз ҷумла, рӯznomâҳои «Паёми шифо», «Ёрии таъчилий», «Саломат бошед», «Шифобаҳш», «Ворисони Сино», маҷаллаҳои «Даво», «Шифо», «Авчи Зуҳал» ва ҷандин нашрияи соҳавии тиббиро номбар кардан мумкин аст, ки дар фазои иттилоотии кишварамон мавқеи мустаҳкам пайдо

намуда, на танҳо дар тарғиби масъалаҳои тиббу табобат ва баланд бардоштани маърифатнокии тиббии аҳолӣ саҳмгузор мебошанд, балки тӯли чандин соли фаъолияташон ин рӯзномаю маҷаллаҳо бо таҳия ва нашри маводи тиббӣ дар ташаккули истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ нақши муҳим доранд.

**Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ.** Таҳқиқи диссертационӣ дар чаҳорҷӯбай татбиқи нақшай корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи услубиносӣ ва таҳрири адабии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки ба пажуҳиши хусусиятҳои маънӣ ва соҳтории истилоҳоти тиббӣ дар забони ВАО равона шудааст, анҷом ёфтааст.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсади таҳқиқ.** Интихоби истилоҳоти тиббӣ дар забони ВАО, хусусан, матбуоти даврӣ чун объекти таҳқиқ аз ҷониби мо бесабаб нест. Зоро имрӯз зарурати ба низом даровардани истилоҳоти миллии забони тоҷикӣ ба миён омадааст. Ин иқдоми нек аз ҷониби Ҳукумати кишвар, донишмандону забоншиносон ҷонибдорӣ карда мешавад. Дар тамоми донишгоҳҳои таҳассусӣ таълим бо забони давлатӣ сурат мегирад ва ин падидо боиси он гардид, ки мо мавзуи истилоҳоти тиббиро дар забони матбуот интихоб намоем. Зоро истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуот то ҳанӯз таҳқиқ нагардидааст.

Мақсад аз таҳқиқи зерин мушахҳас намудани хусусиятҳои гуногуни истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ, роҳу воситаҳои калимасозӣ ва муайян намудани мавқеи воситаҳои истилоҳсозӣ дар ташаккули таркиби луғавии забони тоҷикӣ иборат аст.

Таҳқиқ ва баррасии вижагиҳои маъноиву соҳторӣ ва этимологии истилоҳоти тиббӣ вазифаи муҳимми диссертатсияи мо ба шумор меравад.

**Вазифаҳои таҳқиқ.** Барои расидан ба ҳадафҳои мазкур муаллифи диссертатсия ҳалли вазифаҳои зерро ба миён гузошт:

- омӯзиши адабиёти назариявӣ доир ба услуги публitsистӣ, вижагиҳои истилоҳоти илмӣ-техникӣ, бахусус, истилоҳоти тиббӣ ва мавқеи корбурди он дар васоити ахбори омма;
- муайян намудани роҳу воситаҳои истилоҳсозии тиббӣ дар забони тоҷикӣ, ташаккул ва таҳаввулоти соҳтории истилоҳоти ин бахш дар забони тоҷикӣ;
- ҷамъоварӣ ва гурӯҳбандии умумии истилоҳоти тиббӣ, яъне калимаю ибораҳои мансуб ба масъалаҳои тиб ва табобат, маҳсусиятҳои истифодаи онҳо дар забони тоҷикӣ ва маводи тиббии услуги публitsистӣ;
- муайян намудани роҳу воситаҳо ва усулҳои асосии итилоҳсозии тиббӣ ва нақши он дар ташаккул ва таҳаввули забони тоҷикӣ;
- муайян намудани хусусиятҳои этимологии истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуوت;
- таҳлил ва баррасии истилоҳоти тиббӣ аз ҷиҳати мавзӯй.

**Объекти таҳқиқи** кори диссертациониро воситаҳои ахбори омма ва маводи тиббии дар матни онҳо истифодашуда ташкил мекунад. Зикри ин нукта зарур аст, ки таҳқиқи вижагиҳои маъноиу соҳторӣ, таснифоти мавзии истилоҳоти тиббӣ дар забони ВАО бори аввал ҳамчун объекти алоҳидаи таҳқиқ сурат мегирад.

**Предмети таҳқиқ.** Мавзуи диссертационии мо таҳқиқи хусусиятҳои луғавию маънӣ ва соҳтории истилоҳоти тиббӣ дар забони ВАО ба шумор меравад. Дар он таҳқиқи назарии вижагиҳои маъноиву соҳтории истилоҳоти тиббӣ сурат гирифта, барои равшан намудани ташаккули калимаҳои ин соҳа масоили калимасозии онҳо бо ҷалби назарияи мавҷудаи мансуб ба донишмандони ватанию хориҷӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

**Асосҳои назарии таҳқиқро** осори илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ ташкил медиҳад. Дар ҷараёни таълифи рисола дар соҳаи назарияи истилоҳот асарҳои В.В. Винокур, В.В. Виноградов, Д.С. Лотте, Б.Н. Головин, А.А.

Реформатский, Л.С. Пейсиков, С.В. Гринев, В.П. Даниленко, Т.Л. Канделаки, Л.А. Капанадзе, В.М. Лейчик, А.В. Суперанская, аз забоншиносони точик асарҳои М.Н. Қосимова, Д. Саймиддинов, М. Шукуров, С. Назарзода, П. Нуров, М.Ҳ. Султон, А. Юсупов ва дигарон истифода шудаанд.

Дар соҳаи таҳқиқоти истилоҳоти тиббӣ асарҳои олимони рус Е.Н. Загрекова, А.Г. Смирнова, Е.В. Дмитриева, Л. Бесекирска ва дигарон, таҳқиқоти олимони точик М.Ҳ. Султон, А.И. Юсупов, А. Байзоев, Қ. Тураҳасанов, Ш. Ҳайтова, Д. Ҳайдарова, Т. Назаров ва дигарон мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

Маводи таҳқиқро фарҳангу луғатҳои якзабона, дузабона, луғатҳои соҳавӣ ташкил медиҳанд. Дар ҷараёни таҳқиқи мавзуи мазкур луғатҳои зерин мавриди истифода қарор дода шуданд: «Фарҳангӣ забони тоҷикӣ», «Энциклопедический словарь медицинских терминов», «Популярная медицинская энциклопедия», «Большой энциклопедический словарь», «Истилоҳоти анатомӣ», «Канзи шифо», «Хазинаи тибби қадим», «Гиёҳнома»-и Абумансури Муваффак», «Фарҳангӣ тибби ниёгон», «Вожаномаи тиббӣ», «Энциклопедияи муҳтасари тиб», «Истилоҳоти тиббӣ», «Фарҳангӣ беназир». Дар ҷараёни таҳқиқ инчунин маводи интернетӣ истифода карда шуданд.

Маводи таҳлилро рӯзномаву маҷаллаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ, нашрияҳои соҳавии тиббӣ ташкил медиҳанд.

**Асосҳои методологии таҳқиқ.** Кори диссертационӣ дар асоси методҳои таҳлили вижагиҳои луғавӣ, маънӣ, сохторӣ, муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ, этиологӣ, муайян кардани вижагиҳои сохтории калима, роҳҳои калимасозӣ ва қолабҳои маҳсуси калимасозӣ дар бахши тиб таълиф шудааст.

**Сарчашмаҳои таҳқиқ.** Барои таҳия ва таълифи диссертатсия маводи таҳқиқ аз матни матбуоти солҳои 2003-2023 ҷамъ оварда шуда, дар дохили диссертатсия ба ин рӯзномаву маҷаллаҳои соҳавӣ ва ғайрисоҳавӣ, аз қабили «Ҷумҳурият», «Садои мардум», «Мароми пойтахт», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Омӯзгор», «Саломат бошед», «Миллат», «Ёрии таъчилий», «Паёми шифо»,

«Ворисони Сино» ва ғайра ишора шудааст. Дар диссертатсия маводи марбут ба истилоҳоти соҳаи тиб мутобиқи мавзӯҳо, баромади забонӣ табақабандӣ шуда, хусусиятҳои луғавию маънӣ ва соҳтории қабати мазкур бори нахуст мавриди баррасии илмӣ қарор гирифтааст.

**Навғонии илмии таҳқиқ** аз он иборат аст, ки ин таҳқиқ дар самти таҳлили истилоҳоти тибии забони воситаҳои аҳбори омма пажуҳиши аввалин буда, қаблан таҳлили истилоҳоти тиббӣ бо назардошти хусусиятҳои луғавию маънӣ ва соҳтории забони матбуот мавриди омӯзиш қарор дода нашудааст. Таҳлили маводи фаровон барои муайян кардани роҳу воситаҳои калимасозӣ ва семантикаи ташаккули истилоҳоти тиббӣ, омӯзиши масъалаҳои назариявӣ ва амалии истилоҳоти бахши тиб мусоидат намуданд. Инчунин дар рисола таҳқиқи луғавию маънӣ ва соҳтории истилоҳоти тибии забони матбуот бори аввал мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда, дар ҷараёни таълифи рисола хусусиятҳои этимологи истилоҳоти тиббӣ ва қолабҳои асосии калимасозии давраи қадим ва баъзе воситаҳои калимасозии имрӯза муайян карда шуданд.

Дар рисолаи мазкур дар заминаи таъсири истилоҳоти тоҷикӣ, арабӣ ва русӣ-аврупой пайдо шудани истилоҳоти тиббӣ ва таҳаввули лексикаи соҳавии ин бахш, сабабҳои онҳо муайян карда шуданд.

#### **Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

1. Истилоҳоти тиббӣ як ҷузъи истилоҳоти миллии забони тоҷикӣ буда, омӯзиш ва пажуҳиши он вазъи кунуни истилоҳоти тибии миллиро инъикос менамояд.

2. Истилоҳоти тибии забони матбуот ва хусусиятҳои луғавӣ-маънӣ ва соҳтории он то ҳол дар забони тоҷикӣ мавриди таҳқиқи ҳамаҷониба қарор нағирифтаанд;

3. Истилоҳоти тиббӣ аз ҷиҳати соҳт ва мавқеи корбурд дар забони тоҷикӣ ҷунин тавсиф карда мешавад: а) истилоҳоти сода; б) истилоҳоти сохта; в) истилоҳоти мураккаб; г) истилоҳоти таркибӣ – истилоҳибораҳо;

4. Истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ аз давраҳои қадим сарчашма мегирад, бинобар ин омӯзиши осори гаронмояи олимону табибони форсу тоҷик имрӯз барои мураттабсозӣ, ҳамгунсозӣ ва ба низом даровардани истилоҳоти тиббӣ мусоидат менамояд;

5. Айни замон бо сабаби пешрафти босуръати илми тиб дар забони тоҷикӣ раванди иқтибосшавии вожаҳои тиббӣ аз забонҳои муқтадири дунё давом дорад. Дар рисола ишора ба он меравад, ки дар гузашта доир ба тиб асарҳои пурагзише таълиф шудаанд, ки имрӯз низ метавонанд ба сифати муодилҳои вожаҳои иқтибосӣ истифода шаванд;

6. Ҷараёни бо вожаҳои форсӣ ифода кардани истилоҳоти иқтибосии тиббӣ барвақттар оғоз ёфта бошад ҳам, вале чунин падида дар забони тоҷикӣ маҳз дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон дучанд гардид, ки эҳёи калимаҳои зиёди тиббии аслан тоҷикӣ аз ин хусус шаҳодат медиҳанд;

7. Як қисмати зиёди истилоҳоти тиббии забони тоҷикро истилоҳоти байналмилалӣ ташкил медиҳанд. Истилоҳоти арабӣ нисбатан зиёд буда, гурӯҳи дигар аз истилоҳоти тиббии русӣ-аврупой иборатанд. Аломатҳо ва номи бемориҳо бештар бо калимаю ибораҳои тоҷикиасл ифода шаванд ҳам, масъалаҳои дигари марбут ба тиб ва табобат бо истилоҳи байналмилалӣ номгузорӣ карда мешаванд.

8. Таҳлилу баррасӣ ва муайян намудани этимологияи истилоҳоти тиббӣ, дараҷаи корбурди он дар забони матбуوت ва вариантнокии истилоҳоти тиббӣ дар раванди таҳқиқ муайян карда мешавад.

9. Таснифи истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ, дар асоси маводи забони матбуوت аз лиҳози калимасозии морфологӣ, васлшавии калимаҳо барои муайян намудани нақши воситаҳои калимасоз дар ташаккул ва густариши истилоҳоти тиббӣ мусоидат менамояд.

10. Истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуوت, дар рӯзномаҳои таҳассусӣ ва гайритаҳассусӣ якранг корбаст намегарданд. Пажуҳиши мо барои муайян

кардани дарацаи истеъмоли истилоҳоти тиббӣ ва дар шаклҳои дуруст корбаст гардиданӣ онҳо мусоидат менамояд.

11. Таҳқиқи истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ ҳам аҳаммияти назариявӣ ва ҳам амалӣ дорад. Зоро пажуҳиши мо метавонад барои таҳия ва мураттаб намудани фарҳанги соҳавии тиббӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ мусоидат намояд.

12. Дар натиҷаи таҳқиқи истилоҳоти тиббӣ, инчунин гурӯҳҳои мавзӯй, сохтории истилоҳоти ин баҳш, мавқеи ибораистилоҳҳо ва роҳу воситаҳои ташкили онҳо мавриди пажуҳиш қарор гирифтаанд

**Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ.** Таснифу таҳқиқи вижагиҳои маъноиву луғавӣ, сохтории истилоҳоти тиббӣ дорои аҳаммияти муайяни назариявӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, вобаста ба хусусиятҳои сохторӣ ва лексикӣ меъёрҳои таснифи истилоҳоти тиббӣ аз рӯйи таносуби мавзӯй муқаррар карда шудаанд. Таҳлили муқоисавии сохтори истилоҳоти тиббӣ ва натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ба муайян намудани роҳу воситаҳои самараноки истилоҳоти илмӣ мусоидат менамояд. Ҷиҳати дигари назариявии ин таҳқиқоти илмӣ барои муайян кардани роҳҳои иқтибоси калимаҳо аз забонҳои дигар, мавқеи унсурҳои бегона дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ ёрӣ мерасонад. Таҳқиқи истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ оид ба роҳҳои истилоҳсозии тиббӣ дар забони тоҷикӣ, табдили вожаҳои муқаррарии забон ба истилоҳ, зарурати дар чанд соҳа корбаст гардиданӣ ин ё он навъи истилоҳ маълумот медиҳад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ аз он иборат аст, ки мавод ва масоили назариявии кор дар навиштани корҳои марбут ба вожагон, грамматикаи забони тоҷикӣ, таҳияи дастуру воситаҳои таълимӣ барои макотиби олӣ ва миёнаи касбии кишвар метавонад мусоидат намояд. Маводи таҳқиқии дар диссертатсия истифодашуда, барои дарсҳои амалӣ аз фанҳои забони тоҷикӣ, вожашиносӣ, лугатнигорӣ ва грамматика созгор мебошад.

Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ метавонанд ҳамчун замина ва асоси назариявӣ барои омӯзиши минбаъдаи истилоҳоти илмӣ ва маводи

чамъовардашуда ва натиҷаҳои таҳлили он барои истифода дар назария ва амалияи тарҷума мусоидат намуда, баҳусус ҳангоми таҳияи луғатҳои соҳавии тиббӣ, муҳовараҳои дузабонаи тиббӣ маводи муҳим мебошанд;

Натиҷаҳои илмии рисоларо барои таҳияи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ-методӣ истифода бурдан мумкин аст. Инчунин, маводи таҳқиқ барои гузаронидани машғулиятҳои амалӣ оид ба назария ва амалияи тарҷума барои тайёр намудани мутахассисони баҳши тарҷумонӣ ва рӯзноманигороди соҳавии баҳши тиб аҳамияти зиёд дорад. Хулосаҳои илмии таҳқиқ барои дарки дурустӣ истилоҳот, бартараф намудани бъазе ғалатҳои истифодаи истилоҳоти тиббӣ ва ислоҳи тарҷумаҳои носаҳех имконият медиҳад.

**Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мавзуи диссертатсия бо доираи мавзӯъ ва масоили пажуҳишӣ шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тоҷикӣ комилан мувофиқат мекунад.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ.** Дар диссертатсия бори нахуст хусусиятҳои маънӣ, соҳторӣ ва этиологии истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуот мавриди таҳқиқ қарор гирифта, аз рӯйи соҳтор ва баромади забонӣ баррасӣ гардидаанд. Саҳми шаҳсии муҳаққиқ, ҳамчунин, дар чамъоварии маводи таҳқиқ ва коркарду баррасии он, тасвиби натиҷаҳо, омода намудани маърузаҳо ва интишори мақолаҳои илмӣ доир ба мавзуи таҳқиқ ифода мейёбад. Таҳқиқи илмии мазкур заҳмати чандсолаи муаллиф ба ҳисоб рафта, дар шакли диссертатсия ба анҷом расидааст.

**Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ.** Нуктаҳои муҳим ва натиҷаҳои таҳқиқ дар ҷаласаҳо ва семинарҳои илмии кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифтааст. Инчунин, таҳқиқи мазкур натиҷаи пажуҳишҳои чандинсолаи муҳаққиқ буда, нуктаҳои асосии он дар конференсияҳои байналмилалии илмию амалии «Илми тиб дар асри XXI – назар ба оянда» (Душанбе: ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, 29.11.2019), «Медиалингвистика ва услубшиносӣ: проблема ва дурнамо» (Душанбе: ДМТ, 22-23.10.2020), «Инноватсия дар тиб – аз илм ба амалия»

(Душанбе: ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, 01.12.2023), конференсияҳои чумхуриявии илмӣ-амалии (Ш-солона) МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Хатлон», баҳшида ба 30-солагии Ичлоисияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Дангара: ДДТХ, 16.12.2022) ва «Услубшиносӣ» ва медиалингвистика: проблема ва дурнамо» (Душанбе: ДМТ, 07.05.2024) баён шудаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратҷаласаи № 9, аз 07.04.2025) муҳокима шуда, ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

**Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия.** Доир ба мавзуи диссертатсия 11 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 3 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидааст.

**Соҳтор ва ҳачми диссертатсия.** Диссертатсия аз номгӯйи ихтиораҳо, муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, 191 саҳифаи чопи компьютериро дар бар мегирад.

## **БОБИ I**

### **ТАСНИФОТИ ЛУГАВӢ-МАӮНОИИ ИСТИЛОҲОТИ ТИББӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТ**

Як қабати махсуси таркиби лугавии забонро калимаҳои соҳавӣ ташкил медиҳанд. Ин гуна вожаҳо дар забони тоҷикӣ истилоҳ номида мешаванд. Истилоҳот мағҳумҳои илму техника, фарҳанг, касбу кор ва самтҳои дигар фаъолияти инсонро фаро гирифта, доираи истифодаашон маҳдуд мебошад ва дар соҳаҳои дигар мавриди истифода қарор намегиранд. Истилоҳ дар соҳаи муайянни худ мағҳумҳоро аниқу дақиқ ва мушаҳҳас ифода менамояд.

Яке аз бахшҳои муҳимми ҳаёти моро масъалаҳои тиббӣ ташкил медиҳанд. Масъалаҳои тиб ва табобат таърихи хеле қадима дошта, тоҷикон дар ин ҷода аз ҳалқҳои дигар пешдастӣ доштанд. Вожаи тиб маӮнои покӣ, покизагиро дошта, дар сарчашмаҳо чунин шарҳ ёфтааст: «Тиб / тиб(б) – илми тандурустӣ, илми табобат» [235, 362]; «1. Тиб/тибб – илмест дар бораи ҳифз, мустаҳкам ва барқарор намудани саломатӣ, пизишӣ, илми табобат»; «тибби илмӣ он аст, ки табиб ба воситаи он илм баданро дар ҳоли тандурустӣ нигоҳ дорад ва агар бадан бемор гардад, ба ҳоли сиҳҳат бозорад, ба воситаи он чи мумкин бувад...» [223, 453].

Тибби форсу тоҷик таърихи хеле қадима дорад. Дар гузашта аз тарафи олимони форсу тоҷик доир ба илми тиб асарҳои пурарзише таълиф шудаанд, ки аз таърихи бой ва пурғановати илми тиб миёни тоҷикон шаҳодат медиҳад. Ин аст, ки истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ дар давраҳои қадим ташаккул ёфтааст. Вобаста ба самтҳои гуногуни илми тиб, роҳу воситаҳои ташхису табобат, аломатҳои беморӣ истилоҳоти ин соҳа ба гурӯҳҳои муайян чудо карда мешавад.

## **1.1. Истилоҳоти ифодакунандаи ихтисосҳои тиббӣ**

Дар забони тоҷикӣ **ихтисоси тиббӣ** бо вожаҳои *духтур, табиб, пизишк*, дар баъзе мавридҳо бо номҳои *шифокор* ва *доктор* низ ифода меёбад. Вожаҳои *табиб, пизишк* дар забони имрӯза серистеъмол мебошанд.

Вожаи **пизишк** баъди қабули Конуни забон дар бахши тиб эҳё ва мавриди истифодаи умум қарор гирифт. Пизишк калимаи аслан тоҷикӣ буда, дар забони тоҷикӣ собиқаи тулонии истифода дорад. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» маъни он чунин шарҳ дода шудааст: «пизишк – муолиҷакунандаи дард ва касалиҳо, табиб, ҳаким». Дар баробари ҳамин аз эҷодиёти Низомӣ мисол оварда шудааст:

Чаҳорум пизишке хирадманду чуст,  
Ки ноландагонро қунад тандуруст. [235, 59].

«Донишнома»-и Ҳаким Майсарӣ нахустин асарии назмии тиббӣ буда, дар асрҳои 1X-X бо забони форсии дарӣ таълиф шудааст. Дар ин сарчашма вожаи пизишк фаровон ба назар мерасад ва ин аз собиқаи тулонии истифодаи калимаи пизишк шаҳодат медиҳад:

Пизишкову динро гар надонӣ,  
Зиён аст ин ҷаҳону он ҷаҳонӣ.  
Яке танро зи беморӣ бисӯзад,  
Дигар ҷонро ба дониш барfurӯzad [Ҳаким Майсарӣ, 15].

Дар ҳақиқат, пизишконро ҳаким низ меноманд, зоро онҳо ҳамадон мебошанд. Табиб дар баробари омӯзиши илми тиб бояд равоншиносӣ бошад, адабиётро хуб донад, аз илмҳои дигари замонаш низ боҳбар бошад ва, пеш аз ҳама, бояд ахлоқи баланд, муюширати хуб дошта бошад.

Дар «Вожаномаи тиббӣ» ин ихтисос «пизишк – табиб, дуҳтур, ҳаким» маънидод шудааст [222, 52].

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки имрӯз дар забони ВАО вожаи **пизишк** хеле серистеъмол гардида, ба воситаи он истилоҳҳои зиёде сохта шуданд, ки ба

бахшҳои алоҳидаи тиб мансубанд: **дандонпизишк, даҳонпизишк, ҷашмпизишк, дилпизишк, пизишки дил, гиёҳпизишк, кӯдакпизишк, асабпизишк, пизишки атфол** ва ф. Чунончи: *Хурсандиовар аст, ки тавассути ҳама гуна дастгоҳҳои нодир замонавӣ, фаъолияти пурсамари мутахассисони варзидаи маҳалливу ҷалби пизишкони маъруфи хориҷӣ озмоши ҳама гуна намуди гепатитҳо ва табобати бемориҳои гастроэнтерологӣ дар Бемористони Ибни Сино бо беҳтарин усулҳои ҷавобгӯи меъёрҳои ҷаҳонӣ анҷом мешаванд (Н – ҳ., 22.04.2015); Ӯ аз шумори **пизишконест**, ки ҷони худро бар ивази ҷони беморон ба ғарав гузошта, ба монанди аксари ҳаммаслаконаши шифохонаро хонаи дувуми ҳеши қарор додааст (Б.Т., 00. 06. 2020).*

Дар баробари вожаи тоҷикии пизишк калимаи арабии **табиб** дар забони тоҷикӣ собықаи тулонии истифода дошта, хеле серистеъмол мебошад, ки аз ин ҳусус мисолҳои зиёди назмию насрин осори гузаштагон шаҳодат медиҳанд. Вожаи мазкур дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» чунин шарҳ дода шудааст: «**табиб – мутахассиси илми тиб, муолиҷакунанда, ҳаким.**

*Гӯянд **табибон**, ки бигӯ дарди худ, аммо,*

*Дарде, ки гузаштаст зи дармон, ба кӣ гӯям? Ҳилолӣ [234, 332].*

*Дарди дилам **табиб** гӯ, зуд макун муолаҷат,*

*Пурсиши дер-дери ту беҳ зи шифои очилам.*

*Камоли Ҳуҷандӣ [234, 740].*

Адибони мо дар осори худ вожаҳои зиёди тиббиро фаровон истифода мебурданд, ки табиб, табобат, муолиҷа, дармон аз ҳамин қабил калимаҳо мебошанд. Ҷолиби дикқат аст, ки устод Садриддин Айнӣ дар асараи «Ёддоштҳо» қасби дуҳтуриро бо номҳои табиб, врач, доктор ифода намуда, калимаи табибро барои табибони маҳаллӣ истифода бурдааст, барои дуҳтурони рус бошад, калимаи докторро корбаст намуда, худи устод ин ҳодисаро чунин маънидод кардааст: «*Азбаски ба олимон ва донишмандони рус бовари қалон доштам, барои муолиҷа пеши табиб нарафта, пеши он доктор рафтам ва ба воситаи тарҷумон дарди худро ба ў фаҳмондам*» [10, 616]. Дар мавриди дигар

низ нависанда ин фикрро тақвият мебахшад: «*Ман, ки шаб ҳең нахобида ва рӯз дар кӯчаҳо аз пайи доктору табибу даво давида, бисёр монда шуда будам, баъд аз ду-се бор равғани нукчаҳоро тоза карда сӯзондан хоб галаба карда, онҳо аз дастам афтодан гирифтанд» [10, 621].*

Дар забони матбуот вожаи **табиб** серистеъмол буда, дар таркиби ибораистилоҳҳои **табиби минтақавӣ**, **табиби соҳибмалака** истифода гардидааст. Инчунин дар ҷумлаҳои зерин истилоҳот ва вожаҳои тибии **ориза**, **таваллудхона**, **солимӣ**, **ташхиси беморон**, **муолиҷа**, **маризон** истифода гардидаанд: *Сари вақт муроҷиат намудан ба табиби минтақавии ҷойи истиқомат, дар муҳлатҳои муайяннамудаи табиб супоридани таҳлилҳои лабораторӣ, ҳангоми пайдо шудани оризахо бе таъхир муроҷиат намудан ба таваллудхона ва гирифтани табобати пурра кафолати солими модару кӯдак мебошанд* (Д., 00. 06. 2020); *Иттилоъ дода шуд, ки бо истифода аз лабораторияи замонавӣ ташхиси беморон дар ҳамин ҷо роҳандозӣ шуда, ҳамчунин муолиҷаи маризон бо ҷалби табибони соҳибмалака амалий карда мешавад* (П. иш., 15.10.2021).

Вожаи иқтибосии **духтур** маънои **табиб**, **шифокор**, **муолиҷагар**, **давобаҳишандаро** дорад. Лозим ба ёдоварист, ки ин қалима то замони соҳибистиклолии кишвар дар забони тоҷикӣ, ҳусусан, дар забони матбуот хеле серистеъмол буд. Дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ» қалимаи враҷ – дуҳтур тарҷума шуда, бо истифодаи вожаи дуҳтур қалимаҳои сардуҳтур, дуҳтурзан ва ибораистилоҳи дуҳтури муолиҷагар низ ташреҳ ёфтааст [242, 28]. Вожаи дуҳтур муродифи истилоҳи табиб бошад ҳам, имрӯзҳо дар забони матбуот ҷандон серистеъмол нест ва дар аксар мавридҳо истилоҳи табибро иваз карда наметавонад, айни ҳол бештар табиб корбаст мешавад.

Садриддин Айнӣ дар «Ёддоштҳо» барои ифодаи ихтисоси зан – дуҳтур, яъне дуҳтурзан қалимаҳои докторша, дуҳтуршоҳро истифода кардааст: «Дар ҳамон вақтҳо дар Бухоро як докторзан пайдо шуд, ки ӯро русҳо докторша ва тоҷикон дуҳтуршоҳ мегуфтанд» [10, 618]. Қалимаи **дуҳтуршоҳро** корбаст

намудани устод аз эхтироми баланд ва самимияти ў нисбат ба зан-духтур шаҳодат медиҳад, ки инро худи муаллиф зикр намудааст: «Ман дар дили худ гуфтам: «Модом ки докторони мард барои ёрии дар хавф мондагон ҳамин қадар фидокорӣ кунанд, *духтуриоҳ*, ки зан аст ва табиатан занон нисбат ба мардон нармдилтаранд, бояд бо дилхушӣ ба ин бемори ба мурдан расида ёри расонад». Ман бо ҳамин ақида ба хонаи *духтуриоҳ* рафтам» [10, 619].

Барои ифодаи номи **духтур** дар забони тоҷикӣ дар баъзе мавридиҳо калимаи **доктор** низ истифода мешавад ва он хоси забони гуфтугӯй аст, ки бештар ҳангоми муроҷиати шифоҳӣ истифода мешавад. Тавре аз мушоҳидаҳо бармеоянд, истилоҳи байналмилалии доктор имрӯзҳо дар фаъолияти журналистон дар мусоҳибаҳо ҳангоми муроҷиат бо мусоҳиб корбаст мешавад. Дар «Энсиклопедияи мухтасари тиб» вожаи **духтур** чунин шарҳ дода шудааст: «духтур – пизишк, табиб, мутахассиси дорои маълумоти олии тиббӣ, ки ҳукуқи бо фаъолияти тиббӣ машғул шуданро дорад» [146, 159]. Инчунин зикр шудааст, ки дуҳтурон аз рӯйи ихтисос ба ташкилотчии ҳифзи тандурустӣ, терапевтҳо, педиатрҳо, рентгенологҳо, оториноларингологҳо, фтизиатрҳо, акушер-гинекологҳо, ҷарроҳон ва ғ. тақсим мешаванд.

Дар забони ВАО дар баробари вожаи табиб истилоҳи дуҳтур ба таври мувозӣ истеъмол мешавад: *Дар чунин ҳолатҳо шахси бемор ҳатман бояд ба дуҳтур муроҷиат кунад, то ки ў ба қайди диспансерӣ гирифта шавад ва чунин ашхос баъди ҳар се моҳ аз назорати дуҳтур бояд гузарад (Т., 30.01.2014); Онҳо ҳатто дар марҳилаи фаъоли беморӣ сабаби тез-тез сулфа заданашионро ба сигоркашӣ вобаста медонанд ва ба ин сабаб ба дуҳтур муроҷиат намекунанд (В.С., 22.02.2019).*

Ҳар як навъи беморӣ ба ихтисоси ҷудогона мансуб мебошад, ки ҳоло бевосита ба таҳлили маънои истилоҳоти соҳавии тиббӣ мегузарем:

**Терапевт** – табиби бемориҳои узвҳои дарунӣ мебошад. Терапевт калимаи юонӣ буда, дар забони тоҷикӣ аксаран бе тарҷума истифода мешавад.

Дар фарҳангҳои тахассусӣ терапевт чунин шарҳ дода шудааст: «терапевт – терапевт, муолиҷ, – табиби дардҳои ботинӣ, духтури бемориҳои дарунӣ, мутахассиси дардҳои доҳили бадан, дармоншинос» [232, 232]; «муолиҷ, табиби дардҳои ботинӣ, духтури бемориҳои дарунӣ» [222, 291]. Терапевт – табиб – мутахассиси дорои маълумот оид ба масъалаҳои ташхисот, табобат ва профилактикаи бемориҳои узвҳои дарунӣ мебошад. Духтури терапевт, пеш аз ҳама, бо ташхиси бемориҳои узвҳои дарунӣ, муолиҷаи онҳо ва пешгирии бемориҳо машғул аст.

Ин истилоҳ то замони соҳибистиқлолӣ дар забони мо хеле серистеъмол буд, пас аз он бо вариантҳои духтури бемориҳои узвҳои дарунӣ ва духтури терапевт мавриди истифода қарор гирифт, vale азбаски чунин тарҷума кутоҳу мухтасар нест, ҳам дар амалияи тиб, китобҳои дарсӣ ва забони матбуот истилоҳи байналмилалии терапевт то ҳол мавқеи устувор дорад. Дар баъзе мавридҳо истилоҳи терапевт бо калимаҳои тоҷикӣ истифода шуда, калимаи иқтибосӣ дар қавс оварда мешавад. Аммо дар истифодান ин истилоҳ қӯшиши бо забони тоҷикӣ ифода намудан мушоҳида мешавад, аз ҷумла, солҳои охир тарҷумаи дигари ин ихтисос – **дармонпизишк** низ корбаст мешавад, ки маънии терапевтро пурра ифода карда наметавонад, зоро дармонпизишк маънои умумӣ дорад. Ҷунончи: *Заррина Раҳмонова ҳатмкардаи Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон буда, онро соли 1990 бо ихтисоси духтури бемориҳои дарунӣ (терапевт) ҳатм кард (Б.Т., ноябр, 2022);*

Дар мавриди дигар калимаи иқтибосии терапевт дар қавс оварда шуда, барои ифодান тоҷикии он калимаи **дармонпизишк** истифода шудааст: *Сарчаимаи пайдоиии дардро дармонпизишк (терапевт) муайян менамояд (Ё. т., 11. 04. 2008); Аз моҳи марта соли 1983 ҳамчун духтури бемориҳои дарунӣ дар беморхонаи марказии шаҳри Хуҷанд кор мекунад, дар як вақт дар маркази солимгардонии ҷумҳурияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад (С.б., 27.11.2008).*

Истилоҳ якмаъноиро мепазирад, аммо дар забони матбуот истилоҳи тиббии **терапевт** бо ибораистилоҳҳои духтури **бемориҳои дарунӣ**, **духтури терапевт**, истилоҳи муракқаби **дармонпизишк** зикр мегардад, ки ҷоиз нест ва аз ин варианҷҳо яке бояд қабул гардад, ибораистилоҳи **духтури bemoriҳои дарunӣ** барои ифодаи он созгор мебошад.

**Педиатр.** Дар забони тоҷикӣ вожаи педиатр серистеъмол буда, дар сарчашмаҳои соҳавӣ чунин шарҳ ёфтааст: «*педиатр, қӯдактизишик – духтури бачагон, пизишки (табиби) атфол, духтури қасалиҳои қӯдакон, мутахассиси bemoriҳои бачагон* [231, 207].

Педиатр қалимаи юнонӣ буда, дар луғати русии «Энциклопедический словарь медицинских терминов» чунин маънидод шудааст: «педиатр – табиб – мутахассиси дорои маълумоти олӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи саломатии қӯдакон, ташхисот, профилактика ва табобати bemoriҳои қӯдакона» [261, 305]. Дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ» истилоҳи педиатр ба маънии зерин омадааст: «педиатр, духтури қасалиҳои қӯдакон» [256, 690].

Минбаъд дар забони тоҷикӣ муодилҳои ин истилоҳ, аз ҷумла, **табиби атфол, духтури қӯдакон, пизишки бачаҳо, духтури бачаҳо** ва монанди инҳо мавриди истифода қарор гирифтанд. Дар забони васоити аҳбори омма номи ин ихтисос бо истилоҳи тоҷикии **пизишки бачагон, духтури bemoriҳои қӯдакона, духтури атфол** ва ғайра ифода мейёбад. Дар забони ВАО барои ифодаи як истилоҳ се вариант ё ибораистилоҳ корбаст шудааст. Бояд яке аз он варианҷҳо қабул карда шавад, ки мағҳумро пурра ва дақиқ ифода карда тавонад. Истилоҳибораи **духтури bemoriҳои қӯдакона// пизишки bemoriҳои қӯдакона** нисбат ба дигар варианҷҳояш саҳеҳтар аст. Инчунин дар мисолҳои зерин истилоҳоти тиббии **бемориҳои қалб, духтури начот, духтурон** мушоҳида гардидаанд, ки духтурони **начот** тарҷумаи **реаниматолог** мебошад: *Беҳронова Чилла, пизишки бачаҳо* мегӯяд, ки саломатии қӯдакон аз маводи ғизоие, ки модар истеъмол мекунад, вобаста аст (M., 13.01.2016); Умуман **духтурҳои bemoriҳои қӯдакон (педиатр)** бештар дар ҳавои соғ бо ў сайр намуданро

*маслиҳат медиҳанд (Ё.т., 27.01. – 2.02.2015); Дар қабулгоҳи мо 14 бригадаи ёрии таъчилии тиббӣ: ду гурӯҳ духтурони бемориҳои қалб, як гурӯҳ духтурони начот, ду гурӯҳ **духтурони атфол**, як гурӯҳ рӯҳшиносон ва гурӯҳи умумӣ фаъолият менамоянд (Ф., 00. 04. 2016).*

*Дар мисолҳои зерин истилоҳи **педиатр** бо ибораистилоҳоти **духтури бачаҳо** ва **духтури педиатр** мавриди истифода қарор дода шудааст: *Фаъолияти пизишкииаш дар шаҳри Душанбе оғоз гардида, бештар аз бист сол боз дар ноҳияи Хуросон идома дорад, дар ибтидо ба ҳайси **духтури бачаҳо** дар беморхонаи рақами 2 аз рӯзи таъсисёбииаш кор мекунад... (С. б., 16.01.2009); Пас аз хатми ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино соли 1998 ба сифати **духтури педиатр** дар дармонгоҳи №9 ба фаъолият оғоз намудааст (Б. Т., 00. 08. 2015).**

**Кардиолог.** Истилоҳи дигаре, ки дар забони матбуот зиёд мушоҳида мешавад, кардиолог ва муродифҳои он мебошад. Вожаи мазкур дар сарчашмаҳо ба таври зайл шарҳ ёфтааст: «кардиолог – дилшинос, духтури дил, дилпизишк, мутахассиси бемориҳои дил» [230, 94]; «кардиолог – кардиолог, духтури дил» [256, 380]. Истилоҳи мазкур пештар танҳо бо қалимаи иқтибосии кардиолог мавриди истифода қарор дошт. Ҳоло бошад, ин ихтисос дар забони тоҷикӣ бо номҳои **дилшинос, қалбшинос, дилпизишк, духтури бемориҳои дил, табиби бемориҳои қалб**, гоҳо бо қалимаи иқтибосии **кардиолог** ифода мейбад ва ё он дар қавс оварда мешавад: *Ба ин масъала **табиби бемориҳои қалб**, номзади илмҳои тиб Ҳусейн Раҳмонов равшанӣ андоҳт (Б. Т., 00. 07. 2015). **Духтурони дилшинос** бар он назаранд, ки ин беморӣ бештар ба мардон хос буда, аксарияти онҳо аз сабаби проблемаи печдарпеҳи оилавӣ ба ин беморӣ мубтало мешаванд (Т., 1.06.2015). Орзуи **табиби дилшинос** шудани духтараки наҳифпайкараш Саодатро танҳо ҳаваси бачагӣ мепиндошт (Б.Т., 00. 09. 2023).*

Дар мисолҳои зерин истилоҳи иқтибосии кардиолог истифода шудааст: *Ҳангоми баланд шудани фишори хун табибон шунидани қисмати дуюми Симфонияи панҷуми Бетховенро тавсия медиҳанд. Онро **кардиологҳо** «музиқии дили солим» ном кардаанд (Д., 00. 06. 2020); Падараи Таширифхон Ҷумъаҳонов*

*кардиологи машхур буду умри хеиро сарфи пеша намуда, фақат дар рӯзҳои истироҳату ид дӯструяконашро меҳрубонӣ мекарду рози дилашонро мешунид (Б.Т., 00. 09.2023);*

Тавре ба мушоҳида мерасад, агар пештар дар забони матбуот барои истифодаи вожай мазкур танҳо истилоҳи **кардиолог** истифода мешуд, ҳоло вариантҳои гуногуни он аз ҳисоби имкониятҳои мавҷудаи забон истифода мешаванд. Истилоҳоти миллӣ хуб аст, бояд яке аз онҳо мавриди истеъмол қарор гирад: **духтури дилишинос, духтури қалбшинос, табиби дилишинос, табиби бемориҳои дил** ва ғайра.

**Психиатр** – равоншинос, табиби бемориҳои равонӣ мебошад. Ин истилоҳ дар сарчашмаҳо, аз ҷумла, дар «Фарҳанги тиббӣ» психиатр – психиатр, равонпизишк, рӯҳпизишк, духтур – мутахассиси касалиҳои рӯҳӣ, пизишки бемориҳои равонӣ, табиби амрози ақлия [231, 391; »психиатр– равонпизишк, рӯҳпизишк, мутахассиси бемориҳои рӯҳӣ» маънидод шудааст [223, 106] ташрех ёфтааст. *Табобат бештар бо доруҳои кимиёвӣ сурат мегирифт ва баъзан маризони рӯҳиро равонпизишкон бо доруҳои караҳткунандаю таскинбаҳшу хобовар даво мебаҳшииданд (В. С., №1-2, 2010); Дар ҳолати нағузаштани ин аломатҳо мутахассиси соҳаи равоншиносӣ (равоншиносӣ тибб, равондармон, равонпизишк) метавонад кумак кунад (Д., 00. 06. 2020); Гуфта мешавад, ки яке аз мушиқилоти ҳалношудани дар ин ҷода норасоии духтурони равонпизишк дар маҳалҳо мебошад. Аммо ба гуфти Акрам Давлатов, сардуҳтури Маркази равонпизишкии вилояти Ҳатлон назорати беморони рӯҳӣ танҳо вазифаи духтурони равонпизишк нест (Б. Тоҷ-н., июл, 2015). Вале ба андешаи Зарина Кенчаева, равоншинос занони тоҷик як каме танбал мебошанд. Онҳо метавонанд дар доҳили кишвар бо коре машгул шуда, рӯзи ҳудро пеш баранд (О-ғон, 24.02.2016).*

Дар забони матбуот ихтисоси психиатр бо истилоҳҳои **равоншинос, равонпизишк, равондармон, равоншифоён, табиби бемориҳои равонӣ** ифода мейбад. Ба андешаи забоншинос С. Назарзода «яке аз хусусиятҳои истилоҳ

гурез аз муродиф доштан аст» [66, 40]. Тачрибаҳо событ месозанд, ки дар чунин ҳолат яке аз муродифҳо дар забон мавқеи мустаҳкам пайдо намуда, доираи истифодаи калимаҳои дигар маҳдуд мегардад. Истилоҳ муродифро намепазирад.

**Саратоншинос** – ин ихтисос бо номи **онколог** низ истифода мешавад. Дар «Фарҳанги тиббӣ» шарҳи он чунин омадааст: «онколог – онколог, омосшинос, саратоншинос, мутахассиси (духтури) соҳаи онкология» [231, 103]. Дар забони васоити ахбори омма чунин истилоҳҳо истифода мегарданд: **мутахассисони саратоншинос, духтури саратоншинос: Норасоии мутахассисони саратоншинос, саратоншинос** ҳам як мушкили соҳа маҳсуб меёбад. *Ин омил ба ташхис ва табобати маризони мубталои саратон таъсири манғӣ расонда, ба нодуруст муолиҷа кардани онҳо оварда мерасонад (Ч., 25.01.2021); Бино ба гуфтаи Аскар Наҷмиiddинов – духтури саратоншиносি МД «Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ», бо дастрасии дастгоҳи муосири тиббии эндовидеоҷарроҳӣ Карл Штрос, ки истеҳсоли давлати Олмон мебошаద, саратоншиносони тоҷик мушкилтарин ҷарроҳии вобаста ба саратони гурдаро бо ҳарҷи ками маблағ ва вақт гузарониданд (М.н., 4.02.2021).*

Новобаста ба муодилҳои гуногуни ин ихтисос дар забони матбуот бештар истилоҳи мураккаби **саратоншинос** истифода мешавад ва гоҳо истилоҳи **онколог** дар қавс оварда мешавад.

**Фтизиатр** – силшинос, духтури бемориҳои сил мебошад. Дар «Фарҳанги тиббӣ» фтизиатр шарҳ чунин дода шудааст: «силшинос, мутахассиси (духтури) касалии сил, пизишки (дармонгари) бемории сил, силпизишк» [232, 331]. Истилоҳи фтизиатр дар забони матбуот бо вожаҳои **силшинос, духтури силшинос, табиби бемориҳои сил** ифода карда мешавад: *Холо духтурони силшинос аз истилоҳи микробактерияи бемории сил истифода мебаранд (Ш., 10.04.2018); Духтури силшинос Бахтиёр Икром бар он андеша аст, ки дар соҳаи силшиносӣ норасоии мутахассисон ҷой дорад (М. х., 21.02.2019);*

*«Дарёфт, табобат ва ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил на танҳо вазифаи духтурони силишинос, табибон ё ВАО, балки вазифаи тамоми табақаи ҷомеа мебошад»-илова кард А. Раҷабзода. (М. х., 21.02.2019); Тавре **табиби бемориҳои сил** Ориёна Собирова зимни сӯҳбат бо мо иброз дошт, зиёдшавии холестерин, мубтало будан ба диабети қанд, фарбеҳӣ, камҳаракатӣ ... ва тарзи нодурусти ҳаёт аз ҷумлаи омилҳое мебошанд, ки шахсро гирифтори бемориҳои дилу рагҳо мекунанд (П.ш., 15.10.202).*

**Невропатолог** – табиби асабшинос мебошад. Дар «Фарҳанги тиббӣ» ин ихтисос ба маънни «невропатолог, асабшинос, асабпизишк, мутахассиси (духтури) бемориҳои асаб» омадааст [231, 24]. Дар «Фарҳанги тибби ниёгон» ва «Вожаномаи тиббӣ» вожаи асабшинос оварда нашудааст, зоро ин истилоҳ то солҳои охир бо калимаи иқтибосии невропатолог ифода карда мешуд. Дар забони ВАО ихтисоси **nevropatolog** бо истилоҳҳои *асабшинос, духтури бемориҳои асаб, духтури асаб* ифода ёфтааст: *Бисёр шартномаҳои хуби робита бо кишиварҳои хориҷӣ, аз ҷумла, бо асабшиносони Москва ва ташхисгарони Тошканд имзо карда будем, бинобар баста шудани марзҳо аз амал мондаанд* (Б.Т., 00. 08. 2020); *Дар семинар профессори кафедраи педиатрии госпиталии шаҳри Уфаи Федератсияи Русия, доктори илмҳои тиб Ахмадеева Элза Набиахметовна дар мавзуи «Дард дар кӯдакони навзод» ва доктори илмҳои тиб Ахмадеева Лейла Ринатовна дар мавзуи «Алоимҳои дард дар таҷрибаи асабшиносон» баромад намуданд* (В.С., 30.04.2023).

**Табиби оилавӣ.** Ин ихтисос дар ҷумхурии мо самти нисбатан нави илми тибро дар бар мегирад, ки даҳсолаҳои охир пайдо шудааст. Фаъолияти тибби оилавӣ дар кишвари мо аз соли 1998 ҷорӣ гардидааст. Ҳадафҳои асосии тибби оилавӣ баланд бардоштани сифати дастрасӣ, самаранокии маҷмуи хизматрасониҳои тиббию санитарӣ мебошад. Тавре дар ЭМТ қайд шудааст, духтурони оилавӣ нафақат оид ба соҳаи терапия, балки доир ба соҳаҳои маҳсуси тиб – эндокринология, офтальмология, оториноларингология, неврология, дерматология, кардиология ва ғайра низ бояд маълумоти кофӣ

дошта бошанд. Онҳо бемориҳоро ташхис намуда, таҳқиқоти гуногун анҷом медиҳанд. Инчунин духтурони оилавӣ саломатии патсиентҳоро мунтазам назорат менамоянд. Дар мавриди зарурӣ беморонро ба назди мутахассисони дигар соҳаҳо равон мекунанд [244, 466].

Дар забони матбуот ин ихтисос бо номҳои табиби оилавӣ, духтури оилавӣ ва табиби хонавода истифода мешавад. Дар маводи гирдовардаи мо истилоҳоти **табиби оилавӣ, духтури оилавӣ ва ҳамшираи тибби оилавӣ** мушоҳида гардиданд: *To ҳол дар ҷумҳури 4352 табиби оилавӣ ва 6155 ҳамшираи тибби оилавӣ омода карда шудаанд (Ҷ. Т., 26.12.2019); Соли гузашта дар музофоти Ҳирот ва Согари Афғонистон ба ҳайси духтури оилавӣ кор кардааст (Ф., 00. 06. 2019); Давоми фаъолияташи собит намуд, ки ба қасби хеш содиқ буда, ҳамеша дар пайи ҳудомӯзӣ ва такмили ихтисос ҷаҳд мекунад, – мегӯяд Нурулло Сафаров, духтури оилавии маркази саломатии мазкур (Б. Т., 00. 08. 2020).*

**Фитотерапевт** – табибе, ки беморонро танҳо бо ёрии гиёҳҳои шифобаҳш табобат мекунад ва дар забони тоҷикӣ он гиёҳпизишк аст. Дар «Фарҳанги тиббӣ» истилоҳи фитотерапевт ва ё гиёҳпизишк оварда нашудааст, зоро ин навъи табобат, яъне гиёҳшифой дар қадим мавриди истифодаи умум қарор дошта бошад ҳам, ин гуна ихтисос мавҷуд набуд. Бо рушди илми тиб ва пайдоиши навъҳои нав ва усулҳои муосири табобат усули муолиҷа бо гиёҳу растаниҳо коҳиш ёфт. Вале дар даҳсолаҳои охир таваҷҷуҳи мардум ба роҳу воситаҳои табиии муолиҷа бештар гардида, имрӯзҳо гиёҳшифой миёни аҳолӣ маъмул гаштааст ва дар ҳар як муассисаи тиббӣ низ гӯшаи **гиёҳдармонӣ** мавҷуд буда, ихтисоси фитотерапевт ё гиёҳпизишк серистеъмол гаштааст. Луғати Б.В.Петровский истилоҳи фитотерапияро чун калимаи юнонӣ ва усули табобат бо растаниҳои шифой маънидод намуда, вале истилоҳи фитотерапевт оварда нашудааст [262, 235]. Дар «Фарҳанги тиббӣ» [ҷ.4, 319] ва «Вожаномаи тиббӣ» [222, 371] истилоҳи фитотерапия «гиёҳшифой, гиёҳдармонӣ, табобат бо рустаниҳои давоӣ» шарҳ дода шуда, вале истилоҳи фитотерапевт мавҷуд нест. Ин ба он далолат мекунад, ки ҳам дар забони русӣ ва ҳам дар забони тоҷикӣ

ихтисоси махсуси фитотерапевт ё гиёхпизишк мавчуд набуд. Бо гиёхшифой аслан табибони халқй машғул буданд. Танҳо тайи даҳсолаҳои охир усули табобат бо гиёҳу растаниҳо миёни халқ нуфуз пайдо намуда, гиёхшифой ҳамчун як қисмати фаъолияти илми тиб мақом пайдо намуд ва вожай **гиёхпизишк** дар забони матбуот низ серистеъмол гардид. Истилоҳи гиёхпизишк дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» ҳамчун **калимаи наъзикр** шудааст: «гиёхпизишк –пизишке, ки бо гиёҳ беморонро табобат мекунад» [236, 332].

Ҳоло дар соҳаи тиб истилоҳҳои фитофармакология, фитопрепарат, фитосанитария, фитобар, фитоаптека, фиточай, фитолампа ва амсоли инҳо маъмуланд. Истилоҳи **фиточай**, ки ҳар ду ҷузъи он калимаи иқтибосӣ аст, бо калимаи **фиточой** истифода шуда, истилоҳи **фитоаптекаро доруҳонаи гиёҳӣ** номгузорӣ кардан мумкин аст.

Имрӯзҳо дар забони матбуот доир ба гиёҳдармонӣ маводи гуногун ҷой дода шуда, истилоҳи фитотерапевт бо калимаву ибораҳои **гиёхпизишк, табиби гиёҳдармонӣ, мутахассисони гиёҳдармонӣ** ва ғоҳо бо истилоҳи **фитотерапевт** корбаст мешавад: «*Вале бояд гуфт, ки дар ҳолати гирифторӣ ба бемории КОВИД-19 ҳун ғафс мешавад, ки дар ин вақт истеъмоли шарбати пӯсти анор мумкин нест, зоро шарбати пӯсти анор ҳунро ғафс мекунад*»- мегӯяд **табиби гиёҳдармонӣ** Муллоzuҳур Тоҳирӣ (П. и., 15.10.2021). Маркази ҷумҳурияи ҷиҳозӣ ҳалқӣ дар якҷоягӣ бо Институти байналмилалии омӯзиши осори Ибни Сино ва фармакология (ИБООИС) гузаронидани анҷумани якуми **фитотерапевтҳо** ва фармакологҳои Тоҷикистонро ба нақша гирифтааст (С.б., 16.12.2008).

**Акушер-гинеколог** – табиби бемориҳои занона мебошад. Барои таҳлил интихоб намудани ин истилоҳи тиббӣ бесабаб нест, зоро солҳои охир доир ба тарҷумаи номи ин ихтисоси тиббӣ андешаҳои муҳталиф мавҷуданд. Аслан акушер-гинеколог табиби бемориҳои занона буда, дар луғатҳо бо ҳамин маъно зикр шудааст.

Дар луғати «Энциклопедический словарь медицинских терминов» чунин шарҳ дода шудааст: «акушер-гинеколог – табиб, яъне мутахассисе, ки доир ба масъалаҳои патологияи акушерӣ-гинекологӣ, профилактика ва муолиҷаи бемориҳои гинекологӣ, мушоҳидаи тибии ҷараёни ҳомиладорӣ ва ёриасонии тибии баландихтисос ҳангоми таваллуд ва давраи минбаъда маълумоти маҳсуси тиббӣ дорад» [262, 36]. Дар «Вожаномаи тиббӣ» «акушер-гинеколог – духтури занон» шарҳ дода шудааст [221, 33].

Дар «Фарҳанги тибби ниёгон» зикр шудааст, ки «момодоя – ба маъни муваллида бошад» [223, 288]. Барои мушаххас намудани маънои ин истилоҳ боз ба луғатҳо рӯ меорем: Дар луғати Б.В. Петровский истилоҳи акушерка низ оварда шудааст. Акушерка – калимаи франсавӣ аст, маънояш ёриасонӣ ҳангоми таваллуд буда, яъне акушерка корманди дорои маълумоти миёнаи тиббӣ мебошад [262, 36]. Дар «Вожаномаи тиббӣ» акушерка «муваллида, момодоя, қобила, корманди тиббие, ки ба зоидани зан ёрӣ мерасонад» маънидод шудааст [221, 33].

Барои боз ҳам бештар дақиқ намудани номи ин ихтисоси тиббӣ «Луғати истилоҳоти акушерӣ-гинекологӣ»-ро аз назар мегузаронем. Истилоҳи мазкур дар луғат акушер-гинеколог оварда шуда, шарҳи он низ ҳамчун «мутахассиси (духтури) момой ва бемориҳои занона» зикр шудааст. Мағҳуми акушерӣ-гинекологӣ – илм дар бораи ҳомилагӣ ва бемориҳои занона мебошад. Дар баробари ҳамин истилоҳи акушерка низ акушерка, муваллида, момодоя ва ғ. маънидод шуда, яъне ҳамчун пизишкёре, ки ба зоидани зан ёрӣ мерасонад [220, 8].

Дар забони тоҷикӣ ин истилоҳи тиббӣ бо калимаю ибораҳои *акушер-гинеколог, табиби бемориҳои занона, табиби амрози занона, пизишки амрози занона* ва дар баъзе мавридҳо вожаи **момодоя** истифода мешавад. Чунон ки аз далелҳои боло бармеояд, **табиби бемориҳои занона** мутахассиси дорои маълумоти олии тиббӣ буда, момодоя дорои маълумоти миёнаи тиббӣ аст. Аз ҳамин сабаб акушер-гинекологро **момодоя** ном бурдан ба мақсад

мувофиқ нест, он бояд ***табиби бемориҳои занона*** номида шавад. Дар забони матбуот ин ихтисос бо ифодаҳои **акушер-гинеколог** ва **табиби бемориҳои занона** истифода мешавад, ки тарҷумаи дурусти истилоҳ мебошад, вале дар баъзе мавод **момодоя ва сармомодоя** истифода шудааст, ки ин ғалат аст.

Бояд қайд намуд, ки номи ин ихтисоси тиббӣ акушер-гинеколог буда, дар услуби публисистӣ метавонад бо истилоҳи ***табиби бемориҳои занона*** ифода карда шавад (зоро дар забони гуфтугӯй духтури занон меноманд), **момодоя** бошад, корманди миёнаи тиббӣ – ёрирасони табиб аст, яъне пизишкёре, ки ба зоидани зан ёрӣ мерасонад. Мисоли зерин далели ин гуфтаҳо шуда метавонад: *Ҳамсарави Муҳаббат-холаро, ки солиёни зиёд дар беморхона ба сифати табиби момодоя кор мекунад, мардум бо ифтихор «мома» мегӯянд (М. х., 16. 01. 2019).*

Дар мисоли зерин калимаи сармомодоя истифода шудааст: *Яке аз бонуҳои хушиқбол, ки ҳазорҳо тифлро дар олами ҳастӣ рӯи даст боздоштаву овози гирясионро нахустин шуда шунидааст, сармомодояи таваллудхонаи вилоятӣ Матлуба Масаидова мебошад (С.б., 27.11.2008).*

Тавре мебинем, дар маводи тиббии матбуот ихтисоси мазкур бо номҳои **акушер-гинеколог**, **табиби бемориҳои занона**, **табиби амрози занона** ва гоҳо бо калимаи **момодоя** ифода шудааст, ки момодоя тарҷумаи нодурости ин истилоҳ аст: *Соат ҳанӯз ҳашт нашуда, пушти дари ҳӯчраи акушер-гинеколог Муяссара Очилова тур аз бемор буд. Муяссара соли 1992 ба сифати духтури занона дар Маркази солимии репродуктивии рақами 8 ба кор оғоз кард (Ф., 00. 03. 2016); Сипас дар ноҳияи Кумсангир ба ҳайси духтури амрози занона, духтури машваратгоҳи занона ва билохир мудири шӯббаи таваллудхона бист сол хизмати соғдилона мекунад (С.б., 16.12.2008).*

Бояд зикр намуд, ки дар ҷараёни таҳлили мавод гирдомадаи ин фасл, яъне ифодаи номи ихтисосҳои тиббӣ дар забони матбуот кӯшиши бо забони тоҷикӣ ифода намудани ихтисосҳои тиббӣ ба назар мерасад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки барои ифодаи номи ихтисосҳои тиббӣ дар луғатҳои мавҷуда бо

истифода аз имкониятҳои мавҷудаи забон на як, балки якчанд муодилҳои гуногуни истилои тиббӣ оварда шудаанд ва имрӯз мо шоҳиди он мегардем, ки дар саҳифаҳои матбуоти муосири тоҷик ихтисосҳои тиббӣ бештар бо калимаҳои тоҷикӣ корбаст мешаванд.

Дар баъзе мавридҳо калимаи иқтибосӣ ҳамчун шарҳи истилоҳ дар қавс оварда мешавад, ки ин яке аз усулҳои корбурди истилоҳ дар осори Сино низ буд.

Солҳои охир дар забони матбуот ҳангоми ифодаи ихтисосҳои тиббӣ истифодаи бештари истилоҳоти тиббӣ мушоҳида карда мешавад: **офтальмолог – табиби бемориҳои ҷашм, терапевт – духтури бемориҳои даруний, нефролог – духтури бемориҳои ғурда, педиатр – табиби атфол, фтизиатр – силишинос, психиатр – равонпизишӣ, диетолог – парҳезшинос** ва ғ.

Дар баробари ҳамин як гурӯҳ номи ихтисосҳое мавҷуданд, ки ифодагари навгониҳои соҳаи тиб буда, дар забони тоҷикӣ бе тарҷума истифода мешаванд: **гематолог, уролог, флеболог, трихиатр, маммолог, андролог, онкогинеколог, урогинеколог, дефектолог, логопед, реабитиолог, трансфузиолог, трансплантолог, практолог, функционалист** ва ғ. Истилоҳоти ифодагари номи ихтисосҳо як қисмати муҳимми истилоҳоти тиббиро ташкил медиҳанд.

## 1.2. Истилоҳоти ифодакунандай номи бемориҳо

Дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ як гурӯҳ истилоҳоти тиббиро вожаҳои ифодагари номи бемориҳо ташкил медиҳанд. Бемориҳо маъмулан ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешаванд: бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ. Бемориҳои сироятӣ сил, зуком, сурхча, сурхакон, гулӯзиндонак, сулфакабудак, вараҷа, тифи шиқампеч ва ғ. мебошанд. Сактаи дил, буғумдард, диабети қанд, ҷоғар, сӯхтагӣ, аллергия, фишорбаландӣ, депрессия ва ғ. бемориҳои ғайрисироятиро ташкил медиҳанд.

Аз таҳлили маводи матбуот ба хулосае омадан мумкин аст, ки ин гуна истилоҳот бештар бо калимаҳои аслан тоҷикӣ ва дар мавридҳои ҷудогона бо калимаҳои иқтибосӣ корбаст гардидаанд:

**Зуком** яке аз мариҷиҳое мебошад, ки ба гурӯҳи бемориҳои сироятӣ ва мавсими мансуб аст. Он одатан дар фаслҳои баҳору зимистон ҳурӯҷ менамояд ва дар ин ҳусус дар саҳифаҳои матбуот маводи зиёде таҳия ва нашр карда мешаванд. **Зуком** бемории вирусӣ буда, вақте инкишоф меёбад, ки барои он шароити мусоид фароҳам бошад. Рушди зуком аксаран ба қобилияти муҳофизавӣ ва муқовимати бадан, омилҳои ҳӯрок, муҳит, тарзи ҳаёт ва нигоҳубин вобаста аст. Сирояти вирус тавассути ҳавою қатраҳо сурат гирифта, аз бемор ба шахси солим вирус ҳангоми атсазани, сулфа ва гуфтугӯ мегузарад. То ба имрӯз навъҳои зукоми А, В ва С маълуманд. Вируси зукоми навъи А ногаҳон ва шадид сар шуда, зуд паҳн мешавад ва метавонад эпидемия, ҳатто пандемияро ба вучуд орад.

Олим шинохтаи соҳаи тиб ва муаллифи «Фарҳанги тиббӣ» М.Я. Расулов ин бемориро чунин маънидод кардааст: «грипп – зуком, назлаи сирояткунанда, бемории шадиди вараҷаноки вирусӣ аз гурӯҳи сироятҳои роҳҳои танаффус» [229, 375].

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ин беморӣ бо вожаи зуком чунин шарҳ дода шудааст: «зуком – қасалие димоғ, ки дар натиҷаи сармоҳӯрдагӣ ва варами роҳҳои бинӣ пайдо мешавад, тимоғ, тимоқ» [ФЗТ, ҷ. 1, 460].

Дар баробари мисолҳои дигар чунин зарбулмасал оварда шудааст: зуком уммуламроз аст, яъне қасалии зуком модари бемориҳост. Ин бори дигар ба он далолат мекунад, ки зуком бемории маҳаллӣ буда, маҳсусан дар фасли сармо мардум бештар ба он гирифтор мешаванд.

Дар мавриди шарҳи бемории мазкур дар «Фарҳанги тибби ниёгон» вожаи зуком истифода шудааст, зоро қалимаи арабии зуком дар забони тоҷикӣ таърихи тулонии истифода дорад [223, 184].

*Чунончи: Зуком бемории вирусӣ буда, вақте инкишиоф меёбад, ки барои он шароити мусоид фароҳам бошад. Сирояти вирус тавассути ҳавою қатраҳо сурат гирифта, аз бемор ба шахси солим вирус ҳангоми атсазанӣ, сулфа ва гуфтугӯ мегузарад (Ш., 00. 04-05.2010).*

Дар баъзе мавридҳо вожай грипп истифода мешавад ва ё он дар қавс ҳамчун муродифи зуком оварда мешавад: *Дар Амрико беш аз сад нафар бар асари бемории грипп ба ҳалокат расиданд (Ё.т., 8-14.01.2020);* *Бо фарорасии хунукиҳо ва дар арафаи омад-омади фасли сармо аксар одамон ба бемориҳои шадиди роҳи нафас, ки аз ин шумул зуком (грипп) мавқеи хос дорад, гирифтор мешаванд (Ш., №4-5, с. 2010).*

То давраи ба мақоми давлатӣ соҳиб гаштани забони тоҷикӣ истилоҳи франсавии грипп серистеъмол буд. Пас аз он ҷойи онро калимаи арабии зуком иваз намуд, вале зуком дар осори гузаштагонамон бештар мавриди истифода қарор дошт. Дар китобҳои таълимӣ ва маводи рӯзномаҳо вожай иқтибосии грипп истифода мегардид, ҳоло ҷойи онро истилоҳи арабии зуком иваз намудааст, танҳо дар баъзе мавод вожай грипп истифода мешавад ва ё он дар қавс ҳамчун муродифи калима оварда мешавад. Дар баъзе маводи тиббӣ барои ифодаи ин беморӣ калимаҳои **тимог**, **тимок** низ истифода мешаванд. Дар забони матбуот вожай зуком мавқеи устувор дорад.

*Солҳои охир дар дунё навъҳои гуногуни бемории зуком, аз қабилии зукоми мурғон (зукоми паранда), зукоми хуқон, зукоми  $H_2O$ , зукоми вирусӣ ба қайд гирифта шудаанд.*

**Гриппи мурғон** – яке аз шаклҳои вазнини грипп, ки боиси фавти одамон мешавад. Вирус соли 1997 дар Гонконг ошкор карда шуд. Он бевосита аз парандаҳо ба одам сироят меқунад. Соли 1997 онро якбора дар 30 мамлакати дунё ба қайд гирифтанд. Оризаҳои он хавфнок мебошад. Манбаи вирус парандагон маҳсуб меёбанд.

Солҳои охир дар бисёр мамлакатҳои дунё навъи дигари грипп, ба истилоҳ **гриппи хуқон** ба қайд гирифта шудааст. Он дар байни хуқҳо паҳн шуда, ба

одамон ва парандагон низ сироят мекунанд. Ангезандаи гриппи хукон соли 2009 дар бисёр мамолики Амрико, Аврупо ва Осиё густариш ёфт.

Дар матбуот доир ба ин навъҳои беморӣ маводи зиёдеро дучор омадан мумкин аст: *Қазоқистон воридоти маҳсулоти 36 корхонаи парандапарварии Русияро манъ кард. Ба оғаҳии Вазорати кишиоварзӣ, дар ҳудуди се вилояти Русия – Курск, Пенза ва Самара зукоми паранда ошкор шудааст* (T., 28.06.2018); *Пештар мардуми мо аз зукоми мурғӣ меҳаросиданд, аммо имрӯз ҷои онро зукоми хӯкӣ гирифтааст.* (M. x., 16.01.2019); *Тибқи ҳабарҳои то ин замон паҳнгашита дар Ставропол, Украина ва Қафқоз ҳолатҳои гирифтори беморони «Зукоми хӯк» (свиной грипп) меафзояд. Россия аз чунин эпидемия бонги хатар назадааст* (M. x., 27.01.2016).

**Бемории зиққи нафас** bemorii muzmini roxhoi nafas буда, дар натиҷаи ниҳоят танг шудани бронхҳо бинобар бо балғами ғализ пур шудани найчаҳои бронхҳо ба амал меояд. Ин bemorii аллергӣ аст ва ҳангоми он эҳсоси норасоии ҳаво ба амал меояд. Дар «Энсиклопедияи муҳтасари тиб» доир ба ин беморӣ бо истилоҳҳои **зиққи нафас** ва **дамкӯтоҳӣ** маълумот оварда шудааст.

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» bemorii mazkur чунин маънидод шудааст: «зиқуннафас – тангии нафас, тангнафасӣ, дамкӯтоҳӣ» [234, 454].

Дар «Фарҳанги тиббӣ»-и М.Я. Расулов барои шарҳи bemorii astma дар қатори муодилҳои гуногун калимаҳои зерин оварда шудааст: астма – зиққи нафас, диқи нафас, тангии нафас, зиқуннафас, дамкутагӣ [229, 111].

Ҳаким Майсарӣ хатарнок будани ин bemoriro таъкид кардааст:

Аз ӯ зиққи нафас холӣ набошад,

Ва бо зиққи нафас бозӣ набошад Майсарӣ [229, 454].

Аслан, истилоҳи mazkur дар забони тоҷикӣ таърихи тулонӣ дошта, дар асарҳои олимону табибони гузашта, аз ҷумла, «Хидоят-ул-мутааллимин фит-тиб», «Донишнома»-и и Майсарӣ, «Захираи Хоразмшоҳӣ» ва ғ. дар шакҳои **зиққи нафас ва дамкӯтоҳӣ** корбаст шудаанд.

Дар чумлаҳои зерин ҳам истилоҳибораи *диққи нафас* ҳам бемории зиққи *нафас* истифода шудаанд: *Солҳои охир дар кишвар бемории диққи нафас (дамкӯтмаҳӣ, астма)* бисёр мушоҳида мешавад. Махсусан дар фасли баҳор гирифтторони он азият мекашанд (С. м., 13.01.2016); *Хурмо аз сабаби дар таркибаи вуҷуд доштани йод давои бемории зиққи нафас (астма) аст* (Ё. м., 21-27.12.2021).

Агар солҳои пешин ин беморӣ бо калимаи русии **астма** мавриди истифода қарор дошт, ҳоло бошад, дар саҳифаҳои матбуот бо номҳои *диққи нафас, зиққи нафас, дамкӯтмоҳӣ, зиққуннафас* корбаст мешавад, гоҳо вожай иқтибосии астма дар қавс оварда мешавад. Ҳаминро бояд қайд намуд, ки бо мақсади даст қашидан аз истифодаи калимаҳои русӣ-аврупойӣ як гурӯҳ номи бемориҳо бештар бо калимаҳои арабӣ иваз карда шудаанд.

**Бемории сил.** Ин bemории сироятӣ ва хатарнок, vale табобатшаванда аст. Дар забони гуфтугӯй бо номҳои **касалии сил** ва **силкасал** маъмул аст. Дар саҳифаҳои матбуот бо номҳои **бемории сил, касалии сил, силзадагон, маризии сил** истифода мешавад. Вожай **силзадагон** дар қолаби калимаи вабозадагон сохта шуда, ин калимаро устод Садриддин Айнӣ дар асари худ «Ёддоштҳо» ҳангоми тасвири bemории вабо дар Бухоро истифода намудааст. Дар қолаби калимаи вабозадагон дар саҳифаҳои матбуот калимаҳои силзадагон, факрзадагон низ истеъмол меёбад, ки қишири ниёзманди аҳолии чомеаро инъикос менамояд. Калимаи **фасодзадагон** низ дар ҳамин қолаб сохта шудааст.

Бемории сил дар лугатҳо чунин шарҳ дода шудааст: «сил – касалие, ки бештар дар шуш пайдо мешавад, туберкулёз» [235, 237].

Ин беморӣ дар гузашта диқ ном дошт, дар ФЗТ ба он ишора шудааст: диқ(қ) – 1. борикӣ; 2. касалии сил. Барои исботи он мисолҳо оварда шудааст: Сияҳбут ба иллати диқ гирифткор шуда ва ба ҳамон заҳмат даргузашт «Таърихи Фаришта» [234, 382].

Дар «Фарҳанги тиббӣ» чунин омадааст: «туберкулёз – сил, касалии (бемории) сил, диқ, силкасалӣ, ... bemории музмини гузарандае, ки аз асари

қаламчамикроби сил (микобактерияи Кох) ба вучуд меояд» [232, 277]. Дар луғати дигар он бо номи **силбемор** корбаст шуда, шаклҳои дигари он – маризи сил, гирифтори сил ва силкасал оварда шудааст [223, 414].

Дар «Вожаномаи тиббӣ» бемории сил чунин шарҳ дода шудааст: «сил – 1. бемории сил, силдард, дик, дарди ҷавонӣ, ранчи борик, бемории музмини сироятӣ, ки аз асари микобактерияи Кох падид меояд; 2. тибби қадим – як навъ гиёҳи дорӯй, бедгиё» [222, 197].

Доир ба бемории мазкур, аломатҳои он, тарзи табобат, роҳҳои пешгирий ва воситаҳои давоӣ дар матбуот маводи зиёд нашр карда шудаанд: *Маъракаи миллий баҳшиида ба Рӯзи ҷаҳонии сил таҳти унвони «Дар мубориза бар зидди бемории сил муттаҳид мешавем» дар маркази Вефа баргузор гашт* (Т., 19.04.2017); *Бемории сил аз инсони сироятёфта ба шахси солим тавассути ҳаво ва оби даҳон паҳн мегардад. Ҳангоми сулфазаниӣ, атсазаниӣ ва ё балгампартоӣ бактерияҳои бемории сил аз шахсони гирифтори он ба ҳаво паҳн мешаванд* (М. н., 18.09.2019); *Соли 1882 дар Олмон Роберт Коҳ пас аз 17-соли кор дар лаборатория барангезандай бемории силро қашиф намуд, ки онро батсиллаи Коҳ ва ё ҷӯҷчамикроби Коҳ номиданд* (Ш., 10.04.2018); *Тибқи хабари расмӣ, аз шумораи силзадагон соли гузашта 12 нафар ба ҳалокат расиданд.* (О-гон, 6.02.2013).

Таҳлили мисолҳо нишон дод, ки дар забони матбуот қалимаю ибораҳои **бемории сил, силбеморӣ, маризии сил** ва муродифҳои дигари он корбаст шудаанд.

Ҳаминро бояд зикр намуд, ки вожаи сил дар забони тоҷикӣ тобиши маънай пайдо кардааст. Дар забони гуфтугӯй ибораҳои **сил кардан (касеро), сил шудан, силу зуқум шудан** мавҷуд аст, ки ғамгинии зиёдро ифода менамояд ва дар «Луғати тоҷикӣ-русӣ» ба он ишора меравад [256, 357].

**Камхунӣ** бемориест, ки ба он кам шудани миқдори эритроситҳо ва гемоглобини хун хос аст. Он дар натиҷаи ихтиилоли раванди хунҳосилшавӣ,

талафи хун, вайрон шудани заррачаҳои сурхи хун (эритроситҳо) пайдо мешавад.

Дар «Фарҳанги тиббӣ»-и М.Я. Расулов камхунӣ чунин шарҳ дода шудааст: «анемия – камхунӣ (и умумӣ) – кам шудани микдори эритротситҳо ё ҳемоглобин дар як воҳиди муайянни ҳаҷми хун [229, 71]. Дар «Фарҳанги тибби ниёғон» ва «Вожаномаи тиббӣ» шарҳи вожаи камхунӣ дода шудааст.

Номи ин беморӣ дар забони матбуот бештар бо истилоҳи **камхунӣ** истифода мешавад, то ин замон қалимаи байналмилалии анемия корбаст мегардид. Азбаски бемории мазкур дар замони ҳозира хеле паҳншуда ба ҳисоб меравад ва дар матбуотдар бораи ин беморӣ маводи зиёде нашр мешаванд, барои даст кашидан аз такрори қалима гоҳо қалимаи иқтибосии **анемия** низ кор фармуда ва ё он дар қавс оварда мешавад. Чунончи: *Настаран (хуч) барои касоне, ки ба камхунӣ мубтало гаштаанд, беҳтарин давост (Т., 12.05..2022); Дар вақташи ҳӯрок истеъмол нанамудан ва ё маҳсулоти кимиёдори хушкро бештар ҳӯрдани наврас ҳам баъзан ба камхунӣ сабаб мешавад (Ё.т., 14.10.2010); Дар тибби мардумӣ пистаро барои табобати бемориҳои сил, камхунӣ, меъда, ҷигар, безурӯтии марду зан истифода мебаранд (Ш-бахш, 29.12.2012); Нишионаҳои камхунӣ беҳолӣ, зуд монда шудан, зуд-зуд эҳсоси хунукхӯрӣ, ҷарҳзании сар, надоштани иштиҳо, рехтани мӯйи сар мебошад (П. иш., 28.02.2019).*

**Аутизм** – беморие, ки солҳои охир таваҷҷуҳи ҳам табибон ва ҳам аҳли ҷомеаро ба худ ҷалб намудааст. Аз ҳусуси ин беморӣ дар матбуот бо маводи зиёде дучор омадан мумкин аст. Аутизм як гурӯҳи бемориҳост, ки дар мавриди онҳо ташаккули малакаҳои нутқ ба таъхир афтода, дар муносибати бемор бо дигарон мушкилот пайдо мешавад. Аутизм ихтиололи инкишофи рӯҳӣ буда, дар шаклҳои гуногун зуҳур мейбад. Аутизм дар «Фарҳанги тиббӣ» чунин маънидод шудааст: аутизм – ғафлат, ғафлатпарастӣ, ғофилӣ, бепарвойӣ, беэътинойӣ, ғӯшагир, канорачӯӣ ва ғайра [229, 123].

Дар забони матбуот солҳои қаблӣ калимаи байналмилалии аутизм мавриди истифода қарор дошт, ҳоло бошад, ин беморӣ аксар вақт бо номҳои тоҷикии *дархудмондагӣ, худдармондагӣ, дархуддармондагӣ* ё ибораи *маризии аутизм* корбаст мешавад ва истилоҳи аутизм дар қавс оварда мешавад. Чунончи: *Онҳо одамони синну соли гуногунанд, ки ҳадафашион ҷалби таваҷҷӯҳи ҳукумат ва ҷомеа ба маризии аутизм ё дархудмондагӣ аст. Иқдоми онҳо ба Рӯзи байналмилалии шинохти дархуддармондагӣ, ки ҳамасола 2-юми апрел қайд мегардад, баҳшида шуда, бо иҷозаи ҳукумати шаҳри Душанбе сурат мегирад (Н-ҳ, 4.04.2012); Ҷанде пеш бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии «Ташабbus» волидони кӯдакони мубталои аутизм – «Ирод» семинари машваратӣ бо омӯзгорони мактабҳои олий, табибон ва кормандони иҷтимоӣ сурат гирифт (О., 30.03.2017).*

Лозим ба ёдоварист, ки барои ифодаи истилоҳи байналмилалии аутизм дар рӯзномаҳо муродифҳои гуногуни он – *дархуддармондагӣ, худдармондагӣ, маризии аутизм* ва ғайра, яъне гирифторони бемории аутизм истифода мешавад. Истилоҳ бисёрмâниро намепазирад, аз ин рӯ зарур ва муҳим аст, ки аз се варианти тоҷикии аутизм – дархуддармондагон, худдармондагон, дархуддармондагӣ яке ҳамчун истилоҳоти тиббӣ мавриди истифода қарор бигирад.

**Бемории ҷоғар.** Ҷоғар – омосвор қалон шудани ғадуди сипаршакл буда, баъзан боиси ихтилоли худи ғадуд ва носозии ҳолати умумии организм мегардад. Ҷоғар дамиданӣ сатҳи пеши гардан мебошад. Ҷоғар бемории сироятӣ нест, вале агар саривақт табобат карда нашавад, оқибатҳои нохуб дорад. Ҷоғар дар кишвари мо бемории эндемикӣ ба ҳисоб меравад, ин маъни онро дорад, ки беморӣ хоси ҳамин маҳал аст.

Дар сарчашмаҳо истилоҳи русии зоб «ҷоғар, ғуррӣ» [229, 475]; зоб – ғуррӣ, ҷоғар [256, 328] маънидод шудааст.

Бемории мазкур дар рӯзномаҳо солҳои пешин бо истилоҳи русии зоб ифода меёфт, ҳоло бошад, он бо номҳои **ҷоғар, ғуррӣ** корбаст мешавад, дар

баъзе мавридҳо истилоҳи зоб дар қавс оварда мешавад: *Камйодӣ яке аз бемориҳои афзоянда дар байни мардуми курраи замин ба шумор рафта, тибқи маълумоти Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ дар олам наздики 1,5 миллиард одамон мубталои бемории ҷогар (зоб) мебошанд, ки Тоҷикистон низ аз ин шумор берун нест (П. и., 30.04.2019); Бемории ғадуди сипаришакл асосан аз норасоии йод дар ҷисм сар зада, ҷогар яке аз оризаҳои паҳнгаши таин ба ҳисоб меравад (М. х., 24.08.2022).*

Бояд зикр намуд, ки истилоҳи ҷоғар маъмултар аст, ғурӯй дар гуфтугӯистеъмол мешавад ва камистеъмол аст.

**Диабети қанд** яке аз бемориҳои паҳншуда ба ҳисоб рафта, аз сабаби нокифоягии синтези инсулин дар организм пайдо мешавад. Дар «Фарҳанги тиббӣ» ин беморӣ чунин шарҳ дода шудааст: «Диабет сахарный – Диабети (дулоби) қандӣ – касалии (бемории, марази) қанд, касалии ҳӯдро, бавли қандӣ, пешобсории (серпешобии) қандӣ» [229, 413].

Тавре аз мисолҳои зерин бармеоянд, дар забони матбуот барои ифодаи ин беморӣ калимаю ибораҳои диабети қанд, бемории қанд, диабет истифода шуда, гирифторони онро **беморони диабет, маризони диабетӣ, қандбеморон** меноманд. Агар дар услуби илмӣ танҳо як истилоҳи **диабети қанд** истифода шавад ҳам, дар забони рӯзномаву маҷаллаҳо муродифҳои гуногуни ин беморӣ низ корбаст мешаванд, ки қобили қабул нест: *Чойи барги ҷормазз ба одамони гирифтори бемории қанд ёрии хуб мерасонад. (Д., 00. 06. 2020); Бахшиида ба «Рӯзи байналмилиалии солимӣ» дар Муассисаи давлатии «Пажуҳшишгоҳи гастроэнтерологияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» нишасти матбуотӣ доир гардид, ки дар он мушиқилоти диабети қанд ва роҳҳои мубориза бар зидди ин беморӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. (Ч., 9.04.2016); Марҳалаи асосии инкишифи қандбеморӣ ин ҷараёни осеб дидани В-хуҷайраҳои ғадуди зери меъда аст, ки дар натиҷаи омилҳои бемориангези зикргардида бевосита ба амал меояд (Ш., 00.04 – 00.05. 2010).*

Дар маводи зерин зери сарлавҳаи «Кашфи равиши нав барои дармони захми маризони диабетӣ» чунин мисол оварда шудааст: *Захми по муҳимтарин иллати бистарии беморони диабет гузории шудааст.* (М., 10.02.2016); *Дар тибби мардумӣ бодоми ширинро дар табобати диабети қанд, камхунӣ, астма, рагкашӣ, бехобӣ ва сулфа истифода менамоянд* (Д., 00. 06. 2020).

**Депрессия** bemorii паҳншудаи рӯҳӣ ба ҳисоб меравад. Депрессия bemoriest, ki dar kishvari mo tayi daҳсолаҳoi oхир ба muшоҳida merasad. Dar sar查ашмаҳo депрессия bo istiloҳi **афсурдарӯҳӣ** маънидод shuda, dar in xusus чунин маълумот оварда шудааст: «афсурдарӯҳӣ, депрессия бетobiest, ki bo ихтилоли фаъолияти rӯҳӣ (rӯҳафтодагӣ) va ҷисмонӣ, past shudani tonusi организм, sustii ҳаракат, nosomonii dastgoҳi ҳозима va хоб зоҳир meгарداد» [244, 148].

Дар sar查ашмаҳo депрессия чунин маънидод гардидааст: «ғамбеморӣ, rӯҳафтодагӣ, рукуд, афсурдарӯҳӣ, ғамбода, ғамгинӣ»[229, 403];» афсурдарӯҳ истифода shuda, чунин маънидод shudaast: rӯҳафтoda, зик, забун» [223, 43]. Aзбаски in «Фарҳанги тибби ниёгон» dar aсоси luғatҳoi қадima taҳia shudaast, dar mavridi digar mуродифҳoi in bemorӣ niz oварда shudaанд: ғамбеморӣ – rӯҳафтодагӣ, aфтодарӯҳӣ, афсурдагӣ, ғамбода[223, 43]. Dar «Вожаномаи тиббӣ» ғамбода чунин шарҳ doda shudaast: 1.бемorie, ki ba сабаби ғам xӯрдани zиёд oriz shavad; 2. чурраи шикамро гӯянд [221, 313].

In bemorӣ solҳoi peshin tanҳo bo istiloҳi bайналмилалии **депрессия** истифода karда meshud, ҳоло boшад, dar zaboni matbuot bo nomҳoi **афсурдагӣ, афсурдаҳолӣ, rӯҳафтодагӣ, ғамбеморӣ, ғамбода** va dar bâze mavridxo bo maқsadi dast kashiдан az takrori kалима **депрессия** niz korbast meshavad va ё on dar қавс ҷой doda meshavad, ki misolҳoi zerin далели in meboшанд: Соли равон Rӯzi умумиҷаҳонии солимӣ ба масъалаи **ғамбеморӣ** баҳшида шудааст; Misoli digar az ҳамин манбаъ: Mavzӯi симпозиуми имрӯza niz ба яке az масъалаҳoi muҳim – neшgirии **ғамбеморӣ** баҳшида шудааст, ki aйни mudдао meboшад (B.C., 11.04.2017); Dar tamomi ҷаҳон 121 million odam giriфтори

**депрессия** мебошанд (*Ё.т., 27.01.2015*); *Кислотаҳои равғани Омега-3 ... аз афзошии ҳуҷайраҳои саратонӣ низ ҷилавгирӣ мекунанд ва ҳамчунин дар саломати системи асабӣ ва пешгириӣ аз контроли бемориҳои ҳамчун **афсурдагӣ** нақши муҳимме ифо мекунанд (*М., 2.04.2014*); *Мувофиқи маълумоти Созмони ҷаҳонии тандурустӣ аз панҷ як ҳиссаи сокинони сайёраамон гирифтори **афсурдаҳолии тирамоҳӣ** мебошанд...* (*М. ҳ., 6.XI.2007*); **Депрессия** метавонад шахсро ба ранҷу азобҳои зиёд рӯ ба рӯ намуда, дар кору таҳсил, рӯзгори оилавӣ зарбаи саҳте занад (*Т., 19.04.2017*);*

Дар рӯзномаю маҷаллаҳои соҳавӣ бештар варианти иқтибосӣ, яъне истилоҳи депрессия истифода мешавад.

Қобили зикр аст, ки дар сарчашмаҳои қадим ин беморӣ бештар бо номи **афсурдаҳолӣ, афсурдагӣ** ва **ғамбеморӣ** истифода шудааст ва аз собиқаи тулонӣ доштани онҳо дар забони тоҷикӣ шаҳодат медиҳанд.

Дар забони матбуوت вожаи байналхалқии **депрессия** бо муродифи тоҷикӣ ба таври мувозӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар ҷараёни таҳияи маводи тиббӣ, тавре ки ба назар мерасад, қалимаҳои тоҷикӣ ё арабӣ ҷойи қалимаҳои байналмилалиро иваз кардаанд: грипп – зуком, депрессия – афсурдагӣ, ғамбеморӣ, ғамбода ва ғ.

**Саратон** – ҳазорреша, реши равон, яъне яке аз бемориҳои хавфнок ва душвортабобат мебошад. Бемории саратон аз қадимулайём маълум аст. Дар бораи ҷарроҳии омосӣ аз давраи то милод маълумотҳо мавҷуданд. «Ал-қонун»-и Ибни Сино ҳам аз хусуси саратони ҷигар, рӯдаҳои ғафс ва рост баҳс мекунад. Ин беморӣ дар ҳамаи узву бофтаҳое, ки ҳуҷайраҳои эпителӣ доранд (ҳалқум, меъда, шуш, сурхрӯда, гурда, пӯст ва ғ.) инкишоф ёфта метавонад.

Қалимаи **саратон** дар «Фарҳангӣ забони тоҷикӣ» бо чанд маънӣ шарҳ дода шудааст. Ба маъни якум ҳарчанг буда, яке аз маъниҳои он чун истилоҳи тиббӣ маразе мебошад, ки бар асари он дар бадан ҷароҳат, варам ва барҷастагиҳо пайдо мешавад, ки намудаш монанди пои ҳарчанг аст. «Саратон

омосе бувад гирдшакл, моил ба сабзӣ ва тирагӣ ва ҳаволии он рагҳои бархоста ва мумтalo «Тибби Юсуфӣ» [235, 201].

Дар «Фарҳанги тибби ниёгон» низ зикр шудааст, ки «саратон бар маъни якум ҷонвари обии маъруф аст, ки хушконидан онро чун тутиё кор мефармоянд, ҳарчанг, маънои дуюми он номи беморӣ, яъне маразе мебошад, ки бар асари он дар бадан ҷароҳат, варам ва омосҳо пайдо мешавад, ки намудаш монанди пои ҳарчанг аст, ҷангор, ҳазорреша, реши равон, бодхӯрда, ҳазорҷашма» [ 223, 404].

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар забони матбуоти даврӣ барои ифодаи бемории мазкур истилоҳи **саратон** ва дар мавриди дигар **бемориҳои онкологӣ** истифода мешавад. Дар забони матбуоти имрӯза аз тамоми имкониятҳои забонӣ истифода мешавад. Калимаю ибораҳои тиббӣ бо калимаҳои гуногуни таркиби луғавии забон, дар баъзе ҳолатҳо барои даст кашидан аз такрори калима бо истилоҳи иқтибосӣ ифода карда мешаванд. Дар мисолҳои зерин ибораҳои **бемории саратон, беморони онкологӣ** ва мубталоёни беморӣ бо номи **гирифтторони саратон** корбаст шудаанд: *Олимон таъкид мекунанд, ки кверсетини таркиби пиёзи сурҳ ба маҳв намудани бофтаҳои бемории саратон қодир аст (Д., 00.06.2020); Сабаби аслии зиёд шудани бемории саратонро олимон тағъир ёфтани экология, зиёд шудани истеъмол намудани гизоҳои бесифат ва одатҳои зараровар (сигоркашӣ, бадмасӣ), таъсири моддаҳои консерогенӣ – моддаҳои падидоварандай варам медонанд (Ё.т., 30.06–6.07.2015); Мувофиқи маълумоти Ташиклиоти умуничаҳонии тандурустӣ соли 2018 дар ҷаҳон зиёда аз 18 миллион гирифтторони саратон ба қайд гирифта шуда, 9,6 миллиони онҳо аз ин беморӣ ба ҳалокат расиданд.*

Муаллифи мақола, ки барои даст кашидан аз такрори калима дар таркиби ибора истилоҳи байналмилалии онкологӣ) истифода шудааст: Намудҳои аз ҳама паҳншудаи **бемориҳои онкологӣ** дар миқёси ҷаҳон саратони шуш, сина ва рӯда мебошанд (П. ш., 28.02.2019).

**Гипертония (фишорбаландӣ)** – пурзӯрии тонуси шараёнҳо, баланд шудани фишор (-и хун) мебошад. Гипертония калимаи юнонӣ буда, баландшавии фаъолият (тонус)-и бофтаҳо ва узвҳо аст. Одатан, истилоҳи гипертония **баландшавии фишори хунро** ифода менамояд, ки аломати асосии бемории гипертонӣ, нефрит ва дил мебошад. Бемории **гипертонӣ** bemorii системаи дилу рагҳо буда, аломати асосии он баландшавии фишори хун мебошад.

Дар бораи бемории гипертонӣ аввалин маротиба олими советӣ Г.Ф. Ланг маълумот додааст. Гипертония бештар дар Аврупо паҳн шудааст. Сабаби асосии он невроз буда, он бештар хоси шахсони калонсол мебошад.

Тавре ба мушоҳида мерасад, калимаи **фишор** дар забони тоҷикӣ тобишҳои гуногуни маънӣ пайдо намуда, ҳам ба маънои аслӣ – дар шакли истилоҳ: фишори хун, фишори шараёнӣ, фишори об, ва ҳам ба маъноҳои маҷозӣ – фишори зиндагӣ, фишор додан, фишороварӣ истифода мешавад ва ин калима дар забони тоҷикӣ хеле серистеъмол мебошад. Устод Лоиқ Шералий, ки дар осори беҳамтои худ истилоҳоти зиёди тиббири корбаст намудааст, дар як байт калимаи «фишор»-ро бо тобишҳои гуногуни маънӣ моҳирона истифода бурдааст:

Ба сарам **фишори гардун**, ба дилам фишори ҳар дун,  
Зи **фишори зиндагонӣ** ба фишори дил расидам.

Дар байти мазкур ибораҳои **фишори гардун** ва **фишори зиндагонӣ** маъноҳои маҷозӣ дошта, **фишори дил** бошад, ба маънои аслӣ, ба сифати истилоҳи тиббӣ омадааст.

Дар «Фарҳанги тиббӣ» номи бемории гипертония чунин маънидод шудааст: гипертония – ҳипертония – пурзӯрии тонуси артерияҳо; фишорбаландӣ, баландфишорӣ, хунҷид, баланд шудани фишор (-и хун), боло рафтан (зиёд шудани) тазъиқи хун [229, 333].

Дар забони матбуот ин беморӣ бо номҳои **фишорбаландӣ**, **фишори баланди хун** ва гоҳо барои даст кашидан аз такори калима истилоҳи

иқтибосии **гипертония** низ истифода мешавад: *Дар одамоне, ки аз фишори баланди хун (гипертония) ва бемориҳои ишемикии дил азият мекашанд, хун гафс мешавад* (Ё.т., 14-20.04, 2015). *Пас аз таихис табибон дар ман нишионаҳои аввалини фишорбаландиро пайдо карданд... (Т., 4.06.2015).* Имрӯз бемории гипертония (фишорбаландӣ) яке аз амрози паҳншуда ба ҳисоб меравад (A. З., №1, 2014). Ҷағ-ҷаги коркардишуда ва ё доруҳонагӣ инчунин ба бемориҳои сангӣ талҳадон ва пешобдон, **фишорбаландӣ**, хунравӣ ҳангоми бавосир шифо мебахшад (Т., 16.04.2015).

**Аллергия** ба баъзе моддаҳои номусоид бағоят ҳассос будани организм мебошад. Зухуроти чунин эҳсоси баланд бештар ирсӣ буда, ба тағйироти реаксияи умумии организм вобаста аст. Моддаҳое, ки реаксияи аллергиро ба вучуд меоранд, аллерген ном доранд. Гарди растаниӣ, ҷанги хона, матоъҳои синтетикӣ, баъзе хӯроквониҳо, доруҳо ва ғ. аллерген шуда метавонанд. Умуман аллергия калимаи юнонӣ буда, маънояш таъсири бегона мебошад, яъне ин таъсир, ҳассосияти баланди организм, ки дар натиҷаи таъсири баъзе омилҳои муҳит, масалан, моддаҳои химиявӣ, микробҳо, хӯрокворӣ, дору ва ғайра (аллергенҳо) ба вучуд меояд.

Бемориҳои аллергӣ, аз ҷумла, зиққи нафас, саглес (крапивница), зукоми аллергӣ, дерматит, аллергияи хӯрок ва дору аз қадим мавҷуд буданд. Ҳанӯз Буқрот аз сабаби истифодаи баъзе хӯрокҳо пайдо шудани бемориҳои аллергиро таъкид карда буд. Ҷолинус бошад, қайд карда буд, ки аз бӯйи баъзе гулҳо зуком ба вучуд меояд [244, 54].

Соли 1906 табиби австриягӣ Г.Пирке истилоҳи аллергияро барои ифодаи аксуламали ғайримуқаррари кӯдакон ба илм ворид намуд. Дар тамоми ҷаҳон аллергия яке аз бемориҳои паҳншуда ба ҳисоб меравад. Он дар натиҷаи ба таври фаровон истеъмол кардани антибиотикҳо низ пайдо мешавад. Сабаби пайдоиши аллергия аллергенҳои биологӣ, аллергенҳои доругӣ, аллергенҳои рӯзгор, аллергенҳои гарди растаниҳо, аллергенҳои ғизоӣ, аллергенҳои саноатӣ, физикиӣ (гармӣ, сардӣ) ва омилҳои дигар мебошанд.

Дар «Фарҳанги тиббӣ» ин беморӣ ба маънии «боди гарм, рӯй додани реаксияи ғайримуқаррарӣ ҳангоми ба бадан дохил шудани моддаҳои бегона» [229, 48] маънидод шудааст.

Аллергияро дар баъзе мавридҳо ҳассосият меноманд, вале он на дар ҳама ҳолат бемориро аниқу дақиқ ифода менамояд. Дар саҳифаҳои матбуот бештар вожаи **ҳассосият** ва **аллергия** истифода шуда, гоҳо истилоҳи иқтибосии **аллергия** дар қавс ҳамчун муродифи он оварда мешавад: *Бо фаро расидани фаслҳои баҳору тобистон ташвиши онҳое, ки мубталои бемории ҳассосият (аллергия) ҳастанд, зиёд мегардад... (Ф., 00. 06. 2014); Аллергияро тухм, шир, моҳӣ, қулфинай, себ, чормаззи заминӣ (арахис), бодом, чормазз, меваҳои ситрусиӣ ва соя ҳам падид оварда метавонанд (Ё.т., 30.06 – 07.2015); Илми тиб собит сохтааст, ки ҳассосият авҷи дардро бештар мекунад (Б.Т., 00. 07. 2015).*

**Рахит** калимаи юнонӣ буда, бемориест, ки бештар хоси кӯдакони хурдсол мебошад. Рахит – гиповитаминози Д, яъне беморие, ки аз нарасидани витамини Д ва бинобар ихтилол ёфтани мубодилаи фосфору калсий пайдо мешавад. Ин беморӣ аксар вақт дар кӯдакони камқувват, норасида ва ғизояшон сунъӣ инкишоф меёбад. Ҳангоми ин беморӣ коҳишёбии иштиҳо, беҳолӣ, лоғарӣ ва рехтани мӯйи сар, шикастани нохунҳо ба назар мерасад, нишонаҳои он бештар ба камвитаминӣ шабоҳат дорад.

Дар «Фарҳанги тиббӣ» ин беморӣ «рахит, дарди ширзада,avitaminози D, дарди англисӣ ва бо ҷандин номҳои дигар шарҳ ёфта, зикр шудааст, ки он касалии пурдавоми тамоми бадани бачагон буда, дар натиҷаи дар ҳӯрок кам будани витамини D ба вучуд меояд [232, 25].

Бемории рахитро дар забони гуфтугӯй – чиллашири, чиллаашӯр, дарди ширзада низ меноманд ва дар ЭМТ бо номҳои **рахит** ва **чиллашири** дар бораи ҳусусиятҳои ин беморӣ маълумот оварда шудааст.

Аз баррасии маводи гирдомада маълум гардид, ки дар забони матбуот бештар калимаи **рахит** истифода мешавад. Дар баъзе мавридҳо калимаҳои

забони гуфтугӯйи мардум – **чиллашир** ва **дарди ширзада** низ истифода мешаванд, вале онҳо дар забони матбуот мавқеи устувор пайдо накардаанд ва бештар истилоҳи байналмилалии **рахит** серистеъмол мебошад:*Афзоиии сатҳи бемории рахит миёни тифлон дар ноҳияи Восеъ аз мавзуъҳое мебошад, ки табибону мутахассисони соҳаро бетараф намегузорад; Зимни боздид аз беморхонаи марказии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ маълум шуд, ки аксари модарони тифлони гирифтори **рахит** аз камхунӣ азият мекашанд (Б.Т., 00. 06. 2013); Дар ин замана муовини сардуҳтур оид ба корҳои табобатии Муассисаи давлатии «Маркази саломатии шаҳри №9» Саёҳат Муҳаммадҷонова таъкид кард, ки **бемории рахитро** бештар байни кӯдакони синни то яксола дидан мумкин аст (М.п., 4. 03.2020).*

**Сактаи дил** – бино ба маълумотҳои мутахассисон ин беморӣ яке аз хатарноктарин маризӣ ба ҳисоб меравад. Сактаи дил, инфаркти миокард, bemoriest, ки дар натиҷаи маҳв шудани ягон қисми мушаки дил бинобар ишемияи шадид ба вучуд меояд. Сактаи дил бо ихтиоли гуногуни фаъолияти дил зоҳир мегардад. Ба пайдоиши сактаи дил гипертония, диабети қанд, фарбехӣ, кори пуршиддати асад, садамаи рӯҳӣ, тамокукашӣ ва ғайра мусоидат мекунанд. Аслан сактаи дил яке аз намуди bemoriҳои дил мебошад.

Истилоҳи инфаркти миокард дар «Фарҳангги тиббӣ» чунин маънидод шудааст: «инфаркти миокард, сактаи дил (қалб)» ва зикр шудааст, ки ин мавт шудани ҷузъи мушаки дил аст, ки дар натиҷаи камхунии шадид ҳангоми вайроншавии хунгардиш ба миён меояд [131, 56].

Бемории сакта дар ФЗТ ба маънии якум чун «фалачи ногаҳонӣ дар натиҷаи резиши хун ба мағз ё баста шудани раги мағз» маънидод шудааст. Ин ҳолат дар асари «Тибби Юсуфӣ» хеле мушаххас ба қалам дода шудааст: «Сакта, ки иборат аз ботил шудани ҳиссу ҳаракати ҷамеи аъзост, чун аз хун бошад, аломаташ пурни рагҳост, бо соири аломоти ғалабаи хун [235, 179].

Дар ФТН доир ба қалимаи сакта чунин маълумот оварда шудааст: «сакта – навъе аз bemории мағз, ки ногаҳон рӯй дода, андомҳои соҳиби он аз ҳис ва

ҳаракат бозмонанд» [223, 396]. Ҳаким Майсарӣ дар «Донишнома» аломатҳои сактаро хеле равшан ва дақиқ тасвир кардааст:

Гар аз **сакта** касе бемор бошад,  
Ба сони мурдае чун вор бошад.  
Ки рӯйи вай сиёҳу тор гардад,  
Вагарна сурх чун гулнор гардад

Дар саҳифаҳои матбуот бемории мазкур бо ибораистилоҳоти **сактаи дил, сактаи қалб**, гоҳо бо қалимаи иқтибосии **инфаркти миокард** истифода мешавад: *Амалиёти васеъ кардани рагҳои дил дар байни беморони сактаи қалб нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд ҷараён гирифта истодааст, ки ба қавли дуҳтурон ин ҳол ташвишишовар мебошад* (Т., 11.06.2015).

**Стресс.** Стресс – вокуниши пуршиддат ё ҳаяҷонӣ, аксуlamали табиии организм аст, ки ҷавобан ба таъсири омилҳои нохуш ва номусоиди муҳити берунӣ ё дарунӣ – стрессорҳо (хунукӣ, гуруснагӣ, зарбулат, нурҳои рентген ва ғ.) ба миён меояд. Ин омилҳо организмро ба изтироби саҳт меоранд.

**Стресс** – қалимаи англисӣ буда, маънояш шиддат аст, яъне ин вазъи умумии пуршиддати организм, ки аз таъсироти ягон фавқулангеза ба амал меояд. Истилоҳи стрессро бори аввал соли 1936 олим Г. Селе ба илм ворид кардааст.

Тавре маълум аст, дар натиҷаи тез-тез рух додани стресс муқовимати организм ба таъсири омилҳои зарапор қоҳиш меёбад ва дар натиҷа дар организми инсон метавонад изтироби саҳт, яъне стресс ба амал ояд. Дараҷаи таъсири стресс ба вазъи пештараи организм вобаста аст. Чунончи, дар беморони фишори хунашон баланд ин беморӣ вазнинтар гузашта, сабаби буҳрони ғалаёни хун (гипертония) мегардад, ҳангоми илтиҳоби меъда ё рӯда имкони пайдоиши заҳмҳо, маҳв гардиданӣ баъзе ҷойҳои мушакҳои дил ҷой дорад. Махсусан ҳолатҳои эҳсосотӣ (чанҷолҳои саҳт) дар пайдоиши стресс мавқеи муҳим доранд. Дар ҳолати зуд-зуд рух додани чунин ҳолатҳо

муқовимати организм ба таъсироти омилҳои зааровар коҳиш меёбад [244, 325].

Дар «Фарҳанги тиббӣ» «стресс – таҳочум, иҷход» тарҷума шуда, шарҳи ин беморӣ чунин оварда шудааст: «яъне стресс аксуламали пуршиддат ё ҳаяҷонӣ, реаксияи маҳсуси табиии организм, ки ҷавобан ба таъсири омилҳои гуногуни ноҳуш ва номусоиди муҳити берунӣ ё дарунӣ – стрессорсҳо: хунукӣ, гуруснагӣ, зарбулат, нурҳои рентген ва ғайра ба миён меояд» [232, 198].

Ин беморӣ чи дар китобҳои таълимию илмӣ ва чи забони матбуот бо калимаи байналмилалии **стресс** ифода карда мешавад. Бояд қайд кард, ки дар забони матбуоти даврӣ низ истилоҳи низ корбаст мешавад: *Шираи тут барои кам шудани туришие, ки боиси стресс ва сурхии ҷаҳон мешавад, фоида дорад* (М.ҳ., 15.05.2019); *Бисёр шахсони дар ҳолати стресс ва афсурдаҳолӣ қарордошта бо шунидани таронаҳои Аҳмад Зоҳир худро болидарӯҳ эҳсос мекунанд* (Д., 00. 06.2020); *Бинобар тадқиқот таъсири ҷормағз дар коҳиии физиори хун нақши муҳиме барои аз байн рафтани стресс ва изтироб дорад.* (М., 6.04.2016).

Дар мавриди дигар бо истифодаи ин калимаи иқтибосӣ ибора сохта шудааст: *Ҳам худи бемор ва ҳам оилааш ҳангоми бори аввал бо ташхис дучор шудан ҳолати стресси шадидро аз сар мегузаронанд...* (М.ҳ., 31.03.2021).

Дар китобҳои дарсӣ ва маҷаллаи илмӣ-амалии «Авчи Зуҳал», ки тадқиқоти олимону табибонро дар бар мегирад, бештар номи байналмилалии ин беморӣ истифода мешавад. Истилоҳи **стресс** дар забони матбуот низ мавқеи устувор дорад.

Истилоҳоти ифодагари номи бемориҳо як қабати муҳимми истилоҳоти тиббири ташкил медиҳанд. Дар ин самт қӯшиши ҳар чи бештари ифодаи калимаю истилоҳоти тиббӣ бо забони тоҷикӣ ба назар мерасад. Номи баъзе бемориҳо ҳангоми зарурат ва пайдо накардани вожаи муносиб аз таркиби луғавии забон бе тарҷума, бо истилоҳи байналмилалӣ корбаст мешаванд.

### **1.3. Истилоҳоти ифодакунандаи навъҳои ташхису табобат**

Дар забони ВАО, ки инъикоскунандаи вазъи иҷтимоии ҷомеа мебошад, истилоҳоти ифодагари навъҳои ташхису табобат фаровон корбаст мегарданд. Дар ин зерфасл корбурди ин навъи истилоҳоти тиббӣ аз ҷиҳати семантика таҳқиқ карда мешавад:

**Ташхис** – хулосаи муҳтасари тиббӣ оид ба табиати беморӣ ва аҳволи бемор мебошад. Ташхис барои интихоби роҳи муолиҷа ва пешгирии бемориҳо зарур аст. Ташхисро диагноз ё дардшиносӣ низ меноманд. Солҳои охир доираи истифодаи вожаи тиббии ташхис васеъ гашта, берун аз соҳаи тиб низ истифода мешаванд, аз ҷумла, ташхиси техниқӣ, ташхиси лингвистӣ, ташхиси экологӣ ва гайра.

Навъҳои ташхису табобат дар тиб хеле гуногунанд. Агар солҳои пешин барои ташхиси беморӣ усулҳои ламскунӣ (палпатсия), ангуштзани (перкуссия) ва гӯшкунӣ (аускултатсия) истифода мегардид, ҳоло усули таҳқиқоти электродиагностика, эндоскопия, таҳқиқоти рентгенологӣ, ангиография, доплерография ва гайра ба кор бурда мешаванд.

**Рентгенография** – қалимаи юнонӣ буда, таҳқиқи рентгенологии мебошад, ки дар мавриди он тасвири рентгении объект (рентгенограмма) дар фотопленка акс меёбад ва яке аз усулҳои асосии ташхиси рентгенӣ ба ҳисоб меравад. Ҳангоми ин навъи ташхис таъсири афканишот камтар аст. Он барои ошкор кардани бемориҳои ҷараёнашон ниҳонӣ имкон медиҳад, барои ташхиси иллату бемориҳо истифода мешавад.

Ин навъи таҳқиқ бо номи олимӣ олмонӣ, асосгузори мактаби бонуфузи илмӣ – Вилгелм Конрад Рентген вобаста аст. Ӯ профессори Донишгоҳи Сюриҳ буда, соли 1895 афканишоти то он замон номаълумро қашғ намуд, ки ба шарафи ихтироъкори он нурафкании рентгенӣ номида шуд. Соли 1896 ихтироъкори радио А.С.Попов дар Россия дастгоҳи рентгенро ихтироъ кард.

Ташхиси рентгенӣ усули безарар ва самарабахш буда, дар тиб ва соҳаҳои гуногуни илму техника татбиқ ёфтааст.

Дар «Фарҳанги тиббӣ» рентгенография бо номҳои *партавнигорӣ, аксбардории рентгенӣ, акси рентгенӣ* ва боз чандин номҳои дигар ифода карда шудааст [232, 4-37].

Дар забони тоҷикӣ ин усули ташхис ташхиси рентгенӣ ё ташхиси шуӣ ном дорад. Дар забони матбуот истилоҳи *рентгенография* мавриди истифода қарор дорад: *Чанд ташхис барои муайян кардани бемории мазкур вуҷуд дорад, ки он ҳам рентгенография, молиии балгам, инчунин «проба Манту» мебошад* (Т., 29.05.2014).

**Гастроскопия** – муоинаи девораи даруни меъда бо ёрии асбоби маҳсус – гастроскоп аст. Гастроскопия аз ҷониби духтури мутахассис бо мақсади ташхиси бемориҳои меъда (реш, эрозия, илтиҳоб, омос) ва ошкор намудани манбаи хуншорӣ амалӣ мегардад. Дар ин маврид аз меъда бадар овардани полиш, ҷисмҳои бегона, манъ кардани хунравӣ низ мумкин аст. Гастроскопияро бо дили наҳор мегузаронанд. Гастроскопия (калимаи юнонӣ) усули таҳқиқи ҳолати пардаи луобии меъда мебошад, ки тавассути гастроскоп гузаронида мешавад [244, 389]

**Бронхоскопия** – калимаи юнонӣ буда, маънояш мушоҳида кардан, дидан аст. Бронхоскопияро барои ташхиси бемориҳои трахея, бронхҳо, шуш ва умуман узвҳои поёни нафаскашӣ дар ҳолати хунпартой, сурфаи бардавом, дамкӯтоҳӣ. Инчунин ҳангоми тағиирот дар рентгенограмма (омос, сил, ҷисми бегонаи трахея, бронхҳо ва ғ.) гузаронида мешавад. Ин навъи ташхис тавассути бронхоскоп анҷом дода мешавад. Он тавассути беҳискуни мавзей, дар ҳолатҳои вазнин бо роҳи истифодаи наркоз амалӣ карда мешавад. Доир ба ин навъи ташхис дар ЭСМТ маълумот дода шудааст [262, 166].

Ин навъи ташхис дар забони тоҷикӣ бо калимаи иқтибосӣ ифода карда мешавад: *Роҳҳои гуногуни муайян намудани бемории сил вуҷуд дорад: кишити*

*якчанд намуди балгам, бронхоскопия, рентген, флюорография ва гайра (В. С., 22. 02.2019).*

**Эндоскопия** – ба воситаи асбобҳои маҳсус – эндоскопҳо мӯоина кардани узвҳои инсон мебошад. Онро барои ташхис ва муолиҷаи беморӣ дар соҳаи ҷарроҳӣ, гастроентерология, пулмонология, урология, гинекология ва баҳшҳои дигари тиб истифода мебаранд. Барои анҷом додани амалиётҳо дар эндоскопҳои замонавӣ инҷунин шуои лазер ба кор бурда мешавад. Тағйироти зоҳиршудаи организмро дар навор сабт мекунанд. Эндоскопҳои мусир барои гирифтани тасвири аниқи сатҳи доҳилии узв имкон медиҳанд. Эндоскопия барои ташхиси пешакии бисёр бемориҳо имкон медиҳад. Дар дармонгоҳ ва беморхонаҳо ҳуҷраҳои маҳсуси эндоскопӣ мавҷуданд.

Ин навъи ташхис дар забони тоҷикӣ бе тарҷума истифода шуда, истилоҳҳои эндоскоп, эндоскопист, эндоскопия низ бо қалимаи байналмилаӣ мавриди истифода қарор доранд: *Холо тасмим дорем мутахассисони ҷавонро барои гузаронидани ҷарроҳии эндоскопӣ омода намоем (Б.Т., 00.08.2019).*

**Томографияи компьютерӣ** – яке аз усулҳои таҳқиқи рентгенологӣ мебошад, ки тавассути томографҳои компьютерӣ амалӣ карда мешаванд. Афзалияти томографияи компьютерӣ нисбат ба таҳқиқи рентгенологии муқаррарӣ дар он аст, ки бофтаю системаҳои организм дар сатҳҳои гуногун аксбардорӣ мешаванд. Он барои таҳқиқи мағзи сар, узвҳои миёндевор ва ғ. пешбинӣ шудааст.

Ин навъи ташхис дар забони тоҷикӣ бо ибораи **томографияи компьютерӣ** ифода карда мешавад: *Дар ҳамкорӣ бо шарикон воситаҳои ташхисии ҳозиразамон, аз қабили усулҳои молекулярии ташхис, томографияи компьютерӣ, рентгенографияи рақамӣ ва гайра дастрас гардонида шудааст (С. м., 13. 04. 2019).*

Навъҳои ташхис дар забони тоҷикӣ аксар вақт бо истилоҳоти лотинӣ, юнонӣ, англисӣ ва ё забонҳои дигари аврупой ифода карда мешаванд, зоро ифодагари навгониҳои баҳши тиб буда, хусусияти байналмилаӣ доранд, барои

кутоху мушаххас баён кардани матлаб имкон медиҳанд ва дар тамоми ҷаҳон ҳамдигарфаҳмии мутахассисонро осон мегардонанд. Номгӯйи ташхисҳои дар боло зикргардида низ бо истилоҳоти иқтибосӣ ифода карда шуда, баъзе истилоҳоти ин гурӯҳ дар шакли ибораҳои аз вожаҳои иқтибосӣ таркибёфта корбаст мешаванд.

**Навъҳои табобат** ва ё муолиҷа дар тиб хеле гуногунанд. Асосан тарзи муолиҷа ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешавад: амбулаторӣ ва статсионарӣ. Табобати амбулаторӣ дар дармонгоҳ амалӣ гардида, табобати статсионарӣ ин бистаригардонии бемор мебошад. Ҳангоми ин навъи табобат беморон бевосита дар беморхонаҳо муолиҷа карда мешаванд. Ҳаминро бояд қайд кард, ки дар забони тоҷикӣ барои ифодай маъни табобат инчунин калимаҳои **муолиҷа, даво, дармон** ва **терапия** истифода мешаванд.

*Гиёҳдармонӣ, сӯзандармонӣ, гилдармонӣ, суханишифоӣ, шуллукшифоӣ (зуллукшифоӣ), мусикишифоӣ, гилишифоӣ, парҳезшифоӣ, обшифоӣ, занбӯришифоӣ, варзиши табобатӣ, масҳи табобатӣ, гелиотерапия, фитотерапия, гирудотерапия, диетотерапия, химиятерапия, терапияи лазерӣ, гормоншифоӣ, витаминшифоӣ, климатотерапия (иқлимишифоӣ – муваққатан иваз намудани ҷойҳои зист бо мавзеъҳои курортӣ ё санаторияҳо), арттерапия* ва ғайра навъҳои гуногуни муолиҷаро ташкил медиҳанд. Гурӯҳе аз ин гуна истилоҳот бо калимаҳои тоҷикӣ ва қисме аз онҳо бо калимаҳои иқтибосии аврупойи ифода карда мешаванд.

Лозим ба ёдоварист, ки истилоҳи байнамилалии терапия дар умум маънои муолиҷаро дорад. Терапия як бахши муҳимми илми тиб буда, бемориҳои дарунӣ, яъне сабаб, алломат, усулҳои ташхис, муолиҷа ва пешгирии бемориҳои даруниро меомӯзад. Бояд зикр намуд, ки асосгузорони терапия Буқрот, Ҷолинус, Закариёи Розӣ, Ибни Сино, Ҷурҷонӣ ва Паратсельс мебошанд.

Солҳои охир вобаста ба рушди босуръати бахшҳои гуногуни соҳаи тиб навъҳои нави муолиҷа истифода мешаванд: **арттерапия, ваксинотерапия,**

**ароматерапия (накъатшифой), терапияи интенсивӣ, мусиқишифой, физиотерапия, витаминшифой, гормоншифой** ва ғайра.

Гидротерапия – обшифой, яъне табобат ва пешгирии бемориҳо тавассути об мебошад ва он яке аз усулҳои қадимтарини муолиҷа ба ҳисоб меравад. Гидротерапия асосан дар Рими Қадим хеле ривоҷ ёфта буд ва дар муассисаҳои маҳсус табобати беморон тавассути об ба роҳ монда мешуд. Дар асарҳои Букрот ва Ибни Сино низ доир ба ин навъи табобат маълумотҳо оварда шудаанд. Тавре дар ЭМТ зикр гардидааст, Ибни Сино ҳангоми муолиҷаи бемориҳои узвҳои дарунӣ, системаи асаб, пӯст ва ғайра ба об илова кардани қиёми гиёҳҳоро тавсия додааст. Ӯ ҳолати умумии организм, таъсири оби хунук, ширгарм ва гармро ба пӯст ва ғайра санчида, дар бораи қоида ва муддати қабули обзанҳо маслиҳатҳо додааст.

Дар «Энциклопедический словарь медицинских терминов» истилоҳи гидротерапия ҳамчун синоними обшифой оварда шуда, зикр шудааст, ки дар гузашта муассисаҳои маҳсуси тиббӣ-профилактикаи мавҷуд буданд, ки беморон маҳз тавассути обшифой муолиҷа карда мешуданд[262, 214]. Дар забони матбуот истилоҳи обшифой ва ё гидротерапия истифода мешавад: Гидротерапия дар Рими қадим ривоҷ ёфта буд ва он ҷо муассисаҳои маҳсуси гигиение мавҷуд буданд, ки беморонро бо об табобат мекарданд.

Сӯзаншифой – ин навъи табобат дар луғатҳо бо номҳои *сұзанзанӣ*, *сұзаншифой*, *сұзандавой*, *сұзандармонӣ* истифода шудааст, яъне муолиҷа бо халидани сӯзанҳои маҳсуси филизӣ ба нуқтаҳои муайяни пӯст мебошад. Онро барои муолиҷаи бемориҳои асаб ва узвҳои дарунӣ, иллати банду буғумҳо ва мушакҳо истифода мебаранд.

Сӯзанзанӣ (иглотерапия, иглорефлектотерапия) – як навъ усули бо роҳи ба нуқтаҳои муайяни пӯст халондани сӯзани борик (аз тилло, нуқра, платина ё пӯлод бо мақсади муолиҷаи бемориҳо месозанд ...). Сӯзанзанӣ дар тибби Чин, Ҳиндустон, Эрону Тӯрон ва Япония аз қадимулайём маълум буд. Аз таъсири сӯзанзанӣ барангезиши мұттадили шохаҳои ҳассоси асаби пӯст, мушак ва рагҳо

ба вучуд меояд ва дар натиҷа фаъолияти системаи асаб, узву бофтаҳо ва ҳосилшавии гормонҳою моддаҳои фаъоли биологӣ беҳтар мегардад. Сӯзанзаниро ҳангоми табобати бемориҳои системаи асаб – **неврит, невралгия, радикулит, невроз**, инчунин як қатор бемориҳои узвҳои дохилӣ – **гастроэнтерит, колит, захми меъда, зикӯи нафас**, инчунин **аллергия** ва г. истифода мебаранд. Ҳоло низ дар Тоҷикистон ҳуҷраҳои маҳсуси сӯзаншифой фаъолият менамоянд. Дар забони ВАО истилоҳи сӯзандармонӣ низ серистеъмол аст: *Дар ҳолатҳои ҷудогона муроҷиат ба физиотерапия, психотерапия, гипноз, сӯзандармонӣ ва усулҳои муолиҷаи мардумӣ (фитотерапия, апитерапия ва ҳоказо) ба бемор ёрӣ расонида метавонад (Ё.т., 21-27.12.2021).*

**Гирудотерапия** – *шуллукшифой, шуллукдармонӣ* буда, таърихи хеле қадима дорад. Асарҳои аввалинро доир ба шуллукшифой Буқрот, Ҷолинус ва Ибни Сино навиштаанд. Ин навъи табобат самараи хуб медиҳад ва ҳангоми бемориҳои урологӣ, дилу рагҳо, узвҳои ҳозима, асаб ва ғайра истифода бурда мешавад. Амали шуллукшифоиро асосан духтур (гирудотерапевт) анҷом медиҳад. Пеш аз истифодаи чунин табобат маслиҳати гирудотерапевт зарур аст. Гирудотерпаяя калимаи лотинӣ буда, дар забони матбуот **шуллукшифой (шуллукшифой)**, дар мавриди дигар истилоҳи иқтибосии он ҳам истифода мешавад: *Масҳи бадан, гиёҳдармонӣ, шуллукдармонӣ табобатҳое мебошанд, ки аз химияву маводи соҳта дур ҳастанд (М.н., 30.10.2019); Гирудотерапевт бобати муолиҷаи бемориҳо аз шуллук (пиявка)-ҳои тиббӣ истифода менамояд (Ё.т., 21-27.12.2021).*

Доир ба ин навъи табобат – гирудотерапия дар фарҳангҳои дигар низ маълумот оварда шуда, зикр гардидааст, ки ин навъи табобат истифодаи шуллукҳои тиббӣ бо мақсади муолиҷа ба ҳисоб меравад.

Дар забони матбуот вожаи шуллукдармонӣ, ки аз се ҷузъ: шуллук+дармон+ӣ иборат аст, истифода мегардад. Чунончи: *Афзалияти аввалини тибби ҳалқӣ дар он аст, ки бо гиёҳҳои шифобаҳи ва растаниҳои*

*табиӣ табобат мекунад. Масҳи бадан, гиёҳдармонӣ, шуллукдармонӣ табобатҳое мебошанд, ки аз химияву маводи сохта дур ҳастанд (M.n., 30.10.2019).*

**Гилшифой** ҳамчун яке аз усулҳои табобати бемориҳо дар гузашта хеле маъмул буд. Ин навъи табобатро дар забони тоҷикӣ **гилдавоӣ, лойқашифой** низ меноманд. Инсон аз ибтидои пайдоиш ба гил, ба замин ҳамбастагӣ доштааст. Аввалин маълумотҳо дар бораи гилу замин ва муносибати аҷдодони мо ба онҳо дар китоби муқаддаси «Авесто» зикр шудаанд.

Имрӯз олимон исбот кардаанд, ки гил таъсири пурзӯри зидди омос (саратон)-ро дорад. Аз қадим ҳангоми **захролудӣ, вабо, исҳоли хунин** ва ғ. гилро олоти ҳалосӣ меҳисобиданд. Табибони ҳалқӣ бо гил бемориҳои гуногун, аз ҷумла, **камхунӣ, фалаҷ, саръ, амрози асаб, илтиҳоби ғӯшу чашм** ва ғайраро муолиҷа мекарданд. Гилро аз маҳалли ҳушбуҷ ҳаво, назди ҷашмаи зулол, дуртар аз истиқоматгоҳ, ки нури офтоб хуб мерасад, ҷамъ меоваранд. Табибон барои муолиҷаи бемориҳои пӯст ҳока, ҳамира ва марҳами гилро тавсия медиҳанд. Доир ба ин навъи табобат дар «Энциклопедияи муҳтасари тиб» маълумот оварда шудааст [244, 436].

Дар забони матбуот ин навъи табобат бо номҳои **гилишифой, гилдавоӣ, лойқашифой** корбаст мешавад. Аз истилоҳоти **гилишифой, гилдавоӣ, лойқашифой**, ки имрӯз дар ВАО истифода мешаванд, бояд якero мавриди истеъмол қарор бидиҳем. Вожаи **гилдавоӣ** барои ифодаи ин истилоҳ созгор мебошад. Чунончи: Табибони ҳалқӣ тавассути гилдавоӣ бемориҳои гуногун, масалан, ҷоғар, камхунӣ, фалаҷ, амрози асаб, амрози пӯст ва ғайраро табобат мекарданд (Садои мардум. №5. 2018).

**Ароматерапия.** Ин навъи табобат дар луғатҳо бо номҳои **ароматерапия, накҳатшифой, роиҳадармонӣ** зикр шудааст. **Ароматерапия** (қалимаи юнонӣ, арома – накҳат, ҳушбӯй ва терапия табобатро ифода менамояд), яъне шоҳае аз тибби гиёҳӣ, ки дар он бархе аз равғанҳои гиёҳӣ ба сурати истиншоқӣ ё ҳамроҳ бо масҳ ба сурати мавзей (обзан ё тарбандӣ) истифода мешавад.

Тавре дар ЭМТ зикр шудааст, бо мақсади **ароматерапия** аз равганҳои эфирдор истифода мекунанд. Равғани эфир нафақат ба роҳи нафас, балки тавассути пӯст низ таъсири гуворо мерасонад. Ароматерапия табъи шахсро болида ва хастагиро бартараф мекунад, ҳофизаро тақвият баҳшида, хобро бофарогат месозад. Ғайр аз ин, ҳамаи он равганҳои эфирие, ки дар мавриди ароматерапия истифода мешаванд, хосияти бактеритсидӣ ва зиддиилтиҳоӣ доранд. Яке аз усулҳои беҳтарин ва гуворои ароматерапия истифодай обзан (ванна)-ҳои муаттар аст. Ингалятсияи буғи равғани эфир низ давои бисёр иллатҳост. Масҳи узвҳо бо кремҳое, ки дар таркибашон равғани эфир доранд, усули хеле самараноки ин навъи табобат ба ҳисоб меравад. Он ҳаракати хунро беҳтар намуда, хосияти зиддиилтиҳоӣ дорад, хастагии баҳориро бартараф месозанд [244, 113].

Дар забони матбуот истилоҳи **ароматерапия ва накҳатшифой** мавриди истифода қарор дорад, ки истилоҳи **накҳатшифой** шинам ва хушписанд аст.

**Гиёҳдармонӣ – фитотерапия.** Фитотерапия калимаи юнонӣ буда, аз фито – растаний ва терапия – муолиҷа, табобат иборат аст. Фитотерапия дар «Вожаномаи тиббӣ» бо номҳои гиёҳшифой, гиёҳдармонӣ, табобат бо рустаниҳои давоӣ шарҳ дода шудааст [221, 371].

Ин баҳши тиб миёни мардуми мо аз қадим мавҷуд буд. Тавре дар осори қадимтарин – «Авесто» омадааст, он замон чор воситаи асосии табобат – об, оташ, гиёҳдармонӣ ва суханшифой мавҷуд будааст.

Дар асарҳои дигари пурагиши асрҳои 1Х-Х, ки аз тарафи олимону табибони машҳури тоҷику форс таълиф шудаанд, доир ба ин навъи муолиҷа ва табобат бо усули гиёҳдармонӣ маълумотҳо мавҷуданд. Вале бо гузашти айём мардум бештар ба доруҳои химиявӣ рӯй оварданд. Воситаҳои давоии растаний, яъне истифодай гулу гиёҳ ва растаниҳо ҳамчун воситаи иловагӣ тавсия дода мешуданд. Гиёҳшифой ва ё гиёҳдармонӣ дар даҳсолаҳои охир бо номи фитотерапия хеле маъмул гаштааст. Имрӯз дар соҳаи тиб ва ҳам матбуот истилоҳоти тиббии бо ҷузъи калимасози **фито** – соҳташуда бештар дучор

меоянд: **фитотерапевт, фитотерапия, фитоаптека, фиточай, фитобар, фитонапиток, фитофармакология, фитосанитария, фитопрепаратҳо (маводи доруворе, ки асосашонро растаниҳои доругӣ ташкил медиҳанд)** ва ғайра.

Дар «Энциклопедический словарь медицинских терминов» доир ба фитотерапия ишора меравад, ки «фитотерапия – муолиҷае, ки бо истифодаи растаниҳои доругӣ асос ёфтааст» [262, 235].

Доир ба фитотерапевт, фитоаптека ё истилоҳи дигари марбут ба ин соҳа маълумоте нест. Дар забони матбуот фиточай бо номи фиточой истифода мешавад, **фитоаптекаро дорухонаи гиёҳӣ** номидан ба мақсад мувофиқ мебуд.

Дар «Фарҳанги тиббӣ» низ «фитотерапия – гиёҳшифой, табобат бо растаниҳои давоӣ» [232, 319] зикр шудааст. Вале ихтисоси фитотерапевт қайд нашудааст.

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки солҳои охир ихтисоси фитотерапевт пайдо шуд, ки дар забони тоҷикӣ тарҷумаи он аз қадим мавҷуд буд, яъне гиёҳпизишк. Гиёҳпизишк мутахассиси тиб мебошад, ки маълумоти олии тиббӣ дошта, беморонро танҳо тавассути растаниҳои шифобаҳш табобат менамояд.

Дар забони воситаҳои аҳбори омма ин бахши тиб бо номҳои гиёҳдармонӣ, гиёҳшифой ифода карда мешавад, гоҳо фитотерапия чун тарҷумаи истилоҳи тоҷикӣ дар қавс оварда мешавад. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» истилоҳи гиёҳдармонӣ ҳамчун **калимаи нав** зикр шудааст: гиёҳдармонӣ – табобат аз роҳи истифодаи гиёҳҳои дармонбаҳшу табобатӣ [236, 332].

Дар баъзе маводи тиббии рӯзномаву маҷаллаҳо бо мақсади даст кашидан аз такори калима барои ифодаи як мағҳуми тиббӣ муродифҳои гуногуни он истифода мешавад, ки ин ба мақсад мувофиқ нест. Дар чунин ҳолат истилоҳи тиббӣ аниқу дақиқ ифода намеёбад ва ё дар баробари калимаҳои адабӣ унсурҳои гуфтугӯи низ дар матн корбаст мешаванд: *Ҷиҳатҳои фоиздаовари гиёҳдармонӣ (фитотерапия) дар ин аст, ки он на танҳо фақат ба узви муайян,*

инчунин ба тамоми организм таъсир мерасонад (Ё.т., 5-11.04. 2016); **Фитотерапия** ҳангоми муолиҷаи беморон бо аломатҳои метаболикӣ бояд ба самти асосии патогенези он: ба тартиб даровардани мубодилаи карбогидратҳо, баланд бардоштани ҳассосияти бофтаҳо ба инсулин, таҳрири фарбехӣ ... равона карда шавад (А.З., №2, 2020).

**Физиотерапия** – (аз кал.юнонии физис – табиат ва терапия гирифта шудааст), яъне як қисмати тиб, ки таъсири физиологии омилҳои табиӣ (об, ҳаво, гармӣ, офтоб ва рӯшнӣ) ва сунъӣ (чараёни электр, майдони магнитӣ ва ғ.)-ро ба организм меомӯзад ва усулҳои истифодаи онҳоро бо мақсади табобату пешгирии бемориҳо таҳқиқ менамояд.

Дар «Фарҳанги тиббӣ» физиотерапия чун «илюч бо омилҳои табиӣ (табиат), пизишкӣи физикӣ, табобати бемориҳо бо таъсири омилҳои физикӣ» [232, 317] шарҳ дода шудааст. Мутахассисе, ки бо ин навъи табобат машғул аст, физиотерапевт ном дорад.

Дар мамлакатҳои Шарқи қадим, Юнон ва Рим муолиҷа бо об ва муолиҷа бо нури офтобро васеъ истифода мебурданд. Буқрот дар мубориза бо бемориҳои гуногун ба таъсири омилҳои табиӣ аҳаммияти калон додааст. Ибни Сино дар «Ал-қонун» муфид будани усулҳои истифодаи омилҳои табиӣ (об, ҳаво, нури офтоб, ҳаммом ва ғайра)-ро баён кардааст. Баробари кашфи электр ва пешрафти физика дар асри ХУ111 физиотерапия хеле инкишоф ёфт.

Физиотерапия чун фасли мустақили тиб дар аввали асри XX ташаккул ёфт. Соли 1905 аввалин Конгресси байналхалқӣ оид ба терапияи физикӣ баргузор гардид. Физиотерапия дар Тоҷикистон низ васеъ истифода шуда, нахустин табобатхонаи физиотерапевтӣ дар ш. Хуҷанд таъсис ёфтааст. Истилоҳи мазкур дар матбуот бе тарҷума истифода мешавад.

**Хӯҷайрадармонӣ.** Хӯҷайрадармонӣ дар кишвари мо усули нави муолиҷа мебошад. Бо мақсади хӯҷайрадармонӣ ба организм хӯҷайраҳои зинда фиристода мешаванд, ки онҳо хӯҷайраҳои фавтида, ғайрифаъол ва ё осебёфтaro иваз мекунанд.

Хучайрадармонӣ усули нави табобат буда, аз дастовардҳои биологияи молекулавӣ ва хучайравӣ истифода мебарад. Хучайрадармонӣ имкон медиҳад, ки узви осебёфта бидуни тағиیر шифо ёбад. Хучайра аз мағзи устухон, баъзан аз узву бофтаҳо гирифта мешавад. Ҳангоми хучайрадармонӣ аз хучайраҳои худи одам, инчунин аз донорҳо истифода мебаранд. Хучайраҳоро бевосита ба узви осебёфта ё ба вена равон мекунанд. Ин пажуҳишҳо собит намудаанд, ки хучайрадармонӣ хусусан дар мавриди сактаи дил, сактаи майна, диабети қандӣ (навъҳои 1 ва 11), бемории Паркинсон, сухтагӣ ва ғайра муфид аст. Соли 2009 дар ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино Маркази хучайрадармонӣ ташкил карда шуд. Ин марказ ҳоло Озмоишгоҳи клиникии селуллаҳои бунёдӣ (ОКСБ) ном дорад. Дар забони матбуот истилоҳи мазкур серистеъмол мебошад. Истилоҳи хучайрадармонӣ яке аз навъҳои муосири муолиҷа буда, аз се ҷузъ (исму исм ва пасванд) – хучайра + дармон + ӣ иборат аст.: *Хучайрадармонӣ* – ин навъи табобат на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Осиёи Миёна навъи муосиртарини табобат ба ҳисоб меравад; Агар мо клиникаи хучайрадармониро ташкил кунем, он вақт метавонем бо нархи дастрас хучайрадармониро ба роҳ гузорем, ки ба манфиати мардуми тоҷик мебуд (Т., 4.06.2015); Аксари бемороне, ки давоми 3 соли охир хучайрадармониро қабул кардаанд, то ҳол зери назорати мо қарор доранд (В. С., 24.04.2020).

Ҳамин тавр, аз таҳлили мисолҳои ин фасл ба хулосае омадан мумкин аст, ки қисме аз навъҳои ташхисро калимаҳои тоҷикӣ ва навгониҳои тиб, яъне муосиртарин навъҳои ташхисро калимаҳои иқтибосии байналмилаӣ ташкил медиҳанд.

Роҳу воситаҳои табобат, ба монанди *общифой*, *гиеҳшифой*, *шуллукшифой*, *гилдармонӣ*, *парҳезшифой*, *гиеҳдармонӣ* ва ғ. бо калимаҳои аслии тоҷикӣ ифода карда мешаванд, зеро ин гуна хелҳои табобат миёни мардуми мо аз қадим мавҷуд буданд. Гурӯҳи дигари табобатро калимаҳои арабӣ ва бештар истилоҳоти байналмилаӣ ташкил медиҳанд, ки усулҳои муосири муолиҷа буда, аз калимаҳои мураккаб иборатанд: *химиятерапия*,

**физиотерапия, арттерапия, ваксинопрофилактика, гемодиализ, ваксинация ва г.** Истилоҳоти зерин пурра аз ҷузъҳои иқтибосӣ (арабӣ ва байналмилалӣ) ё ҷузъҳои иқтибосӣ ва тоҷикӣ иборатанд: **табобати интенсивӣ, коррексияи лазерӣ, витаминишифойӣ, гормонишифойӣ** ва ғ.

#### **1.4. Истилоҳоти ифодакунандаи аломатҳои клиникӣ ва пешгирии бемориҳо**

Вожаҳо ва истилоҳоти ин ғурӯҳ аломатҳои бемориро дар бар мегиранд, ки ифодагари ҳолатҳои номуътадили организм мебошанд. Аломатҳои беморӣ ду хел мешаванд: субъективӣ ва объективӣ. Аломатҳои субъективӣ шикоятҳои бемор аст, ки ҳангоми пурсиш муайян карда мешавад. Аломатҳои объективӣ он нишонаҳое мебошанд, ки ҳангоми муоинаи объективӣ, яъне таҳқиқи воқеии бемор аз тарафи табиб муайян карда мешавад. Нишонаҳои бемориро *дарди сар, сӯзиши меъда, дарди гулӯй, хунравӣ, ларзиши ангуштон, варами талҳадон, ҳушики даҳон, хирашавии чаим, логарӣ, беҳолӣ, сулфаи ҳушики бардавом, ҳарорати баланд, фишори баланд, дамиши шикам, нороҳатӣ, қайқунӣ, дард, заҳм, ҷароҳат, сӯзиши, беҳиссӣ, қарахтӣ, хунравӣ, хунрезӣ (хунишорӣ), хорииши пӯст* ва амсоли инҳо ташкил медиҳанд. Аксари номгӯйи аломатҳои бемориро калимаҳои тоҷикии сода ва ибораистилоҳот ташкил медиҳанд. Варианти иқтибосии ин истилоҳ **симптом** буда, дар сарчашмаҳо ҳамчун калимаи юнонӣ ва «нишонаҳои ҳолати патологӣ ё беморӣ» [262, 96]; «аломат, нишона, симптом, зухур» [232, 103] тавсиф шудааст

Дар забони тоҷикӣ ин истилоҳ бо номи аломат ё нишонаҳои беморӣ ифода карда мешавад: *дард, заҳм, фишор, сӯзиши, ҳарорат, дамиши, донача, осеб, варам, дилзаниӣ, беҳолӣ, хунравӣ, рангпаридагӣ, рӯҳафтодагӣ, нафастангӣ аломатҳои бемориро*. Лозим ба ёдоварист, ки бештари калимаҳои ифодакунандаи аломатҳои беморӣ дар забони тоҷикӣ тобишҳои гуногуни маънӣ доранд. Вожаҳои заҳм, фишор, сӯзиш, дард ва як қатор калимаҳои

ифодагари нишонаҳои беморӣ низ дар забони тоҷикӣ тобишҳои гуногуни маънай доранд.

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» калимаи дард ба чунин маъноҳо омадааст: 1. беморӣ, қасалӣ, мараз; 2. алам, озор; ҳисси нохуши ягон узв аз беморӣ, азоби ҷисмонӣ; 3. маҷ. азоби рӯҳӣ, ғаму ғусса.

Тоқати **дарди** ту з-ин беш надорам, ёро!

Чорае кун ба назар **дарди** дили шайдоро! [234, 329].

Ва ё Ҳилолӣ фармудааст:

Гӯянд: **Дарди** ишқ ба дармон намерасад,

Ман чун қунам, ки ошиқаму дардманд ҳам [234, 329].

Дар забони тоҷикӣ бо истифодаи вожаи **дард** ҳам ба маънои аслӣ ва ҳам ба маънои маҷозӣ ибораҳои зиёде сохта шудаанд, аз ҷумла, **дарди дил**, **дарди сар**, **дарди бедаво**, **дарди ишқ**, **дарди дил кардан** ва ғайраҳо. Ибораи **дарди бедаво** дар соҳаи тиб **бемории дармоннопазир, табобатнашаванд** буда, дар умум ин ибора маънои ҳодисаи ноилоч, ташвиш, ғам, заҳматро дорад.

Ҳангоми истифодаи масъалаҳои тиббӣ дар забони матбуот калимаи дард ба маънои аслӣ меояд. Чунончи: Агар содатар карда гӯем, мақсади ёрии паллиативӣ идоракуни **дардҳои шадид** дар лаҳзаҳои ниҳоӣ дар вучуди шахси бемор мебошад (М.ҳ., 31.03.2021).

**Захм.** Дар забони тоҷикӣ ин вожа ба маъни «ҷароҳат, реш» истифода мешавад. Дар забони воситаҳои аҳбори омма низ ба ҳамин маънӣ, яъне заҳм, ҷароҳат истифода мешавад. Дар умум маънои маҷозии он низ корbast мешавад, ки осори гузаштагон аз ин ҳусус шаҳодат медиҳад:

Баски дардолудаам пинҳон ба зери пераҳан,

Бар танам ҳар мӯй бинӣ, заҳми пайкон мезанад Махфӣ [232, 444].

**Варам** – «ҷои дамида баромадаи бадан ё ягон узви он, омос; умуман дамидагӣ дар рӯи ҷизе; **варами шуш тиб**. бемории шуш ба сабаби шамол ҳӯрдан, ки дар натиҷаи он шуши бемор сурх ва ҳаҷман калон шуда, дар вай таб пайдо мешавад, зотуррия; **варам кардан** а) дамида баромадан, омосидан, пайдо

шудани варам дар ягон узви бадан; б) дам кардани шикам» [232, 264] мебошад. Ҳаким Майсарӣ бо истифодаи ин қалима бемории истисқоро хеле хуб тасвир кардааст:

Варам дар рӯю андар пилки чашмон,  
Зи истисқо далел оварду бурҳон [223, 95].

Дар забони матбуот ин аломати беморӣ бо вожаи варам серистеъмол аст. Мисол: Ин нишонаҳо чунинанд: пайдоиши дард ва дар давоми чанд рӯз худ аз худ бартараф нашудани он, дилбехӯзурӣ, дарунравӣ, пайдоиши омос, **варам** ва доғҳои ғайриоддӣ дар пӯст (В.С., 30.Х1.2023).

**Роҳҳои пешгирии бемориҳо.** Роҳу воситаи пешгирии бемориҳо гуногун буда, дар забони тоҷикӣ бо мағҳуми умумии **пешгириӣ, ҷилавгириӣ ва профилактика** ифода мейбанд. Профилактика силсилаи тадбирҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, гигиенӣ ва тиббиест, ки аз тарафи шахсони алоҳида, давлат ва ё муассисаҳои ҷудогона бо мақсади баланд бардоштани дараҷаи саломатии аҳолӣ ва пешгирии бемориҳо амалӣ карда мешаванд. Профилактика қисмати асосии фаъолияти тиббиро ташкил медиҳад. Тарзу усулҳои пешгирии бемориҳо аз қадим маълум буданд. Роҳҳои пешгирии бемориҳо ва масъалаҳои вобаста ба гигиенаи шахсӣ, ғизои солим, тозагии муҳити зист ва масъалаҳои дигар вобастагӣ дошта, дар тибби қадим мавқеи муҳимро ишғол менамуд. Дар китоби «Авесто» доир ба ин гуна масъалаҳо маълумотҳо зикр шудаанд. Асоси илмии профилактика дар асри XIX оғоз ёфтааст.

**Профилактика** – маҷмуи тадбирҳои эҳтиётӣ, пешгирии бемориҳоро фаро мегирад. Дар яке аз сарчашмаҳо мағҳуми профилактика (қалимаи юнонӣ – эҳтиётӣ) чун «чораҳои огоҳикунанда, ки барои нигоҳдорӣ ва мустаҳкамкунии саломатии аҳолӣ нигаронида шудаанд» маънидод шудааст [262, 383]. Инчунин дар ин луғат омадааст, ки дар Иттиҳоди Шуравӣ профилактика принсипи асосии ҳифзи саломатии аҳолӣ мебошад.

Бо гузашти айём ва рушди илми тиб принсипҳои асосии профилактика низ тағийир ёфтанд. Дар шароити имрӯза навъҳои зерини профилактика мавҷуданд: профилактикаи фардӣ, ҷамъиятӣ, таъчили, маҳсус ва ғайра.

Тавре дар боло зикр гардид, пештар калимаи профилактика бештар мавриди истифода қарор дошт, ҳоло бошад, *пешгирии беморӣ* дар забони матбуот мавқеи мустаҳкам пайдо карда, *ҷилавгирӣ* ва *профилактика* низ гоҳо истифода мешаванд: *Барои он ки ин намуди беморӣ кам шавад ё хурӯҷ накунад, аввалан сабаби пешгирии он дар як сол як ё ду маротиба супоридани хун ё таҳлили хун аст... (M.n., 4.04.2018); Аз Вазорати тандурустии Тоҷикистон ҳабар доданд, ки барномаи стратегии ҷилавгирӣ аз воридшавии бемории зукоми мурғиро таҳия карда ва дар марҳилаи иҷро қарор додаанд (M. x., 7. 02. 2007); Ба хотири пешгирии беморӣ ва наст кардани сатҳи шумораи саггазидаҳо бояд сағҳои дайду аз кӯчаю ҷойҳои аҳолиниишин нест карда шаванд (T., 14.05.2015).*

**Гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ.** Воситаи асосии пешгирии бемориҳо ин риояи гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ мебошад, ки риояи қоидаҳои тарзи ҳаёти солим – беҳдошти шахсӣ, речай дурусти хӯрок, гигиенаи муҳити зистро пешбинӣ менамояд. Инчунин силсилаи тадбирҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, санитарию гигиенӣ ва тиббиеро фаро мегирад, ки барои таъмини дараҷаи баланди солими ҷамъиятӣ, бартараф намудани сабабҳои беморӣ, шароити мусоиди ҳаёт равона шудаанд [244, 490-491].

Дар забони матбуот барои ифодаи ин мағҳум калимаҳои *беҳдошт* ва *гигиена* истифода мешаванд, вале бояд зикр намуд, ки истилоҳи *беҳдошт* серистеъмол аст: *Албатта, дар баробари баланд бардоштани масунияти бадан ва риояи қоидаҳои беҳдошт аҳолиро зарур аст, ки рӯҳияи худро солим нигоҳ доранд. Тарс, таҳлука ва ноумедиро аз худ дур созанд, – хулоса мекунад табиб* (Б.Т., 00. 08. 2020).

**Ваксинатсия** – низ яке аз воситаҳои самараноки пешгирии бемориҳо мебошад. Он бо мақсади пайдо кардани муқовимати организм бар зидди

бемориҳои сироятӣ амалӣ карда мешавад. Бо роҳи ба организм гузаронидани ҳар гуна ваксинаҳо иммунитети фаъол ба даст оварда мешавад, ҷавобан ба ваксинатсия моддаҳои маҳсуси муҳофизатӣ ҳосил карда мешавад (онҳоро подтанҳо меноманд). Муқовимати фаъол баъди 1-3 ҳафтаи ваксинатсия ба амал омада, моҳҳо, ҳатто солҳо боқӣ мемонад. Барои ба даст овардани муқовимати устувору доимӣ дар баъзе мавридҳо пас аз анҷоми ваксинатсия ба муҳлатҳои гуногун такроран моя мегузаронанд (реваксинатсия ё ваксинатсияи такрорӣ). Ваксинатсия яке аз воситаҳои муҳимми мубориза бар зидди bemoriҳои сироятӣ мебошад. Маҳз тавассути ваксинатсия нағзак барин bemorии вазнини сироятӣ дар ҷаҳон бартараф карда шудааст.

Қоидаҳои ваксинатсияро бори аввал табиби англис Э. Ченнер пешниҳод кардааст. Ӯ соли 1796 онро ба муқобили bemorии нағзак истифода бурд. Охири асри XIX олими франсавӣ Л.Пастер дар тайёр кардани ваксинатсия асоси илмӣ гузошт. Ваксинатсия аҳолиро аз якчанд bemoriҳои сироятии хавфнок муҳофизат менамояд. Он ба таври нақшавӣ ва ё ҳангоми зарурат амалӣ карда мешавад.

Барои пешгирии bemoriҳои **сил**, **гулӯзиндонак**, **сулфакабудак**, **брутселлез** ваксинатсия аз рӯи нақша ва ба таври ҳатмӣ гузаронида мешавад. То имрӯз bemoriҳои хавфноки бактериявӣ ва вирусӣ (тоун, вабо, кузоз ва гайра) тариқи ваксинатсия нест карда шудаанд.

М.Я. Расулов ваксинатсияро чунин маънидод кардааст: вакцинация – вакцинация, **мояқӯбӣ** – талқих, **обилакӯбӣ**, **моязаниӣ**, **вакцинагузаронӣ**, **моягузаронӣ**, бо мақсади гирифтани пеши bemorии сироятнок ба бадан гузаронидани ваксина [229, 196].

Истилоҳи **ваксинотерапия** бошад, «вакцинадармонӣ, ... муолиҷа бо вакцина, дармон бо ёрии мояҳо» тарҷума шудааст. Дар ин луғат бо калимаи моя мисолҳои зиёде оварда шудааст: мояи зидди тоун, мояи зидди чечак (нағзак), мояи зидди тифи шикамӣ, мояи БСЖ (зидди касалии сил), мояи сиёҳзахм ва ғ. [229, 196].

Истилоҳоти мазкур дар забони матбуот бо калимаҳои иқтибосии **ваксинатсия**, **эмгузаронӣ** ва гоҳо вожаҳои тоҷикии **моякӯбӣ** ё **обилакӯбӣ** ифода карда мешавад. Вале дар забони матбуот қариб дар ҳама ҳолатҳо **эмгузаронӣ** ё **ваксинатсия** истифода мешавад. Агар ба ҷойи онҳо калимаҳои тоҷикии обилакӯбӣ ё маякубӣ истифода мешуд, ба мақсад мувоғиқ мебуд, зеро ин ду вожаи тоҷикӣ дар гузашта серистеъмол буда, дар луғатҳо мисолҳои зиёде оварда шудаанд: **Ваксинатсия** бар зидди бемории мазкур яке аз роҳҳои эмин нигоҳ доштани сиҳатии қӯдакон маҳсуб меёбад... (П. и., 29.12. 23). *Муродифи дигари ин калима низ дар забони матбуот серистеъмол аст: Барномаи эмқунӣ бо мусоидати созмонҳои байналмилалӣ анҷом дода шуда, маблаги он қариб 3 млн. доллар будааст (M., 15. 10. 2009).*

**Парҳез.** Парҳез тартиби муайяни истеъмоли ғизо мебошад. Ҳангоми парҳез миқдори ғизо, муддати қабули он, таркиби ғизо ва тарзи тайёр кардани он риоя карда мешавад. Қисмати маҳсуси илми тиб – парҳезшиносӣ (диетология) ба омӯзиши ғизоҳои парҳезӣ, муолиҷа тариқи риояи парҳез машғул аст. Диетология ғизои инсонро ҳангоми меъёр ва ҳолатҳои патологӣ таҳқиқ менамояд. Парҳезро ҳанӯз дар замонҳои қадим истифода мебурданд, тавассути риояи парҳез бемориҳои гуногун муолиҷа карда мешуданд. Асосҳои илмии он танҳо дар асри XIX таҳқиқ карда шуданд.

Дар кишвари мо низ санатория – **осоишгоҳҳо ва шифохонаҳое** мавҷуданд, ки аксари беморон тавассути ҳӯрокҳои парҳезӣ табобат карда мешаванд. **Парҳезшифой** (диетотерапия) бо мақсади табобат ва ё пешгирии бемориҳо ва табобати баъзе бемориҳо, ба монанди гастрит, колит, заҳми меъда, диабети қанд, бемориҳои ҷигар ва гурда усули асосӣ истифода мешавад. Инчунин дар ҳолати мубтало шудан ба бемориҳои фарбехӣ, вазни барзиёд, атеросклероз, бемории дилу рагҳо, гипертония низ ба беморон парҳез таъйин карда мешавад. Ҳангоми таъйиноти парҳез барои ҳар бемор вояи маҳсуси ғизо муайян карда, тартиби истеъмоли он, ҳолати бемор ва хусусиятҳои фардии организм ба назар гирифта мешавад. Парҳезро танҳо худи табиб таъйин карда,

беморон зери назорати доимӣ карор мегиранд. Ҳангоми табобати амбулаторӣ  
бемор парҳезро дар ошхонаҳои парҳезӣ, дар шуъбаҳои умумии корхонаю  
муассисаҳо мегирад, дар фурӯшгоҳҳои ҳӯрокворӣ низ маҳсулоти парҳезӣ  
мефурӯшанд [244, 417].

Дар забони матбуот вожаи *парҳез* хеле серистеъмол буда, дар шакли  
калимаи чудогона ва ибора корбаст мешавад. Чунончи: *Беморони артритро  
зарур аст, ки аз намаку лубиёгиҳо, гӯшии серравган ва шулҳа парҳез намоянд*  
(Д., 00. 12. 2020). *Ҳар шахси гепатитҳои вирусиро аз сар гузаронида бояд дар  
хотир дошта бошад, ки ҳангоми риоя накарданни реча ва парҳези  
таъйинкардаи духтур оризаҳои гуногун ба бор меорад* (В.С., 20.03.2020).

**Диспансеризатсия.** Диспансер калимаи франсавӣ аст. Он муассисаи  
табобатӣ-профилактике мебошад, ки барои ошкорсозии барвақтии bemoriҳо  
ва бақайдгирии шахсони гирифтори гурӯҳҳои муайяни bemorӣ, мунтазам  
мушоҳида кардани саломатии онҳо машғул аст. Дар забони тоҷикӣ бо  
истифодаи ин истилоҳ ибораҳои *мушоҳидаи диспансерӣ, bemoronи диспансерӣ, чораҳои диспансерӣ, муассисаи диспансерӣ* соҳта шудаанд, ки аз  
калимаҳои иқтибосӣ ё тоҷикию иқтибосӣ таркиб ёфтаанд.

Дар фарҳангҳо чунин маънидод шудааст: «диспансеризатсия – системаи  
фаъолияти муассисаҳои тиббӣ-профилактике мебошад, ки бо усули  
диспансерии хизматрасонии тиббии гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ ва гурӯҳҳои  
муайяни bemorон асос ёфтааст» [262, 356]; «диспансеризация – диспансеркунӣ,  
таҳти назорати тиббӣ қарор додан, гузаронидани чораҳои беҳдорӣ  
(солимгардонӣ) аз тарафи диспансерҳо ва кабинетҳои маҳсус *«[229, 425]*.

Диспансеризатсия усули муоинаи мунтазами гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ  
буда, ба ҳифзу таҳқими саломатии аҳолӣ, андешидани тадбирҳои пешгирий ва  
табобати bemoriҳо равона шудааст. Он ба ошкорсозӣ ва пешгирии бармаҳали  
bemorӣ равона шудааст.

Дар забони тоҷикӣ ин усули пешгирии bemoriҳо бо калима ва ибораҳои  
*диспансеризатсия, диспансеризатсияи bemorовоҷсаи иқн, mushoҳидаи*

*диспансерӣ, қайди диспансерӣ* ва ғ. ифода карда мешавад, ки асоси онҳоро истилоҳи байналмилалии диспансер ташкил медиҳад. Чунончи: *Ёрии аввалини тиббӣ низ бо тамоми технологияи нав расонида мешавад, бинобар он муроҷиати беморон ба қайд гирифта шуда, диспансеризатсия (системаи чорабиниҳои нигоҳдории тандурустӣ)* карда мешаванд (*M. n., 4.04.2018*). Самти асосии фаъолияти ман ҳамчун духтури қитъавӣ аз назорати пешазтаваллудии занони қобили таваллуд, *диспансеризатсия* беморони гинекологӣ ... иборат аст (*M. x., 16. 01. 2019*).

**Дезинфексия** – калимаи лотинӣ буда, маънояш *гандзудой, бесироятгардонӣ, маҳви ангезандонӣ бемориҳои сироятий (бактерияҳо, вирусҳо ва ғ.)* мебошад. «Дезинфексия се хел мешавад: чорӣ, нихоӣ ва чилавгир (профилактикий). Дезинфексияи ҷорро муттасил дар хонаи зисти бемор, навъи нихоиро баъди аз беморхона бурдан (аз дигарон ҷудо кардан) ё шифо ёфтани бемор ва навъи чилавгирро пай дар пай барои бazaarар гардонидани обҳои ифлос, партовгоҳҳо, ҷойҳои серодам (вокзал, ҳаммом, бозор ва мағозаҳо), ки ҳавфи паҳн гаштани бемориҳои сироятий вуҷуд дорад, анҷом медиҳанд» [230, 77-78].

Ҳангоми бемориҳои сироятии рӯда, тифи ҳасба, сурхча, гулӯзиндонак, маҳмалак, бемориҳои сил ва ё бемориҳои дигари сироятии хатарнок дезинфексия гузаронида мешавад.

Дар сарчашмаи дигар истилоҳи дезинфексия ва синоними он бazaarаргардонӣ тавсиф шуда, ин истилоҳ ба маъни нест кардани ангезандоҳои бемориҳои сироятий дар муҳити зист омадааст [262, 330].

Дар «Фарҳанги тиббӣ» ин истилоҳ чунин маънидод шудааст: «дезинфексия, гандзудой, бесирояткунӣ, бazaararгардонӣ» [229, 393].

Дезинфексия истилоҳи байналмилалӣ аст ва дар забони матбуоти тоҷик бо калимаҳои *бazaararгардонӣ, уфунатзудой* истифода шуда, калимаи иқтибосии **дезинфексия** низ корбаст мешавад. Дезинфексия дар забони тоҷикӣ пештар серистеъмол буд. Устод Садриддин Айнӣ низ ҳангоми тасвири бемории

вабо ин калимаи иқтибосиро дар асари «Ёддоштҳо» истифода кардааст. Имрӯзҳо калимаи безарарагардонӣ бештар ба назар мерасад. Чунончи: *Бобуна воситаи зидди бемории дарди гулӯ, шамолкашиӣ, ланҷӣ буда, инчунин воситаи бодрон, тамизкунанда (дезинфексионӣ) маҳсуб меёбад* (Т., 10.09. 2015).

**Карантин** яке аз чораҳои беҳдоштӣ буда, барои пешгирий аз паҳншавии бемориҳои сироятии хатарнок (тоун, вабо, нағзак ва ғ.) мусоидат менамояд. Дар луғати Петровский Б. доир ба ин роҳи пешгирии беморӣ чунин маълумот оварда шудааст: «карантин – (калимаи итолиёвӣ, маънояш чил рӯз) маҷмуи чорабиниҳои тиббию санитарӣ ва давлатие мебошад, ки барои пешгирии бемориҳои хавфнок дар минтақаи муайян ва берун аз кишвар (манбаи эпидемӣ) пешбинӣ шудааст. Инчунин дар ин луғат истилоҳи «карантинный дом» оварда, зикр шудааст, ки он калимаи таърихӣ аст ва ишора ба он меравад, ки «дар асри ХУ111 дар он беморони гирифтори оспа нигоҳдорӣ шуда, дар бино навиштаҷоти маҳсуси огоҳкунанда оvezон буд» [262, 14].

Дар «Фарҳангӣ тиббӣ» ин истилоҳи байналмилалӣ ба ду маънӣ омадааст: «1. инфироди тиббӣ, чораҳои беҳдорӣ, ки мақсади пешгирии бемориҳои гузарандаро дорад ва иборат аст, аз он ки мардуми бемор ва касони бо онҳо алоқадошта муҳлати муайян ҷудо гузошта мешаванд, аз ҳудуди лонаҳои сироят берун баромадани одамон ва чорвоҳо манъ карда мешаванд; 2. пункти санитарӣ барои аз тафтишоти тиббӣ гузарондани одамон, кишиҳо ва молҳое, ки аз макони касалии вогир меоянд [230, 91].

Карантин тадбирҳоеро фаро мегирад, ки баҳри пешгирий кардани густариши бемориҳои сироятиӣ (тоун, вабо, нағзак ва ғ.) андешида мешаванд.

Истилоҳи карантин дар соҳаи тиб ва умуман дар забони тоҷикӣ бидуни тарҷума корбаст мешавад. Устод Садриддин Айнӣ низ ҳангоми тасвири бемории вабо дар Бухоро ин истилоҳи иқтибосиро бе тарҷума истифода кардааст. Чунончи: *Карантинҳои ҳукумати Бухоро яке дар роҳи Қаршиӣ дар мавзеи Четарӣ, дигаре дар роҳи Кармина – дар мавзеи Ҳонработ ташикли шуда буд* (Айнӣ С., 2009, 319).

Вожай байналмилалии карантин махсусан ҳангоми хурӯчи бемории коронавирус хеле серистеъмол гардид. Дар тамоми васоити ахбори омма ин истилоҳи тиббии байналмилалӣ ҳамарӯза мавриди истифода қарор дошт. Дар забони тоҷикӣ дар илми тиб истилоҳоти русӣ-аврупой хеле зиёданд. Як қисм калимаҳое ҳастанд, ки дар забони мо ҳусусияти умунистеъмолӣ пайдо кардаанд. Истилоҳоти тиббии зерин, ба монанди *терапевт, педиатр, поликлиника, реаниматсия, кардиолог, рентген, микроб, вирус* аз ҳамин қабил калимаҳо мебошанд. Карантин низ дар забони тоҷикӣ ҳусусияти умунистеъмолӣ пайдо кардааст.

Дар матбуоти даврӣ дар баъзе мавридҳо он бо калимаи **худмаҳдудкунӣ** низ истифода мешавад, valee *карантин* хеле серистеъмол аст, он истилоҳи байналмилалӣ буда, дар забони тоҷикӣ мавқеи устувор дорад ва тарҷумаи тоҷикии он – **худмаҳдудкунӣ** мавриди истифодаи умум қарор нагирифтааст.

Истилоҳоти тиббие, ки дар боло зикр гардидаанд, махсусан дар давраи хурӯчи бемории коронавирус серистеъмол гардида, дар сарҳати ҳабарҳои васоити ахбори оммаи ҷаҳонӣ қарор доштанд, ин бори дигар аз мавқеи мустаҳкам пайдо намудани онҳо дар забони тоҷикӣ ва забонҳои дигари дунё шаҳодат медиҳад. Чунончи: *Доктор Сабзина ду давр шабонарӯзӣ дар минтақаи карантин фаъолият дошту тули қарib як моҳ фарзандон аз наздик модари мушиғиқу меҳрубонашонро надида буданд (Б.Т. 00. 08. 2020).*

Аз таҳлили мисолҳои забони матбуот ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки аломатҳои беморӣ қарib дар ҳама мавридҳо бо калимаҳои аслан тоҷикӣ истифода мешаванд, зоро тибби форсу тоҷик таърихи хеле қадима дорад. Ниёгони мо аз қадим роҳу усулҳои пешгирий ва табобати бемориҳоро истифода мекарданд, махсусан муолиҷа ба воситаи гиёҳҳои шифобаҳш хеле маъмул буд.

Роҳу воситаҳои пешгирии бемориҳо низ бо истилоҳҳои тоҷикӣ ифода карда мешаванд. Воситаҳои асосии пешгирии бемориҳо, аз қабили парҳез, тарбандӣ, ғарғара кардан, обутобдиҳии бадан вожаҳои аслан тоҷикианд;

Чораҳои пешгирии бемориҳо бештар бо калимаҳои иқтибосии аврупой ифода карда мешаванд. Истилоҳҳои **диспансеризатсия, карантин** калимаҳои соҳавии аврупой буда, дар забони матбуот ва умуман дар забони тоҷикӣ бе тарҷума истифода мешаванд. Истилоҳи аврупоии карантин маъни маъни худмаҳдудкуниро дошта бошад ҳам, дар забони матбуот мавриди истифода қарор надорад.

### **1.5. Истилоҳоти ифодакунандай навъҳои дорувор**

Доруҳо барои табобат ва пешгирии бемориҳо пешбинӣ мешаванд. То асри XIX ба сифати дору маводи набототӣ, маъданӣ ва ғайра истифода карда мешуданд. Бо инкишофи илми химия механизми таъсири доруҳо муайян гардида, имкон пайдо шуд, ки доруҳои таъсирбахш ва камзарар истехсол карда шаванд.

Доир ба доруҳои гуногун ва тарзи таъсири онҳо дар асарҳои гузаштагон маълумотҳои мукаммал мавҷуданд. Асарҳои «Ал-қонун фит-тиб»-и Ибни Сино, «Китоб-ус-сайдана»-и Абурайҳони Берунӣ, «Ҳидоят-ул-мутааллимин фит-тиб»-и Аҳвайний Бухорӣ, «Ал-абния ва ҳақоик-ул-адвия»-и Муваффақиддини Ҳиравӣ ва ҷандин асарҳои дигар доир ба манбаъҳои доругӣ ва таркиби доруҳои содаю мураккаб, таъсири онҳо ба организми инсон маълумоти фаровон медиҳанд.

Тибби муосир доруҳое омода месозад, ки ба ҳамаи узвҳои инсон ва бемориҳои гуногун таъсир мерасонад. Вобаста ба ҳамин доруҳо ба гурӯҳҳо чудо карда мешаванд, аз ҷумла, доруҳое, ки ба системаи асаби марказӣ таъсир мерасонад, доруҳое, ки ба системаи рӯҳӣ таъсир мерасонанд, доруҳои системаи дилу рагҳо, доруҳои узвҳои ҳозима, доруҳои системаи нафасқашӣ ва ғайра. Доир ба ин бахш мутахассиси ин соҳа профессор С. Ҷ. Исуфов маълумоти муфассал пешниҳод кардааст.

**Дорухои дардбар** – моддахое, ки бо мақсади фурӯ нишондани дард истифода мешаванд. Аз миёни онҳо аналгетикҳо мавқеи муҳим доранд. Аналгетикҳои наркозӣ ва ғайринаркозӣ мавҷуданд. Ба аналгетикҳои наркозӣ **морфин, промедол, фентанил** ва ғ. мансубанд. Онҳо ҳисси дард, аз ҷумла, дарди шадидро бартараф месозанд. Дар натиҷаи тазрики чандинкаратаи миқдори муайяни аналгетикҳои наркозӣ таъсири дардбарӣ суст гашта, мумкин аст мутеият пайдо шавад. Аз ҳамин сабаб аналгетикҳои наркозӣ зери назорати ҷиддӣ қарор доранд. Ба аналгетикҳои ғайринаркозӣ дорухои синтетикии гуногун – **амидолипирин, аналгин, парасетамол** ва ғ. дохил мешаванд. Таъсири онҳо нисбат ба аналгетикҳои наркозӣ суст буда, асосан дар ҳолати илтиҳоби узву бофтаҳои гуногун пайдошуда самарабахш мебошанд. Ин навъи доруро низ мунтазам ва бе таъйиноти табиб истифода бурдан оқибатҳои нохӯб дорад.

**Дорухои балғамовар** – моддахое мебошанд, ки ҳангоми сурфа чудошавии балғамро осон мегардонанд. Ин навъи дорухо фаъолияти бронхҳои шушро метезонанд. Дар натиҷа ҳангоми сурфа балғам зуд ҷудо мешавад. Таъсири дорухои балғамрон бевосита ва бавосита аст.

Гурӯҳи аввал бевосита ба луобпардаи найчаҳо таъсир мерасонад. Масалан, *гидрокарбонати натрий, баъзе равғанҳои эфир (масалан, анис), йодиди натрий ва гайра ба ҷудошавии балғам* мусоидат менамоянд. Баъзе аз ин дорухо танҳо барои **ингалятсия** тавсия шудааст. Ин дорухо дар забони матбуот бо ҳамин номҳояшон истифода мегарданд.

Истифодаи дорухои **балғамронии** таъсирашон ба воситай нӯги асабҳои меъдаро ангехта, ба фаъолияти бештари бронхҳо мусоидат менамоянд. Ба ин гурӯҳ дорухои набототӣ мансубанд. Ин навъи дорухо танҳо баъди истеъмол таъсир мерасонанд. Вояи зиёди онҳо ба пайдоиши оризаҳои гуногун сабаб мешаванд. Дорухои балғамоварро танҳо бо тавсияи табибон истеъмол қардан мумкин аст.

**Дорухои табшикан** – моддахое мебошанд, ки ҳангоми табларза ба пастшавии ҳарорати бадан мусоидат менамоянд. Ҳарорати бадан дар ҳолати

табларза ва дар натицаи ихтилиоли таносуби гармии организм баланд мешавад. Бинобар ин ба сифати дорухои табшикан давоҳое истифода мешаванд, ки ихроҷи гамиро афзун менамоянд. Инҳо дорухои синтезӣ, яъне аналгетикҳои ғайринаркозӣ мебошанд, аз ҷумла, **аналгин, амидопирин, перасетамол** ва ғ. Ҳаминро бояд зикр намуд, ки аз давоҳои ҳалқӣ асал ва тамашк низ воситаҳои табшикан ҳисобида мешаванд.

Дорухои табшикан ангезиши марказҳои танзими ҳарорати мағзи сарро тағиیر медиҳанд. Дар натиҷа рагҳои пӯст васеъ гардида, бинобар гармидиҳии зиёд ҳарорати бадан паст мефарояд. Вале дар чунин ҳолат ин гуна дорухо сабаби бемориро бартараф накарда, баъзан (масалан, ҳангоми бемориҳои сироятӣ) мумкин аст шифоёбии бемор ба таъхир афтад. Зоро дар чунин ҳолат баланд шудани ҳарорати бадан ин аксуламали муҳофизатии организм мебошад. Аз ҳамин сабаб ҳангоми бемориҳои сироятӣ бе таъйиноти табиб истеъмол намудани дорухои табшикан ташхис ва табобати бемориро душвор мегардонад.

**Дорухои таскинбахш** – моддаҳое мебошанд, ки ба фаъолияти олии асаб таъсири оромбахш мерасонанд. Якҷоя бо баъзе дорухои дигар (антидепрессантҳо, психостимуляторҳо ва ғ.) гурӯҳи дорухои рӯхгироро ташкил медиҳанд. Ба омӯзиши хосият ва дарёфти дорухои нави рӯхгиро (психотропӣ) қисми маҳсуси фармакология – психофармакология машғул аст.

Ба дорухои таскинбахш пайвастҳои *бром (бромидҳо), дорухои нардсунбул* ва ғайра мансубанд. Таъсири табобатии ин навъ дорухо асосан барои бартараф намудани асабоният, беҳтар намудани кайфият, муътадил гардонидани хоб мусоидат менамоянд. Онҳоро бештар ҳангоми муолиҷаи невроз истифода мебаранд.

Дорухои **нардсунбул (валериана)** ҳангоми неврозе, ки бо ихтилиоли фаъолияти силсилаи дилу рагҳо ва ғ. ҷараён мегирад, бештар таъсирибахш аст. Баъзеи чунин дорухоро, масалан, ҷӯшоби онро бо тавсияи табиб дар шароити хона низ тайёр кардан мумкин аст. Бо ин мақсад ду қошуқча решай майдакардашудаи нардсунбулро бо оби хунук омехта карда, муддати 5 дақиқа

мечӯшонанд ва аз дока мегузаронанд. Инчунин аз решай **нардсунбул** доруҳо (брикетҳо) омода карда мешаванд, ки ба даҳ ҳиссаи баробар чудо карда шудаанд.

**Корвалол** доруи омехта буда, таъсири **оромбахш, рагвасеъкунанда ва ташаниучзудо (спазмолотикӣ)** мерасонад. Он ҳангоми невроз, ки бо ташаннучи рагҳо, дилзаний ва ихтилиси системаи дилу рагҳо ҷараён мегирад, истифода карда мешавад.

**Валокардин ва милокардин** аз ҷиҳати таркиб, таъсири истеъмол ба корвалол шабоҳат доранд. Ҳамаи ин доруҳоро танҳо бо таъйиноти духтурон истеъмол кардан зарур аст. **Феназепам, сибазон, тазепам** ва ғайра хосияти таскинбахш, оромкунанда доранд. Чунин доруҳо фақат бо таъйиноти табион бо мақсади муолиҷаи невроз, гипертония ва бемориҳои дигари мансуб ба ихтилиси фаъолияти олии асаб истифода мешаванд.

**Доруҳои хобовар** давоҳое мебошанд, ки дар инсон ҳолати ба хоби табиӣ наздик, хоби амиқ ва бардавомро ба вучуд меоранд. Меъёри ками доруҳои хобовар таскинбахш мебошанд. Онҳо ба қисматҳои гуногуни асаби марказӣ таъсири боздоранда расонида, хобро ба вучуд меоранд.

**Доруҳои фишоршикан** – доруҳое мебошанд, ки боиси васеъшавии рагҳо гашта, тонуси онҳоро суст ва фишори хунро паст менамоянд. Бо мақсади паст намудани фишори шараёнӣ доруҳое низ истифода мешаванд, ки шиддати кашиши дилро суст мегардонанд, дар натиҷа хун ба шоҳраг (аорта) кам равон шуда, фишори шараён паст мешавад (масалан, лизиноприл, атенолол ва ғ.). Инчунин ба сифати доруҳои фишоршикан воситаҳои пешброн низ истифода мешаванд. Онҳо ба ихроҷи намак аз организм мусоидат намуда, тонуси шараёнро суст мегардонанд.

Доруҳои фишоршикан барои табобати гипертония ва гипертензияи шараёнӣ истифода бурда мешаванд. Онҳо бо назардошти хусусияти таъсир, ҳолати организм ва дараҷаи беморӣ таъйин карда мешаванд. Истифодаи худсарона ва беназорати ин гуна доруҳо на танҳо ба пайдошавии зуҳуроти

номатлуб, балки ба хатари дигар – эхтимоли якбора паст шудани фишори шараёнй (боиси рух додани коллапс) сабаб мешавад. Доруҳои фишоршиканро танҳо бо тавсия ва зери назорати духтурон истифода бурдан лозим аст. Дар забони тоҷикӣ **доруҳои табнишон, фишорнишон** низ истифода мешаванд.

Навъҳои дорувор дар забони тоҷикӣ аз ҷиҳати соҳт қалимаҳои сода, мураккаб ва ё ибораҳои тоҷикӣ ё арабиро ташкил медиҳанд: **дору, ҳаб, қурс, қиём, маҳлул, марҳам** ва гайра.

Доруҳо дар шакли **ҳаб (қурс), ампула, марҳам, пилюл, капсула, хока, эмулсия, суспензия, гел, спирт, йод, ампула, аэрозол** ва ғ. истеҳсол карда мешаванд.

Гурӯҳи дигарро қалимаҳои мураккаб ташкил медиҳанд: **кулча+дору, об+ҷӯши, об+дам (-и ягон гиёҳ), эм+дору, об+дору, гиёҳ+дору, гиёҳ+чой, хок+а**.

Номгӯйи бештари доруҳо аз ду ва ё зиёда қалимаҳо иборатанд: **доруҳои хобовар, доруҳои қайовар, доруҳои дардбар, доруҳои табшикан, доруҳои маскинбахш, доруҳои караҳтқунанда, доруҳои фишоршикан (доруҳои фишорбар), доруҳои балгамовар (балгамрон), доруҳои хунбанӣ (хунбоздоранд), доруҳои талхарон, доруҳои пешоброн, доруҳои зидди сурфа, доруҳои зидди ихтилоҷ, доруҳои таҳрикбахии нафас, доруҳои гормонӣ** ва ғ.

Дар забони тоҷикӣ бо ҷузъи қалимасози зидди– номгӯйи зиёди доруҳо соҳта шудаанд: **доруҳои зидди+илтиҳоб+ӣ, зидди уфунат, зидди+бактерия+вӣ, зидди+занбуруғ+ӣ, зидди+гистамин+ӣ, зидди+микроб+ӣ, зидди+депрессив+ӣ, зидди+микроб+ӣ, зидди+паразит+ӣ ва гайра.**

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки дар забони тоҷикӣ навъҳои гуногуни дорувор дар муқоиса бо истилоҳоти дигари тиббӣ аксаран бо вожа ва истилоҳоти тоҷикӣ ифода карда мешаванд, зоро дорусозӣ ва истифодаи маводи дорувор миёни ҳалқҳои форсу тоҷик таърихи тулонӣ дорад: **доруҳои хоб+овар, доруҳои таб+нишон, доруҳои дард+бар, доруҳои қай+овар.**

Гурӯҳи дигарро номи доруворе ташкил медиҳанд, ки аз калимаҳои тоҷикӣ ва арабӣ таркиб ёфтанд: *доруҳои исҳол+овар*, *доруҳои таскин+бахш*, *доруҳои балгам+овар*;

Як гурӯҳ номи дорувор дар шакли ибора истифода шуда, аз ҷузъҳои тоҷикӣ ва калимаҳои иқтибосии байналмилаӣ таркиб ёфтаанд: *доруҳои зидди+бактерия+вӣ*, *доруҳои зидди+депрессив+ӣ*, *доруҳои зидди+вирус+ӣ*, *доруҳои зидди+гистамин+ӣ* ва ғ.

Хулоса, таҳлили навъҳои дорувор нишон медиҳанд, ки асоси маводи доруворро калимаҳои аслан тоҷикӣ ташкил медиҳанд, зоро дар гузашта доир ба доруҳои гуногун ва тарзи тайёр кардани онҳо аз тарафи донишмандони форсу тоҷик асарҳои зиёде таълиф гардидаанд. Бо мурури пешрафти илмҳои гуногун, аз ҷумла, рушди соҳаҳои химия ва фарматсия маводи гуногуни дорувор таҳия карда шуданд. Номи чунин доруворро аслан калимаҳои байналмилаӣ ташкил медиҳанд, ки тули асрҳои зиёд дар Аврупо дар қатори номгӯйи дорувириҳо истифода мешаванд.

## 1.6. Номгӯйи асбобу таҷхизоти тиббӣ

Дар соҳаи тиб мусиртарин таҷхизоти тиббие мавҷуданд, ки тавассути онҳо тамоми нуқсонҳои организми инсон ошкор карда шуда, иллатҳои мавҷуда ва оқибатҳои он пешгӯй карда мешаванд. Дармонгоҳу беморхонаҳои кишвари мо бо навтарин асбобу таҷхизоти тиббӣ таҷхизонида шуда, барои пешгири, табобат ва барқарорсозии саломатии ҷомеа мусоидат менамоянд.

Бо мақсади ташхиси бемориҳо аз усулҳои таҳқиқ бо асбобу таҷхизот вазеъ истифода мебаранд. Бо ёрии асбобҳои **офтальмоскоп**, **риноскоп**, **гастроскоп**, **бронхоскоп**, **колпоскопия**, **доплерография**, **томографияи компьютерӣ** ва асбобу таҷхизоти дигар ташхис анҷом дода мешавад.

**Офтальмоскоп.** Дар «Фарҳанги тиббӣ» ин истилоҳ чунин тарҷума шудааст: «офтальмоскоп – (оинаи) ҷашмбин, асбоб барои тафтиш намудани сатҳи дохилии ҷашм» [131, 153].

Тавассути офтальмоскоп қаъри ҷашм (шабакия, асаби босира, рагпарда ва ғ.) таҳқиқ карда мешавад. Офтальмоскоп муқаррарӣ ва барқӣ мешавад. Ҳангоми истифодаи навъи муқаррарӣ (оинавӣ) рӯшнӣ лозим аст. Навъи барқӣ манбаи рӯшноии худро дорад. Асбоби мазкурро ба ҷашм наздик меоранд, дар ин маврид тасвири бевоситаи қаъри ҷашм аён мегардад. Дар баязе мавриҷҳо пеш аз офтальмоскопия гавҳараки ҷашм тавассути дору васеъ карда мешавад. Ин навъи таҳқиқ **офтальмоскопия** номида мешавад [262, 380-381].

Офтальмоскоп ҳангоми муоинаи бемориҳои ҷашм асбоби асосӣ ба ҳисоб меравад. Бо ёрии он сатҳи дохилии ҷашм тафтиш карда мешавад. Онро **ҷашмбин, оинаи ҷашмбин** меноманд. Аксаран бо истилоҳи иқтибосӣ истифода мешавад.

**Лапароскоп.** Тавассути ин асбоби замонавӣ ҷарроҳии муосир – лапароскопия гузаронида мешавад. Дар ин маврид узвҳои дарун, яъне бемориҳои узвҳои ҷавфи шикам аз сӯроҳии хурд ҷарроҳӣ карда мешаванд. Доиран амалиёти ҷарроҳӣ, ки тавассути **лапароскоп** иҷро карда мешавад, хеле васеъ аст, яъне ҷарроҳиҳои **ғадуди зери меъда, рӯдаи ғафс, рӯдаи рост** ва ғайраро амалӣ кардан мумкин аст. Афзалияти амалиётҳои ҷарроҳӣ бо истифодаи ин асбоб аз ҳамин иборат аст, ки бемор зуд аз беморхона рухсатӣ мешавад, эҳсоси дард ба вучуд намеояд, ҷойи ҷарроҳӣ ноаён аст [262, 482].

Дар забони тоҷикӣ истилоҳҳои **лапароскоп, лапароскопия, лапароскопист, ҷарроҳии лапароскопӣ** корбаст мешаванд, ки асоси онҳоро истилоҳи иқтибосӣ ё ҷузъҳои тоҷикию иқтибосӣ ташкил медиҳанд.

**Стетоскоп** қалимаи юнонӣ буда, дар шакли асл истифода мешавад. Он асбобест барои гӯш кардани садои задани дил, садои узвҳои нафаскашӣ (шушҳо), гардиши хун ва ғайра. Соли 1816 асосгузори усули аускултатсия,

духтури франсавӣ Р. Лаэннек онро ихтироъ кардааст. Дар амалияи тибби ҳозира стетоскопро бо фоненендоскоп якҷоя истифода мебаранд.

Дар бахши тиб аксари истилоҳоти ифодакунандаи номи асбобу таҷҳизот бе тарҷума корбаст мешаванд ва дар забони матбуот низ номгӯйи истилоҳоти ифодагари асбобу таҷҳизоти тиббӣ бештар бо калимаҳои байналмилалӣ корбаст мешаванд, аз қабили **колпоскоп**, **лапароскоп**, **таҷҳизоти томографияи компьютерӣ**, **офтальмоскоп** ва ғайра.

## 1.7. Номгӯйи истилоҳоти фарматсевтӣ

Мавқеи истифодаи гиёҳҳои шифобахш дар забони матбуот хеле назаррас аст. Растваниҳои шифобахшро мардум аз замонҳои қадим барои пешгирии бемориҳо, табобати иллатҳои организм истифода мебаранд. Дар маҳалҳои гуногуни Тоҷикистон гиёҳҳоро бо номҳои гуногун истифода мебаранд. Дар тибби муосир низ ин бахши илми тиб – гиёҳдармонӣ ё ба ибораи дигар фитотерапия ҳамарӯза истифода мешавад ва гиёҳҳо бештар таркиби доруҳои гуногунро ташкил медиҳанд. Фитофармакология омода намудани доруҳо бо истифодаи гиёҳу растаниҳои шифобахшро дар бар мегирад.

Тавре дар боло зикр гардид, аввалин сарчашмаҳои хаттӣ доир ба воситаҳои табобатӣ, пешгириӣ ва муолиҷаи бемориҳо дар қадимтарин осори хаттӣ – «Авесто» зикр шудаанд. Лозим ба ёдоварист, ки кишвари мо аз растаниҳои шифобахш бениҳоят бой аст ва ин гиёҳҳо дар тиб фаровон истифода мешаванд, дар забони матбуот низ ҳангоми пешниҳоди маводи гуногуни тиббӣ корбаст мешаванд.

**Пудина** – ҳулба, ҳулбӯ растании бисёрсола аст. Равғани эфир, ментол ва барги пудинаро дар тиб, атриёт ва қаннодӣ истифода мебаранд. Дар ЭМТ доир ба ин гиёҳи худрӯй маълумоти муфассал оварда шудааст. Тавре зикр мегардад, ҳусусиятҳои доругии пудина ҳанӯз ба Чолинус, Закариёи Розӣ, Ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ ва дигарон маълум буд. Ибни Сино бо оби пудина

бемориҳои меъда, гӯш ва зардпарвинро табобат мекард. Дар фитотерапия ва тибби халқӣ бо пудина ғалаёни хун, атеросклероз, иллати гурдаю чигар, меъдаву рӯдаро табобат мекунанд. Навъи дигари ин растани пудинаи боғӣ, ҳулбӯи обӣ – гиёҳи бисёрсолаи хушбӯй мебошад. Тоҷикон наъноро аз қадимулайём бо таомҳои гуногун истеъмол менамоянд.

Дар «Фарҳанги тибби ниёгон» доир ба ин гиёҳ чунин маълумот оварда шудааст: «пудина / пудана – гиёҳи давоии хушбӯйи маъруф» [223, 368]. Инчунин аз осори Ибни Сино мисол оварда, зикр шудааст, ки агар онро бо анҷир бихӯранд, ба истисқо шифо бахшад, агар пудинаро биошоманд ё зимод (марҳам, яъне давое, ки бар пӯст гузоранд, ки он дар «Хазинаи тибби қадим»- с. 164 зикр шудааст) кунанд, аз газидани чунбандагони зиёнкор судманд бошад. Аз осори Ҳаким Майсарӣ низ бо истифодай вожаи пудина байт оварда шудааст:

Бухори пудина бо **шиҳӯ** шамшод,

Ҳама берун барад аз гӯши вай бод. [223, 369].

(М.Ш.: шиҳ – гиёҳест, ки ба давоҳо ба кор меравад). Номи ин гиёҳ дар забони тоҷикӣ дар маҳалҳои гуногун бо номҳои **пудина, ҳулбӯ, ҳулба** маъмул буда, дар забони матбуот бо қалимаи пудина ифода мейбад: *Дар таркиби пудинаи ҳуинакҳат равғанҳои эфир, кислотаҳои органикӣ, flavonoidҳо, каротин, глюкоза, витамини С, намакҳои минералӣ мавҷуданд (Ё. т., 19-25.04.2016).* Як қошуқча гули бобунаро бо 2-3 барги пудина дар як истакон оби ҷӯши андохта, 15-20 дақиқа дам дижед. Сипас аз дока гузаронида, рӯзе 3-4 маротиба пеш аз гизо истеъмол кунед.

Дар мисоли дигар аз пудина қалимаи мураккаб сохта шудааст: *Агар шахси офтобзада қай кунад, ба ў доруи «Регидрон»-ро дар об ҳал карда нӯшонед. Ҳангоми дилбеҳузурӣ нӯшиданӣ пудинаҷоӣ кумак мерасонад (Д., 00. 06. 2020).* Дар забони тоҷикӣ дар ҳамин қолаб қалимаҳои мураккаб сохта мешаванд: **пудинаҷоӣ, лимӯҷоӣ, гиёҳҷоӣ, марминҷонҷоӣ, бобунаҷоӣ ва ғ.**

Сипанд – ин гиёҳ бо номҳои испанд, сипанд, ҳазориспанд маъмул мебошад. Дар «Фарҳанги тибби ниёгон» доир ба ин гиёҳ чунин маълумот

оварда, зикр шудааст: «сипанд – гиёхи маъруф аст, бо чўшобай он табларза, ва дигар бемориҳоро муолиҷа мекунанд, шохчаҳои онро дар хонае, ки кӯдаки навзод аст ё дар ҷойҳои серодам дуд меандозанд» [223, 416]. Дар забони русӣ **гармола** меноманд, ки ба варианти лотинии он наздик аст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» он ба ду маънӣ омадааст: «сипанд 1. тухми гиёхи ёбоие (рут), ки сиёҳранг ва хушбӯй буда, барои дафъи уфунат, заҳми чашм ва ғ. дуд карда мешавад, ҳазориспанд; 2. номи кӯҳе дар Систон. (Абулқосим Фирдавсӣ дар осори худ ба кӯҳи Сипанд ишора кардааст)» [235, 242].

Сипанд гиёхи хеле қадим ва воситаи табобатӣ буда, дар тибби ҳалқӣ фаровон истифода мешавад. Дар осори Фирдавсӣ, Туғрал, Румӣ, Низомӣ бо истифодаи номи ин гиёҳ байтҳо оварда шудаанд.

Дар китоби «Канзи шифо»-и Ҳомидҷон Зоҳидов ин гиёҳ бо номи испанд оварда шуда, ҳосиятҳои шифобахши он зикр карда шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки истеъмоли испанд узвҳои даруни сина ва шушро аз рутубатҳо пок мегардонад, моддаҳои ғафсгаштаро таҳлил медиҳад, кӯфта ҳӯрдани он барои иллатҳои саръ, фолич, фаромӯшҳотирӣ ва дигар бемориҳои мағзи сар ва асабҳо даво мебошад [ 32, 220].

Дар луғати «Фарҳанги беназир» доир ба ин гиёҳ чунин маълумот оварда шудааст: «Испанд (сипанд, ҳазориспанд, ҳармал). Испанд дар забонҳои қадим (авастоӣ) **спента, свент** дар забонҳои паҳлавӣ шакли **спандро** дошт. Бесабаб нест, ки калимаи **спента** ба шакли калимаи қадимаи имрӯзай сафед, ки он вақтҳо спета хонда мешуд, хеле монандӣ дорад. **Спента** гуфта бомдод, чаҳми рӯзро меномиданд. Ин калима ба шакли сапеда ё худ сафед то ҳоло истифода бурда мешавад. Бинобар он аз эҳтимол дур нест, ки калимаи спента аз спета ба вучуд омада, аввалҳо ифодаи ҷамъи чизҳои равшану сафед буд. Свент бошад, ба мазмуни «муқаддас» истифода бурда мешавад. Ба монанди ин дар забони қадимаи эрониён низ спента маънои «муқаддас»-ро дошт» [224, 160]. Аз рӯи ақидаҳои динии он замонҳо ҳар ҷизе, ки нерӯи зиштро дафъ мекард, бояд спента, спанда, сипанда, испанд, яъне сафед ё муқаддас номида мешуд. Ҳамин

тавр сабаби испанд, ҳазориспанд, сипанд ном гирифтани гиёхи мазкур аст. Ҳармал номи арабии испанд буда, дар шакли ҳармала номи илмии он пазишуфта шудааст. Испанд ашёи хоми доруӣ ба ҳисоб меравад» [224, 160].

Номи ин гиёҳ дар забони матбуот бо калимаҳои *сипанд*, *испанд* ифода карда мешавад: *Дар тибби мардумӣ дамкарда ва обҷӯши баргу поя ва ғули испанд барои муолиҷаи неврастания, саръ (эпилепсия), оташак, (сифлис), касалиҳои узвҳои ҳозима, ҳамноми он ҳангоми дарди рон, тарбод, хоришак, касалиҳои пӯст, рехтани мӯи сар нофеъ аст* (Д., 00. 06. 2020).

**Сабр** – ин растании бисёрсолаи хонагӣ буда, сероб аст, манфиати зиёди табобатӣ дорад. Онро сабир, сабур, алоэ низ меноманд. Сабр ҳамчун гиёхи доругӣ аз замонҳои қадим маълум аст. Сабро арабҳо рамзи сабру тоқат меҳисобиданд, зоро он муддати дароз пажмурда намешавад. Шифобахшии шарбати талхи сабр дар асарҳои Закариёи Розӣ, Абурайхони Берунӣ, Ибни Сино ва дигарон қайд шудааст. Ибни Сино зикр кардааст, ки «сабур» иллати дилу чигар, меъда ва зардпарвинро барҳам медиҳад, давои дарди банду буғум ва исҳоловар аст. Дар «Энциклопедияи советии тоҷик» доир ба ин растании доругӣ маълумоти муфассал ва аз эҷодиёти Шоҳин мисол оварда шудааст:

Шифо бичӯй ба роҳи талҳӣ зи талҳии сабр,

Ки сабри талҳ басо дардмандро доруст [245, 470].

Тавре дар «Энциклопедияи муҳтасари тиб» қайд шудааст, «агар сабро гузошта банданд, решҳои тарро меҳушконад, носурҳои амиқро ба ҳам часпонида шифо мебахшад, заҳмҳои беҳнашавандаро даво мешавад» [244, 116].

Ин растани дар китоби «Канзи шифо» бо номи сабир ёдовар шудааст. Қайд карда шудааст, ки ин растани барои бисёр бемориҳо давои бемисл ба ҳисоб меравад. Сабр гиреҳҳои чигарро мекушояд, моддаҳоро аз ҷойҳои чукури бадан мекашад, меъда ва рагҳоро аз римҳо пок месозад, балғамро ихроҷ менамояд ва агар инро гузошта банданд, решҳои тарро бидуни дард хушк мегардонад, носурро бартараф намуда, заҳмҳои беҳнашавандаро сиҳат мекунад [32, 349-350].

Номи ин гиёх дар забони матбуот бештар бо калимаи **сабр** ифода ёфта, **алоэ** низ гоҳо дар қавс ҳамчун шарҳи калима оварда мешавад. Мисол: *Субҳоҳон се қатра шарбати тару тозаи сабр (алоэ)-ро дар як қошуқча об омехта, дили бенаҳор бинӯшед. Баъди ду моҳи ин гуна табобат фишори хун муътадил мешавад. (Д., 00.06-07.2015). Агар ба ин равған чанд қатра шарбати сабр (алоэ) ҳамроҳ кунед, манфиаташи бештар мешавад. (Д., 00. 06.2020).*

**Сиёҳдона** – як навъ гиёҳест яксола, ки одатан донаи онро ба рӯйи нон мепошанд. Сиёҳдонаро барои хушбӯю хуштаъм кардани ҳар гуна нон ва маснуоти қаннодӣ истифода мебаранд. Хосияти табобатии сиёҳдонаро Абурайҳон Берунӣ ва Ибни Сино низ зикр кардаанд. Ибни Сино аз сиёҳдона марҳам тайёр мекард. Инчунин бо сиёҳдона *дарди кӯҳани сар, дарди чаим, дандон, санги гурдаву пешобдон* ва бемориҳои дигарро табобат мекард.

Сиёҳдона дар китоби «Ҳақоиқ-ул-адвия» ё «Гиёҳнома»-и Абумансури Муваффак бо номҳои сиёҳдона ва шуниз зикр шудааст. Таъкид ба он меравад, ки он барои иллати пӯст ва заҳмҳо даво буда, зукомеро, ки аз сардӣ бошад, нек бувад 254, 103].

Ҳ. Зоҳидов бошад, дар китоби «Канзи шифо» доир ба сиёҳдона маълумот дода, як қатор хосиятҳои шифобахши сиёҳдонаро зикр кардааст. Аз ҷумла, қайд менамояд, ки «*сиёҳдона бемориҳои сипурз, зардпарвин, заҳми меъда, санги гурдаро* шифо мебахшад ва барои заҳрҳо тарёқ мебошад. Аз сиёҳдона равған низ тайёр мекунанд, ки барои иллатҳои фолиҷ, дарди буғумҳо, гирехи асаҷҳо давои бемисл мебошад»[32, 343].

Сиёҳдона вожаи мураккаби тоҷикӣ буда, дар забони матбуот низ дар ҳамин қолаб истифода мегардад: *Сиёҳдона дар баробари бемориҳои пӯст, инчунин ба бемориҳои меъда, дилу рагҳо, бемориҳои чаим ва роҳҳои нафас – диққи нафас, илтиҳоби бронхҳо, барои беҳтар карданӣ фаъолияти ҷигар ва гурда ... манфиатбахши мебошад. (Т., 23.04.2015). Сиёҳдонаро на танҳо дар кишварҳои Осиё, балки дар Африка ва ҳалқиятҳои дигари ҷаҳон васеъ истифода мебаранд (Т., 23.04.2015).*

**Райхон** – ин гиёхи яксолаи доругӣ ва хушбӯй буда, хусусияти давоии он аз давраҳои хеле қадим маълум аст. Дар «Фарҳанги тибби ниёгон» райхон ҳамчун гиёхи давоии маъруф сипарғам оварда шуда, доир ба райҳони довудӣ ва райҳони сулаймонӣ маълумот аз осори Ибни Сино оварда шудааст. Дар «Энсиклопедияи мухтасари тиб» ин гиёҳ бо номҳои **райхон, испарғам, исфарак, шоҳиспарғам** зикр шудааст. Тавре қайд шудааст, «тоҷикон навъҳои гуногуни райхон (наънӣ, санавбарӣ, саътарӣ, сулаймонӣ, тархунӣ, фаронҷмушк, шоҳиспарғам ва ғайра)-ро чун гиёхи ороишӣ, хушбӯй ва сабзавот аз қадимулайём кишт меқунанд. Ҳоло маҳсусан навъҳои садарайҳон (резабарги сабз ва сершоҳ), сиёҳрайҳон (калонбарги бунафши сиёҳтоб), ғоврайҳон (дарозпояи калонбарг), гӯшмуш (баргаш ба гӯши муш монанд) маъмуланд» [244, 38].

Дар тибби Юнони Қадим райҳонро барои табобати бемориҳои гуногун ва ҳамчун позаҳр тавсия медоданд. Абуалӣ ибни Сино баргу пояи райҳон ва афшураи онро барои рафъи хафақон, никрис, заъфи узвҳои нафас, иллати пешобдон, реши равон, тақвияти дил ва ғ. тавсия мекард. Ибни Сино инчунин аз райҳон дар гулоб ва сирко марҳам тайёр карда, ба омос мебаст. Табибони ҳалқӣ шарбат, шозчаҳои навруста ва ҷӯшоби баргу пояи райҳонро чун омили рафъи илтиҳоб, баҳамоварандай ҷароҳат, давои сурфа ва пешброн тавсия медиҳанд. Дар тибби илмӣ райҳон ҳамчун воситаи таскинбахш ҳангоми заъфи асабҳо, сустии фаъолияти нафаскашӣ, ихтиололи гардиши хун ва заифии ҷисм истифода мешавад.

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки райҳон яке аз гиёҳҳои маъмул ва давоӣ буда, миёни мардуми мо аз қадим бо номҳои гуногун истифода мешавад. Доир ба ин далел дар сарҷашмаҳои гуногун маълумотҳо зикр шудаанд. Аз ҷумла, хотирнишон бояд кард, ки райҳон бо номҳои испарғам ва ғ. мавриди истифода қарор дошт: испарғам, испарағм, аспарағм – райҳон, нозбӯ. [234, 495]; испарғам // аспарағм – ба маънии райҳон ва нозбу бошад.

Ва тухми **испарғаму** хурфа бояд,

Ва лахте тухми абҳал ҳам бишояд. Майсарӣ [223, 195].

Дар китоби «Канзи шифо» низ доир ба манфиати ин гиёҳ маълумот оварда шуда, аз ҷумла, ишора меравад, ки райҳон растани бӯстонии маъмул буда, варамҳои ҳамаи узвҳоро таҳлил медиҳад, сустӣ ва заъфи меъдаро шифо мебахшад, дамкӯтаҳӣ ва сурфаро бартараф менамояд [32, 444].

Муаллифи «Фарҳанги беназир» доир ба райҳони резабарг (садарайҳон) чунин қайд кардааст: «решаи лугавии калимаи райҳон ва калимаи рӯҳ як аст. Маъни он ба қудрат тавоно омаданаш ҳам мумкин мебошад. Аммо ин чунин маъни надорад ки исми гиёҳи хушбуйро, ки ба точикию форсӣ аспарғам меноманд, ҳамчун қудратманд тавоно бифаҳмем. Маъни калимаи райҳон хушбӯй мебошад. Бӯйи хуш ҳатман муқаввии рӯҳ аст. Барои ҳамин ҳам умуман рустаниҳои хушбӯйро ба арабӣ райҳон ё раёҳин мегӯянд. Резабарг ишора ба баргҳои хурди рустани мебошад. Ашёи хом – баргҳои он мебошад» [224, 176].

Бесабаб нест, ки дар саҳифаҳои матбуот доир ба хусусиятҳои шифобаҳши ин гиёҳи машхур маълумотҳо ва тавсияҳои табибон оварда мешаванд. Дар забони матбуот барои ифодай он калимаи *райҳон* бештар ба назар мерасад, дар баъзе мавридҳо калимаи русии *базиллик* дар қавс оварда мешавад: *Барои тайёр намудани ҷӯшоба аз гиёҳҳои лимӯгиёҳ (мелисса), райҳон ва бобуна 2 қошуқӣ гирифта, хуб омехта менамоед (Ё.т., 8-11.02.2013). Помидорро бо кабудиҳо, райҳон, қаламфури ширин ва боимҷон якҷоя истеъмол кардан беҳтар аст (Д., 00. 06.2020).*

**Бобуна** – гиёҳи маъмули доругӣ мебошад ва яксола аст. Доир ба ин гиёҳ дар «Энсиклопедияи муҳтасари тиб» бо номҳои «бобуна, бобунач, бобунаи бӯё, гули бобуна» маълумот оварда шудааст [244, 264]. Бино ба ақидаи Абуалӣ ибни Сино бобуна мағзи сарро тақвият мебахшад, барои сардарди бетаб муфид аст, зардпарвинро рафъ менамояд, пешоб ва сангро меронад. Табибони ҳалқӣ чойи гули бобунаро барои муолиҷаи бемориҳои аъзои ҳозима, гурда, роҳҳои талҳа, асабдард ва чун воситаи зидди рагкашӣ, таскинбаҳш, зидди илтиҳоб, арақовар, пешброн ва исҳоловар тавсия медиҳанд. Ҷӯшоби гули бобунаро дар алоҳидагӣ

ва дар омехтагӣ бо гиёҳҳои дигар чун воситаи зидди ташаннуч, таскинбахш, ҳамчунин барои тарбандӣ, ғарғара кардани гулӯ ба кор мебаранд.

Профессор Ю. Нуралиев дар китоби «Гиёҳнома»-и А. Муваффақ ин гиёҳро бо номҳои бобунач, бобуна зикр кардааст: «дардҳоро сокин кунад ва омосҳои саҳт бикушояд ва судад низ ва мағзро қавӣ кунад ва ҳамаи андомҳои асабониро ва табро, ки аз уфунати савдо бувад ё аз уфунати балғам бувад, бибарад... Ва низ равғанаш гарм аст ва хушки боэътидол. Саҳтҳоро нарм кунад ва бодҳо, ки андар андомҳо истода бувад, бибарад» [254, 57].

Аз бобуна равған ҳам тайёр мекунанд ва он дар тибби ҳалқӣ фаровон истифода мешавад. Ин гиёҳ дар маводи тибии забони матбуот бо номи **бобуна** истифода шуда, гоҳо номи русии **ромашка** дар қавс ҷой дода мешавад:

*Чойи бобунаро барои муолиҷаи илтиҳоб (варам, газак)-и пардаи луобии меъда ва рӯдаи дувоздаҳангушта, ҳаладарди меъдаву рӯда, бемориҳои ҷигар, талҳа ... обҷӯши онро барои ғаргара кардани даҳону гулӯ, шустани захмҳои фасоддор истифода мебаранд (Т., 13.06.2018). Дар тибби ҳалқӣ барои муолиҷаи гармиҷа аз қиём (настой)-и баргҳои тамашк (малина), **бобуна** (**ромашка**) ва ҷойи сабз истифода менамоянд. (Ё.т., 5-11.04.2016).*

**Барги зуф** – гиёҳи шифобахши бисёрсола буда, дар боғу киштзор, канори ҷӯй ва ҷашмасорон месабзад. Дар «Энциклопедияи мухтасари тиб» доир ба ин гиёҳи давоӣ маълумоти муфассал оварда шудааст. Номҳои дигари он – асфагул, забони барра, зуф, филгӯш ва ғайра зикр шудааст. Аз ҷумла, қайд шудааст, ки «дар тибби мардумии Чин З ҳазор сол қабл баргу тухми барги зуфро барои табобати беморон кор мефармуданд» [244, 185]. Бино ба маълумоти Ибни Сино вараҷа ва дарди гӯшро (агар шираи барги онро ба гӯш чаконанд) бартараф менамояд. Ӯ инҷунин бо барги зуф ҳар гуна варам, захму ҷароҳат, нуқсонҳои ҷигар, гурда, узвҳои нафас, реши рӯда ва ғайраро табобат мекард. Дар маъхазҳои қадимаи тиббӣ доир ба хосиятҳои шифобахши он маълумотҳои зиёде мавҷуданд. Дар тибби ҳалқӣ барги тару тозаи зуфро чун воситаи хунбанд (ҳангоми ҷароҳатҳо) истифода мебаранд. Дар амалияи тибби муосир шираи

барги зуфро дар мавриди бемориҳои меъдаю рӯда ва бемориҳои захмӣ истифода мебаранд.

Дар асари «Ҳақоик-ул-адвия»-и Абӯмансури Муваффақ ин гиёҳ бо номҳои **лисонулҳамал, барги зуф, чарғул** ёдовар шуда, зикр гардидааст, ки «Лисонулҳамал сард аст ва хушк андар дараҷаи дуввум. Дарди гӯш, ки аз гармӣ бувад, бинишонад. Ва реши рӯдагонӣ бибарад ва сӯхтаро нек бувад ва омосҳои гарм ва хунро, ки аз бар барафтанад ва исҳоли сафро кунад ва носур ва дигар решҳои зиштро бех кунад». Инчунин зикр шудааст, ки ин гиёҳ хуни буни дандон бозгирад ва барои судади чигар ва қулия манфиатнок аст [254, 147].

Дар китоби «Канзи шифо»-и Ҳ. Зоҳидов ин гиёҳ бо номи **зуф** оварда шуда, доир ба хусусиятҳои шифобахши он маълумот пешниҳод шудааст. Аз ҷумла, қайд карда шудааст, ки «милки сустгаштаи дандонро мустаҳкам менамояд ва хунравиро аз он бозмедорад. Доруҳои ҷашм дар оби ин гиёҳ соида мешаванд ва худаш низ ба давоҳои ҷашм дохил карда мешавад» [32, 429].

Абӯмансури Муваффақ **зуфро** барои муолиҷаи дарди гӯш, реши рӯда, сӯхта, омос ва решай онро барои рафъи ихтилоҷ ... фармудааст: *Барги зуфро баъди дарав кардан ё чидан дар ҷои соя ва ё болохонаҳои гарми шамолрас меҳушиконанд (Д., 00. 09. 2020). Хунравии бинӣ, хун партофтани, захмҳо ва варамҳои шифоёбиашон душвор (варамҳои хавфнок)-ро Абуалӣ ибни Сино бо қиёми гиёҳи **барги зуф (подорожник)** муолиҷа намудааст (Ё.т., 21-27.12.2021). Абуалӣ ибни Сино аз **барги зуф** барои муолиҷаи захмҳои шифоёбиашон душвор ва хавфнок, варамҳо ба сифати малҳам истифода намудааст.*

**Кашнiz** – гиёҳи маъмул буда, онро дар шакли тару тоза бо таом истифода мебаранд. Дар «Фарҳангӣ забони тоҷикӣ» бо номҳои **гашнiz, кашнiz** зикр гардида, алафи **хушбӯи ҳӯрданӣ, кашниҷ** маънидод шудааст [234, 260]. Дар «Энциклопедияи муҳтасари тиб» хусусиятҳои давоии ин гиёҳ муфассал шарҳ дода шудааст: «Дар таркиби сабзаи он витаминҳои С, А, В-1, В-2 ва рутин мавҷуданд. Дар тибби қадим кашнiz ба сифати сабзавот ва растани шифобахш ба таври васеъ истифода бурда мешуд»[244, ю376].

Бино ба ақидаи Ибни Сино кашнiz мизочи гарму хушк дорад. Шираи он набзи тез, париши рагҳои чашмро таскин мебахшад, хунравии бинӣ ва хунпартоиро бозмедорад, ҳангоми сарчархӣ ёрӣ мерасонад. Инчунин ӯ омехтаи кашнiz, сирко, равғани садбарг, асал, мавизро барои муолиҷаи саглес ва сӯхтани тавсия медиҳад. Дар тибби мардумии тоҷик кашнiz ғизои иштиҳоовар ва беҳсозандай ҳазми хӯрок ба ҳисоб меравад. Онро ҳангоми хунравии милки дандон, барои муолиҷаи камхунӣ ва ғаләёни хун, баъзан чун давои таскинбахш тавсия медиҳанд. Дар тибби мусир истеъмоли кашнiz ба сифати давои талхарон ва парҳезӣ, ки ҳазми хӯрокро беҳтар мегардонад, тавсия шудааст. Равғани эфири кашнiz ҳусусияти талхаронӣ ва зиддиуфунатӣ дорад, ҷароҳатҳоро шифо мебахшад.

Ҳ. Зоҳидов дар китоби «Канзи шифо» зикр намудааст, ки ин растани машҳур аст ва онро дар боғҳо ва ҳавлиҳо ҳамчун зироат мешиноанд. Муаллиф андешаҳои Буқрот, Ҷолинус, Шайхурраис ва олимони дигарро доир ба манфиати ин гиёҳ зикр намуда, қайд менамояд, ки оби онро дар ҷашм чаконанд, намегузорад, ки дар ҷашм обила пайдо шавад ё сурхакон барояд. Кашниро нимкӯфта ба дандон ва милкҳои он бимоланд, онҳоро мустаҳкам мекунад ва аз милки дандон рафтани хунро манъ менамояд. Оби кашниро дар даҳан гардонанд, дард ва ҷӯшишҳои (пухтани) гуногуни даруни даҳанро дур мекунад [32, 526].

Дар ВАО ин истилоҳ серистеъмол мебошад: *Кашниро дар таом меандозанд, тару тоза истифода мебаранд. Аз тухми **кашнiz** равғани эфир мегиранд. Ғӯраи **кашнiz** дар нонпазӣ, саноати консерв ва гайра аҳамияти қалон дорад (Ш., 12.06.2018). Касоне, ки иштиҳоро гум кардаанд, бояд ба **кашнiz (гаинич)** таваҷҷӯҳ намоянд. Кашниро инчунин ба хуб ҳал шудани ғизои серравғану вазнин мусоидат мекунад (Д., 00. 09. 2020).*

Дар забони матбуот вожаҳои **кашнiz** ва **гаинич** истифода шуда, тарҷумаи русии он – кинза дар баъзе ҳолатҳо дар қавс оварда мешавад.

**Шибит** – гиёхи маъмул буда, бо хушбӯиаш машхур аст. Онро ҳангоми ҳўрдани ҳўрок ва ороиши дастархон васеъ истифода мебаранд. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» шибит чун гиёхи хушбӯй зикр шудааст [234, 582].

Дар «Энсиклопедияи муҳтасари тиб» зикр шудааст, ки он гиёхи яқсолаи давоӣ аст, таомро хуштаъм, хушбӯй, сергизо ва хушҳазм мегардонад. Дар тибби қадим шибит ба сифати давои таскинбахш, бодрон, пешброн, қайовар, зидди илтиҳоб маъмул буд. Ибни Сино бо равғани шибит дарди асад, бо ширааш дарди гӯш ва бо хокистараш захму ҷароҳатро даво мебахшид. Табибони ҳалқӣ ҷӯшоби шибитро ҳангоми ноҷурии кори узвҳои ҳозима, хафақон ва ғайра тавсия медиҳанд. Дар тибби муосир нақеъи баргу пояи шибитро барои рафъи ғалаёни хун (гипертонияи дараҷаи 1 ва 2) кор мефармоянд [244, 358].

Дар китоби «Канзи шифо» номи ин гиёҳ дар шакли **шибит, укроп** қайд шудааст. Зикр шудааст, ки агар тари онро кӯфта, ба варамҳо гузошта банданд, онҳоро таҳлил медиҳад, ҳамаи гиреҳҳои дар узвҳои бадан пайдошударо мекушояд, ғизоро ҳазм мекунад, инчунин барои дамкӯтоҳӣ давои хубест [32, 531].

Ин истилоҳ дар забони матбуот серистеъмол аст: *Касоне, ки аз фишори баланди хун шиква доранд, бояд ба шибит дил банданд. Ҳосияти пешбронии ин қабудӣ баландшавии фишори хунро пешгирӣ мекунад (Д., 00. 09. 2020); Дар намуди тару тозаи шибит қисми зиёди витаминҳои C, каротин буда, аз он маводи доругии барои бемориҳои роҳҳои пешоббарор ва несткунандаи дард истифода мебаранд. (Т., 28.04.2018).*

Дар забони матбуот бо қалимаи **шибит** ифода ёфта, аксар вақт тарҷумаи русии он – укроп дар қавс оварда мешавад.

**Ҷаъфарӣ** – гиёхи маъмули монанд ба қарафс ва қашниҳ аст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» он ба ҷаҳон маъно омадааст: 1. номи як гиёхи ҳўрданӣ, ки монанди шибит аст ва онро ба ҳўрок меандозанд; 2. номи гули зарди хушбӯе; 3. мансуб ба Ҷаъфар, ки кимиёғари машҳури араб буд; динори ҷаъфарӣ – тиллои холис [235, 777].

Дар «Энциклопедияи мухтасари тиб» зикр шудааст, ки хусусиятҳои давоии ҷаъфарӣ ба Ҷолинус, Закариёи Розӣ, Абурайҳони Берунӣ, Ибни Сино ва дигарон маълум буд. Ҷолинус тухми ҷаъфариро барои табобати обхӯра (истисқо) ва иллати ҷигар тавсия додааст. Абумансури Муваффақ онро давои санги гурда ва пешбодон, обхӯра ва табларза ҳисобидааст. Ибни Сино бо ҷаъфарӣ сурфа, зиқи нафас, иллатҳои ҷигар, сипурз, масона ва гурдаро табобат мекард. Тухми онро бо мумиё барои дармони сипурз истифода мебурд. Дар тибби ҳалқӣ баргу поя ва тухми ҷаъфарӣ ба сифати воситаи иштиҳоовар ва бодрон истифода мешавад. Дар тибби муосир доруҳоеро, ки аз баргу поя ва тухми ҷаъфарӣ тайёр мекунанд, барои табобати илтиҳоби масона, санги гурда, иллати ҷигар, узвҳои ҳозима ва чун воситаи пешброн истифода мебаранд [244, 326]: *Истеъмоли як бандча ҷаъфарӣ талаботи шабонарӯзии инсонро ба витамини С қонеъ мекунад. Илова бар ин ҷаъфарӣ фитонсид – антибиотикҳои табиие дорад, ки аксар микробҳои зараррасонро маҳв месозанд (Д., 00. 09. 2020). Дар забони матбуот бештар тарҷумаи русии он – петрушка дар қавс оварда мешавад: Ҷаъфари (петрушка)-и тару тозаро (1 кг) бо решаш тоза шуставу майда реза карда, ба он як кг асал ва як литр об илова намоед (Т., 11.04.2018).*

**Мехргиёҳ** – ин гиёҳро **мардумгиёҳ, одамгиёҳ** низ меноманд. Дар забони матбуот дар баробари вожаи тоҷикӣ номи русии он – женшен низ истифода мешавад. Дар «Энциклопедияи мухтасари тиб» доир ба ин гиёҳи бисёрсола маълумот оварда шудааст: «Хосияти шифобахшии решаш мардумгиёҳ 2700 сол то мелод маълум буд. Онро қариб дар тамоми маъхазҳои қадимаи тиб ҳамчун давои тамоми бемориҳо қаламдод кардаанд. То асри 19 решаш мардумгиёҳ аз тилло дида 18 маротиба қиматтар буд. Ба Тоҷикистон мардумгиёҳро аз Хитой меоваранд» [244, 45].

Дар «Фарҳанги тибби ниёгон» ин гиёҳ бо номҳои мардумгиёҳ, мардумгиёҳ зикр гардида, он чунин шарҳ ёфтааст: «гиёҳест шабех ба одамӣ ва он сарозер ва нигунсор мебошад, чунонки решаш он бо манзалаи мӯйи сари ӯст, меҳргиёҳ,

одамгиёх» [223, 271]. Дар тиб решай **мардумгиёхро** чун воситаи тақвиятбахшанд ҳангоми хастагии чисмонию руҳӣ, заифии организм байди бемории вазнин, иллати рагу дил, заъфи ғадудҳои чинсӣ, бемориҳои асаду рӯҳӣ, диабет, сил ва ғайра истифода мебаранд.

Дар «Фарҳанги беназир» доир ба ин гиёҳ маълумоти бештаре оварда шудааст: «мехргиёҳ (мардумгиёҳ, одамгиёҳ, сатранг, астаранг, абрухуссанам) ном гирифтани рустаниро ба ривояти ҳалқҳои ҳиндуориёй алоқаманд медонанд. Мувофиқи ривоятҳо мардумгиёҳ ё сатранг гули фариштаи ишқ – Кама аст. Дар «Ведо» Кама фариштаи ишқ аст ва ўаз ҳафт гул рангинкамон сохта тавассути он гуле ба сӯи замин ва мардум партоб кард то ин ки мардум ба ҳамдигар ошиқ бишаванд ва ҳамдигарро дӯст бидоранд. Алҳол низ мардум мӯътақиданд ки бехи ин гиёҳро бо худ гардонанд ҳама ба эшон меҳрубон ва нармгуфтор мешаванд» [224, 169].

Дар луғати мазкур инчунин зикр шудааст, ки мувофиқи ривояти дигар фариштаи ишқ – Кама хостааст дар дили ҳудои ҷанг ва ҳашм ҳисси муҳабbat бедор биқунад. Дар он лаҳза ҷашми Ҳудои ҷанг ва ҳашм Шево ба Кама афтод ва аз оташи ҳашму ғазаби ўайкиари Кама ба хокистари сӯзон табдил ёфта, ба замин реҳт. Модарҳудои замин хокистари фариштаи ишқро пазируфт ва аз замин рустанини меҳргиёҳи ишқ дар шабеҳи одам сар ба фазо қашид. Аз ин ҷо ин рустани **астаранг, истаранг, сатранг, меҳргиёҳ, одамгиёҳ, мардумгиёҳ** ном гирифтаст. Ашёи хоми доругӣ решай меҳргиёҳ маҳсуб меёбад: *Касоне, ки фииори насти ҳун (гипотония) доранд, ҷойи шифобаҳаш аз настаран (хулул, ҳуч) бо иловай 5 қатра қиёми заррингиёҳ (родиола розовая), мардумгиёҳ (женщина) ... ёрӣ мерасонад. (Ё.т, 5-11.02.2013) Гиёҳшиносон решай мардумгиёҳ (женщина), сирниёз ва решай ғубайроро ҳамчун воситаи дастрас ва муфид барои мустаҳкам намудани хотира тавсия медиҳанд (Т., 11.04.2018).*

Дар «Луғати тоҷикӣ-русӣ» [М.В.Раҳимӣ, Л.В.Успенская. Москва, 1954] ин гиёҳ – меҳргиёҳ, дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ» бо номи одамгиёҳ оварда шудааст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» чунин оварда шудааст: мардумгиёҳ (ҳ)

– меҳргиёх; жень – шень. Зикр шудааст, ки аз рӯи ақидаҳои афсонавӣ, касе ки ин гиёҳро ҳамроҳи худ дорад, гӯё меҳру муҳаббати дигаронро ба худ ҷалб мекардааст [234, 642]. Дар мавриди дигар меҳргиёх низ оварда шудааст.

Тавре мебинем, ин гиёҳи маъмул дар луғатҳои гуногун бо номҳои *мардумгиёҳ*, *одамгиёҳ* ва *меҳргиёҳ* шарҳ дода шудааст, вале дар забони матбуот бо номҳои *мардумгиёҳ* ё *одамгиёҳ* истифода шуда, гоҳо қалимаи иқтибосӣ низ дар қавс чун шарҳи номи растаний меояд.

**Хуч** – навъе аз буттаҳои хордор мебошад, манфиати зиёди доругӣ дорад. Онро хуч, настаран, хулул низ меноманд.

Хучро чун воситай тақвиятбахш, зидди илтиҳоб ва чун давои хунбанӣ истифода мебурданд. Ҳусусиятҳои табобатии меваи хуч ба табион аз давраҳои қадим маълум буд. Бино ба маълумоти Ибни Сино гул ва меваи хуч хунро тоза ва тунук мекунад. Инчунин ӯ меваи хучро чун воситай балғамовар тавсия додааст. Табиони ҳалқии тоҷик низ ҷӯшоби меваи хучро чун воситай тақвиятбахш, талҳарон ва ғайра истифода мебаранд. Аз меваи хуч чой дам карда, онро бо асал омехта, ҳангоми зуком ва ғалаёни хун менӯшанд. Бо ҷӯшоби шохчаҳои хуч исҳоли хунинро дармон мекунанд. Меваи хуч ба мубодилаи карбогидратҳо ва фаъолияти мағзи устухон таъсири муфид расонида, дар мавриди заҳми меъда, шикастагии устухонҳо, камхунӣ, ҳаробии организм истифода мешавад.

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ин растаний бо номи **настаран** шарҳ дода шудааст. «Фарҳанги тибби ниёгон» онро чунин шарҳ медиҳад: «настаран – рустаний маъруфи давоӣ, барги паршакл ва гули сафед дошта, дар талу теппаҳо мерӯяд» [223, 315]. Номҳои дигари ин растаний – насрин, настарангул низ оварда шудааст. Ҳамин чиз ҷолиби диққат аст, ки дар луғати зикршуда байте аз осори Ҳусрави Ҷеҳлавӣ оварда шудааст, ки маънои ҳақиқии растаниро ифода менамояд:

**Настаран** аз шоҳ даруфтад нагун,

Хушк шавад дар ҷигари лола хун.

Хучро дар маҳалҳои гуногуни Тоҷикистон бо вожаҳои гуногун ном мебаранд: *хӯч, хулул (хулул), настаран, хоргул* ва ғайра. Хуч аз қадим дар тибби ҳалқӣ ва дорутайёрқунӣ истифода мешавад ва ин маънӣ дар забони матбуот шарҳ ёфтааст: *Дар таркиби меваи хӯч витамини С нисбат ба сабзавот якчанд маротиба, нисбат ба қот (смородина) 10 ва нисбат ба лимӯ 100 баробар зиёдтар аст. Аз донаҳои хӯч равған ҳосил мекунанд, ки аз ҷиҳати табобатӣ ба равғани ангат қариб баробар буда, дар тиб васеъ истифода мешавад (М. ҳ., 7. 04. 2021). Ҳамчунин нӯшиидани чойи настаран (хулул, хӯч) низ муғиҷ аст (М.ҳ., 6. 11. 2007). Барои пешгирии баландшавии фишори хун 2 қошуқ меваи хушки қоти сиёҳ (смородина)-ро ҳамроҳи меваи хулули малларанг (шиповник) дар термос андохта, ба болояи 1,5 истакон оби ҷӯши резед (Д., 00. 06-07.2015). Настаран ё худ хӯч дар бисёр ноҳияҳои Тоҷикистон, асосан дар бешаю дашт, соҳилҳои дарёю кӯл ва лаби чаимасор мерӯяд... Дар тибби муосир настаранро чун доруи поливитаминӣ ҳангоми нарасидани витаминҳои гуногун, логарӣ ва камхунӣ тавсия медиҳанд (В.С., 10.10.2015).*

Дар забони матбуот истилоҳи **хӯч** хеле серистеъмол аст, дар баязе мавридиҳо вожаи **настаран** низ корбаст мешавад. Азбаски дар маҳалҳои кишварамон онро бо номҳои гуногун истифода мебаранд, дар забони матбуот номҳои дигар низ дар қавс оварда мешаванд. Бо назардошти он ки дар забони гуфтугӯй ин растаний бо ҷандин вожаҳо истифода мегардад, дар забони матбуот аксар вакт номҳои гуногуни он дар қавс оварда мешаванд. Ба андешаи мо вожаи **хӯч** чун истилоҳ қабул гардад, беҳтар мебуд, зоро истифодаи муродифҳои гуногун барои ифодаи як истилоҳ барои мушахҳас баён намудани матлаб монеъ мешаванд. Дар сарчашмаҳои қадима, аз ҷумла, «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва «Фарҳанги тибби ниёгон» ин растаний бо номи **настаран** низ шарҳ дода шудааст. Вожаи **хӯч/хӯҷ** дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маъни якум – тоҷи хурӯс, ба маъни дувум ифодакунандай порҷаи сурҳ аст, ки бар сари найза мебанданд [235, 512].

Аз таҳлили маводи ин баҳш – истилоҳоти фарматсевтӣ, яъне номи гулу гиёҳ ва растаниҳо ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар саҳифаҳои матбуот номи гиёҳҳо бо муродифҳои гуногун истифода гардида, аз ҳамин сабаб варианти русии он аксар вақт дар қавс оварда мешавад, то ки ба ҳама фаҳмо бошад. Зоро номи ин гуна истилоҳот дар маҳалҳои гуногуни кишвар бо муродифҳои зиёде истифода мешаванд. Номи истилоҳоти ин баҳшро аксар вожаҳо ва истилоҳоти тоҷикӣ ташкил медиҳанд.

## 1.8. Номгӯйи муассисаҳои тиббию табобатӣ

Дар ин фасл он истилоҳоте мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешаванд, ки ҳамчун истилоҳ муассисаҳои тиббири ифода мекунанд. Ин навъи вожаҳо дар асоси маводи рӯзномаву маҷаллаҳо мавриди таҳлил қарор хоҳанд гирифт.

Муассисаҳои тиббӣ маконе мебошанд, ки он ҷо ниёзмандон бо машваратҳои тиббӣ ва навъҳои гуногуни ташхису табобат ва ё истироҳат фаро гирифта мешаванд. Солҳои пешин муассисаҳои табобатӣ камшумор буданд, ҳоло бошад, вобаста ба фаъолияти серсоҳаи тандурустӣ миқдори чунин муассисаҳо хеле зиёд гаштаанд. Муассисаҳои тандурустӣ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ бо чунин номҳо ифода карда мешаванд: *беморхона* – *бемористон*, *беморхонаи клиникӣ*, *дармонгоҳ*, *маркази саломатии шаҳрӣ (дехот)*, *бунгоҳи тиббӣ*, *Маркази ташхису табобатӣ*, *озмошигоҳ*, *беморхонаи низомӣ*, *беморхонаи бемориҳои сироятӣ*, *истироҳатгоҳ* – *осошигоҳ*, *ташхисгоҳ*, *таҳлилгоҳ*, *муолиҷагоҳ*, *табобатхона*, *хосписхонаҳо* ва ғ. *Духтурхона*, *касалхона* гуфтугӯй буда, дар забони мардум корбаст мешаванд.

**Беморхона** вожаи хеле қадимаи забони тоҷикӣ аст, бо номҳои bemoriston, шифохона низ истифода мешаванд. Дар гузашта bemoristonҳои машҳуре буданд, ки дар онҳо табибони машҳур ба табобати bemoron ва

пажуҳишҳои илмӣ машғул буданд. Беморхона муассисае мебошад, ки барои бистаригардонии bemoron peshbinӣ шуда, ба аҳолӣ ёрии gunoguni тиббӣ ва maxsus merasonad. Беморхонаҳо gunogun мешаванд: bemorxonaи bemoriҳои сироятий, рӯҳӣ, сил, пӯст ва fайra: *Дар Беморхонаи Ибни Сино тамоми bemoriҳои вобаста ба muхраву омоси ҳароммаез дар олитарин шароит ва бо ҷалби беҳтарин мутахassisони horiҷӣ дар muddati kӯtoҳ, бо сифати balandu natiqaи қanoatbahasi гузaronida мешавад* (O-ғон, 18.02.2015). Зикр бояд намуд, ки ин маърака ба chorabinii vasextare takon dod, ки гузaronidani amaliёti maxsus дар **Беморхонаи ҷумҳuriyavii bemoriҳои сили Мачитон** ... doipr намудани voxuriҳo бо doniščӯёnu tolibilmoni kishvarro дар бар megiрад. (M.x., 13.04.2016).

Дар ФЗТ калимаи **бемористон** чунин шарҳ ёфтааст: «бемористон – ҷое, ки bemoronro хобонда nigoхубин ва даво mekunand, kасалхона, bemorxona, dorushshifo» [234, 173]. Ин ба он далолат mekunad, ки vожаҳои bemoristон ва bemorxona дар забони тоҷикӣ собиқai тулонии istifoda dorand. Dar забони matбуot vожаи bemorxona nisbat ба bemoristон seristeъmol mебошад.

Забони matbuot, ки inъikosgari забони meъerӣ mебошад, dar он beshtar istiloҳи **беморхона** istifoda гардидаast.

**Дармонгоҳ** – ин калима pештар bo kалимаи rusии **поликлиника** mавриди istifoda қарор дошт, баъди ба maқomi давлатӣ соҳib гардидани забони тоҷикӣ дар barobari kалимаҳои digari забон tarҷumaи тоҷikiи он seristeъmol гардид. Darmongoҳ muassisaи tibbie мебошад, ки bo peshgirӣ va tabobati bemoriҳo машғул буда, ба аҳолӣ ёрии ambulatoriю darmongoҳӣ, mashvaratҳoи ambulatoriӣ merasonad. On beshtar dar zaminai bemorxonaҳо amal mekunad. Ҳоло қисми ziёdi darmongoҳҳо ба Marказi salomatii shaҳrӣ (dehot) tabdil doda shudaанд, vale dar nazdi bemorxonaҳо darmongoҳ faъoliyat menamояд: *Ба bemorii nӯst giroftor shudam. Chanд muddat dar darmongoҳи bemoriҳои nӯsti shaҳrӣ tabobat giroftam* (Ф-ж, 5.06.2008). Dar marказi tashxisi-tabobatii «**Дармонгоҳи Xуҷанд**» namudҳoи ziёdi tashxis, muolicha va

*хизматрасониҳои тиббӣ-санитарӣ пешбинӣ гардидаанд (П. и., 31.03.2020). Ӯ асосан дар **дармонгоҳи хусусии шаҳри Текрон** ба муоина ва дармони беморон машгул аст (Ф-жс, 23.12.2020).*

**Маркази саломатӣ** дар ЭМТ ба таври васеъ шарҳ дода шудааст, яъне он муассисаи табобатию профилактикӣ мебошад, бо амалӣ намудани тадбирҳои пешгириӣ ва диспансерӣ машғул аст. Ҷузъи муҳимми фаъолияти Маркази саломатӣ маҳалли назорати духтур аст, яъне ниёзмандонро муоина карда, беморони ба муоинаи диспансерӣ муҳтоҷро муайян карда, тадбирҳои профилактикӣ ба роҳ мемонад. Дар ҷумҳурии мо Марказҳои саломатии шаҳрӣ, ноҳиявӣ, дехот ва ғайра амал менамоянд: *Дарвоҷеъ, саҳни биноҳои маркази саломатӣ ва беморхонаҳои шаҳри Душанбе дар он рӯз тӯйхонаро мемонд.* Ҷунин саҳнаро дар назди бинои **Маркази саломатии шаҳрии №14**, ки дар шаҳраки Зарафшон воқеъ аст, низ наззора кардан мумкин буд (Ф-жс, 18.03.2015); Ӯ дар **Маркази саломатии «Сарикшиштии Поён»-и Ҷамоати дехоти Сарикшиштии ноҳияи Рӯдакӣ** ба ҳайси ҳамишираи шафқат фаъолият менамояд (Б. Т., 00. 08. 2020).

**Бунгоҳи тиббӣ** – як навъ нуқтаи тиббӣ буда, одатан дар дехаҳо амал менамояд ва тобеи Маркази саломатии дехот мебошад. Солҳои қаблӣ он пункти тиббӣ, нуқтаи тиббӣ ном дошта, барои ифодаи ибораи русии **медпункт** истифода мегардид. Ҳоло бошад, нуқтаҳои тиббии дар дехаҳои дурдаст қарордошта бунгоҳи тиббӣ номгузорӣ шудаанд.

**Бунгоҳ** дар забони тоҷикӣ собиқаи тулонии истифода дорад: бунгоҳ / бунгах – 1. хона, манзил,...; 2. бошишгоҳи бодиянишинон ва қӯчманчиён, урдugoҳи лашкар [234, 212]. Вожаи **бунгоҳ** дар сарчашмаи дигар чунин маънидод шудааст: бунгоҳ/бунгах – 1. қҳн. анбор, махзан; 2.муассиса ё марказе, ки барои иҷрои ягон хизмат махсус гардонида шудааст: бунгоҳи тиббӣ [236, 254]. Ин вожа дар забони тоҷикӣ калимаи қадима бошад ҳам, имрӯз маънои нав пайдо кардааст.

Тавре мебинем, бунгоҳ солҳои охир ивази маъно кардааст. Имрӯз бунгоҳи тиббӣ истилоҳотро ифода менамояд. Бунгоҳи тиббӣ – муассисаи хурди табобатӣ дар мавзеъҳои дурдаст ба ҳисоб меравад, ки солҳои охир мавриди истифода қарор гирифт: *Биноҳои маъмурӣ, мактабу бунгоҳҳои саломатӣ дар собиқ маркази ноҳия – деҳаи Мадрушикат ва деҳоти дигар бо таъсири барфу борон тадриҷан валангор шуданд* (Б. Т., 00. 10. 2019).

Аз баррасии маводи гирдомада маълум гардид, ки **бунгоҳи тиббӣ** ва **бунгоҳи саломатӣ** дар забони матбуот баробар корбаст мегардад, аммо **бунгоҳи тиббӣ** нисбат ба **бунгоҳи саломатӣ** серистеъмол аст. **Бунгоҳи тиббӣ** хоси услуби китобист.

**Шифохона** – Дар ФЗТ « шифохона –беморхона, дорухона» [ 235, 592], дар ФТН « шифохона – беморхона, табобатхона; дорухона» [223, 582] зикр шудааст. Калимаи **шифохона** хеле камистеъмол аст. Дар забони гуфтугӯй синоними он касалхона низ истифода мешавад.

Дар забони матбуот вожаи мураккаби шифохона ба кор бурда шудааст: *Тавре мушиҳида кардем, дар Муассисаи давлатии «Шифохонаи шаҳрии парастории ҳамишираҳои шафқат»-и шаҳри Душанбе ҳуҷраҳои хизматрасонии ёрии паллиативӣ бо таҷҳизоти зарурии замонавӣ муҷаҳҳаз буда, нигоҳубини беморон дар сатҳи хеле хуб ба роҳ монда шудааст* (М. х., 31. 03. 2021). Назар ба суханони Бозорбой Алиев, сарпизишики Шифохонаи марказии ноҳияи Ҷаббор Расулов, дар соли сипаришида ду нафар занон бинобар бемориҳои гайригениталӣ, яъне гайризанона доштанаишон фавтидаанд (Б.Т., 00. 05. 2014).

**Хосписхонаҳои давлатӣ.** Хоспис (hospice) калимаи англисӣ аст ва дар забони тоҷикӣ ин истилоҳ **наввожа** буда, дар баъзе маводи тиббии рӯзномаҳо ба назар мерасад. Ин қалима дар луғатҳои забони тоҷикӣ сабт нашудааст. Дар фарҳангӣ «Англо-русский словарь» бо чунин маъниҳо шарҳ дода шудааст: 1. гостиница (особ. монастырская); 2. приют богадельня; 3.ист. странноприимный дом [253, 354].

Хосписхона маконе мебошад, ки он чо ба беморони вазнини табобатнашаванд ба таври ройгон ёрии паллиативӣ (ин навъи табобат дар боло шарҳ дода шудааст) ва равонӣ расонида мешавад. Тавре мебинем, бо қалимаи иқтибосии хоспис, ки тавассути забони русӣ ба забони тоҷикӣ ворид шудааст, бо усули қалимасозӣ қалимаи мураккаб сохта шудааст: хоспис+хона исми макон мебошад. Ин истилоҳи тиббӣ дар забони матбуот ҳоло камистеъмол аст: *Тавре зикр шуд, дар кишивар хосписхонаҳои давлатӣ, яъне марказҳои маҳсус барои нигоҳубини бемороне, ки ба қумаки паллиативӣ ниёз доранд, коғӣ нестанд (М.ҳ., 31.03.2021).*

**Хуноса**, дар забони матбуоти муосири тоҷик ҳангоми ифодаи номи ихтисосҳои тиббӣ, номи бемориҳо, алломатҳои клиникӣ, роҳҳои пешгирии бемориҳо меъёрҳои забони адабӣ пурра риоя карда мешаванд.

Дар ҷараёни ифодаи масъалаҳои гуногуни тиббӣ дар забони матбуот роҳу воситаҳои классикии қалимасозӣ ва истилоҳсозӣ риоя карда мешаванд ва ин барои ғановатмандии таркиби луғавии забони тоҷикӣ мусоидат менамояд. Ҳангоми таҳия ва нашри маводи тиббии мансуби ин баҳш қӯшиши бештарӣ бо қалимаҳои аслан тоҷикӣ ифода кардани матлаб ба назар мерасад.

Дар натиҷаи таҳлили маводи тиббии марбути истилоҳоти ифодагари номи ихтисосу бемориҳо, равандҳои беморӣ ва роҳҳои табобат ва пешгирии бемориҳо дар забони ВАО мавҷудияти синонимия бештар аст.

## **БОБИ II**

### **ХУСУСИЯТҲОИ ЭТИМОЛОГИИ ИСТИЛОҲОТИ ТИББӢ**

#### **2.1. Истилоҳоти тиббии аслӣ (тоҷикӣ)**

Истилоҳоти тоҷикӣ дар бахши тиб мавқеи муҳим дорад. Таҳлилу таҳқики истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ аз тарафи як қатор донишмандону муҳаққиқон тули солҳо мавриди пажуҳиш қарор дода шудаанд. Забоншиносону истилоҳшиносон М. Қосимова, М. Шукуров, Д. Саймиддинов, С. Назарзода, П. Нуров ва ҷанде дигарон паҳлӯҳои гуногуни истилоҳоти забони тоҷикиро таҳқиқ кардаанд. Муҳаққиқони дигар М.Ҳ. Султон, А.И. Юсуфов, Ш. Ҳаитова, Қ. Тураҳасанов, Т.А. Назаров ва дигарон паҳлӯҳои гуногуни истилоҳоти тиббии забони тоҷикиро мавриди баррасӣ қарор додаанд. Онҳо бар ин ақидаанд, ки забони тоҷикӣ дар гузашта забони пурӯздрати илмӣ буд, имрӯз ҳам метавонад ифодагари истилоҳоти илмии тоҷикӣ, баҳусус ифодагари истилоҳоти тиббӣ бошад. Дар «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ, «Донишнома»-и Ҳаким Майсарӣ, «Захираи Хоразмшоҳӣ»-и Исмоили Ҷурҷонӣ ва асарҳои дигар истилоҳоти асили тоҷикиро дучор омадан мумкин аст, ки имрӯз низ метавонанд барои ифодаи мағҳумҳои илмӣ созгор бошанд.

Истилоҳоти тиббии тоҷикиро чунин гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст:

1. Номи бемориҳо – **сӯхтагӣ, сурхча, сурхакон, хоришак, обила, озах, дарди сар, фишорбаландӣ, афсурдарӯҳӣ, сармозада, гулӯдард;**
2. Аломатҳои беморӣ ва ҳолатҳои ғайритабии инсон – **хунравӣ, беҳушӣ, дилбеҳузурӣ, беҳолӣ, сӯзиши ҷашмон, ғалаёни хун, обравии ҷашмон, сурхшавии пӯст, варами пилкҳо, дилзаниӣ, дамиши шикам;**
3. Воситаҳои пешгириӣ ва табобати бемориҳо – **парҳез, гиёҳшифой, сӯзандармонӣ, обутобдихӣ, бистаригардонӣ, шуллукшифой, обшифой;**

4. Истилоҳоти дорушиносӣ, яъне номгӯйи гиёҳу растаниҳо, ғизоҳо ва анвои гуногун – **пудина, шибит, ҷаъфарӣ, сиёҳдона, хуч, зардолу, зардҷӯба, тамашк, зира, мардумгиёҳ (одамгиёҳ – женъшень), зарринбех (заррингиёҳ – золотой корень ё родиола розовая)** ва ғ.

Истилоҳоти ин бахш аз ҷиҳати соҳт ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешавад, онҳо дар бобҳои минбаъда мавриди таҳқиқ қарор ҳоҳанд гирифт:

а) истилоҳоти сода: **обила, озах, дил, фишор, дард, шарбат, ранҷ, хун, бемор, дору, дармон, духтур, эҳсос, парастор;**

б) истилоҳоти соҳта: **сӯзиш, дамиш, ларзиш, полоиш, сурхча, сурхакон, сӯхтагӣ, хоришак, бемористон, гардиш, хока, лоғарӣ, пурсиш, бодомак, ангезиш, барфак, донача, афшӯра, бехатар, нофорам, бехушӣ, фармоиш;**

в) истилоҳоти мураккаб: **сардард, гулӯдард, дандондард, дорухона, беморхона, сармозада, дамкӯтоҳӣ, афсурдарухӣ, нафастангӣ, балғамрон, заҳролудшавӣ, пешобсорӣ, бодгирифта, беморбинӣ, гӯшвазнинӣ, доругузаронӣ, кулчадору, хунгузаронӣ, гиёҳдору, эмдору (ваксина), софкорӣ, доначасорӣ;**

г) ибораистилоҳот: **дармони дард, эҳсоси ногувор, равшании ҷашмон, варами пилкҳо, сурхшавии пӯсти рӯй, бемории дил, ташнагии зиёд, бемории қанд, газаки шуш, доруҳои қанднишон, доруҳои дардбар, доруҳои фишоршикан, нишонаҳои камхунӣ, ғизои гуворо, хӯҷраи беморон, хӯҷраи доругузаронӣ (дармонӣ), гавҳараки ҷашм, ҳамираи дандоншӯй, хӯроки парҳезӣ.**

Мавқеи истифода ва баъзе ҳусусиятҳои истилоҳоти тибии забони тоҷикиро, ки имрӯз дар забони матбуот истифода мешаванд, аз назар мегузаронем.

**Дармон** – дар забони тоҷикӣ маънои дорую даво ва тадбирро дорад. Дар ФЗТ чунин шарҳ дода шудааст: дору, даво; маҷ. чора илоҷ, тадбир [234, 332]. Калимаҳои давою дармон ва дорую даво чун синонимҳои ҷуфт истифода

мешаванд. Ибораи дармон шудан маъни **даво ёфтани, сиҳат шудан** ва ибораи аз **дармон гузаштан** маъни **имконияти даво надоштанро** дорад. Дар забони тоҷикӣ инчунин калимаҳои **дармоннопазир** (**бедаво, бедармон, муолиҷанашаванд**) ва **дармонпазир** (**давошаванд, муолиҷашаванд**) сохта шудаанд, ки дар соҳаи тиб бештар истифода мешаванд. Имкониятҳои калимасозии вожаи дармон хеле зиёд аст, аз қабили **дармонпазир, дармоннопазир, гиёҳдармонӣ, давою дармон, дармони дард, дармонгар, дармонгоҳ, дармонҳоҳ, дармоншинос**. Вале дар забони имрӯзаи матбуот он ҷандон серистеъмол нест. Масалан, истилоҳи русӣ-аврупоии **терапевт** дар луғатҳо дармоншинос тарҷума шуда бошад ҳам, он бештар бо истилоҳи байналмилалий корбаст мешавад. Дармон ба маъни дору, даво буда, дар маҷмуъ чора, илоч, тадбирро ифода менамояд [234, 332].

Дар забони матбуот бештар баробари муродифҳои табобат ва муолиҷа истифода мешавад. Ин калима дар забони тоҷикӣ ба маъни маҷозӣ низ меояд, ки байти мазкур аз осори Муиззӣ ба ин далолат менамояд:

Магар бод аст ишқи ӯ, ки ҳам дард асту ҳам дармон,

Киро як рӯз дард афзуд, дигар рӯз дармон шуд [234, 332].

Дар забони матбуот ин вожаи тиббӣ танҳо ба маъни аслии худ, яъне дармон, табобат ва муолиҷа корбаст мешавад: *Дар сурате, ки шумо ба навъи музмини ин беморӣ гирифтор гаштаед, пизишки шумо мумкин аст барои дармон аз равияҳои зер истифода кунад ... (O-гон, 13. 05. 2015).*

Дар забони матбуот калимаҳои **табобат, муолиҷа** серистеъмол буда, калимаи **даво** низ корбаст мешавад, вале **дармон** нисбатан камтар ба назар мерасад.

**Дармонгоҳ** – калимаи қадимаи тоҷикӣ буда, аз калимаи дармон, яъне муолиҷа, табобат ва пасванди -гоҳ исми макон сохта шудааст. Калимаи дармон дар забони тоҷикӣ собиқаи тулонии истифода дорад. Бо истифодаи ин вожа, тавре дар боло зикр шудааст, калимаю истилоҳоти зиёди тиббӣ сохта шудаанд: **дармонпазир, дармоннопазир, дармонбахш, дармони дард.** Пештар ин

муассисай тиббӣ бо номи **поликлиника** корбаст мегардид ва дар он ҷо қабул ва муоинаи беморон ба роҳ монда шуда, онҳо бо табобати консервативӣ (амбулаторӣ) фаро гирифта мешуданд. Минбаъд вожаи поликлиника ба дармонгоҳ иваз карда шуд, ки калимаи тоҷикӣ ва истилоҳи созгор мебошад.

Дар забони матбуот истилоҳи **дармонгоҳ** серистеъмол аст: *Муовини аввали раҳбар – сартабиби «Осоишгоҳи Баҳористон»-и шаҳри Гулистон Гулнора Гафурова рӯзҳои шанбе дар **дармонгоҳи дехоти** Холматови ноҳияи Бобоҷон Гафуров навбатдорӣ мекардааст (Б. Т., 00. 08. 2020).*

**Бемор** – маъни гирифтори беморӣ, касал, мариз, ранҷурро дорад. Маъни дигари ин калима бемори касе будан, яъне киноя аз ошиқи касе будан аст. Ҳилолӣ фармудааст:

Эй табиби дили **бемор**, бигӯ, баҳри худо,

К-он чигарҳаста, ки бемори ту бошад, чӣ қунад? [234, 172].

Дар забони матбуот он ба маъни асосии худ, яъне бемор мавриди истифода қарор дошта, дар баробари он калимаи иқтибосии мариз низ корбаст мешавад. Вожаи **мариз** камистеъмол буда, аслан калимаи **бемор** дар забони матбуот мавқеи мустаҳкам пайдо кардааст: *Мутахассисони соҳа бар ин назаранд, ки дар баъзе ҳолатҳо танҳо ёрии паллиативӣ метавонаад **сифати зиндагии беморро** беҳтар қунад (М. ҳ., 31. 03. 2021). Ваксинаи зидди Гепатити Б яке аз роҳҳои муғид ва муносаби пешгириӣ аз гирифторӣ ба ин беморӣ мебошад (Н-ҳ, 22.04.2015).*

**Беморӣ** маъни нотобӣ, ранҷуриро дорад ва дар ФЗТ бо маъноҳои «касалӣ, ранҷурӣ, нотобӣ» ифода ёфтааст. Беморӣ дар адабиёти классикӣ ва муосир серистеъмол аст:

Ба дорую дармон ҷаҳон гашт рост,

Ки **беморию** марг қасро накост. Абулқосим Фирдавсӣ [234, 173].

Ин далел аз он шаҳодат медиҳад, ки вожаи **беморӣ** дар забони тоҷикӣ собиқаи тулонии истифода дорад. Дар ФТН вожаи беморӣ чунин шарҳ ёфтааст: «дар истилоҳи тиб бино ба таърифи Ибни Сино ҳолати ғайритабии тани

инсон, ки ба муциби он дар андомгон халал ворид бигардад; касалӣ, ранҷурӣ, нотобӣ» [223, 71].

Вожаву истилоҳоти зиёди тиббӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар забони матбуот дар баъзе мавридҳо вожаи маризӣ истифода шавад ҳам, аслан қалимаи тоҷикии **беморӣ** мавқеи устувор дорад: *Пизишкон ҳушдор додаанд, ҳар рӯз камаши 10 нафар бар асари бемории лаҳтагии хун (банд шудани ҷараёни хун) ҷони худро аз даст медиҳанд (М., 02. 04. 2014). Ҳамасола иммунизатсия ҳаёти миллионҳо нафарро дар ҷаҳон аз бемориҳои сироятӣ начот дода, онҳоро аз фавт ва маъюбшавии якумра начот медиҳад (Ҷ. Т., 13. 01. 2022).*

**Озмоиш** – истилоҳоти тоҷикии тиббӣ буда, дар ФЗТ яке аз маъноҳои он чунин аст: «озмоиш – санчиш, имтиҳон, таҷриба. Озмоиш ба маъни дуюм машқ, варзишро ифода менамояд» [234, 904]. Дар ин фарҳанг аз осори Шоҳин, Фирдавсӣ, Манучехрӣ ва дигарон мисолҳои назмию насрӣ оварда шудаанд, ки ин аз собиқаи тулонӣ доштани қалимаи озмоиш дар забони тоҷикӣ шаҳодат медиҳад. Дар бахши тиб тавассути он қалимаю ибораҳои **озмудан, озмуда, озмоишгар, давоҳои озмудашуда, давоҳои озмоишӣ** ва ғайра истифода мешаванд.

Дар «Фарҳанги тибби ниёгон» қалимаи озмоиш маъноҳои «санчиш, таҷриба»-ро дошта, қалимаи озмудашуда маъни «аз санчиш гузашта»-ро дорад [223, 340]. Ин қалимаи қадимаи тоҷикӣ дар забони матбуот серистеъмол аст: *Барои он ки донем ғурдаи мо дар қадом сатҳ ғаъолият дорад, бояд хун ва пешоби худро мавриди озмоиш қарор бидиҳем (Д., 00. 06-07.2015).*

**Беморхона** муассисаи тиббие мебошад, ки дар он ҷо беморон бистарӣ гардида, онҳо бо табобати ҳаматарафа фаро гирифта мешаванд. Дар «Фарҳанги тибби ниёгон» он чунин маънидод шудааст: **беморхона – дорушшифо, касалхона, bemoriston, moriston** [223, 71]. Вожаи **мористон** дар назми классикӣ чун шакли кӯтоҳшудаи **бемористон** истифода шудааст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» вожаи **бемористон** оварда ва чунин шарҳ ёфтааст:

«чое, ки беморонро хобонда, нигохубин ва даво мекунанд, касалхона, беморхона, дорушшифо» [234, 172].

Бемористон номидани ин муассисаи тиббӣ бесабаб нест, зеро дар гузашта дар худуди Мовароуннаҳру Ҳурросон бемористонҳое мавҷуд буданд, ки он ҷо ҳакимону табибони ҳозиқ фаъолият доштанд ва беморонро шифо мебахшиданд.

Дар забони тоҷикӣ муродифи он вожаи **беморхона** низ серистеъмол аст ва вожаю ибораҳои «**беморхона, бемористон, беморхонаи вабоӣ, беморхонаи низомӣ, беморхонаи сироятӣ**» низ мавриди истифода қарор доранд: *Раъно Абдуллоева – муовини сардуҳтури беморхонаи Панҷакент дар суҳбат бо мо иброз намуд, чунин иқдом дар ноҳияи Панҷакент ҳам гузаронида шуд (Ф-жс, 18. 03. 2015). Дар беморхона дастгоҳҳои зарурии ҷарроҳӣ, рентгени рақамӣ, дастгоҳи ташиҳиси ултрасадо ва сабти барқии дил фароҳам оварда шудаанд, ки қаблан табибон ба чунин таҷҳизоти замонавӣ ниёзи бештар доштанд (П. и., 29. 12. 2023).*

Лозим ба ёдоварист, ки дар луғатҳо қалимаҳои «касалхона, касалӣ» зикр шуда бошанд ҳам, устод Садриддин Айнӣ барои ифодаи ҳолати инсон ва ин муассисаи тиббӣ қалимаҳои «беморӣ, беморхона ва бемористон»-ро корбаст намудааст.

**Парҳез.** Парҳез яке аз навъҳои пешгирий ва табобати беморӣ ба ҳисоб меравад. Ин истилоҳ дар ЭСМТ ба маъни «тарзи ҳаёт, реҷаи ғизо, яъне ратсион ва реҷаи ғизои ба бемор тавсияшаванд» шарҳ дода шудааст. [245, 350] Шарҳ ёфтааст. Бемороне, ки гирифтори иллати меъдаю рӯда, системаи дилу рагҳо ва ё мубталои бемориҳои сироятӣ мебошанд, дар шифохонаҳо ва ё ба таври амбулаторӣ бо таъйинот ва назорати табибон бо роҳи риояи парҳез муолиҷа карда мешаванд. Ин вожа дар забони тоҷикӣ серистеъмол буда, тавассути он қалимаю ибораҳои *парҳезӣ, парҳезшиносӣ (диетология), парҳезшинос (диетолог), ҳӯрокҳои парҳезӣ, ошхонаи парҳезӣ, риояи парҳез, ғизои тақсимишудаи парҳезӣ* ва ғайра сохта шудаанд.

Дар ФЗТ он ба чунин маъноҳо омадааст: 1. худдорӣ кардан аз баъзе хӯрокҳо, меваҳо ва ғ.; 2. худдорӣ кардан аз коре, дурӣ, канорагирий [235, 42]. Мисолҳои зиёди осори гузаштагон аз серистеъмол будани ин калима шаҳодат медиҳанд:

Гуфт дарвеш, ин ҳама ҳаққ асту лек,  
Ҳар кӣ бемор аст, гӯ, **парҳез** нек. (Румӣ).  
Ғизои кам шифоангез бошад,  
Бале, асли даво **парҳез** бошад. Ҳилолӣ [235, 42].

Лозим ба ёдоварист, ки аксари калимаҳои решагии забони тоҷикӣ дар ягон бахши илм истилоҳ бошанд ҳам, берун аз он ҳусусияти умумиистеъмолӣ пайдо намуда, тобишҳои гуногуни маънӣ пайдо кардаанд. Парҳез низ аз ҳамин қабил вожаҳо мебошад. Он ба маъни дуюм парҳезгорӣ, канораҷӯй аз ҷизеро ифода менамояд.

Дар забони тоҷикӣ боз калимаҳои парҳезгор, парҳезгорӣ, парҳезидан, парҳезона, парҳез шикастан, тарки парҳез кардан (худдорӣ накардан) сохта шудаанд. Ҳамин ҷиз ҷолиби диққат аст, ки парҳезона дар ФЗТ чунин маънидод шудааст: «таоме, ки ба беморон медиҳанд; хӯроке, ки табиб ба бемор фармудааст» [355 43]. Вожаи **парҳезона** метавонад дар бахши тиб чун истилоҳи созгори тиббӣ истифода шавад.

*Ин хӯроки парҳезӣ вақти бемории сили шуши, устухон, гиреҳҳои лимфа ва буғумҳо тавсия мешавад (Ё. т., 8-14.01.2020).*

Вожаи **дору** дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ба маъни якум чунин шарҳ ёфтааст: «дору – он чи барои таскини дард, рафъи ҷароҳат ва дафъи беморӣ истеъмол мекунанд; даво, дармон» [234, 391]. Вожаи мазкур дар забони тоҷикӣ собиқаи тулонии истифода дорад, дар осори Абулқосим Фирдавсӣ, Ҳаким Майсарӣ, Шамсиддин Шоҳин, Ҷалолиддини Румӣ, Низомии Ганҷавӣ ва дигарон фаровон истифода шудаанд. Ҷанд мисоли назмӣ далели ин мебошад:

Ба **дорую дармон** ҷаҳон гашт рост,  
Ки беморию марг касро накост. Фирдавсӣ [234, 391].

Ё мисоли дигар:

Хар он **дору**, ки маъруф аст, бешак,

Ҳама бингорамаш пеши ту як-як. Майсарӣ [223, 156].

Вожаи **дору** дар забони муосири точик низ хеле серистеъмол буда, навъҳои гуногуни дорувор мавҷуданд, аз қабили *доруҳои табнишон, доруҳои маскинбахӣ, доруҳои хунбоздоронда, доруҳои дардбар, доруҳои балгамовар* ва ғайра. Дар мисоли зерин синоними доруи табнишон истифода шудааст: Агар bemor таб қунад, бояд **доруҳои пасткунандаи табро** истеъмол намояд (Даво, №6. 2011).

**Фишор.** Дар забони точикӣ калимаи фишор маъни тазъик, зӯр ва вазниниро дорад, ки аз чизе нисбат ба чизе воқеъ мешавад. Дар ин хусус дар ФЗТ ишора шудааст. Фишор асоси замони ҳозираи феъл мебошад. Дар ин фарҳанг маъноҳои фишор додан, фишор кардан, тазъик намудан, пахш кардан низ оварда шудааст[235, 437]. Дар забони точикӣ фишор ба маъни маҷозӣ низ меояд, яъне миёни мардум ибораи фишори зиндагӣ хеле маъмул аст, ки мушкилоти рӯзгорро ифода менамояд.

Вожаи **фишор** дар соҳаи тиб истилоҳоти илмӣ мебошад, ки бо истифодаи ин калима ибораҳои зиёде сохта шудаанд: *фишори хун, фишори дохили чашм, фишорбаландӣ, фишори шараёнӣ, фишори венагӣ, фишорсанҷӣ, фишорсанҷ* ва ғайра.

Фишори дохили чашм – фишоре, ки моёни дохили ғӯзai чашмро мӯтадил нигоҳ медорад. Фишори мӯтадили дохили чашм барои дар сатҳи зарурӣ нигоҳ доштани микросиркулятсия ва мубодилаи моддаҳо дар бофтаҳои чашм зарур аст. Баланд шудани фишор мумкин аст солҳои тӯлонӣ ноаён бошад. Дар натиҷа инсон гирифтари глаукома (фишорбаландии чашм) мешавад. Аломатҳои глаукома вазнинӣ дар чашм, хастагӣ, сардард ва ғ. мебошанд.

**Фишори хун.** Фишори хун дар рагҳои хунгард ҳаракати хунро таъмин намуда, ба ин восита ҷараёни мубодилаи моддаҳоро дар бофтаҳои организм ба амал меорад. Аз рӯи меъёр баландии фишори хун ба хислатҳои шахс, тарзи

ҳаёт, касбу кор вобаста аст. **Фишори артерия** мувофиқи синну сол тағиир меёбад, яъне ҳангоми кори чисмонии бошиддат ва ҳаячони рӯҳӣ он баланд мешавад. Новобаста ба паст ё баланд шудани фишори хун дар организм механизми мураккабе мавҷуд аст, ки онро танзим ва баъди ба охир расидани омилҳои гуногун мультадил мегардонад. Дар баъзе мавридҳо механизми танзим халал меёбад, ки ин боиси тағиир ёфтани фишори хун мешавад. Паст шудани фишори хун дар ҳолати заҳролудӣ, бемориҳои сироятӣ, бемориҳои дилу рагҳо ва ғ. рух медиҳад. Дар натиҷаи халалёбии фаъолияти ғадудҳои эндокринӣ, ғалаёни хун, бемориҳои гурда фишори хун баланд мешавад [ЭМТ, ч.5, 111]: *Дар рӯзҳои ҷараёни буҳрони геомагнитӣ вазъи саломатии ашхосе бад мегардаду нороҳат мешаванд ва шикоят аз дарди сару тапиии дил ва баланд шудани фишори хун мекунанд.* (Б. Т., 00. 07. 2015);

**Бунгоҳ.** Дар ФЗТ бо вариантҳои бунгоҳ/бунгаҳ оварда шуда, ба ду маънӣ шарҳ дода шудааст: 1. хона, манзил, чойи мондани асбобу анҷом; 2. бошишгоҳи бодиянишин ва қӯчманчиён, урдugoҳи лашкар [234, 212]. Имрӯз дар забони тоҷикӣ вожаи бунгоҳ ба сифати нуқтаи тиббӣ истифода мешавад. Бунгоҳ аз вожаи бун ва пасванди исми маконсози -гоҳ соҳта шудааст. Дар забони матбуот бо қалимаю ибораҳои *бунгоҳ*, *бунгоҳи тиббӣ*, *бунгоҳи саломатӣ*, *бунгоҳҳои назоратӣ* ва ғ-ро дучор омадан мумкин аст. Дар замони имрӯза бо сабаби афзоиши бемориҳои гуногуни сироятӣ истифодай ин қалима зиёд шудааст: *Бо дастгирии имом-хатиби масҷиди ҷомеи ноҳияи Мӯъминобод домулло Фахриддин Муродов дар деҳаи Лиҷак биноҳои китобхона ва бунгоҳи тиббӣ соҳта ба истифода дода шуданд* (С.б., 12.11.2008). Сокинони деҳаҳои Полазор-1 ва Полазор-2-и ноҳияи Ваҳш мегӯянд, ки «*деҳаи мо ҳанӯз бунгоҳи тиббӣ надорад. Дар деҳаи Полазор-1 аз ноилочӣ вагонеро ҳамчун бунгоҳи тиббӣ истифода мекунанд*» (Т., №21, 2022).

**Бемордор** – ин қалима дар ФТН чунин маънидод шудааст: «касе, ки ба бемор нигоҳубин мекунад, парастори бемор» [223, 70]. Устод Айнӣ дар асари «Ёддоштҳо» барои ифодаи он қалимаю ибораҳои «бемордор, бемордори

тачрибакор, бемордори инсонпарвар»-ро корбаст намудааст, ки хеле ҷолиби дикқат аст.

Қисми зиёди вожаҳои ин фасл қалимаҳои қадимианд ва таърихи тулонии пайдоиш доранд: *парҳез, оромӣ, осоши, хун, дармон, озмоши, гардии, ангезии, сӯзиши, беморхона, бемористон, пизишк, раззаний, ҳиҷомадармонӣ* ва ғайра.

Баъди ба мақоми давлатӣ соҳиб гаштани забони тоҷикӣ ва маҳсусан дар замони соҳибистиқдолии кишвар эҳёи вожаҳои қадимаи тиббӣ ба назар мерасад: *пизишк, эҳёгар, дармонгоҳ, бунгоҳ, саратоншинос, озмошишгоҳ, воя, озмошишгар, парҳезшинос, силишинос*.

Бояд зикр намуд, ки як гурӯҳи ин гуна истилоҳот вожаҳое мебошанд, ки дар забони тоҷикӣ аз қадим мавҷуд буда, гурӯҳи дигар солҳои охир соҳта шудаанд: *таҳлилгар, ташхисгоҳ, таҳлилгоҳ, санчишгоҳ, озмоишгар, муоинагар, муолиҷагоҳ*.

Истилоҳоти қадимаи тоҷикӣ дар забон хеле фаровон буда, дар доираи системаи истилоҳоти илмӣ як қабати хеле муҳимро ташкил медиҳад, аз ҷумла, *софкорӣ кардан, полонидан, парҳез, пизишк, дармонпазир, беморбон, бемордор, сурхча, сурхакон, вараҷа, табларза, солимиӣ* ва ғайра.

## 2.2. Истилоҳоти иқтибосӣ

Як қисмати муҳимми лексикаи забони тоҷикиро қалимаҳои иқтибосӣ ташкил медиҳанд. Воридшавии қалимаҳои иқтибосӣ ба забони тоҷикӣ ба робитаҳои гуногуни иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик бо ҳалқиятҳои дигар вобастагӣ дорад. Вазъияти ба забони тоҷикӣ воридшавии қалимаҳои иқтибосӣ дар ҳама давру замонҳо ба таври гуногун сурат гирифтааст. Дар ибтидо ба забони тоҷикӣ аз забонҳои юнонӣ, лотинӣ ва ҳиндӣ ба микдори бениҳоят кам бошад ҳам, қалимаҳо ворид шудаанд. Баъдтар дар давраи хилофати араб бо зуҳури дини мубини ислом ва ҷорӣ гардидани дини ислом

дар Осиёи Миёна воридшавии босуръати калимаҳои арабӣ ба забони мо ба мушоҳида мерасад. Дар давраи истилои муғулҳо низ воридшавии калимаҳои зиёди туркӣ-узбекӣ ба забони мо дучанд гардид.

Дар ибтидои асри XX бошад, баъди ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна калимаҳои русӣ ва тавассути ин забон воридшавии калимаҳои русӣ-аврупой ба забони мо суръат гирифт. Инчунин иқтибоси истилоҳоти русӣ ва аврупой дар забони тоҷикӣ хеле маъмул гашт. Имрӯз дар забони тоҷикӣ калимаҳои иқтибосии арабӣ, русӣ-аврупой ва туркӣ-узбекӣ мавҷуданд.

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки бо сабаби пешрафти илму техника дар охирҳои асри XX ва аввали асри XXI дар бахши илм тамоюли истифодаи фаровони истилоҳоти аврупой мушоҳида карда мешавад. Истилоҳоти байналмилалӣ дар забони тоҷикӣ бештар бо номи калимаҳои русӣ-аврупой корбаст мешавад. Ин гуна истилоҳотро вожаҳое ташкил медиҳанд, ки аз забонҳои лотинӣ, юнонӣ, англисӣ, немисӣ, франсавӣ ва ё забонҳои дигари аврупой тавассути забони русӣ ба забони мо ворид шудаанд ва аксаран бе тарҷума истифода мешаванд. Натиҷаи ҳамин аст, ки дар дар забони тоҷикӣ маҳсусан навгониҳои бахши тиб аксар вақт бо калимаҳои байналмилалӣ ифода карда мешаванд, зоро соҳаи тиб худ хусусияти умумиҷаҳонӣ дошта, забони маҳсуси худро дорад.

### **2.2.1. Истилоҳоти тиббии иқтибосии арабӣ дар забони матбуот**

Ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ ворид гаштани калимаҳои арабӣ ба таври зӯрӣ сурат гирифтааст, зоро бо ташкили хилофати араб дар кишварҳои Осиёи Миёна ва ҷориҷавии дини ислом забони арабӣ дар ин сарзамин ҳамчун забони давлатӣ ва забони илму маърифат нуфуз пайдо намуд. Академик Б.Faфуров доир ба ин масъала чунин зикр кардааст: «Арабҳо дар тамоми шаҳру деҳаҳои бузурги Осиёи Миёна қувваҳои ҳарбии худро гузошта, бо пуштибонии онҳо аҳолии маҷаллиро зери итоат нигоҳ медоштанд ва молиёт ҷамъоварӣ

мекарданд... Ачнабиён кишвари забткардаи худро ғорат ва аҳолии онро ба қабули дини нав маҷбур карда, маданият ва урфу одатҳои мардуми ба зери итоат даровардаашонро таъқиб менамуданд». [21, 355].

Муҳаққиқ Т.Бердиева дар робита ба масъалаи калимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони матбуот таҳқиқоти ҷолиб ва арзишмандеро анҷом додааст. Ӯ дар монографияаш «Назарияи иқтибос» доир ба сабабу омилҳо, роҳҳо, хелҳои иқтибос ва дар бораи нуфуз пайдо кардани забони арабӣ сухан ронда, чунин қайд кардааст: «Ҳангоми исломонии Мовароуннаҳру Ҳурросон чун мавзеъҳои дигар сарлашкарони араб дар шаҳру деҳаҳои гуногун қисмҳои ҳарбии худро боқӣ мемонданд. Он маҳалҳо ҳоло ҳам бо номи арабхона, маҳаллаи арабҳо вучуд доранд. Мақсад аз он мутеъ нигоҳ доштани аҳли он мавзеъ ва хироҷу андозгирӣ будааст. Аз тарафи дигар, муҳочиркуни арабҳо ба кишварҳои истилошуда ба паҳншавии забони гуфтугӯии арабӣ ҳеле мусоидат кардааст» [16, 21].

Муҳаққиқ инчунин зикр намудааст, ки омилҳои дигари интишори забони арабӣ ин инкишофи фарҳанги арабизабони аҷамэҷод ва тарғибу ташвиқи он асарҳо буд. Қобили зикр аст, ки дар инкишофи фарҳанги араб саҳми аҷамзодагон ҳеле бузург аст ва аҷамзодагон илмҳои бузурги арабро асос гузоштаанд. Онҳо доир ба забоншиносии араб ва лексикографияи араб асарҳои арзишманд таълиф намудаанд.

Т. Бердиева инчунин қайд менамояд: «Б. Гафуров исбот кардааст, ки арабҳо ҳангоми исломонии аҳолии Эрону Осиёи Миёна осори хаттии қадим ва алифбоҳои паҳлавӣ, суғдӣ, хоразмӣ, боҳтариро нест кардану алифбои арабиро ҷорӣ намуданд. Асарҳои ба алифбои ғайриарабӣ эҷодшуда бераҳмона несту нобуд гаштанд» [16, 21].

Устод Садриддин Айнӣ низ доир ба истифодаи калимаҳои арабӣ дар забони матбуот изҳори андеша намуда, чунин менависад: «Ман шахсан ба кор фармудани баъзе суханҳои арабӣ, ки имрӯз дар забони форсу тоҷикӣ ҳазм шудааст, муқобил нестам. Ва инчунин кор фармудани истилоҳҳои илмии

арабиро, ки аз имрӯза форсӣ ё тоҷикӣ ба ҷои онҳо сухани қобиле ёфт намешавад, лозим медонам. Лекин на ба он дараҷа, ки аз забони форсӣ танҳо адот боқӣ монад ё баъзе суханҳои дар форсӣ ҳазм шудаи арабиро ба қоиди араб чамъ карда, хонандагонро ба кофтукови луғат ва сарфу наҳви арабӣ маҷбур кунанд» [26, 77-78].

Дар соҳаи тиб ва забони матбуоти тоҷик низ истилоҳоти арабӣ кам нестанд. Забоншинос Т. Бердиева доир ба басомади иқтибосҳои арабии забони тоҷикӣ дар асоси маводи матбуоти солҳои 20-30 таҳқиқот анҷом дода, ҷунин навиштааст, ки иқтибосоти арабӣ дар лексикаи матбуоти тоҷик аз 28 то 45 %-ро ташкил медодааст [16, 12]. Муаллиф нуғузи қалимаҳои арабиро дар забони матбуоти солҳои 20-уми асри XX қайд намуда, иброз медорад, ки қалимаҳои арабӣ барои кутоҳу муҳтасар ва мушаххас баён кардани истилоҳоти илмӣ имкон медиҳанд.

Мо ба ин андешаи муҳаққиқ розӣ шуда наметавонем. Истифодаи вожаҳои арабӣ ин даврони ҳанӯз ҳукмронии онҳо буд. Забони тоҷикӣ таркиби бойи луғавӣ ва имконияти зиёди қалимасозӣ дорад, ки истифодаи онҳо дар истилоҳоти илмӣ муҳим ва саривақтист.

Забоншинос Ҳ. Маҷидов низ доир ба ҳусусиятҳои лингвистӣ ва ғайрилингвистии иқтибосоти арабӣ бо номи «Қалимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони тоҷикӣ» таҳқиқот анҷом додааст.

Муҳаққиқи забони матбуот, профессор Б. Камолиддинов оид ба истифодаи бемавқеи қалимаҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ борҳо андешаронӣ намуда, зикр менамояд, ки дар маводи забони матбуоти имрӯза қалимаҳои иқтибосии арабие ба назар мерасанд, ки ба осон фаҳмидани мундариҷаи ҷумла монеъ мешаванд. Муҳаққиқ инҷунин қайд менамояд: «Аксарият хонандагони рӯзнома маънои қалимаҳои муваҳҳид, аҳдоф, ақшор, тадовул, мазоҳиб, ироа намудан ва амсоли инҳоро ба осонӣ намефаҳманд. Бинобар ин нигоранд баъд ҳангоми интиҳоби қалима ва мавқеи кор фармудани он ҳамеша талаботи услуби публистика ва эҳтиёҷоти хонандагони сершумори гуногунсинну

гуногунсавияро дар назар дошта, ба шитобкорию сахлангорӣ роҳ надиҳад» [39, 24].

Дар забони тоҷикӣ қалимаҳои иқтибосии арабӣ хеле зиёданд. Ҳатто қисме аз онҳо чунон умумистеъмол гаштаанд, ки аз қалимаҳои тоҷикии забонамон фарқ кардани онҳо душвор аст. Аз миёни қалимаҳои иқтибосӣ миқдори аз ҳама зиёдро қалимаҳои арабӣ ташкил медиҳанд. Дар бахши тиб низ ин қабил қалимаю ибораҳо барои мушаҳҳас баён намудани матлаб имкон медиҳанд.

Инчунин, пас аз қабули Қонуни забон бо мақсади тоза намудани забон аз қалимаҳои русӣ-аврупой қисми зиёди истилоҳоти ин гурӯҳро қалимаҳои арабӣ ишғол намуданд: грипп – зуком, иммунитет – масуният, астма – зиқуннафас.

Истилоҳоти арабии забони тоҷикӣ аз ҷиҳати соҳт чунин гурӯҳҳоро ташкил медиҳанд:

1. Истилоҳоте, ки аз як реша иборатанд – набз, балғам, зуком, ташхис, сироят, таҳлил, мичоз, тиб, табиб, муолиҷ;

2. Истилоҳоте, ки бо воситаҳои қалимасозии тоҷикӣ соҳта шудаанд – беназмӣ, сироятӣ, таҳлилӣ, табобатӣ, таҳлилгоҳ, таъцилӣ, муолиҷагоҳ, ташхисгоҳ, ташхисгар, ташрехгар, таҳлилгар;

3. Истилоҳоти мураккабсоҳт – балғамрон, балғампартой, зиқуннафас, зотулҷанб, балғамовар, ташхисгузорӣ, табобатпазир, тадбирандешӣ, сироятпазир;

4. Ибораистилоҳот – балғами хушӯк, воситаҳои тазриқӣ, даҳолати таъцилӣ, набзи бемор, зукоми мавсимӣ, ташхиси беморӣ, балғами намнок, ёрии тиббӣ, бемориҳои илтиҳобӣ ва ғ.

Қудратмандии забони тоҷикӣ дар он зоҳир мегардад, ки тавассути воситаҳои қалимасози он ва қалимаҳои арабӣ як гурӯҳ истилоҳоти тиббӣ соҳта шудаанд. Истилоҳоте, ки аз вожаҳои арабӣ ва тоҷикӣ, ё бо ёрии вандҳои қалимасози забони тоҷикӣ соҳта шудаанд, вожаи тоҷикӣ ҳисоб мешаванд. Ҳоло шарҳи баъзе аз қалимаҳои арабиро ҷоиз донистем.

**Табобат** калимаи арабӣ аст. Ин калима дар забони мо қаблан маъмул буд. Дар забони тоҷикӣ муродифҳои гуногуни он **муолиҷа, дармон, даво** низ истифода мешаванд. Калимаҳои **табобат, муолиҷа, даво** калимаҳои арабӣ буда, ҳам дар осори гузаштагонамон ва ҳам дар забони мӯосири тоҷик хеле серистеъмол мебошанд. Муродифи тоҷикии ин калимаҳо **дармон** аст ва нисбат ба муродифҳои дар боло зикршуда нисбатан камистеъмол мебошад. Бо истифодаи истилоҳоти табобат, муолиҷа ва даво калимаҳои зиёде сохта шудаанд: табобатӣ, табобатнопазир, табобати беморӣ, табобати интенсивӣ, табобати шиддатнок, ҳудтабобаткунӣ; **муолиҷа – муолиҷагар, табиби муолиҷ, муолиҷавӣ, муолиҷагоҳ, табиби муолиҷакунанда; даво – давогар, давоӣ, давоҳо** ва ғайра. Бо вожаи **дармон** низ калимаҳои зиёде сохта мешаванд, аз ҷумла, **дармонгар, дармонӣ, дармонбахш, давою дармон**. Вале ин вожа дар забони тоҷикӣ дар ҷараёни ифодаи масъалаҳои тиббӣ ҷандон серистеъмол нест, зеро дар ин самт калимаҳои арабӣ нуфуз доранд.

Аз миёни ҳамаи ин муродифҳо дар забони матбуот калимаҳои **табобат** ва **муолиҷа** нисбатан серистеъмол мебошанд ва дар баробари онҳо вожаи **ҳудтабобаткунӣ** низ истифода мешавад: *Ин бемориро табибоне, ки бемории ҷинсиро муолиҷа мекунанд, пайдо кардаанд (Т., №21. 2022); Табибон тавсия медиҳанд, ки дар ин ҳолат онҳо ба ҳудтабобаткунӣ машғул нашаванд (Ч. Т., 15. 12.2022).*

**Табиб** мутахассиси соҳаи тиб, муолиҷакунанда аст. Ин калимаи арабӣ дар забони тоҷикӣ собиқаи тулонии истифода дорад. Осори гузаштагони мо аз он шаҳодат медиҳад, ки ин калимаи арабӣ хеле серистеъмол буд. Дар забони тоҷикӣ муддати муайяне бештар калимаи духтур истифода мегардид. Ҳоло бошад, истилоҳи табиб серистеъмол аст: *Сил бемории табобатшаванда буда, ирсӣ нест ва дар ҳолати сари вақт ба табиб муроҷиат кардан кафолати пурра шифо ёфтани бемор дода мешавад. (М.ҳ., 21.02.2019).*

**Мариз** – муродифи калимаи бемор аст. Ин калима маъноҳои «бемор, ранчур, бетоб»-ро ифода намуда, дар осори гузашта зиёд ба назар мерасад.

Калимаи **мариз** дар забони точикӣ бо вожаҳои **бемор**, **касал** истифода мешавад. Вале вожаҳои **касал**, **касалӣ**, **касалхона** бештар дар забони гуфтугӯй истифода гардида, дар забони матбуот низ гоҳ-гоҳ дучор меоянд. Асосан дар забони точикӣ калимаи **бемор** серистеъмол аст. Солҳои охир дар забони матбуот як қатор калимаҳои арабӣ хеле зиёд корбаст мешаванд, аз ҷумла, **бемор – мариз**, **беморон – маризон**, **бемориҳо – амроз**, **захм – реиш**, **рим – фасод**, **беморӣ – мараз**.

Амроз ҷамъи мараз аст ва дар забони точикӣ фаровон корбаст мешавад: **табиби амрози занона**, **табиби амрози қӯдакон**, **табиби амрози бемориҳои дарунӣ** ва ғ. Дар забони матбуот калимаҳои **бемор**, **бемориҳо** фаровон истифода мешаванд: *Убайдулло Файёзӣ ба дардҳои талҳадон, гурда, амрози мухталифи шуши ҷигар, буғумдард, варами пардаи луобии ду тарафи бинӣ (гайморит), озах ... доруву дармон таҳия мекунад.* (Ф-ж, 5.06.2008).

Калимаи **мариз** дар матбуот ҷандон серистеъмол нест ва мавқei мустаҳкам пайдо накардааст.

**Мараз** – синоними bemorӣ аст. Дар ФЗТ чунин шарҳ ёфтааст: «мараз – bemorӣ, касалӣ, ранҷурӣ, ноҳушӣ». Аз «Ахлоқи Ҷалолӣ», эҷодиёти Саъдӣ, Аҳмади Дониш мисолҳо оварда шудаанд: Агар ҳар маразе қобили илоҷ набудӣ, илми тиб ботил будӣ. «Ахлоқи Ҷалолӣ».

Ҳар чӣ **мараз** қавитар аст, муолиҷа қавитар бояд. Аҳмади Дониш.

Насиҳат, ки холӣ бувад аз ғараз,

Чу доруи талҳ асту дафъи **мараз**. Саъдӣ [234, 639].

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки тули асрҳои зиёд калимаҳои арабӣ ба ҷойи калимаҳои точикӣ кор фармуда мешаванд. Истиқлолияти давлатӣ баҳри рушду нумуи забони точикӣ шароити мусоид фароҳам овард. Дар ин давра бар ивази калимаҳои зиёди иқтибосӣ вожаҳои аслии забони точикӣ аз нав эҳё карда шуданд. Вале чунин ҷараёне низ сурат гирифт, ки забони мо аз калимаҳои зиёди русӣ-аврупӣ тоза карда шуда, ба ҷойи онҳо истифодаи bemavrid ва барзиёди калимаҳои арабӣ оғоз ёфт. Инчунин бо таъсири забонҳои форсӣ ва

дарӣ ба забони мо калимаю ибораҳои зиёд ворид шуданд. Баъзе калимаҳои арабӣ бошад, дар осори классикӣ ва адабиёти бадеии имрӯза маъмул буда, дар услуби публисистӣ истифода намешуданд.

**Масуният** – маҷмуи аксуlamалест, ки ба муҳофизати организм аз ангезаҳои сироят ва ҷисми бегона нигаронида шудааст. Ба ҷунин моддаҳо бактерияҳо ва заҳри онҳо, вирусҳо ва ғайра мансубанд. «Фарҳанги тиббӣ» иммунитетро ҷунин шарҳ додааст: «иммунитет, масуният, ҳасонат – ноҳассосӣ, маноат, муофият ба қасалиҳои гузаранда, барангезандоҳои онҳо ё ягон ҷисми бегона (сафеданок) ноҳассос будани бадан» [230, 25].

Истилоҳи масуният дар «ВТ» ба ҷунин маъно омадааст: «ноҳассосӣ, ба бемориҳои гузаранда ва ангезандоҳои онҳо ноҳассос будани андомгон» [221, 601]. Дар ФЗТ вожаи масуният ба назар намерасад, вале калимаи арабии масун ба маъни «маҳфуз, нигаҳдорӣ кардашуда; дар амон гирифташуда, эмин кардашуда» [234, 652] оварда шудааст.

Дар забони матбуот бештар **масуният** мавқеи мустаҳкам пайдо кардааст. Дар баъзе мавриди варианти байналмилалии ин истилоҳ – **иммунитет** низ дар қавс оварда мешавад: *Албатта, дар баробари баланд бардоштани масунияти бадан ва риояи қоидаҳои беҳдошт аҳолиро зарур аст, ки рӯҳияи худро солим нигоҳ доранд (Б.Т., 00. 08.2020); Парҳезшиноси рус Олга Деккер ҷунин ақида дорад, ки баъзе маҳсулот барои тақвияти масуният (иммунитет) ва мубориза бар зидди коронавирус мусоидат мекунанд (Д., 00. 12. 2020).*

**Азият.** Ҷунончи, калимаи азият ҳам дар осори гузаштагон ва ҳам дар забони имрӯза мавриди истифода қарор дорад Азият кашидан маъни озор дидан, ранҷ кашиданро дорад. Калимаи азият ҳангоми ифодай масъалаҳои тиббӣ дар матбуоти даврӣ низ ба ҳамин маъно корбаст шудааст ва хеле серистеъмол аст. Дар забони тоҷикӣ муродифи он калимаи арабии озор низ истифода мешавад. Дар ФЗТ ба маъни дувум «ранҷ, азоб, шиканча, азият, дард» аст [234, 906]. Дар забони тоҷикӣ муродифи калимаи **азият** вожаи ранҷ

буда, он чунин маъниҳоро ифода менамояд: «1.мехнат, заҳмат, кор, амал; 2.азоб, мاشаққат, алам, озор; 3.беморӣ, касалӣ, дард»[235, 121].

Дар забони матбуот калимаи арабии **азият** серистеъмол аст: *Ба гуфтаи табиб, асосан онҳое, ки ба гурӯҳи рисқ (хатар) шомиланд, яъне гирифторони бемориҳои диабети қанд, ишемияи дил ва одамони масунияти баданаишон суст бештар аз ин намуди маризии нав азият кашиданд (Б.Т., 00. 08.2020). Дар мисоли зерин калимаи арабии азият ва вожсаи тоҷикии ранҷ дар шакли муродифоти ҷуфт истифода шудаанд: Кумаки паллиативӣ ёрии фаъолона ва ҳамаҷонибаест, ки ба беморони дар марҳилаи ниҳоӣ қарордошта бо мақсади коҳии додани ранҷу азияти беморон расонида мешавад (М. х., 31. 03. 2021).*

Чунон ки дар боло зикр карда шуд, имрӯзҳо калимаҳои арабӣ бештар ба ҷойи калимаҳои русӣ-аврупой кор фармуда мешаванд. Пештар номи бемории грипп ҳам дар воситаҳои таълимии тиббӣ ва ҳам дар забони матбуот хеле серистеъмол буд. Ҳоло бошад, ҷойи онро калимаи арабии зуком иваз кардааст. Ба ҷойи истилоҳи байналмилалии депрессия калимаи арабии афсурдаҳолӣ истифода мешавад, дар ҳолате ки номи тоҷикии ин беморӣ – **ғамбеморӣ ва ғамбода** мавҷуд буда, дар ин ҳусус дар луғатҳо маълумот оварда шудаанд.

**Марҳам** маъни дору ва даворо дорад. Дар ФЗТ чунин шарҳ дода шудааст: марҳам – доруе, ки ҷароҳати ҳомро пазонда, рим ва фасоди онро мекашад ва озору сӯзишашро сабук мекунад [234, 646]. Ин истилоҳи иқтибосӣ дар забони тоҷикӣ хеле серистеъмол аст, бузургони мо Саъдӣ, Ҷомӣ ва шоирону нависандагони дигар онро фаровон истифода бурдаанд. Ин калима дар забони тоҷикӣ тобиши маънӣ пайдо кардааст ва ба маъни марҳами дил низ истифода мешавад. Лозим ба ёдоварист, ки марҳам дар забони матбуоти имрӯза, рекламаи маводи дорувор аксар вақт дар шакли нодуруст – малҳам ба кор меравад: *Табиб аз гулу гиёҳ малиҳаме (марҳаме) тайёр кардааст, ки он дар Конгресси 1-уми байналхалқии гиёҳпизишкон ва табибони ҳалқӣ беҳтарин даво доноста шудааст. Ин дору «Балзами Файёзӣ» ном дорад ва ба бисёр дардҳо даво аст. (Ф-жс, №23, 5.06.2008).*

Калимае, ки дар забони точикӣ собиқаи зиёда аз ҳазорсола дорад, набояд дар шакли ғалат истифода шавад. Калимаи **малҳам** хоси забони гуфтугӯй буда, ба маъни маҷозӣ истифода мешавад, аз ҷумла, фарзандро малҳами ҷон мегӯянд.

**Фасод** ин калимаи иқтибосии арабӣ буда, дар тиб серистеъмол аст. Дар ФЗТ фасод ба маъни якум чунин маънидод шудааст: *табоҳӣ, вайронӣ, бетартибӣ, зишткорӣ, бадаҳлоқӣ*. Яке аз маъноҳои дигари он чунин аст: «*вайроншавӣ ва аз ҳолати эътидол баромадани мизоҷ, фосидшавии хун, қувваи ҳозима*» ва ғайра.

**Фасоди хун** чу тавон кард кам зи ҳӯрдани шаҳд,

Яке бигӯй, ки нештар чаро ҳӯрад оқил? Хусрави Деҳлавӣ [235, 425].

Синоними ин калима дар забони точикӣ **рим** буда, вале нисбат ба **фасод** камистеъмол аст. Тавассути он калимаҳои **римнок**, **римхона** соҳта шудаанд. Вале мисолҳо шаҳодат медиҳанд, ки калимаи **рим** дар осори гузаштагонамон мавриди истифода қарор дошт ва маъни он чирки ҷароҳат аст: Аз дастҳои вай дар зимистон хун ва **рим** равон гашта. «Равзат-ус-сафо» [235, 138].

Вожаи **фасод** дар забони точикӣ ба маъни **коррупсия, ришваситонӣ** низ истифода мешавад. Инчунин **фасод** тобиши маънӣ низ пайдо кардааст, ба маъни чомеаи **фасодзада** ва ё **фасоди тан** низ корбаст мешавад. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки дар забони точикӣ то ҳол калимаҳои арабӣ нуфуз доранд.

**Иллат.** Калимаи арабии **иллат** дар забони точикӣ, баҳусус дар баҳши тиб серистеъмол аст. Дар баробари калимаи арабии иллат муродифи русӣ-аврупоии он **патология** низ истифода мешавад. Дар луғати арабӣ-русӣ чунин маънидод шудааст: 1. Беморӣ, қасалӣ, нотобӣ, дард; 2. Нуқсон, айб; 3. Сабаб, боис; 4. Далел, бурҳон, баҳона [260, 473].

Дар ФЗТ бошад, калимаи **иллат** чунин шарҳ ёфтааст: 1. Сабаб, боис, ваҷҳ; 2. Беморӣ, қасалӣ, дард; 3. Нуқсон, айб [234, 473]. Дар баҳши тиб ин калима аслан маъни **бемориро** ифода менамояд. Бо истилоҳи **патология** инчунин тағиироти дардноки узвҳо (патологияи ҷигар, системаи асад ва ғ.),

иллатҳои умумии синнусолии организм ва ғайраро ифода менамоянд. Тавассути ин калима дар забони тоҷикӣ калимаҳои **иллатноқ**, **иллатгин** соҳта шуда, дар соҳаи тиб низ истифода мешаванд: *Бисёр bemороне, ки ба марказ муроҷиат мекунанд, на танҳо гирифтори сил ҳастанд, ... балки ба иллати меъда ё ғурда гирифтор ҳастанд* (М. н., 3. 07. 2019).

**Ташхис** – калимаи арабӣ аст ва дар ФЗТ чунин маънидод шудааст: «1. Муайян кардан, фарқ гузоштан; 2. Муайян кардани дард ва беморӣ. Ҳакими ҳозиқ бар камоҳии ҳол вуқуф ёфта, ташхиси мараз кард. «Анвори Суҳайлӣ [235, 346]. Дар «Фарҳанги тибби ниёгон» «шинохтани дард, муайян намудани касалӣ» [223, 452] маънидод шудааст.

Ташхис хулосаи муҳтасари тиббӣ оид ба табиати беморӣ ва аҳволи бемор мебошад. Бо ёрии роҳу воситаҳои гуногуни таҳқиқ ва пурсиши худи бемор (анамнез), нишонаҳои дард, натиҷаҳои муоина аз тарафи табибон ташхис гузошта мешавад. Ташхиси аниқу дақиқ на танҳо барои интиҳоби усули муолиҷа, дараҷаи қобилияти корӣ, балки барои пешгирии бемориҳо низ зарур аст.

Калимаи арабии **ташхис** дар забони тоҷикӣ аз қадим серистеъмол аст ва дар осори гузаштагон ба таври фаровон корбаст мегардид. Ин вожа то солҳои охир бо калимаи байналмилалии диагноз ба кор бурда мешуд. Минбаъд калимаи ташхис серистеъмол гардида, ҳоло дар бахши тиб калимаю ибораҳои *ташхис*, *ташхисгоҳ*, *ташхисгар*, *ташхиси пешакӣ*, *ташхиси ніҳоӣ*, *ташхисгузорӣ*, *Маркази тиббии ташхисӣ*, *Маркази ташхисӣ – табобатӣ* ва ғ. истифода мешаванд: *Барои дуруст гузоштани ташхис* духтури ултрасадо ҳатман бояд оид ба анатомия ва топографияи узвҳо тасаввуроти пурра дошта бошад (В. С., 02. 01. 2020); *Нигоҳубини ҳамаҷонибаи беморон, тартиби гуногуни гузаронидани ташхис* ва реҷаи табобатӣ – ҳама бар дӯши нозуки ҳамишираи тиб мебошад (Б. Т., 00. 08. 2020).

**Сироят.** Сироят ба организм ворид шудани микроб ё вирусҳои бемориангез буда, онҳо минбаъд афзоиш мейбанд ва ба ҳолати мӯтадили

организм таъсири манфӣ мерасонанд. Сироят шадид ва музмин, оддӣ ва мураккаб мешавад. Манбаи сироят шахси бемор ё ҳомили он мебошад. Ангезандаҳои сироят ба таври гуногун паҳн мешаванд, масалан, ҳангоми атса задан, сурфа ва ё гуфтугӯ кардан, ангезандаҳои дигар – ҳашаротҳо ба ҳисоб мераванд. Сироят калимаи арабӣ буда, чунин маънӣ дорад: «гузаштани чизе ба чизи дигар; таъсир кардан»[235, 247].

Дар забони тоҷикӣ тавассути калимасозӣ бо ин калимаи арабӣ истилоҳоти зиёди соҳтаву мураккаб ва ибористилоҳҳо соҳта шудаанд: *сироятнокӣ, сироятёбӣ, гизои сироятёфта, манбаи сироят, сироятёфтағон, ҳомилони сироят, бемориҳои сироятӣ*. Дар забони матбуот вожаи сироят хеле серистеъмол аст: *Манбаи сироят барои қӯдакон, одатан, бемори қалонсоли бо қӯдак дар алоқамандии наздик қарордошта мебошад* (М. н., 3. 07. 2019); *Танҳо дар семоҳаи аввали соли равон дар ҷумҳури 25 нафар қӯдаки сироятёфта ба қайд ғирифта шудааст, ки аз модарони мубталои ВНМО ба дунё омадаанд* (М. н., 24. 06. 2015).

Истилоҳи арабиасли тиббиро аз ҷиҳати соҳтор чунин гурӯҳбанӣ кардан мумкин аст:

1. Истилоҳоте, ки аз як калима (реша) иборатанд: *табиб, табобат, мариз, ташихис, ташрех, сироят, азият, иллат, фасод* ва ғ.;
2. Истилоҳоте, ки аз калима ва воситаҳои морфологӣ иборатанд: *ташрехгар, сироятӣ, ташихисӣ, таҳлилгар, ташихисгоҳ, таҳлилгоҳ, муолиҷагоҳ, иллатнок, табобатӣ, фасоднок*.
3. Истилоҳоте, ки аз ду ва ё се ҷузъ иборатанд. Ин қабил вожаву истилоҳот тавассути усули калимасозии забони тоҷикӣ аз вожаҳои арабӣ+тоҷикӣ соҳта шуда, таркиби луғавии забонро ғанӣ гардонидаанд: *уфунат+зудо+ӣ, сироят+пазир+ӣ, иллат+шинос+ӣ, табобат+но+пазир, иллат+нок+шав+ӣ, сироят+ёфта+гон*.
4. Далели ҷолиби дикқат ҳамин аст, ки дар бисёр ҳолатҳо калимаҳои арабӣ дар якҷоягӣ бо вожаҳои аслан тоҷикӣ калимаҳои мураккаб месозанд.

5. Истилоҳоте, ки дар қолаби ибораҳои изофии тоҷикӣ соҳта шуда, ҳар ду ҷузъи онҳо арабӣ ва ё аз ҷузъҳои арабию тоҷикӣ таркиб ёфтаанд: а) пурра аз қалимаҳои арабӣ иборатанд: *воситаҳои давоӣ, маркази табобатӣ, маризиҳои сироятӣ, амалиёти таъчили, таихиси қатъӣ, муоинаи мариҷ*; б) аз қалимаҳои арабӣ ва тоҷикӣ иборатанд: *маркази тавонбахшиӣ, воситаҳои поксозӣ, тазриқи дохиливаридӣ, табобати камхунӣ, воситаҳои гандзудоӣ, маркази хун, бӯҳрони беморӣ, таҳқиқи озмоишгоҳӣ, набзи бемор, табиби оилавӣ, воситаҳои безараргардонӣ, муоинаи бемор.*

6. Ҳусусияти дигари қалимаҳои арабӣ аз ҳамин иборат аст, ки онҳо ба воситаи пасванди -ҳо шакли ҷамъ гирифтаанд: *асабҳо, ғизоҳо, аломатҳо, таъомҳо.*

Аз таҳлили маводи тиббии забони матбуот ба чунин ҳулосае омадан мумкин аст, ки қалимаҳои арабӣ дар ифодаи қалимаю ибораҳо ва ташаккули истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ мавқеи назаррасе доранд. Аслан қалимаҳои арабӣ ба забони мо баъди ҷорӣ намудани дини ислом ворид гашта, минбаъд то давраи муайяне мавқеи мустаҳкам пайдо намуданд. Вале баъди ба Россия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ва нуфуз пайдо кардани забони русӣ дар ин қаламрав тадриҷан қалимаҳои арабӣ ба қалимаҳои русӣ-аврупой иваз карда шуданд.

Имрӯз дар ифодаи истилоҳоти илмӣ, баҳусус истилоҳоти тиббӣ қалимаҳои русӣ-аврупой афзалият дошта бошанд ҳам, новобаста ба ҳамин қалимаҳои иқтибосии арабӣ кам нестанд. Истилоҳоти илмии арабӣ аз қалимаҳои ҷудогона ва ё ибораҳо таркиб ёфта, дар мавриди дигар бо истифодаи үнсурҳои морфологӣ қалимаю ибораҳои нав месозад. Масалан, ***таихисгоҳ, муолиҷагоҳ, таҳлилгоҳ*** қалимаҳои арабие, ки тавассути пасванди қадимаи тоҷикии -гоҳ қалимаи нав соҳтаанд. Ибораҳои Маркази ташхисӣ-табобатӣ, Маркази тиббӣ-ташхисӣ, Маркази таълимӣ-илмӣ пурра аз қалимаҳои арабӣ иборатанд. Гурӯҳи дигари ибораҳо аз қалимаҳои арабӣ ва тоҷикӣ иборатанд: ***Маркази саратоншиносӣ, Маркази тавонбахшиӣ, бемориҳои сироятӣ,***

*тахлили хун, табиби оилавӣ, муоинай бемор, табобати камхунӣ, набзи бемор* ва ғ.

Дар забони тоҷикӣ дар баъзе мавридҳо калимаҳои арабӣ бо мақсади даст кашидан аз такрори калима ҳамчун муродифи калимаҳои тоҷикӣ корбаст мешаванд: *бемор – мариз, bemorī – маризӣ, bemorixō – амроз, пизишк – табиб, дармонӣ – табобатӣ, заҳм – ҷароҳат* ва ғ.

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки калимаҳои арабӣ барои мушаххас ифода намудани номи бемориҳо, аломатҳои беморӣ, роҳҳои табобат, номи ихтисосҳо ва масъалаҳои дигари тиббӣ зиёд корбаст мегарданд, қисме аз онҳо дар забони тоҷикӣ ба қатори калимаҳои маъмули забон ворид шудаанд. Вале дар забони тоҷикӣ баъзе ҳолатҳое низ дучор меоянд, ки калимаҳои маъмули тоҷикиро як сӯ гузашта, ба ҷойи онҳо истифодаи бемавқеи калимаҳои арабӣ сурат мегиранд.

Дар асари «Сухан аз баҳри дигарон гӯянд» забоншинос Б. Камолиддинов доир ба истифодаи калимаҳои душворфаҳми забони арабӣ дар забони матбуот сухан ронда, чунин ибрози андеша намудааст, ки «нигоранда бояд ҳангоми интиҳоби калима ва мавқеи кор фармудани он ҳамеша талаботи услуби забони публистика ва эҳтиёҷоти хонандагони гуногунсинну гуногунсавияро дар назар дошта, ба шитобкорию саҳлангорӣ роҳ надиҳад» [39, 34].

Муҳаққиқ Р. Ваҳобзода доир ба истифодаи зиёди калимаҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ чунин қайд кардааст: «Агарчи низоми иштиқоқи калимасози арабӣ бисёр пурмаҳсул менамояд, он боиси боз ҳам бештар шудани шумори бидуни ин ҳам аз ҳад зиёди калимаҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ мегардад». [17, 206]. Мавсуф инчунин иброз медорад, ки имрӯз бисёр зарур аст, ки имконияти фаровон ва бениҳояти калимасозии асили тоҷикӣ-форсӣ ба камоли тавон эҳё гардад, он гоҳ мебинем, ки забони мо комилан ин имконро дорад, ки тамоми падидаҳои ҷаҳони муосирро дар пайманаи худ ҷой бидиҳад. Муҳаққиқ чунин пешниҳод менамояд:

Хулоса, беҳтар менамояд ин ду кор ҳамзамон анҷом дода шавад:

1. Ба воситаҳои барномаи омӯзиши забон фаро гирифтани қоидаҳои калимасозӣ (иштиқоқ), ки дар соҳтани калимаҳои иқтибосии арабӣ ба кор рафта ва барои шинохти маънову моҳияти онҳо зарурест.

2. Ҳамзамон, фаъол кардани соҳтори калимасозии тоҷикӣ бар асоси решашои тоҷикӣ ва худдорӣ аз қолабҳои иқтибосӣ дар ин кор [17, 206].

### **2.2.2. Истилоҳоти иқтибосии русӣ-аврупойӣ**

Муҳаққиқони соҳа Б. Ниёзмуҳаммадов, Қ. Тоҳирова, Д. Тоҷиев, Н. Маъсумӣ, Я.И. Калонтаров, Н. Шарофов, Ҳ. Мацидов ва дигарон ба забони тоҷикӣ ворид шудани калимаҳои русӣ-аврупоиро мавриди баррасӣ қарор додаанд. Муҳаққиқ Қ. Тоҳирова доир ба ин масъала андешаронӣ намуда, доираи истифодаи аксари калимаҳои иқтибосии русиро дар соҳаи иҷтимоӣ-маишӣ мебинад [97, 27].

Муҳаққиқ Н. Шарофов истилоҳоти русию байналмилалиро аз ҷиҳати баромад ба се гурӯҳ тақсим кардааст:

1. Калимаҳои аслан русӣ, ки ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ роҳ ёфтаанд;

2. Калимаҳое, ки ба забони русӣ дохил шуда, ба қонунҳои калимасозии ин забон мутобиқ гашта, баъдан ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд;

3. Вожаҳое, ки хусусияти байналмилалӣ дошта, бе тағйироти фонетикий ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд [117, 62].

Калимаҳои иқтибосии русию аврупойӣ дар натиҷаи робитаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодию фарҳангии миёни миллатҳои тоҷик ва русу аврупойӣ ба таркиби луғавии забон ворид гардидаанд ва аксар вақт барои ифодаи мағҳумҳо истилоҳи тайёр ба ҳисоб мераванд.

Муҳаққиқ А.И. Юсупов доир ба мавқеи истилоҳоти иқтибосӣ дар забони тоҷикӣ чунин андешаронӣ намудааст: «Гурӯҳи бештари муҳаққиқон бар ин ақидаанд, ки вожаҳои иқтибосӣ дар нигоришоти илмӣ назар ба осори бадей

зиёдтар истифода шудаву мавқеи муҳимтарро касб мекунанд ва ба пиндори эшон сабаби ин ҳолат дар хусусияти байналмилалӣ доштан, яъне якмаъно, мӯъҷаз ва аз маъноҳои иловагӣ орӣ будани вожаҳои иқтибосӣ нуҳуфтааст Аз сӯйи дигар, калимаҳои иқтибосӣ истилоҳи тайёранд, ҳол он ки барои истилоҳ шудани вожаҳои аслӣ фурсати муайян лозим аст» [126, 120].

Чанде аз истилоҳоти тибии русӣ-аврупой мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд, ки дар забони матбуот мавқеи устувор пайдо кардаанд.

**Донор.** Ин истилоҳ калимаи лотинӣ буда, маънояш «туҳфа мекунам» аст. Донор шахсе мебошад, ки бо ихтиёри худ хунашро барои гузаронидан ба беморон ва маҷруҳон, инчунин барои маводи тиббӣ медиҳад. Донорӣ барои начот додани ҳаёт ва ҳифзи саломатии беморон равона шудааст. Хунгирӣ аз донорҳо ва консервонии хун дар стансияҳои хунгузаронӣ амалӣ карда мешавад. Стансияҳо беморхона ва муассисаҳои дигари табобатиро бо хун таъмин менамоянд. Ҳамасола дар корхона ва ё муассисаҳо бо иштироки стансияҳои маҳsusи сайёр Рӯзи донорҳо ташкил карда мешавад.

Донорҳо қабл аз хунсупорӣ аз муоинаи тиббӣ мегузаранд. Шахсоне, ки гирифтори бемориҳои сироятӣ мебошанд ва ё ин гуна бемориҳоро паси сар намудаанд, донор шуда наметавонанд. Хуни афроди дорои бемориҳои илтиҳобӣ ва аллергӣ низ барои донорӣ номувофиқ аст. Хунсупорӣ барои саломатии худи донор низ муфид аст.

Дар ҷумҳурии мо хунсупорӣ расман аз соли 1935 ибтидо мегирад. То солҳои наздик Стансияи хунгузаронӣ фаъолият дошт. Ҳоло дар кишвари мо Маркази ҷумҳуриявии илми хун (с.2010) амал менамояд. Бо рушди босуръати илми тиб ғайр аз донори хун донори узвҳо низ пайдо шудааст.

Тавассути истилоҳи тибии донор бо истифодаи унсурҳои калимасоз қалимаю ибораҳо соҳта шудаанд: *донорҳо, донорӣ, донори ихтиёри, донори хешутаборӣ, хуни донорӣ, рӯзи донорҳо, донори узв* ва ғайра.

Дар забони тоҷикӣ вожаи байналмилалии донор бе тарҷума истифода шуда, он миёни мардум низ умунистеъмол гаштааст: *Духтурони бунгоҳҳои*

*санитарию эпидемиологӣ саломатии кормандони муассисаҳои ҳӯроки умумӣ, таъмини об, донорҳо ва шахсони бо коркади хун алоқамандро назорат мекунанд (В. С., 20. 03. 2020).*

**Эпидемия** – калимаи юнонӣ буда, маънояш вогирӣ, густариши вусъатноки бемории сироятӣ, ки дараҷаи он аз эътидоли муқаррарии паҳн шудани беморӣ дар маҳалли муайян хеле баланд аст. Агар барои паҳн гаштан шароит муосид бошад, эпидемия метавонад ба маҳалҳои дигар низ гузарад. Набудани воситаҳои хуби моягузаронӣ, зичӣ ва муҳочирати аҳолӣ, вазъияти ғайрисанитари (ифлоси)-и маҳал, манзил ва алалхусус омилҳои иҷтимоӣ, ба монанди ҷанг, офати табиӣ ва гуруснагӣ ба паҳн гаштани эпидемия мусоидат мекунанд. Аз ин хусус дар ЭМТ маълумоти бештаре оварда шудааст [244, 434].

Дар «Фарҳанги тиббӣ» эпидемия ба чунин маъни омадааст: «*эпидемия, вогирӣ, ҳамагирӣ, паҳншавии муттасили бемории сироятӣ дар ягон кишвар, мамлакат*» [232, 445].

Эпидемия истилоҳи байналмилалӣ буда, дар забони матбуот ва умуман дар забони тоҷикӣ бе тарҷума мавриди истифода қарор дорад: *Барои пешгирии он аз мутасаддиёни соҳаи тиб зирақиву ҳушёрӣ лозим аст, яъне сари вакӯт ҳангоми эпидемия дар фурӯдгоҳҳову истгоҳҳои роҳи оҳан бунгоҳҳои маҳсуси тиббӣ қушиода, меҳмонону мусофирон аз назорати тиббӣ бояд гузаранд (М.ҳ., 16.01.2019).*

Тавассути ин вожа ибораҳо сохта шудаанд: **чораҳои зиддиэпидемӣ, бемориҳои эпидемиявӣ** ва ғайра.

**Пандемия** – эпидемияе, ки аҳолии мамлакат, ҷанд кишвар ё қитъаро фаро мегирад. Густариши пандемиявӣ бештар ба бемориҳои хос аст, тавассути ҳаво интиқол меёбанд. Инро эпидемияи фарогир низ меноманд.

Истилоҳи мазкур дар сарчашмаҳо чунин маънидод шудааст: «*пандемия, ҳамагирӣ – эпидемияи ҷаҳонӣ (ҷаҳонгир), вабои ом, вогирии қасалии гузаранда, ки як ё якҷанд мамлакатро фаро мегирад, ҳар беморие, ки умумият пайдо қунад ва ҳалқи мамлакатеро саросар гирифтор созад*» [231, 167].

Пандемия – эпидемияе мебошад, ки ахолии мамлакат, чанд кишвар ё қитъаро фаро мегирад. Густариши пандемияй бештар ба бемориҳои сироятие хос аст, ки ба тавассути ҳаво ва қатраҳо интиқол ёфта, давраи ниҳониашон одатан кӯтоҳ мебошад (мас. зуком). Инро эпидемияи фарогир низ меноманд.

ЭСМТ ин истилоҳро чунин шарҳ додааст: «пандемия – (калимаи юнонӣ, маънояш умуниҳалқӣ) – дараҷаи шиддатнокии ҷараёни эпидемияй, ки бо паҳншавии оммавии бемории сироятӣ ҳусусиятнок аст ва он ахолии мамлакат, якчанд кишвар ё қитъаро фаро мегирад» [262, 289].

Пандемия дар забони матбуот низ бе тарҷума истифода мешавад ва тавассути ин истилоҳ калима ва ибораҳои зиёде сохта мешаванд: *Холо пандемияи КОВИД–19 дар 65 кишивари дунё, ба шумули Русия, Амрико ва Аврупо сабти ном шудааст* (Ҷ. Т., 15. 12. 2022).

**Вирус** – калимаи лотинӣ аст, маънояш заҳр мебошад, ки ангезандаҳои хурдтарини бемориҳои сироятии одам, ҳайвонот, растаний ва бактерияҳо мебошад. Вирусҳо танҳо дар дохили ҳучайраҳои зинда сукунат дошта, дар ҳучайраҳои фавтида қобилияти зиндагӣ надоранд. Бемориҳои сироятии вирусӣ зиёданд, ба монанди нағзак, полиомиелит, грипп ва ғайра. Вирусҳо чун тамоми мавҷудоти зинда зери таъсири шароити муҳит тағйир ёфта, ба он мутобиқат пайдо мекунанд.

Дар забони тоҷикӣ вожаи байналмилалии вирус ба таркиби луғавии забон дохил шуда, бе тарҷума истифода мешавад ва дар луғатҳо чунин маънидод шудаанд: «вирус – бактерияҳои хурдтарин, ... ки дорои сафеда ва кислотаҳои нуклеат аст» [221, 262]; «вирус – микробҳои хурдтарини тавлидкунандай бемориҳои гузаранда: вирусӣ, вируси зуком ва ғ.» [236, 287]. Тавассути истилоҳи вирус калимаю ибораҳои зиёде сохта шудаанд: *вирусӣ, вирусҳо, бемориҳои вирусӣ, омили вирус, заррачаҳои вирус, маҳқиқи вирусҳо, афзоиши вирусҳо, вирусиносӣ, вирусинос, ҳомилони вирус, пешгирии бемориҳои вирусӣ, маҳсулоти вирусдор, вируси норасоии масунияти одам*.

Дар забони матбуот калимаи вирус бе тарҷума истифода гардида, дар қатори калимаҳои дигари русӣ-аврупой мавқеи мустаҳкам пайдо кардааст: *Дар Британияи Кабир ҳатто сарвазир Борис Ҷонсон аз мубталои ин вирус шудани худ ҳабар додааст* (М. ҳ., 1. 04. 2020).

**Витамин** – калимаи лотинӣ буда, ба таркиби лугавии забони тоҷикӣ дохил шудааст, маънояш «ҳаёт» аст. Витаминҳо моддаҳое мебошанд, ки ба омилҳои муҳимми ғизои ҳайвонот ва одам мансубанд. Кашфи витамин бо номи олими рус Н.И.Лунин алоқаманд аст. Ў соли 1880 дар натиҷаи таҷрибаҳо муайян намуд, ки ҳӯрок омили асосии мавҷудияти инсон мебошад. То ин вақт чунин мешумориданд, ки барои фаъолияти мӯътадили организм миқдори муайянни сафеда, равған, намакҳои минералӣ ва об кифоя аст. Истилоҳи витаминро бошад, соли 1912 олими поляк К.Функ пешниҳод намуд.

Дар тули асрҳо шахсони дар сафарҳои дурудароз қарордошта, ки аз истеъмоли сабзавоту меваҳои тару тоза маҳрум буданд, аз бемории синга азият мекашиданд. Дар экспедитсияҳои баҳрнавардӣ аз бемории синга қисми зиёди аъзоёни экипаж мефавтиданд.

Витаминҳо ба организм асосан тавассути ҳӯрок дохил мешаванд. Аҳаммияти биологии витаминҳо аз ҳамин иборат аст, ки онҳо мубодилаи моддаҳоро танзим менамоянд. Норасоии витаминҳо дар организм ба ихтиоли мубодилаи моддаҳо сабаб гардида, коҳишёбии қобилияти корӣ ва паст шудани муқовимати муҳофизатиро ба вучуд меорад. Дар натиҷа дар организм норасоии витаминҳо ё камвитаминӣ пайдо мешавад. Ҳангоми дар организм тамоман мавҷуд набудани витаминҳо инсон ба бемории авитаминоз гирифтор мешавад. Бо ин мақсад витаминшифой (витаминтерапия) гузаронида мешавад. Вале истеъмоли барзиёди витаминҳо гипервитаминозро ба вучуд меорад.

Дар забони тоҷикӣ бо истифодаи вожаи витамин қалимаю ибораҳои зиёде соҳта шудаанд: *витаминҳо, витаминнокӣ, витаминдор, витаминшифой, камвитаминӣ, гизоҳои витаминдор, антивитаминҳо, поливитаминҳо, бемории гипервитаминоз* ва ғайра. Вожаи витамин истилоҳи байналмилалӣ

буда, дар забони матбуоти точик бе тарчума ба таври фаровон корбаст мешавад: *Афлесун, мандарин ва лимӯз витамини С* бой ҳастанд, ки он дар навбати худ аминокислотаҳои дар сафедаҳои ҳайвонот бударо ба ҳормони хушхолӣ (серотонин) табдил медиҳад (Д., 00. 06. 2020). Ҷойи сафеда, антибиотикҳо, карбогидратҳо, *витамину* микроэлементҳои асалро ягон комплекси *витаминҳои сунъӣ* гирифта наметавонад (Д., 00. 12. 2020).

Матбуот инъикосгари тамоми навгониҳои ҳаёт мебошад. Хоҳ дар бахши илм, хоҳ дар соҳаи маориф ва ё варзиш чӣ воқеаи наве, ки рух медиҳад, сараввал дар саҳифаҳои ВАО инъикос карда мешаванд. Дар аксар ҳолатҳо ҳангоми ифодаи воқеаву ҳодисаҳои ҷаҳон калимаҳои иқтибосӣ ба кор бурда мешаванд. Пас аз ҷанд муддат аз таркиби луғавии забони тоҷикӣ калимаҳои созгор интихоб карда мешаванд ва ё калимаи нав соҳта мешавад. Дар мавриди пайдо накардани калимаҳо барои ифодаи мағҳумҳои нави илмӣ-техникӣ калимаҳои иқтибосӣ, яъне байналмилалӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Илми тиб яке аз соҳаҳои мебошад, ки ба андешаи мутахассисон дар даҳсолаҳои охир ба таври қайҳонӣ рушд намудааст. Пайдоиши бемориҳои гуногун, алломатҳои бемориҳо, ҷараёни беморӣ, тарзу усулҳои ташхису табобат, таҳқиқот ва таҷҳизоти муосири тиббӣ, пайдоиши муассисаҳо ва ихтисосҳои нави тиббӣ боиси арзи вучуд намудани истилоҳоти гуногун гардиданд.

Дар натиҷаи пешрафти бахши тиб ин гуна калимаю ибораҳо тавассути забони русӣ ба забони тоҷикӣ ворид гаштаанд. Ягон забони дунё бе калимаҳои иқтибосӣ арзи вучуд карда наметавонад. Мувофиқи қарори СММ дар ҷаҳон ҷанд забони корӣ муқаррар карда шудааст, ки забонҳои пурқудрати илмӣ ҳисобида мешаванд. Дар гузашта агар забони арабӣ забони пурқудрати илмӣ ба ҳисоб мерафт ва ба ин забон асарҳои арзишманди илмӣ таълиф карда мешуданд ва ба ҳамин сабаб калимаҳои зиёди арабӣ дар забони мо нуфуз доштанд, ҳоло бошад дар бахши илм калимаҳои русӣ-аврупой афзалият доранд. Ба ин гурӯҳ калимаҳои лотинӣ, юнонӣ, англисӣ ва қисман калимаҳои олмонию франсавӣ дохил мешаванд. Асоси илми тибро калимаҳои лотинӣ ва юнонӣ ташкил

медиҳанд Дар тамоми ҷаҳон забони лотинӣ забони табибон, биологҳо ва химиқҳо ба ҳисоб меравад. Забони лотинӣ забони мурда аст, бо ин забон мардумон ҳарф намезананд, вале асоси илми тибро маҳз истилоҳоти ҳамин забон ташкил медиҳад.

### **2.2.3. Истилоҳоти иқтибосии туркӣ-узбекӣ**

Истилоҳоти туркӣ-узбекӣ дар таркиби истилоҳоти тибии забони тоҷикӣ ҷандон мавқеи назаррасе надорад. Ҳодисаи мазкур ба он вобаста аст, ки таъсир ва нуфузи забони узбекӣ дар асрҳои миёна ба забони адабиёти классикии тоҷик начандон зиёд ба назар мерасад. Ин масъала дар таҳқиқоти забоншинос Н. Маъсумӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Забоншинос ба забони тоҷикӣ роҳ ёфтани калимаҳои туркӣ-узбекиро бо падидаҳои ҳамсарҳадӣ, хешутаборӣ, муомилаи ду ҳалқ – тоҷику узбек алоқаманд медонад [55, 92].

Вожаи туркии эм бо феъли ёвари **кардан** ва пасванди муштараквазифаи – ӣ омада, истилоҳоти тибии эмкунӣ сохтааст. Истилоҳоти мазкур маҳсусан дар давраи хурӯчи бемории коронавирус аз серистеъмолтарин вожаҳо ба ҳисоб мерафт .

Чуноне ки маълум аст, вожаи эм калимаи туркӣ-узбекӣ буда, аввал дар забони гуфтугӯй ва баъдтар дар забони адабӣ низ мавриди истифода қарор гирифт ва то ҳол истифода мешавад. Дар «Луғати тоҷикӣ-руسӣ» эм кардан – прививать оспу тарҷума шудааст [256, 465]. Дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ» [ 1985] вожаи эмкунӣ оварда нашудааст. Дар сарчашмаи дигар эмкунӣ бо ишораи калимаи лаҳҷавӣ чунин шарҳ дода шудааст: «эмкунӣ – исми амал аз эм кардан» [238, 701]. Азбаски солҳои охир ин калимаи гуфтугӯй дар забони тоҷикӣ серистеъмол гардидааст, вожаи эмкунӣ ба луғати мазкур ворид карда шудааст.

Аз вожаи туркии эм тавассути воситаҳои вожасозии забони тоҷикӣ истилоҳи тибии эмкунӣ, ки аз се ҷузъ: **эм+кун+ӣ** таркиб ёфтааст, сохта шудааст.

Новобаста аз он ки муҳаққиқон на як бору ду бор доир ба истифодаи бемавқеи ин калима изҳори андеша кардаву таъкид намудаанд, ки эмкунӣ тоҷикӣ нест ва истилоҳ ҳам шуда наметавонад, дар забони матбуот он серистеъмол мебошад.

Забоншинос Д. Саймиддинов навиштааст: «Дар ҳар маврид дар сурати истифодаи ин вожа дар миёни мардум ба маънои туркӣ-узбекии он, ки ба истилоҳи илми муосир иртибот надорад ва ба тибби мардумӣ бар меҳӯрад, дар тибби муосир бо далелҳои вижагии маъно наметавонад барои як истилоҳи илми муосир ба кор бурда шавад» [92, 165].

Эмкунӣ – ин калима дар забони тоҷикӣ муодили калимаи русии прививка ва муодили калимаи байнамилалии ваксинатсия буда, дар забони матбуот зиёд корбаст мешавад. Дар баробари вожаи **эмкунӣ** истилоҳи **эмгузаронӣ** низ истифода мегардад: *Танҳо муваффақиятҳои баланди соҳаи тиб, эмгузарониҳои пешгирикунанда сабаби паст ва нест шудани гурӯҳҳои алоҳидаи бемориҳои хавфнок гардид* (Ҷ.Т., 25. 04. 2013); *Барномаи эмкунӣ бо мусоидати созмонҳои байнамилалӣ анҷом шуда, маблағи он қариб 3 млн доллар будааст* (М., 15. 10. 2009). *Эмгузаронии фаъоли пешгирикунанда аз ҳисоби дорувории маҳсус, яъне ваксинаҳо таъмин мешавад* (Ҷ.Т-н, №17, 25.-4.2013).

Дар забони матбуот калимаю ибораҳои **эмдору**, **эмдоруи зидди ҳорӣ** (**девонагӣ пас аз газидани саг**), ҳуҷраи **эмгузаронӣ** (**муродифи он ҳуҷраи ваксинатсия**) дучор меоянд. **Эмдору** муродифи ваксина мебошад. Вожаи моякӯбӣ низ истеъмол мегардад: *Баъд аз ин амалҳо ҳатман ба наздиктарин муассисаи тандурустӣ барои гузаронидани эмдору муроҷиат намоянд* (Т., 14. 05. 2015). *Дар баъзе мавридҳо вожаи тоҷикии моякӯбӣ* низ дучор меояд: *Ӯ ба унвони мисол аз кишиварҳое чун Чин ва Тайван ёдовар шуд, ки бо ташхиси бамавқеъ ва моякӯбӣ тавонистанд аз мубтало шудани шумори бештари сокинон ба ин беморӣ аз сирояти вируси он ҷилавгирӣ кунанд* (М., 10. 10. 2012).

Калимаи эмкунӣ маҳсусан дар давраи пандемияи коронавирус хеле серистеъмол гардид. Дар сахифаҳои матбуот тули ду сол истилоҳҳои эмкунӣ ва ваксинатсия серистеъмолтарин калимаҳо ба ҳисоб мерафтанд.

Дар рӯзномаю маҷаллаҳои соҳавии тиббӣ бошад, манзараи дигареро дучор меоем, яъне истифодаи калимаи ваксинатсия бештар аст. Мисолҳо: Полиомиелит ё худ фалаҷи атфол низ ба ҳамин гурӯҳи бемориҳо шомил буда, роҳи ягонаи пешгирии он аз сироятёбӣ **ваксинагузаронӣ** мебошад (П.Ш., 31.05.2021); **Ваксинатсияи зидди сил** танҳо ба кӯдакон гузаронида мешавад, бинобар ин вазифаи асосии мубориза бо ин беморӣ сари вақт дарёфт намудани беморон, ташхис ва табобат мебошад (А.З., №3. 2022); **Ваксинатсия** шуморо аз вирусҳои навъи А ва В муҳофизат намуда, хатари гирифторшавӣ ба ОРВИ-ро ҷандин маротиба камтар месозад (В.С., 30.XI.2023).

Матбуот тарғибари асосии калимаю мағхумҳои нав ба шумор меравад. Дарҳақиқат калимаи туркӣ-узбекии эм дар қолаби соҳта **эмкунӣ** тавассути матбуот паҳн гардид. Дар як муддати кӯтоҳ бо истифодаи вожаҳои эм ва эмкунӣ калимаю ибораҳои бешуморе пайдо шуданд: **эмкунӣ, эмгузаронӣ, эмкардан, эмшудагон** ва ғайра. Дар қолаби калимаи таърихии нӯшдору дар забони матбуот калимаҳои **эмдору, обдору, гиёҳдору** истифода мешавад.

Бояд қайд намуд, ки дар баробари эмкунӣ истилоҳи байнамилалии ваксинатсия низ ба таври фаровон корбаст мешавад. Бо решай калимаи ваксина ҳам дар забони гуфтугӯй ва ҳам дар забони адабӣ калимасозӣ сурат гирифтааст: **ваксина, ваксинатор, ваксиназанӣ, ваксинагириӣ, ваксинашудагон, ваксинагирии дубора (реваксинатсия)**. Ба ибораи дигар, забон ҳамқадами замон аст, ки ин падида дар давраи пандемия бори дигар исбот гардид ва дар асоси калимаҳои иқтибосии эмкунӣ ва **ваксинатсия** даҳҳо ва зиёда аз он калимаю ибораҳо соҳта шуда, ин ду истилоҳ дар забони матбуоти тоҷик мавқеи мустаҳкам пайдо намуданд. Боре ҳам калимаҳои тоҷикии **обилакӯбӣ, мояқӯбӣ** дар давраи Ковид дар матбуот истифода карда нашуданд.

Моякӯбӣ дар луғат чунин маънидод шудааст: обилагузаронӣ, ба бадан тазриқ намудани бактерия ё маҳсули он мебошад [221, 668]. Дар ҳамин саҳифаи луғат вожаҳои **моядармонӣ** ва **моядору** оварда шудааст, ки метавонанд дар забони тоҷикӣ ба сифати ваксинотерапия ва ваксина истифода карда шаванд. Солҳои пешин дар забони тоҷикӣ барои тарҷумаи русии прививка вожаҳои **гулбуриӣ, нағзакканӣ, обилакӯбӣ, моякӯбӣ** истифода мешуданд. **Нағзакканӣ** – бо мақсади пешгирии бемории **нағзак** ба бадан фиристодани моя, ки онро бори нахуст олимӣ тоҷик Закариёи Розӣ қашф кардааст. **Гулбуриӣ** – навъе аз моякӯбӣ ҷиҳати ҷилавгирӣ аз бемориҳои сироятии вазнин мебошад.

Вожаи **кумак** дар забони тоҷикӣ серистеъмол буда, ба воситаи он ҷандин калимаю ибораҳо соҳта шудаанд: *кумак кардан, кумак расонидан, кумакрасон, кумаккунанда, кумакпӯлӣ*.

Кумак калимаи туркӣ-узбекӣ буда, маънои ёрӣ расонидан, ёрӣ доданро дорад. Саволе ба миён меояд, ки ҷаро моя вожаи шинаму хушоянди тоҷикӣ ёрӣ, ёрмандӣ карданро истифода намекунем. Иқтибосот бояд дар мавриди вариант ва ё муродифи мувоғиқ надоштан истифода гардад.

Чунончи: *Профессор Тейлор – Робинсон зимни таъкид бар ин нукта гуфт, ки ба ин хотир тими ӯ меҳоҳад ба Тоҷикистон **кумакҳои кишварҳои пешрафтаро** ҷалб кунад, то доруи ройгон дар ихтиёри сокинони гирифтори ин беморӣ қарор дода шавад. (М., 10. 10. 2012);* *Бо **кумаки** ташкилоти байналхалқии гуманитарии «Оперейшин Мерсия» маркази микрочарроҳии ҷашими вилояти Суғд соҳиби генератори барқистеҳсолкуни «Титан» гардид. (С.б., 12.11.2008).*

Бо истифодаи калимаи кумак дар соҳаи тиб истилоҳоти ихтисора низ корбаст мешавад: **KATC – Кумаки аввалияи тиббию санитарӣ.**

Забоншиноси варзида Б. Камолиддинов низ истифодаи бемавқеи калимаи туркии **кумакро** дар забони тоҷикӣ қайд намуда, доир ба истифодаи калимаҳои ёрдам ва кумак андешаҳои устод Садриддин Айниро оварда, корбурди калимаи туркии **кумакро** ҷоиз нашуморидааст [41, 66]. Калимаи кумак дар забони

точикӣ унсурӣ бегона буда, шакли дурусти он калимаҳои ёҶӣ ва ёҶаманд мебошад. Дар бахши тиб дар мавриди дигар ибораҳои ёҶии таъчилий, ёҶии тиббӣ, ёҶии аввалияни тиббӣ истифода мешаванд. Новобаста ба ин вожаи **кумак** дар забони матбуот нисбат ба калимаи ёҶӣ, ёҶирасонӣ бештар истифода мешавад.

**Тимоғ** (тимоқ) – ин калима тарҷумаи истилоҳи русии наスマрк мебошад. Дар ФЗТ вожаи тимоғ зикр нашудааст. Дар «Фарҳанги тафсирии забони точикӣ» тимоғ/тимоқ чун вожаҳои туркии хоси забони гуфтугӯй зуком, назла маънидод шуда, тимоғ шудан – зуком шудан оварда шудааст [237, 353].

Дар замони Шуравӣ ин беморӣ танҳо бо истилоҳи байналмилалии грипп корбаст мегардиду ҳоло бошад дар забони матбуот калимаи арабии зуком серистеъмол аст. Миёни калимаҳои иқтибосии грипп ва наスマрк дар забони точикӣ норавшаний ба назар мерасад. Дар «Луғати точикӣ-руسӣ» вожаи зуком – простуда, наスマрк [260, с.157] тарҷума шудааст. Дар ФЗТ вожаи зуком оварда шуда, vale тимоғ истифода нашудааст. Дар рекламаҳои маводи дорувор грипп – зуком тарҷума шуда, истилоҳи русии наスマрк маҳкамшавии бинӣ оварда шудааст. Дар забони матбуот бошад, вожаи зуком серистеъмол буда, дар баъзе мавридҳо тимоғ ҳамчун синоними **зуком** корбаст мешавад. Тимоғ тарҷумаи русии наスマрк буда, дар забони матбуот вожаи **зуком** серистеъмол аст, vale дар баъзе мавридҳо тимоғ низ чун муродифи **зуком** оварда мешавад.

**Хулоса**, аз таҳлилу таҳқиқи маводи тиббии матбуоти муосири точик ба хулосае омадан мумкин аст, ки имрӯз дар истифодаи истилоҳоти тиббӣ бештар қӯшиши истифодаи истилоҳоти точикиasl ва истифодаи роҳҳои анъанавии калимасозӣ ба назар мерасад ва асарҳои пурарзиши гузаштагон дар роҳи ташаккули истилоҳоти илмии забони точикӣ заманаи боэътиими迪 илмӣ ба ҳисоб мераванд. Ин ақидаро олимони маъруфи мо, аз ҷумла, М. Шукуров, М.Н. Қосимова, А.И. Юсуфов, М.Ҳ. Султон, А. Байзоев ва дигарон дар таълифоти пурарзиши худ доир ба поягузорони услуби илмии форсии дарӣ ва истилоҳоти тиббӣ зикр намудаанд.

Тавре аз маводи илмии дар боло зикршуда маълум мегардад, имрӯз дар забони матбуот ҳангоми инъикоси масъалаҳои тиббӣ рӯй овардан ба анъанаҳои миллии истилоҳсозӣ, истифодаи истилоҳи тоҷикиасл мушоҳида мешавад.

Таърихи тибби форсу тоҷик барои ташаккули минбаъдаи истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ асос гузошт ва дар роҳи тарҷумаи истилоҳоти илмӣ, интихоби калимаҳои созгор барои ифодаи мағҳумҳои тиббӣ сарчашмаи боэъти mode ба ҳисоб мераванд, ки маводи ба масъалаҳои тиббӣ баҳшидашудаи матбуоти муосири тоҷик аз ин ҳусус шаҳодат медиҳанд.

Азбаски илми тиб ҳусусияти байналмилалӣ дорад, дар корбасти истилоҳоти тиббӣ дар забони ВАО истилоҳоти байналмилалӣ афзалият дошта, истифодаи калимаҳои арабӣ низ бештар мебошад. Вале дар ҳама мавриҷҳо бо назардошти таркиби луғавии забони тоҷикӣ кӯшиши бо калимаҳои аслан тоҷикӣ ифода намудани матлаб ба назар мерасад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки рӯзноманигородон ҳангоми таҳия ва нашри мавод барои интихоби калима ва мағҳумҳои тиббӣ бештар ба осори гузаштагонамон ва луғатҳои соҳавии тиббӣ рӯ меоранд.

## **БОБИ III**

### **ХУСУСИЯТХОИ СОХТОРИИ ИСТИЛОХОТИ ТИББЙ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТ**

Калимасозӣ яке аз роҳҳои асосии такомули таркиби луғавии забон ба ҳисоб меравад. Омӯзиши масъалаҳои калимасозӣ аз тарафи олимону забоншиносони зиёде мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Олимони рус Г. О. Винокур, В. В. Виноградов, Е. А. Земская, Е. С. Кубрякова, В. В. Лопатин, В. П. Даниленко, Б. Н. Головин ва дигарон муҳимтарин масъалаҳои калимасозиро дар асарҳояшон мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор додаанд.

Дар забоншиносии тоҷик низ дар солҳои 50-уми асри XX ва минбаъд доир ба паҳлӯҳои гуногуни калимасозӣ ва истилоҳсозӣ як қатор пажуҳишҳои пурарзиш анҷом дода шуданд: Т. Зеҳнӣ [29, ], Н. Маъсумӣ [55], Ш. Ниёзӣ [70; 71; 72], М. Муҳаммадиев [63], Л. С. Пейсиков [180], Ш. Бобомуродов [216], Б. Камолиддинов [39, 41], М. Н. Қосимова [44], Ш. Рустамов [87; 89], А. Байзоев [15], М. Олимҷонов [77], С. Ф. Низомова [73; 74], А. Я. Амлоев [129] ва дигарон.

Дар забони тоҷикӣ роҳу воситаҳои калимасозӣ ва меъёрҳои он муайян гардидааст. Лозим ба ёдоварист, ки калимасозӣ дар забони тоҷикӣ таърихи тулонӣ дорад, унсурҳои калимасоз чӣ дар сохтани вожаҳо ва чӣ дар сохтани истилоҳоти илмӣ нақши муҳимме доранд. Ин андешаро як қатор муҳаққиқони тоҷик низ зикр намудаанд. Аз ҷумла, забоншинос М.Н. Қосимова дар китоби «Таърихи забони адабии тоҷик» масъалаи мазкурро мавриди таҳқиқ қарор додааст. Ба андешаи ӯ калимасозӣ ва роҳу усулҳои он аз қарни 1X ва X то ба имрӯз ба ягон тағйироти назаррасе дучор нагардидааст: «Агар худи истилоҳоти забоншиносӣ дар лугатҳои гуногун ва асарҳои олимони асрҳои X-1X истифодашударо омӯзему тадқиқ намоем, мебинем ... дар давраҳои пешин

бисёр истилоҳоти мӯҷаз ва қобили қабул мавҷуд будааст, ки як гурӯҳи онро имрӯз ҳам метавон ҳамчун истилоҳи забоншиносӣ истифода бурд» [44, 4].

Академик М. Шукуров доир ба истилоҳнигорӣ андешаронӣ намуда, дар ин роҳ истифодаи таҷрибаи гузаштагонамонро таъкид кардааст: «Яке аз шартҳои принсипи истилоҳсозӣ ин аст, ки аввал роҳҳои асосии истилоҳсозии ҳалқӣ ва классиқиро муайян кардан лозим аст. Мо бояд аввал бояд донем, ки ҳалқи тоҷик бо қадом роҳҳо истилоҳ месоҳт...» [2005, 216].

Калимасозӣ ҳодисаи басо мураккаб буда, муайян намудани ҷараёни он ва қашғ намудани қонуну қоидаҳои вай ба таҳлили дурусту шарҳи илмии таркиби қалима ёрӣ мерасонад. Калимасозӣ ва таҳлили морфологии қалима ба ҳам вобастагии зич доранд, ки ин ақидаро забоншинос Ш. Рустамов баён кардааст [89, 69]. Мавсуф ҳангоми таҳқиқи қалимасозии исм дар забони тоҷикӣ чор роҳи асосии қалимасозии исмро зикр намудааст:

1. Қалимасозии морфологӣ
2. Қалимасозии морфологӣ-синтаксисӣ
3. Қалимасозии луғавӣ-синтаксисӣ
4. Луғавӣ-семантиկӣ [89, 12-13].

Гузаштагони мо бо таълифи асарҳои пурарзиш дар оғаридани истилоҳоти тиббӣ хизмати босазое кардаанд. Азбаски илми тиб таърихи тулонӣ дошт, табибӣ яке аз пешаҳои қадимтарин ба ҳисоб меравад, бисёре аз вожаҳои гуногунсоҳти бахши тибро дар асарҳои бадӣ, таърихӣ ва илмӣ, инчунин луғатҳои гуногун дучор омадан мумкин аст. Аз миёни он ҳама гузаштагони эронитабор таҷрибаи Ибни Синоро дар оғариниши истилоҳоти илмӣ зикр намудан бамаврид аст. Бесабаб нест, ки устод Садриддин Айнӣ дар бораи маҳорати Ибни Сино дар интиҳоб ва оғариниши истилоҳоти илмии тоҷикӣ бо номи «Шайхурраис Ибни Сино» китобе таълиф намуда, маҳорати ӯро дар истилоҳсозӣ нишон додааст, ки ин далел дар бобҳои аввала зикр шудааст.

Маводи гирдовардашударо аз рӯйи соҳт гурӯҳбандӣ намуда, мавриди пажуҳиш ва таҳлил қарор додем.

### 3.1. Истилоҳоти сода

Истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ аз ҷиҳати соҳти морфологӣ чунин гурӯҳбандӣ карда шуд: сода, сохта, мураккаб ва таркибӣ.

Истилоҳоти сода: **бемор, пизишк, даво, дору, дармон, ҳаб (курс), озор, вараҷа, таб, ҳарорат, озах, парҳез, табиб, духтур, зуком, сил, марҳам, таҳлил, муоина, шикоят, набз.**

Зуком чи дар осори адабиёти классикӣ ва чи дар забони матбуот ба таври фаровон корбаст мешавад. То замони соҳибистиқлолӣ калимаи байналмилалии грипп серистеъмол буд. Ҳоло грипп бештар дар забони гуфтугӯй истифода шуда, дар забони матбуот вожаи зуком истифода мешавад.

Марҳам доруе, ки онро барои ҷароҳатҳои фасоднок истифода мебаранд. Ин калима ҳам дар гузашта ва ҳам имрӯз серистеъмол буда, дар забони тоҷикӣ бо калимаи арабии марҳам калимаҳо низ сохта шудаанд: **марҳамнек, марҳамсоз, марҳами озмудашуда ва ғ.**

Вожаи марҳам дар забони тоҷикӣ тобиши маънай пайдо карда, дар шакли **малҳам** ба маънои **мачозӣ** низ истифода мешавад.

Қисми зиёди истилоҳоти содаи бахши тибро дар забони тоҷикӣ калимаҳои аслии тоҷикӣ ташкил медиҳанд. Истилоҳоти тиббие мавҷуданд, ки дар забони мо собиқаи зиёда аз ҳазорсола доранд ва то ҳол дар назария ва амалияи тиб мавриди истифода қарор доранд: **бемор, парастор, заҳм, озах, ҳуқна, варид, шараён, рамад, bemorbon, bemoriston, оташак (ҳафтпӯст)**/

Дар забони тоҷикӣ як гурӯҳ истилоҳоти тиббиро калимаҳое ташкил медиҳанд, ки солҳои тулонӣ корбаст мешаванд, ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ ворид шудаанд, вале бидуни тарҷума истифода мешаванд: **стресс, шок, кома, сепсис, карантин, фелдшер, уролог.**

Гурӯҳи дигари истилоҳоти тиббиро калимаҳое ташкил медиҳанд, ки дар даҳсолаҳои охир ба забони тоҷикӣ ворид гашта, бе тарҷума корбаст мешаванд, зоро ифодагари навғониҳои илмӣ мебошанд: **флеболог, андролог, маммолог,**

**дефектолог, лапароскоп, эндоскопия, доплерография, ангиография, колпоскопия** ва амсоли инҳо.

Баъзе аз истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуот хусусияти синонимӣ пайдо кардаанд: **марҳам, фишор, бемор (бемори касе будан, яъне ошиқ шудан, ба ишқи касе гирифткор шудан)**. Маъмулан ба услуби илмӣ хусусияти синонимӣ хос нест. Дар услуби публитсистӣ, ки барои оммаи васеи мардум пешниҳод гардида, содабаёниро талаб менамояд, истифодаи истилоҳоти мураккабу душворфаҳм ҷоиз нест. Матлаб дар ВАО бояд бо калимаю ибораҳои фаҳмо баён карда шавад, зоро ҳадафи асосии рӯзномаю маҷаллаҳо ҳабардор кардани аҳолӣ аз ҳодисаю воқеаҳои замон, ташвиқу тарғиби ғояҳои пешқадам ва маърифатнокии аҳолӣ доир ба масъалаҳои гуногун мебошад.

### **3.2. Истилоҳоти сохта**

Доир ба калимасозӣ ва роҳу усулҳои он, мавқеи пешванду пасвандҳо дар забони тоҷикӣ аз тарафи олимони рус ва муҳаққиқони тоҷик пажуҳишҳои арзишманде анҷом дода шудаанд. Забоншиносон Н.М. Шанский [205; 207], Т.А. Чхеидзе [204], Е.А. Земская [154], Пейсиков Л.С. [180; 181], В.В. Виноградов [142], Чавчавадзе [1981], Е.С. Кубрякова [167], Ш. Ниёзӣ [70], Ш. Рустамов [86], Д. Саймиддинов [90], М. Қосимова [43], С. Раҳматуллозода [79], О. Қосимов [158; 159], С. Низомова [73; 75] ва дигарон доир ба калимасозӣ асарҳо навишта, мавқеи аффиксҳоро дар калимасозӣ нишон додаанд ва аз ҷиҳати дараҷаи истеъмол онҳоро ба аффиксҳои бемаҳсул, сермаҳсул ва каммаҳсул ҷудо кардаанд.

Истилоҳшиносони тоҷик С. Назарзода, М.Ҳ. Султон, А.М. Байзоев, А.И. Юсупов, П. Нуров низ доир ба истилоҳсозии забони тоҷикӣ, нақши пешванду пасвандҳо дар оғариниши истилоҳоти илмӣ таҳқиқот гузаронида, андешаҳои судманде баён кардаанд.

Дар ҹараёни омӯзиши мавод ба таҳлили сохтории анъанавии забони точикӣ маҳсус таваҷҷуҳ зоҳир мегардад, зеро миқдори онҳо дар забони точикӣ зиёд мебошанд. Калимасозии истилоҳоти тиббӣ дар забони точикӣ тавассути усулҳои пешвандӣ, пасвандӣ ва пешвандию пасвандӣ сурат мегирад. Аз ҷиҳати соҳт ва дараҷаи истеъмол истилоҳоти соҳтаи соҳаи тиб чунин гурӯҳбандӣ карда шуд:

**a). Соҳта шудани истилоҳот бо пешвандҳо.** Дар соҳтани истилоҳоти тиббӣ маҳсулнокии пешвандҳо гуногун аст. Аз ҳамин сабаб пешвандҳо ба ду гурӯҳ чудо карда шуданд:

- пешвандҳои сермаҳсул: но-, бе-.
- пешвандҳои каммаҳсул: бо-, ба-, ҳам-, сар-.

**1. Соҳта шудани истилоҳот бо пешванди бо-.** Ин пешванд асосан ба исмҳо ҳамроҳ шуда истилоҳ месозад. Дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи точик» пешванди **бо-** чун пешванди сифатсози сермаҳсул оварда шудааст. Дар истилоҳсозии илмӣ ин пешванд ҷандон сермаҳсул намебошад: **бонизом, босамар, бомаром, босифат, бошууруна, ботадбир, босуръат** ва ғайра [18, 356].

**2. Соҳта шудани истилоҳот бо пешванди бе-.** Ин пешванд чун унсури вожасоз барои ифодаи маънои мавҷуд набудани чизе далолат мекунад, амалу аломатҳои тиббиро ифода карда, исм ва сифат месозад. Ба воситаи он дар забони точикӣ калимаҳои зиёде соҳта шудаанд, аз ҷумла: **бехирад, бепайванӣ, бепаноҳ, бехунар, бечон, бесипос,ベンазир, беранҷ** ва ғайра.

Ин пешванд дар соҳтани вожаву истилоҳоти тиббӣ низ серистеъмол буда, дар соҳаи тиб тавассути ин пешванд вожаҳои зиёде соҳта шудаанд: **бехолӣ, бехобӣ, бехаракатӣ, беҳиссӣ, бедард, беиштиҳоӣ, бехушӣ,ベンазмӣ, беихтиё҆р, бесифат,ベンамак, бемазза, бехол, беҳтиё҆тӣ, бехушона, бесаброн, бебегаразона, беозор,ベンамак, бетартиб, бекарор, беравған, бесабаб, бесабр, бехатар, бегубор, бебӯй, беустухон, бемадор, беосор, бенизом, беовоз, беранг,**

**беоб, bemadorī, beoriza, bēcharoħat, fizoħoi besifat, bexatar, beħiskunī, bezarar, doruħoi besifat va f.**

**3. Сохта шудани истилоҳот бо пешванди ба-:** Он ба исм ҳамроҳ шуда, калимаи нав, яъне сифат месозад ва ба ягон аломат доро буданро ифода менамояд: **бароħat, batadrič, baxuš va f.**

Пешванди ба- дар забони тоҷикӣ сермаҳсул ҳисобида шавад ҳам, дар соҳаи тиб бемаҳсул аст.

**4. Сохта шудани истилоҳот бо пешванди но-.** Ин пешванд ба асоси калима ҳамроҳ шуда, вожа ва истилоҳе месозад, ки маъни манфири ифода менамояд: **нороħatī, nosolimī, ногузир, ногувор, нотамом, нопадид, нопойдор, ноħamvor, ноозмуда, ноустуворī, нофорам, номутобиқатī, номувоғиқī, номутадилī, нооромī, носаҳех, номураттабī, номунтазам, норавшан, ноаён, ноҷунбон, норавшан, ноогоҳона, номушахас, номуайян, номукаммалī** ва f.

**5. Сохта шудани истилоҳот бо пешванди ҳам-.** Ин пешванд яке аз аффиксҳои қадимаи тоҷикӣ буда, аз исм калимаи нав, яъне исм месозад, ки ҳамроҳиро ифода менамояд. Пешванди мазкур аз давраҳои қадим аффикси сермаҳсули калимасоз ба ҳисоб рафта, дар забони тоҷикӣ тавассути он калимаҳои зиёде сохта шудаанд: **ҳамроҳ, ҳамсаfar, ҳамнишин, ҳамmaslak, ҳамовоз, ҳамsabaq** ва fайра. Пешванди ҳам- дар бахши тиб ҳамроҳӣ, робитай тарафайнро ифода менамояд: **ҳамmonand, ҳамgun, ҳамson, ҳамdarд, ҳамradiф (бемориҳои ҳамradiф).** Он дар забони тоҷикӣ аффикси сермаҳсул ҳисобида шавад ҳам, дар бахши тиб чандон сермаҳсул нест.

#### **б). Сохта шудани истилоҳоти тиббӣ тавассути пасвандҳо.**

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки дар истилоҳсозии тибии забони тоҷикӣ нақши пасвандҳо хеле калон аст ва төъдоди пасвандҳои истилоҳсоз низ зиёданд. Барои сохтани истилоҳ усули пасвандии калимасозӣ бештар мусоидат менамояд. Тавассути пасвандҳои -ī, -nok, -gar, -gox ва fайра калимаҳои зиёде

сохта мешаванд. Воситаҳои калимасози истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ чунин гурӯҳбандӣ карда мешаванд:

**1. Пасванди -ӣ.** Пасванди мазкур дар забони тоҷикӣ сермаҳсул ба ҳисоб меравад. Муҳаққиқон М.Шукуров дар асари «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад» [123, 173], Ш. Рустамов дар асари «Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик» [86, 45] ва ҷандин олимони дигар нақши ин пасвандро дар калимасозӣ зикр намуда, онро аз сермаҳсултарин ва самараноктарин пасванди калимасоз ҳисобидаанд. Тавассути ин пасванд дар бахши тиб низ қисми зиёди вожаҳои тиббӣ сохта шудаанд: **беморӣ, маризӣ, солимӣ, караҳтӣ, сиҳатӣ, тандурустӣ, парҳезӣ, оромӣ, дуруштӣ, ҷандирӣ, исфандӣ, бехиссӣ, мадҳушӣ, дармонӣ, мавзейӣ, тиббӣ, саломатӣ, умумӣ, мӯътадилӣ, ҷарроҳӣ, табобатӣ, меъёрӣ, лоғарӣ, фарбехӣ, нармӣ, гармӣ, сардӣ, сатҳӣ, сафедӣ, сурхӣ, зардӣ, санчишӣ, канорӣ, руҳсатӣ, бистарӣ, микробӣ, илтиҳобӣ, муваққатӣ, сироятӣ, саратонӣ, ғуборолуди (-и забон).** Ин пасванд дар сохтани истилоҳот тавассути калимаҳои байналмилалӣ низ истифода мешавад: **референсӣ, тестӣ, рентгенӣ, вирусӣ, онкологӣ, лапароскопӣ, амбулаторӣ, статсионарӣ, диспансерӣ, экологӣ, санитарӣ.**

Ба воситаи ин пасванд исм ва сифат сохта мешавад. Забоншинос Ш. Рустамов низ яке аз суффиксҳои сермаънову серистеъмол ва омоморфема будани ин суффиксро қайд кардааст [86, 43]. Забоншинос вазифаҳои пешванди -ӣ-ро дар ифодаи макон (пастӣ, баландӣ, фароҳӣ...), замон (пагоҳӣ, сахарӣ, ҷоштгоҳӣ, бегоҳӣ...), амал (шамшерзанӣ), аломату хосият (пирӣ, одамӣ, хоксорӣ), сохтани исмҳои хос (Рӯдакӣ, Раҳимӣ, Анзорӣ) ва ғ. овардааст [86, 45-46].

**Пасванди -гӣ.** Ин пасванд варианти пасванди -ӣ буда, дар забони тоҷикӣ дар сохтани исм ва сифат бештар истифода мешавад. Масалан: **озурдагӣ, хирагӣ, тирагӣ, афсурдагӣ, сармозадагӣ, майзадагӣ, рӯҳафтодагӣ, доругӣ, давогӣ, осудагӣ, рӯҳафтодагӣ, рангпаридагӣ, ҳомилагӣ, бактериологӣ,**

**вирусологӣ, серологӣ ва ғ.** Пасванди -гӣ бештар дар ифодаи истилоҳоти мураккаби тиббӣ нақши фаъол дорад.

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки академик М.Шукуров истифодаи фаровони ин пасвандро дар забони тоҷикӣ зикр намудааст. Ӯ дар бораи аффикси фаъоли калимасоз будани ин пасванд сухан ронда, дар баробари ҳамин оид ба баъзе ғалатҳои истифодаи пасванди -ӣ ва вариантҳои гуногуни он -гӣ (-вӣ), истифодаи бемавқеи онҳо дар забони тоҷикӣ ва маҳсусан забони матбуот андешаронӣ намуда, барои бартараф намудани онҳо тавсияҳои амалӣ медиҳад: «Барои он ки ҳангоми соҳтани калимаву ибораҳои нав хато нақунем, намунаҳои мавҷуда, хусусан қолибҳои ҳалқиву классикро дар назар доштан лозим аст. Ин намунаҳо барои қиёс заруранд. Қиёс – аналогия қонуни асосии забон дар калимасозиву иборабандӣ, дар муайян кардани соҳтори наҳвии ифодаи фикр ва меъёрҳои ҳусни сухан мебошад» [123, 173].

**2. Пасванди -гоҳ.** Ин пасванд дар бахши тиб дар соҳтани истилоҳоти ифодакунандаи макон ва ҷойи гузаронидани амалиётҳои гуногуни тиббӣ нақши муҳим дорад. Пасванди -гоҳ дар забони тоҷикӣ хеле сермаҳсул аст. Он таъриҳан калимаи мустақилмаъно будааст ва бо мурури замон ба пасванди калимасоз гузаштааст. -Гоҳ пасванди калимасоз буда, маънои маконии он дар таркиби калима мушоҳида мешавад. Ин пасванд дар соҳтани исм сермаҳсул мебошад. Аз ин хусус муҳаққиқон Ш. Рустамов, С. Низомова маълумоти мукаммал овардаанд [86, 73]. Дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» низ доир ба хусусиятҳои калимасозии пасванди -гоҳ маълумот оварда шудааст [18, 90].

Дар забони тоҷикӣ дар бахши тиб низ пасванди -гоҳ сермаҳсул буда, бо он истилоҳоти зиёде соҳта мешаванд, он маъмулан аз исмҳои гуногун исми макон месозад: **дармонгоҳ, муолиҷагоҳ, ташхисгоҳ, озмоишгоҳ, машваратгоҳ, бунгоҳ, таҳлилгоҳ, табобатгоҳ, пажуҳишгоҳ, осоишгоҳ, дидбонгоҳ** (-и бехдоштӣ), **тиҳигоҳ, даромадгоҳ, гузаргоҳ, резишгоҳ,**

**истироҳатгоҳ, таълимгоҳ, бошишгоҳ, қароргоҳ, маҷлисгоҳ, гузаргоҳ, дамгоҳ, дастгоҳ.**

Ҳамин чиз ҷолиби диққат аст, ки пасванди -гоҳ таърихан сермаҳсул ва самаранок буда, ба воситай он дар забони тоҷикӣ қалимаҳои сершуморе соҳта шудаанд. Имрӯз низ ин пасванд мавқеи сермаҳсули қалимасозиро аз даст надодааст ва як қисми истилоҳоти тибии дар боло овардашуда дар луғатҳо мавҷуд нестанд ва аз он шаҳодат медиҳанд, ки қалимаҳои мазкур солҳои охир соҳта шудаанд: **ташхисгоҳ, таҳлилгоҳ, санчишгоҳ, табобатгоҳ, муолиҷагоҳ, машваратгоҳ** ва ғайра. Ин қалимаҳо дар луғатҳои солҳои охир низ зикр нашудаанд.

Матбуот як навъ озмоишгоҳе мебошад, ки ҳар як мағҳуми нав дар оғоз дар саҳифаҳои он инъикос ёфта, пас аз муддате умунистеъмол мегардад. Қалимаҳои навсоҳти дар боло зикршуда низ имрӯз дар забони матбуот дар марҳилаи озмоиш қарор доранд ва мумкин аст солҳои наздик серистеъмол гардида, ин вожаҳои хушсоҳт дар фарҳангҳо ҷой дода шаванд.

Ташхисгоҳ маркази ташхисӣ буда, санчишгоҳ ва таҳлилгоҳ муассисаҳое мебошанд, ки аслан маъни озмоишгоҳро доранд. Масалан: *Дар маҷмааи тандурустии «Истиқлол»-и поӣтаҳт, ки бинои қисми аввали он пурра аз ташхисгоҳ иборат аст, соли 2016 бо дастгоҳҳои муосиртарини ташхисӣ ҷиҳозонида шуд, ки дар Осиёи Марказӣ назир надорад (Б. Тоҷ-н, 00. 12. 2019); Лаборантҳои таҳлилгоҳ ба нафарони дигари ҷамъомадаи пушити дар маслиҳат доданд, ки рӯзи душанбе биёянд ва онҳоро қабул карда, хуну пешобашионро таҳлил хоҷанд намуд (Ф-жс, 18.03.2015).*

Вожаҳои **табобатгоҳ** ва **муолиҷагоҳ** муродифи **беморхона** ва **бемористон** буда, дар забони матбуот қалимаҳои нав мебошанд. Дар забони гуфтугӯй вожаҳои **касалхона, табобатхона** мавҷуд аст.

Дидбонгоҳ – ин қалимаи қадимаи тоҷикӣ дар забон хеле серистеъмол аст. Солҳои охир дар соҳаи тиб ибораистилоҳи **дидбонгоҳҳои назоратӣ** соҳта шуд, ки он нуктаҳои маҳсусе мебошанд, ки дар роҳҳои асосӣ барои назорати

карантинӣ ҳангоми хурӯчи бемориҳои сироятӣ ташкил карда мешаванд. Дар ин бора устод Садриддин Айнӣ дар асари «Ёддоштҳо» маълумоти муфассал додааст.

**3. Пасванди -гар.** Пасванди мазкур дар забони тоҷикӣ мансуб ба касбу кор буда, дар соҳаи тиб низ бо ин пасванд истилоҳоти зиёди ифодакунандай ихтисосҳои гуногуни тиббӣ сохта мешаванд. Пасванди -гар дар адабиёти классикӣ таъриҳан маъмул буда, мавқеи калимасозии он хеле васеъ аст. Дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» ва китоби «Забони мо – ҳастии мост» низ доир ба ҳусусиятҳои калимасозии ин пасванд маълумот дода шудааст.

Ш. Рустамов доир ба вазифаҳои ин пасванд дар забони тоҷикӣ чунин навиштааст: «...дар таъин кардани ин ва ё он ҳиссаи нутқ танҳо ба ҳисоб гирифтани принсипи калимасозии морфологӣ кофӣ нест. Чунончи, суффикси -гар асосан аз исми конкрет исми шахс месозад, вале ҳар калимае, ки бо он суффикс омадааст, исм гуфта ҳукм кардан нодуруст мебуд. Масалан, вай бо исмҳои маънӣ омада, сифат сохтааст, ки шахсро не, балки хислати ӯро мефаҳмонад: ҳилагар, фиребгар, ситамгар, ...» [86, 13-14].

Пасванди «-гар» яке аз унсурҳои фаъоли калимасоз буда, дар соҳтани воҳидҳои нави лексикӣ нақши муҳим дорад. Академик М. Шукров аз ҳусуси нақши фаъол доштани ин пасванд дар калимасозии забони тоҷикӣ сухан ронда, чунин навиштааст: «Мо ақида дорем, ки дар солҳои охир то андозае фаъол шудани -гар барои афзоиши сарватҳои ганцинаи калимаҳои сохта, барои устувор шудани поҳои ҳалқии забони адабии ҳозира ва меъёрҳои классикии он дорои аҳаммияти маҳсусест» [123, 359].

Имрӯз низ ин пасванд дар забони тоҷикӣ сермаъно, сермаҳсул ва серистеъмол буда, аз ҷумла, ба воситаи он истилоҳоти зиёди тиббӣ низ сохта мешаванд: **ташхисгар, озмоишгар, таҳлилгар, пажуҳишгар, масҳгар, танзимгар, муолиҷагар (духтури муолиҷ), кимиёғар, пайдогар, дармонгар,**

**муоинагар, фармоишгар, ороишгар, васлгар, ташрехгар, духтури маслиҳатгар (врач-консультант).**

Вожай **таҳлилгар** ба сифати истилоҳоти тиббӣ дар луғатҳои солҳои пешин зикр нашудааст. Дар забони тоҷикӣ он ба чунин маъниҳо истифода мешавад: таҳлилгари масоили сиёсӣ, таҳлилгари масоили иқтисодӣ. Ин калима дар соҳаи тиб ифодагари ихтисоси тиббӣ аст: табиб-таҳлилгар.

Истилоҳи **ташхисгар** низ дар забони тоҷикӣ солҳои охир бо сабаби рушди илми тиб ва истифодаи таҷхизоти муосири тиббӣ пайдо шудааст. Ин истилоҳ номи ихтисоси тиббиро ифода менамояд, ташхисгар табибест, ки беморро тавассути таҷхизоти ҳозиразамон муоина карда, ташхис мегузорад ва дар забони матбуот серистеъмол аст: *Муҳаббат Қобилова, ки ҳамчун духтури ташхисгари ултрасадо дар ин маркази саломатӣ ба мардум хизмат мерасонад, болои кат меҳобид (Ф-ж, 18.03.2015); Ин таҷриба барои мо сабак гардид, то дарк созем, ки ҳанӯз вақти сангиг асоси ин ё он муассисаи тиббиро гузоштан, бояд донем, ки чӣ гуна дастгоҳҳо ба муассиса ворид мегарданд, то қаблан мутаҳассисони ташхисгарро омода созем, – иброз дошт коршиноси соҳа 3. Алиева (Б.Тоҷ-н, 00. 12. 2019).*

Тавре аз таҳлили мисолҳо бармеояд, пасванди -гар дар забони тоҷикӣ яке аз аффиксҳои қадима ва имрӯз ҳам сермаҳсули калимасоз буда, дар соҳаи тиб низ дар соҳтани истилоҳоти илмӣ унсури фаъол ба ҳисоб меравад. М. Шукurov навиштааст, ки «азбаски -гар яке аз воситаҳои маъмули ҳалқиву классикии калимасозист, дар забони адабии имрӯза фаъол шудани он ҳеч ҷойи тааҷҷуб надорад. Аз ҳамин ҷост, ки калимаҳое аз қабили пайвандгар, баёнгар, равшангар, намоёнгар, таҳиягар на танҳо ба навиштаҳои бадеӣ ва илмӣ, ҳатто ба истилоҳот ва публистикаи матбуоти ҷорӣ роҳ ёфтанд. Баъзе ин калимаҳо аз забони ҳалқ ё адабиёти классикӣ гирифта шудаанд ва баъзе наванд» [123, 352-354]. Ин бори дигар ба аффикси қадимаи забони тоҷикӣ ва сермаҳсул будани пасванди -гар далолат мекунад.

**4. Пасванди -иш.** Пасванди -иш яке аз қолабҳои қадимаи калимасозии забони тоҷикӣ маҳсуб меёбад. Бо пасванди мазкур вожа ва истилоҳоти зиёди тиббӣ сохта шудаанд: **озмоиш, санчиш, биноиш, қӯчиш, осоиш, фармоиш, оромиш, гардиш, дамиш, полоиш, ҷаҳиш, молиш, ороиш, парвариш, ларзиш, тапиш, пеҷиш, сӯзиш, қӯчиш, чунбиш, ғунҷоиш, резиш, гудозиш, биниш, ангезиш, оmezish** ва ғ. Мисолҳои мазкур аз асоси замони ҳозира ба воситай пасванди -иш исм сохтаанд.

Пасванди -иш дар бахши тиб серистеъмол буда, имрӯз низ ба воситай он вожаҳои зиёде сохта мешаванд, ки мисолҳои боло ба ин далолат менамоянд: Дар ҷое ки занбӯр неш задааст, ҳасташавии ҷисм, **сӯзиш**, сурхшавии пӯст ва ё хориширо низ эҳсос кардан мумкин аст (Даво, №6. 2011).

**5. Пасванди -ча.** Ин пасванд дар забони тоҷикӣ барои ифодаи аломати ҳурдиву навозиш истифода мешавад ва дар сохтани истилоҳоти тиббӣ низ мавқеи намоён дорад. Номи лавозимоти тиббӣ, бемориҳо, узвҳои инсон ва зуҳуроти бемориро ифода менамояд. Он дар сохтани истилоҳоти тиббӣ мавқеи намоён дошта, дар калимасозии тиббӣ сермаҳсул аст: **варидча, найча, донача, қуттича, сурхча, гармича, мағзча, майнача, меъдача, тугмача, шишача, ҳубобча, аробача, обилача, калобача** ва ғ. Мисол: Дар ин ҳолат дар қабати луобии лунҷ, забон, ком, милк зиёд шудани **доначаҳои ҳурди сафед** ба амал меояд (Ё.т., 30.06–6.07.2015).

**6. Пасванди -ак.** Пасванди -ак дар забони адабии ҳозираи тоҷик чун пасванди сермаҳсул, сермаъно ва сервазифа маънидод шудааст [234, 86]. Суффикси -ак шаклсоз ва калимасоз мебошад. Ҳамин тавр, пасванди -ак дар забони тоҷикӣ аз қадим то имрӯз дар калимасозӣ ҳусусияти самаранокии ҳудро нигоҳ доштааст, дар сохтани истилоҳоти тиббӣ низ бештар истифода мешавад. Тавассути пасванди -ак дар бахши тиб истилоҳоти зиёде сохта мешавад, он бештар исм месозад: **бодомак, қулфак, ғилофак, ҷангак, рикобак, лаҷомак, булӯрак, нағзак, камонак, бандак, часпак, нармак (-и гӯш), пучак** (фурункул), **оташак** (карбункул), **чакак** (капельница), **қапак**

**(пинсет), гармкунак (грелка).** Мисол: Җаррохони амрикой аз косахонаи сари наврас **найзаи чангакдорро** бомуваффақият кашида бароварданд (В.С., 29.12.2012).

**7. Пасванди -а.** Пасванди мазкур дар сарчашмаҳои гуногуни забони адабии тоҷик ҳамчун пасванди калимасози сермаъно ва сермаҳсул тавсиф шудааст [180; 86] ва Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик [1985]. Дар забони тоҷикӣ тавассути ин пасванд калимаҳои зиёде соҳта шудаанд, аз ҷумла, **даста, овоза, шукуфа, бунафша, сабза** ва ғайра. Ба воситаи пасванди -а дар бахши тиб низ калимаҳои зиёди тиббӣ мавҷуданд, ки маъмулан калимаҳои аслан тоҷикӣ мебошанд: **сафеда, талҳа, девора, хока, ғурӯша, зарба, ларза, пайваста, падида, панча, овоза, ҳафта, заҳра, нишона, нарма** (-и сар – родничок) ва амсоли инҳо. Мисол: Занҳо бо **нишонаҳои бемории дил**, диабети қанд, норасоии гурда, ки аз ин ҳисоб фишорашон баланд аст, камхунии вазнин ба мо шикоят мекунанд (Б.Т., 00.08.2019).

**8. Пасванди -нок.** Ин пасванд дар тамоми сарчашмаҳо ҳамчун пасванди сифатсоз зикр шудааст. Дар «ГЗАҲТ» бо истифодаи он мисолҳои зиёде оварда шудааст. Пасванди -нок дар забони тоҷикӣ сермаҳсул аст ва аз исм сифат соҳтааст.

Дар калимасозии истилоҳоти тиббӣ низ фаровон истифода шуда, аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ сифат месозад, аломатҳои мусбат ё манфирио ифода менамояд. Чунончи: **зарарнок, фоиданок, манфиатнок, дарднок, фасоднок, римнок, мадданок, варамнок, намнок, рутубатнок, хатарнок, илтиҳобнок, шиддатнок, иллатнок, оризанок, ҳурӯҷнок, чурмнок, ҳавфнок, обиланок, давомнок, пешгӯии далелнок.** Мисол: Тамоми бемориҳои сироятии қӯдакона **хатарнок** буда, метавонанд оризаҳои ҷиддиро ба амал оранд (П.Ш., 31.05.2021).

Аз таҳлили истилоҳоти соҳтаи тиббӣ дар забони тоҷикӣ ба ҳулюсае омадан мумкин аст, ки яке аз воситаҳои фаъоли истилоҳсозии бахши тиб дар забони тоҷикӣ роҳи морфологии калимасозӣ, яъне пешванду пасвандҳо маҳсуб меёбад.

Таҳлили мисолҳои ин бахш аз он хусус шаҳодат медиҳанд, ки роҳҳо ва қолабҳои маъмули калимасозии забони тоҷикӣ дар соҳтани истилоҳоти тиббӣ мавқеи намоён дошта, вале нақши онҳо дар калимасозӣ якхела нест. Масалан, дар соҳтани истилоҳоти тиббӣ пешвандҳои но- ва бе- фаъол буда, пешвандҳои ба-, бо-, -ҳам чандон сермаҳсул нестанд. Дар соҳтани истилоҳоти тиббӣ пасвандҳои -ӣ, (-гӣ), -гар, -гоҳ, -нок, -а, -ак ва ча- нақши муҳим доранд ва дар забони тоҷикӣ ҳамарӯза бо пасвандҳои мазкур истилоҳоти зиёди тиббӣ соҳта мешаванд.

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки ҳамаи пешванду пасвандҳои зикршуда қолабҳои классикии калимасозии забони тоҷикиро ташкил медиҳанд ва бо калимаҳои аслан тоҷикӣ ҳамроҳ шуда, истилоҳ соҳтаанд.

Таҳлили соҳтории истилоҳоти соҳаи тиб ба он далолат менамояд, ки бисёре аз роҳу воситаҳои калимасозии забони тоҷикӣ имрӯз низ мавриди истифода қарор доранд, ки чунин ҳодиса дар забоншиносии тоҷик ҳодисаи мусбӣ арзёбӣ мегардад. Ин ҳодиса боиси ғанӣ гардидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ мегардад.

### **3.3. Истилоҳоти тиббии мураккаб дар забони матбуот**

Дар забони тоҷикӣ яке аз роҳҳои маъмули калимасозӣ васлшавии калимаҳо ва ё бо истилоҳи дигар калимаҳои мураккаб мебошад. Дар забони тоҷикӣ бо истифодаи усули калимасозии мураккаб истилоҳоти тиббӣ соҳта шудааст.

1. Истилоҳоти мураккабе, ки тавассути пайвастшавии ду калима соҳта шудаанд ба самтҳои гуногуни тиб мансуб мебошан ва аз ҷиҳати мансубият ба бахшҳо чунин даврайандӣ гардан мумкин аст:

а) **Истилоҳоти мураккаби ифодакунандай номи ихтисосҳои тиббӣ:** парҳез+шинос (диетолог), микроб+шинос, сироят+шинос, вирус+шинос (вирусолог), сил+шинос (фтизиатр), қӯдак+пизишк (педиатр), физо+шинос

(нутрисолог), чашм+пизишк (офтальмолог), осеб+шинос, даҳон+пизишк, нейро+чарроҳ, эндо+чарроҳ .

**б) Истилоҳоти мураккаби ифодакунандай номҳои лавозимоти тиббӣ:** сӯзан+дору, ҳарорат+санҷ, фишор+санҷ, зарра+бин, гарм+кун+ак, қанд+санҷ, дору+қуттӣ ва ғ.

Дар соҳтан истилоҳоти тиббӣ истилоҳоти мураккаберо мушоҳида намудем, ки дар соҳтани онҳо нақши лексемаҳои ҷудогона қалон аст, ба монанди бахш, зидди, ғайри, овар, сар, фито ва ғ.

2. Истилоҳоти мураккаб бо лексемаи қалимасози **-бахш**. Ин унсури қалимасоз дар соҳтани истилоҳоти тиббӣ мавқеи намоён дорад ва ҳолати рӯҳии инсонро ифода менамояд. Дар соҳаи тиб бо лексемаи **-бахш** чунин истилоҳоти тиббӣ соҳта шудаанд, ки ҳолати бемор ва хусусияти доруворро мефаҳмонанд.: таскин+бахш, ором+бахш, таҳқим+бахш, рӯҳ+бахш, нерӯ+бахш, дармон+бахш, манфиат+бахш, самара+бахш, шифо+бахш, таъсир+бахш, ғизо+бахш (**ғизодиҳанд**), фоида+бахш, қувват+бахш, тақвият+бахш, роҳат+бахш, сафо+бахш ва ғ. **мисол**

Профессор Б.Камолиддинов қайд менамояд, ки таҳқиқгарони соҳаи истилоҳот ба чунин хулоса омадаанд, ки домони имконоти истилоҳсозии забонамон хеле фароҳ аст. Т. Қ. Ҷӯраев бо пасванди -гар қалимаҳои мисгар, шишагар, озмоишгар, кафшергар, таъмиргар ва ғайраро, Ф.Р.Амонова бо ҷузъи қалимасози -шинос дар забони форсии муосир соҳта шудани 115 истилоҳро ба маъноҳои мухталиф қайд кардааст. (Камолиддинов Б., 2001, 30). Ин далел аз имконоти зиёди қалимасозии забони тоҷикӣ шаҳодат медиҳад.

Соҳта шудани истилоҳот бо лексемаи **зидди-**. Пешванди мазкур маънои муқобил, яъне чораҳои бартарафсозии чизоро ифода менамояд: **зидди+микробӣ**, **зидди+паразитӣ**, **зидди+вирусӣ**, **зидди+уфунӣ**, **зидди+силиӣ**, **зидди+сироятӣ**, **зидди+илтиҳобӣ**, **зидди+бактериявӣ**, **зидди+эпидемиявӣ**, **зидди+стрессӣ**, **зидди+ҳавоӣ** (**чораҳои зиддиҳавоӣ**): Беморони ҳар ду гурӯҳ

табобат шуданд ва препаратҳои нестериодии **зиддиилтиҳобӣ**, метаболикӣ, **табобати зиддивирусӣ** истифода шуд (А.З., №3. 2022).

Дар забони тоҷикӣ унсури калимасози зидди- хеле сермаҳсул буда, дар баҳши тиб бештар ибора месозад. Онҳо пурра аз калимаҳои тоҷикӣ ва ё аз ҷузъҳои тоҷикӣ ва иқтибосӣ иборатанд. Дар ҳамин маънӣ бо ҷузъи иқтибосии калимасозӣ, яъне **анти-** низ сохтани истилоҳот сурат мегирад: **анти+депрессантҳо, доруҳои анти+гистаминӣ, маводи анти+бактериалӣ** ва гайра.

Сохта шудани истилоҳот бо лексемаи калимасози **ғайри-**. Ин воҳиди луғавӣ низ дар сохтани истилоҳоти тиббӣ истифода мешавад: **ғайри+нишондод, ғайри+силиӣ, ғайри+тиббӣ, ғайри+сироятӣ, ғайри+давлатӣ, ғайри+мақсаднок, ғайри+муқаррапӣ, ғайри+соҳавӣ ва ғ.**

Сохтани истилоҳоти мураккаб бо лексемаи калимасози **-овар**. Дар илми тиб бо ин пасванд бештар номи дорувор ва маводи гуногуни давогӣ сохта мешаванд, ки хосияти онҳоро ифода менамояд: **исҳол+овар, хоб+овар, қай+овар, тоқат+овар, иштиҳо+овар, фоида+овар, балғам+овар ва ғ.**

Унсури калимасози **сар-**. Пешванди мазкур ба исм ҳамроҳ шуда, истилоҳи нав месозад, ки он мансаб ва вазифаи мутахассиси соҳаи тибро ифода менамояд: **сардуҳтур, сартабиб, сарпизишӯ, сарҳамшира, сармутахассис, сардиетолог, сармомодоя**. Мисол: Сабаби аслии фавти навзодон, норасид ё бо нишонаҳои нуқсу бемориҳои вазнин таваллуд шудан аст, – мегӯяд **сардуҳтури таваллудхонаи вилоятӣ**, номзади илми тиб Шоира Бузуркува (Б.Т., 00.08.2019).

Дар забони тоҷикӣ як гурӯҳ истилоҳоти тиббии мураккабе мавҷуданд, ки тавассути пасвандҳои гуногун сохта шудаанд. Махсусан дар ин ҷараён пасванди **-ӣ** ва варианти он **-гӣ** нақши намоён доранд: Истилоҳоти мураккабе, ки амалу ҳолатҳои тиббири ифода менамояд: **дору+гузарон+ӣ, заҳр+олуд+ӣ, хоб+олуд+ӣ, пок+соз+ӣ, заҳм+банд+ӣ, ғубор+олуд+ӣ, тира+шав+ӣ, афсурда+ҳол+ӣ, ламс+кун+ӣ, гӯш+кун+ӣ, ангушт+ зан+ӣ, кам+хоб+ӣ,**

**кам+ақл+ӣ, лоғар+шав+ӣ, кам+вазн+ӣ, сих+зан+ӣ, ранг+парида+ѓӣ,**  
**гӯш+вазнин+ӣ (гаронгӯшӣ), фишор+баланд+ӣ, кам+хун+ӣ,**  
**сар+чарх+зан+ӣ, дренаж+гузор+ӣ, стент+гузор+ӣ, катетер+гузор+ӣ,**  
**шунт+куон+ӣ ва ғайра.**

Унсури дигари калимасозӣ, ки тавассути тавассути он истилоҳоти зиёди тиббӣ сохта шудааст, калимаи иқтибосии **фито-** мебошад. Аслан фито калимаи юонӣ буда, маънои растаниро дорад ва қисми таркибии калимаҳои мансуб ба растаниро дар бар мегирад. Дар ин хусус дар «Энциклопедический словарь медицинских терминов» [262, 512] маълумот оварда шудааст.

Ин ҷузъи калимасоз аслан байнамилалӣ аст. Солҳои охир дар забони русӣ истилоҳи **фито+терапия** хеле серистеъмол гардид ва дар робита ба ҳамин истилоҳоти зиёде сохта шуданд: **фито+терапия, фито+фармакология, фито+терапевт, фито+аптека, фито+чай, фито+бар, фито+напиток, фито+лампа, фито+препаратҳо** ва ғайра. Чунин истилоҳот тавассути забони русӣ ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд.

Ҳаминро бояд зикр намуд, ки дар забони тоҷикӣ ин баҳши тиб, яъне гиёҳдармонӣ собиқаи тӯлонӣ дорад. Ҳанӯз дар замони давлатдории Сомониён «Гиёҳнома»-и Муваффаки Ҳиравӣ таълиф гардида ва гиёҳдармонӣ хеле рушд намуда буд. Имрӯз ин навъи табобат – гиёҳдармонӣ хеле маъмул гаштааст. Дар робита ба ин дар забони тоҷикӣ вожаҳои гиёҳ+пизишк, гиёҳ+дармонӣ, гиёҳ+шинос, гиёҳ+дору, гиёҳ+чой ё чойи доругӣ ва ғайра истифода мешаванд.

Вақтҳои охир дар забони тоҷикӣ унсурҳои калимасози **фито-, гипер-, гипо-, пост-** ва ғайра бештар ба назар мерасанд: аломатҳои пост+ковидӣ (вобаста ба бемории коронавирус), аломатҳои пост+менопауза, миокардити пост+ковидӣ, синдроми пост+ковидӣ, оризаҳои пост+ковидӣ, гиперемия, гипо+витаминоз, гипо+тония ва ғ.

Бояд хотирнишон намуд, ки дар забони тоҷикӣ гурӯҳи истилоҳоте мавҷуданд, ки аз калимаи тоҷикӣ ва унсури калимасози иқтибосӣ иборатанд. Маъмулан, ин гуна ҷузъҳои калимасоз унсурҳои байнамилалӣ ба ҳисоб

мераванд ва дар соҳаи тиб тавассути онҳо истилоҳоти зиёде сохта мешаванд: – рентгенограмма, электрокардиограмма, электрофорез, ангиография, доплерография, колпоскопия, маммография, ангиография, гастроскопия, бронхоскопия, колпоскопия, лапароскопия, эндоскопия, гемодиализ, ваксинатсия, реваксинатсия ва ф.

### **3.4. Ибора-истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуот**

Дар забони тоҷикӣ бо ёрии бандаки изофӣ сохта шудани ибораистилоҳҳо маъмул мебошанд. Як гурӯҳ ибораистилоҳоти дар қолаби бандаки изофӣ соҳташудаи истилоҳоти тиббиро мушоҳида намудем, ки як ҷузъашон вожай аслӣ ва ҷузъи дуюм иқтибосӣ мебошанд.

Дар ин қолаб ибораистилоҳоте сохта шудаанд, ки амалҳои тиббиро ифода менамояд: **муоинаи эндоскопӣ, ташхиси референсӣ, муоинаи бронхоскопӣ, муоинаи доплерографӣ, муоинаи рентгенӣ, ҷарроҳии лапароскопӣ, таҳлили хун, ҷарроҳии эндоскопӣ, ташхиси ултрасадоӣ.** Мисол: Ҳоло тасмим дорем мутахассисони ҷавонро барои гузаронидани **ҷарроҳии эндоскопӣ** омода намоем (Б.Т., 00.08.2019).

Дар забони тоҷикӣ истифодаи истилоҳоте, ки дар қолаби ибораистилоҳ мавҷуданд, зиёд ба кор бурда мешавад. Дар соҳтани истилоҳоти тиббӣ чунин қолабҳо серистеъмоланд. Ин навъи истилоҳотро аз ҷиҳати таркиби морфологӣ чунин тасниф намудем:

а) **Исму исм:** шираи меъда, илтиҳоби шуш, варами пойҳо, тапиши дил, норасоии йод, ғалаёни хун, норасоии ғизо, сирояти бемор, нокифоягии оҳан, гурӯҳи хун, муоинаи хун, таҳлили пешоб, хирашавии чашм, ҷараёни хун, тирагии ақл, ғалаёни хун, таҳлили пешоб, фасодшавии хун, бухрони беморӣ, такроршавии беморӣ, нишонаҳои беморӣ, ҷарбсории пӯст, оризаҳои беморӣ, пешӯии далелнок, маркази ташхису табобат.

**б) Ислам сифат:** зарбаи сахт, дарди шиддатнок, дарди давомнок, дарди кунд, дарди фишордиҳанда, фишори паст, таби баланд, доруи камтаъсир, тазриқи дохилимушакӣ, ҳӯроки зудҳазм, хуни зардобӣ, тазриқи дохиливаридӣ, тазриқи зерипӯстӣ, ғизои бадҳазм, таҳлили нопурра, табобати нодуруст, ташхиси пурра, кӯдаки норасид, доруи манфиатбахш, табобати шиддатнок, доруҳои таъсирибахш, дорувориҳои таскинбахш, раги хунгард, узвҳои хунофар, доруҳои зардарон, давоҳои балғамовар.

**в) Ислам шумора ва ё ис+шумора+исм:** муолиҷаи дуюмбора, даври дуюми табобат, марҳилаи якуми беморӣ, сироятёбии дубора, диабети наўъи якум. .

3. Дар забони тоҷикӣ ибораистилоҳи тибии зиёдеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар ташкили онҳо пешояндҳо нақши муҳим доранд. Дар ин қолаби ибораистилоҳҳо пешояндҳои аслии зерин ширкат доранд:

- **бо пешоянди ба:** ба ҳуш омадан, ба таҳтапушт хобидан, ба паҳлу хобидан, ба меъёр овардан ва ғ.
- **бо пешоянди аз:** аз ҳуш рафтан, аз муоина гузаштан, аз ташхисгоҳ баромадан, аз тест гузаштан, аз ташхис гузаштан ва ғ.
- **бо пешоянди бо:** бо низом нафас кашидан, бо шаст давидан, бо душворӣ роҳ гаштан ғ.
- **бо пешоянди дар:** дар ҳолати оромӣ, дар ҳолати ҳурӯчи дард, дар ҳолати беҳушӣ, дар ҳолати ҳаяҷон, дар ҳолати нафастангӣ ва ғ.

Дар маводи гирдовардаи мо истилоҳоти таркибӣ низ ба мушоҳида расиданд, ки дар соҳаи тибб серистеъмоланд: **ташхис гузаштан, муолиҷа кардан, дору истеъмол кардан, тазриқ кардан, тарбандӣ гузаштан, гармӣ гузаштан, ғарғара кардан, муоина кардан, бандина гузаштан, ҷарроҳӣ кардан, рухсатӣ шудан, бистарӣ кардан.**

Ҳамин тавр, аз таҳлили соҳтори истилоҳоти тибии забони тоҷикӣ ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки истилоҳоти соҳтаи соҳаи тиб тавассути

меъёри калимасози забони точикӣ сохта шудаанд. Дар ин ҷараён махсусан роҳи морфологӣ ва васлшавии калимаҳо сермаҳсул ба ҳисоб мераванд.

Бояд қайд намуд, ки ҳусусияти сермаънӣ ва синонимӣ пайдо кардани баъзе истилоҳоти тиббӣ, ки аксаран калимаҳои решагии забонро ташкил медиҳанд, ба назар мерасад. Инчунин бояд зикр намуд, ки дар истилоҳсозии баҳши тиб пасвандҳо нақши муҳим доранд, махсусан пасвандҳои -гар, -гоҳ, -ӣ, -ҳо, -он, -ча, -ак ва ғайра сермаҳсул мебошанд. Як гурӯҳ истилоҳоти тиббӣ тавассути унсурҳои калимасози иқтибосӣ сохта шудаанд.

### **3.5. Ихтисораҳои тиббӣ дар забони матбуот**

Ихтисораҳоро ба ибораи дигар аббревиатура меноманд. Аббревиатура калимаи итолиёвӣ (асоси он аббревио – калимаи лотинӣ – қӯтоҳ мекунам) буда, онҳо асосан исмро ташкил медиҳанд, яъне ибораҳои қӯтоҳкардашуда мебошанд.

Ихтисораҳо ҳамчун яке аз воситаҳои калимасозӣ асосан дар забонҳои Аврупо дар асри XX пайдо шудааст. Ихтисораҳо ҳарфи аввали калимаҳоро дар баргирифта, барои қутоҳу муҳтасар баён кардани мағҳумҳои илмӣ созгор мебошанд. Таъсири ҳамдигарии забонҳо, ҳамкориҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, мубодилаи иттилооти илмии олимони қишварҳои гуногун, баргузории симпозиумҳо ба пайдоиши ихтисораҳо мусоидат менамоянд.

Ихтисораҳои тиббӣ номҳои беморӣ, номи муассисаҳои тиббӣ, навъҳои ташхису табобатро ифода карда, асосан дар услуби илмӣ бо мақсади қутоҳбаёнӣ истифода мешаванд ва онҳо дар аксар ҳолатҳо ҳусусияти байналмилалӣ дошта, ба тамоми кормандони соҳаи тиб фаҳмо мебошад.

Ихтисораҳо дар услуби илмӣ ба таври фаровон истифода мешаванд, зеро илм ҳусусияти байналмилалӣ дошта, ихтисораҳо барои қӯтоҳ ва мушахҳас баён кардани мақсад мусоидат менамоянд.

Дар забони точикӣ ихтисораҳо бо 2 роҳ сохта мешаванд: 1) русиву байналмилалӣ (СССР, КПСС, Юнеско, СЕАТО, НАТО, Дефа, Фиде) ва 2) точикӣ: а) аз ҳарфи аввали калима (РСС Тоҷикистон), ЧИС, ВАБК, б) ҳичову калимаи пурра (комичроия) истифода мешаванд [18; 86].

Дар услуби публийтсистӣ низ ҳангоми таҳияи маводи тиббӣ, ки аксаран мағҳумҳои илмиро фаро мегиранд, истифодаи бештари онҳо ба назар мерасад.

Ихтисораҳоро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст:

**1. Ихтисораҳое, ки ҳамаи ҷузъҳои он аз калимаҳои точикӣ иборатанд:** БҚ – бемории қанд, БСС – бемории санги сафро, ДЗС – доруҳои зиддисилӣ, БГГБ – бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ.

**2. Ихтисораҳое, ки аз калимаҳои точикӣ ва ҷузъҳои иқтибосӣ, яъне калимаҳои арабӣ ё русӣ-байналмилалӣ иборатанд:** ВТ ҲИА ҶТ – Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ТУТ – Ташкилоти умуничаҳонии тандурустӣ, НМГ – норасоии музмини гурда, МБС – микобактерияи сил, ВНМО – вируси норасоии масунияти одам, МСШ – Маркази саломатии шаҳрӣ, МТТ – Маркази ташхисию табобатӣ, БИД –бемории ишемикии дил, ДҚ – диабети қанд, КАТС – Кумаки аввалияи тиббию санитарӣ, СБД (ЭКГ) – сабти барқии дил, ҶЧР – ҷарроҳии ҷоғу рӯй, МИЧС – Маркази илмии ҷумҳуриявии сараторниносӣ, МОМА – Маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ, ОМИТ – Озмоишгоҳи марказии илмӣ – таҳқиқотӣ, БУГ –бемориҳои урогениталӣ, МҶХ – Маркази ҷумҳуриявии хун, МҶБҚ – Маркази ҷумҳуриявии бемориҳои қалб.

Қисми зиёди ихтисораҳои тиббӣ аз калимаҳои точикӣ ва русӣ-аврупой таркиб ёфтаанд: МСР (Маркази саломатии репродуктивӣ), БКШ (Беморхонаи клиникии шаҳрӣ), ОКСБ – Озмоишгоҳи кишти селлулаҳои бунёдӣ (яъне ҳуҷайрадармонӣ), МТИК «Стоматология» – Маркази таълимӣ, илмӣ ва клиникии «Стоматология», ТМР – томографияи магнитиу резонансӣ, МОМА – Маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ, МТИИ «Фарматсия» – Маркази таълимӣ, илмӣ ва истеҳсолии «Фарматсия». Як гурӯҳи ихтисораҳое мавҷуданд, ки ҳамаи

чузъҳои он пурра аз калимаҳои иқтибосӣ иборатанд: РД – ретинопатияи диабетикӣ, ЭКГ –электрокардиограмма (шакли дигари он: СБД –сабти барқии дил), ОМИТ – Озмоишгоҳи илмӣ–таҳқиқотии таҷрибавӣ, КАТС – Кумаки аввалияи тиббию санитарӣ, ТУС – ташхиси ултрасадоӣ.

Дар забони матбуот низ чунин навъи истилоҳот кам нестанд. Чунончи: *Аз рӯи маълумоти ТҮТ ҳар сол дар дунё 10 миллион нафар одамон гирифтори бемории сил мешаванд ва 3 миллион нафар ҳалок мегарданд (М.ҳ., 21.02.2019); Рӯзи 25-май дар баҳши иттилоот оид ба маводи дорувории Маркази таълимӣ, илмӣ ва истеҳсолии «Фарматсия» (МТИИ) семинар-тренинги омӯзиший барои ординаторҳои клиникии соли аввали кафедраҳои акушерӣ ва гинекологии №1 ва №2 ташкил ва гузаронида шуд (В.С., 5.06.2017); Тибқи иттилоу **Ташкилоти умуниҷаҳонии тандурустӣ (ТҮТ)** дар саросари ҷаҳон ҳар сол на камтар аз 2,8 миллион нафар дар натиҷаи вазни зиёдатӣ ё фарбехӣ ба ҳалокат мерасанд (М.ҳ., 13.01.2021).*

Таҳлили мавод нишон дод, ки дар истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ аксар вақт истилоҳоти исмӣ истифода мешаванд ва дар шакли ихтисораҳо мавриди истифода қарор доранд: ФХ – фишори хун, БГ –бемории гурда, БМС – bemoriҳои майнаи сар, БГГБ – bemoriҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ, ДЗФ – доруҳои зидди фишорбаландӣ.

Дар мавриди дигар ихтисораҳо аз исму сифат иборатанд: ТМР (томографияи магнитию резонансӣ), БИД (бемориҳои ишемикии дил), НМГ (норасоии музмини гурда), ГШ (гипертензияи шараёнӣ) ва ғайра.

Дар ВАО ихтисораҳои тиббӣ зиёд ба назар мерасанд, аксар вақт шакли пурраи онҳо дар қавс оварда мешаванд: *Тибқи ҳисобҳои ТҮТ ҳамасола беш аз 17 миллион нафар аз сактаи дил ё аз сактаи майнаи сар мефавтанд, ки дар онҳо оризаҳои дилу рагҳо (ОДР) аксар вақт дар заминаи фишорбаландии шараёнӣ (ФШ) рух додаанд (А.З., №1, 2022); Дуру дароз нигоҳ доштани сатҳи баланди фишори хун (ФХ) ба табобат бо ду ё зиёда доруҳои зидди фишорбаландӣ (ДЗФ) тобовар аст (А.З., №1, 2022); Эпидемияи асри бемории*

музмини гурдаҳо (БМГ) – яке аз мушкилоти муҳимми тиббӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Паҳншавии БМГ мувофиқӣ маълумотҳои гуногун аз 10 то 30 % дар синну соли гуногун ба назар мерасад (А. З., №1, 2020); Маркази ҷумҳуриявии тибби ҳалқӣ дар якҷоягӣ бо **Институти байналмилалии омӯзиши осори Ибни Сино ва фармакология (ИБООИС)** гузаронидани анҷумани якуми фитотерапевтҳо ва фармакологҳои Тоҷикистонро ба нақша гирифтааст (С.б., 16.12.2008). Тибқи иттилои **Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ)** дар саросари ҷаҳон ҳар сол на камтар аз 2,8 миллион нафар дар натиҷаи вазни зиёдатӣ ё фарбехӣ ба ҳалокат мерасанд. (М. х., 13.01.2021); 7-апрел ба муносибати Рӯзи умумиҷаҳонии саломатӣ дар **МТТ** семинар баргузор гардиð, ки дар он аз тарафи табиби муолиҷавии Маркази таҳхису табобатии донишгоҳ Тоҷматова О.Р. ва дониииҷӯйи курси 4-уми гурӯҳи 16, факултети тиббӣ Мирзоева Нигора маърӯза дар мавзуу «Коронавирус ва пешгирии он» пешниҳод гардиð (В.С., 24. 04. 2020).

Ҳамин тавр, аз натиҷаи таҳлили истифодаи ихти索раҳои тиббӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ихти索раҳо дар соҳаи тиб мағҳумҳои хеле муҳимро ифода мекунанд ва тамоми самтҳои гуногуни тиб дорои ихти索раҳои баҳши худ мебошанд ва онҳо хеле серистеъмоланд.

Ихти索раҳо ҳамдигарфаҳмии мутахассисонро осон мегардонад, зоро аксари онҳо дар асоси истилоҳоти байналмилалӣ омода шудаанд. Ҳаминро бояд қайд намуд, ки ихти索раҳои тиббӣ дар забони тоҷикӣ торафт серистеъмол гардида истодаанд, зоро роҳи аз ҳама беҳтари ба таври кӯтоҳ, мушаҳҳас ифода намудани матлаб ба ҳисоб мераванд.

Ихти索раҳо маъмулан хусусияти байналмилалӣ низ доранд ва барои мутахассисон фаҳмо мебошанд.

### **3.6. Баъзе андешаҳо доир ба нуқсонҳои забони матбуот**

Қобили зикр аст, ки солҳои охир дар забони матбуоти тоҷик дар самти риояи меъёрҳои забони адабӣ, интихоби калимаю ибораҳо, таҳияи маводи

гуногун муваффақиятҳои зиёде ба назар мерасанд. Бояд иқрор шуд, ки таҳияи маводи тиббӣ аз хусуси навгониҳои соҳаи тандурустӣ, ифодаи ҳар калимаю ибора дар ин самт кори саҳл нест. Таҳлили маводи тиббии матбуоти тоҷик аз он шаҳодат медиҳанд, ки муаллифони чунин мавод кӯшиш менамоянд, ки то ҷое имкон дорад, истилоҳоти тиббӣ бо забони тоҷикӣ ифода карда шавад. Муаллифон бештар ба луғатҳои тиббии чи пештара ва чи фарҳангҳои муосири тиббӣ рӯй меоранд. Ин аз масъулияти баланди рӯзноманигород нисбат ба риояи меъёри забони адабӣ дарак медиҳад ва боиси хушнудист, ки хонанда метавонад дар бораи бемориҳои гуногун, тарзи пешгири ё муолиҷа, воситаҳои ташхису табобат, навгониҳои тибби муосир бо забони ноби тоҷикӣ маълумот пайдо намояд.

Дар баробари ҳамаи ин дастовардҳо ҳангоми таҳия ва нашри маводи тиббӣ дар забони матбуоти муосири тоҷикӣ баъзе падидаҳои номатлуб низ ба мушоҳида мерасанд, ки ба коҳишёбии хусну қубҳи маводи пешкашшаванд сабаб мешаванд. Ба чунин ҳолатҳо истифодаи калимаҳои лаҳҷавӣ ё дағал ба ҷойи истилоҳоти тиббии таркиби луғавии забон, тарҷумаи саҳлангоронаи истилоҳоти тиббӣ, инчунин ғалатҳои зиёди техниқӣ мисол шуда метавонанд. Албатта, чунин мисолҳо чандон зиёд набошанд ҳам, онҳо хилоғи меъёрҳои забони адабӣ буда, сифати маводи тиббиро паст мегардонад.

Масалан, истифодаи калимаҳои лаҳҷавии *малҳам*, *риҳинак*, *тасоб*, *шабmezӣ*, *муриш*, *шакидан*, *чалақидани майнаи сар*, *дилтапак*, *варами ганда*, *фит шудан* ва амсоли инҳо хоси забони гуфтугӯй мебошанд. Чанде аз мисолҳоро аз назар мегузаронем.

Марҳам – ин истилоҳи арабӣ дар забони тоҷикӣ собиқаи тулонии истифода дошта, мутаассифона дар аксари ВАО ба тарзи нодуруст, яъне дар шакли малҳам истифода мешавад. Дар сарчашмаҳои илмӣ калимаи марҳам чунин маънидод шудааст: «доруе, ки ҷароҳати ҳомро пазонда, риму фасоди онро мекашад ва озору сӯзишро сабук мекунад» [ФЗТ, 646, ФТН, 273]. Дар ин луғатҳо бо истифодаи калимаи марҳам аз осори гузаштагон мисолҳо оварда

шуда, vale өвжай малҳам зикр нашудааст. Ин калима дар забони тоҷикӣ тобиши маънӣ пайдо кардааст ва ба маъниҳои марҳами роз, марҳами дил низ истифода мешавад.

Тавре дар боло зикр гардид, марҳам номи дору буда, барои бартараф намудани ҷароҳат истифода мешавад. Қайд кардан бамаврид аст, ки ин истилоҳ дар забони тоҷикӣ ба ғалати ом табдил ёфтааст. Дар барномаҳои радиову телевизион, рӯзномаву маҷаллаҳо ва рекламаи дорувор дар шакли нодурусти – малҳам корбаст мешавад: *Зери сарлавҳаи «Малҳамҳо дар шароити хона» маводе нашир шуда, өвжай ғалати малҳам чандин бор истифода шудааст: Дар 100 гр сметана каме намак ва як зардии тухмро омехта созед ва ба рӯйи шуста бимолед ва баъди 20 дақиқа бо оби гарм бишӯед ва бо сачоқ оби рӯйро соии надода, танҳо оҳиста гузошта ҷабида ғиреб. Аз ин малҳам рӯй хеле ботаровату ҷилонон мешавад* (Б.Т., 00. 09. 2023).

Дар сарлавҳаи мавод ва ҷумлаи охирини он бояд ба ҷойи калимаи малҳам тарзи дурусти он – марҳам корбаст карда мешуд.

**Доғи қунцидак** як навъ ҳолҳои ҳурди қаҳварангӣ зардтоб, ки бештар дар рӯй пайдо мешавад ва аксар вақт ҳусусияти ирсӣ дорад. Он баҳору тобистон аз таъсири нури офтоб зиёд мегардад.

Дар тавсияи зерин ба ҷойи **доғи қунцидак** чунин омадааст: *Доги магасак*, ки дар забони ҳалқ онро доғи қунчитак низ мегӯянд, ҳусусияти нигаҳдорӣ, ҳимоя ва баланд намудани қувваро дар организми инсон низ дорад... Агар **доги магасак** танҳо дар рӯй бошад, ин мазмуни онро надорад, ки қувва ва майдони биоэнергии ӯ суст аст (Б. Т., 00. 08. 2023).

Шакли дурусти **доғи магасак** **доғи қунцидак** буда, яъне тарҷумаи истилоҳи русии веснушка мебошад. Истилоҳи доғи қунцидак дар ЭМТ [244, 114] ва луғатҳои дигар бо ҳамин ном зикр шудааст ва миёни мардум низ бо ҳамин ном маъмул аст, аз ҳамин сабаб зарурати истифодаи доғи магасак нест.

Дар баъзе мавридҳо дар маводи баъзе нашрияҳо ҳам дар сарлавҳа ва ҳам дар дохили матн бе ягон зарурат калимаҳои гуфтугӯй истифода мешаванд. Дар

маводи зерин калимаи лаҳчавии дилзанак бе зарурат ва якчанд маротиба истифода шудааст. Хабар «Дилтапак ё суръати баланди тапиши дил» ном дорад. Дилзанак ё тахикардия вокуниши оддии организм аст ба хастагии чисмонӣ, эҳсосотӣ ва баландшавии ҳарорати бадан: *Агар дилтапак дар ҳолати осудагӣ пайдо гашта, миқдори зарбаҳо дар як дақиқа бо 160-180 баробар бошанд, саратон чарх занад ё дил беҳузур гардад, пас ин ҳолатро тахикардияи пароксизмали меноманд* (Ё.т., 11.04.2008).

Дар мисоли мазкур вожаи гуфтугӯи **дилтапак** бе зарурат ва хилофи меъёрҳои забони адабӣ корбаст шудааст. Шакли дурусти он истилоҳи тоҷикӣ **дилзаниӣ, тапиши дил** мебошад [234, 152].

Дар маводи зерин низ ибораи хеле дағали гуфтугӯй оварда шудааст: Дарди сар сабабҳои зиёде дорад. Он метавонад натиҷаи асабоният, зарбҳӯрӣ ё **чалақидани майнаи сар** (сотрясение мозга) бошад. Ё мисоли дигар аз ҳамин мавод: *Дарди сар агар бар асари чалақидани майнаи сар дар натиҷаи зарбҳӯрӣ ба вуҷуд омада бошад, давои он гарди гул – перга аст.* (Т., 26.10.2022).

Таркиби луғавии забони тоҷикӣ хеле бой буда, барои ифодаи мағҳумҳои гуногун имкониятҳои зиёде мавҷуданд. Истилоҳи русии сотрясение – зарбҳӯрӣ, осебёбӣ буда, сотрясение мозга – осебёбии мағзи сар мебошад. Ибораи **чалақидани майнаи сар** дар мисоли боло бемавқеъ оварда шудааст.

Дар мисолҳои зерин низ як қатор калима ва ибораҳои гуфтугӯй безарурат истифода шудаанд. Дар ҳабари «Карам давобаҳши дарди пой» зери рубрикаи «Муолиҷаҳои озмудашуда» чунин омадааст: *Ба 2 дона барги карам собуни ҷомашиӯӣ (хозяйственный) шакида, аз рӯяши содаи ҳӯрока пошидан даркор аст* (Ё.т., 20.03.2008); *Истеъмоли 50 грам гӯшти аз нав коркардашуда дар давоми як рӯз ҳатари ба вуҷуд омадани варами гандо* (злокачественный опухоль)-ро 1/5 баробар афзоиш медиҳад, – чунин аст натиҷаи тадқиқот (Ё.т., 11.04.2008). *Ҳӯрдаю фит шудани* сири дандон сабабҳои гуногун дорад, чунончи саҳт будани ҷуткаи дандониҷӯӣ, ҳалал ёфтани мубодилаи моддаҳо дар организм ва гайра. (Н. з., 27.XI.2008). *Баргҳои дарахти чормағзро дар 1 литр об муддате ҷӯшонед*

*ва дар ванна резед ё дар тағора рехта, пойхоятонро дар даруни ин оби давобаҳии 10-15 дақиқа нигоҳ доред. (Т., 2.XI.2022). Бовар дорем, ки бисёриҳо чӣ гуна беморӣ будани илтиҳоби меъда (гастрит) ва зардаҷӯшро медонанд. Мутаассифона, имрӯз кам одамоне дучор меоянд, ки меъдаашон дард накунаду барои муоина як-ду маротиба «рӯда»-ро фурӯ набурда бошанд (гастроскопия). Ба онҳо чунин маслиҳат дода мешавад: 500 г меваи хушки настаран (хулул)-ро дар 3,5 л об андохта 30 дақиқа нигоҳ доред (Н. з., 1.01.2009).*

Ба чойи рӯда гастроскопия гуфтан беҳтар мебуд, зеро истилоҳоти тибии **бронхоскопия, гастроскопия, эндоскопия** аллакай миёни аҳолӣ маълум аст). Дар маводи дигар зери сарлавҳаи «Табобати рихинак» мавод чоп шуда, дар матн низ ин калима оварда шудааст: *Рихинакро зер накунед. Рихинакҳои рӯйро зер кардан ҳам зарар дораду ҳам хатарнок аст (Б.Т., 00. 08. 2023); Дар маводи «Шабmezии кӯдак нишонаи қадом бемориҳост?» калимаи лаҳҷавӣ ва дағали шабmezӣ ҳам дар сарлавҳа ва ҳам дар дохили матн истифода шудааст (Ё.т., 21-27.12. 2021).*

Таҳлили маводи рӯзномаю маҷаллаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки солҳои охир як гурӯҳ истилоҳоти тиббӣ дар забони тоҷикӣ ба ғалати ом табдил ёфтаанд. Махсусан дар рекламаи маводи дорувор ғалатҳои зиёд, истифодаи калимаҳои лаҳҷавӣ ба назар мерасанд. Дар асари «Сухан аз баҳри дигарон гӯянд» дар боби «Мушкилоти истилоҳ дар забони рӯзнома» забоншинос Б. Камолиддинов қайд намудааст, ки ҳар калима ё истилоҳи нав дар оғоз ба воситаи радио ё телевизион садо медиҳад ва ҳамин тариқ баъдтар ба забони адабӣ роҳ мейбад. Дар ҳақиқат, вожаҳо ё мағҳумҳои нав сараввал дар забони матбуот серистеъмол ва суфта гардида, сипас ба забони адабӣ роҳ мейбанд. Муаллиф қайд менамояд, ки дар забони матбуот барои ифодаи як мағҳуми илмӣ ба тариқи мувозӣ истифода шудани якчанд истилоҳи ҳаммаъно нораво мебошад, зеро ин ба саҳҳе баён кардани матлаб ва кушода шудани моҳияти масъалаҳои мураккабу печдарпечи илмӣ монеа пеш меорад. [39, 41]. Муҳаққиқ риояи меъёри забони адабиро дар интиҳоби истилоҳ зикр намудааст.

Агар доир ба ин масъала андеша намоем, аз таҳлилу баррасии маводи тиббии забони матбуот ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ҳар як рӯзнома ва ё маҷалла мувофиқи салиқаи дониш ва маҳсусан мувофиқи ҳоҳиши худ истилоҳоти тиббири истифода менамоянд.

Масалан, истилоҳи депрессия, ки солҳои қаблӣ танҳо бо қалимаи байнамилалии депрессия истифода мешуд, ҳоло дар рӯзномаву маҷаллаҳои гуногун бо номҳои **рӯҳафтодагӣ**, **афсурдагӣ**, **афсурдаҳолӣ**, **ғамбеморӣ**, **ғамбода** истифода мешавад, ки ин гуна истилоҳот ба ҳама фаҳмо нест.

Бемории дигар, ки **аутизм** ном дошта, бештар хоси қӯдакон мебошад. Агар солҳои пешин танҳо бо номи **аутизм**, яъне қалимаи юнонӣ корбаст мегардид, ҳоло бо номҳои **дархуддармондагон**, **худдармондагон** ва ғ. мавриди истифода қарор дорад. Ҳолати дигар низ мушоҳида карда мешавад, ки барои даст кашидан аз такори қалима рӯзноманигорон барои ифодаи як мағҳуми тиббӣ дар матн ҷандин муродифҳои онро корбаст менамоянд ва ё боз ҳам бо мақсади парҳез аз такори қалима дар матн баробари қалима тоҷикӣ ё арабӣ истилоҳи байналмилаӣ низ истифода мешавад, яъне барои баёни матлаб ҷандин муродифро корбаст намуда, ба гуногунрангии истеъмоли истилоҳи тиббӣ роҳ медиҳанд. Агар ба «Фарҳанги тиббӣ»-и М. Я. Расулов назар андозем, барои тарҷумаи истилоҳи **депрессия** якчанд муродифҳои он оварда шудаанд. Ҳаминро бояд дар назар дошт, ки муаллифи луғати мазкур барои тарҷумаи ҳар як истилоҳи тиббӣ тамоми қалимаҳои мавҷудаи забони тоҷикӣ (адабӣ, гуфтугӯй, илмӣ)-ро овардааст, ки дар ин хусус дар муқаддима сухан меравад.

Дар «Луғати русӣ-тоҷикӣ» истилоҳи депрессия чунин тарҷума шудааст: «депрессия – 1. афсурдаҳолӣ, рӯҳафтодагӣ». Ба маъни дувум истилоҳи соҳаи иқтисодиёт буда, таназзул, қасодӣ оварда шудааст, яъне таназзули иқтисодиро ифода менамояд [256, 209]. Ин гуна падидаҳо барои саҳеху равшан баён намудани матлаб монеъ гардида, хилофи меъёрҳои услуби публисистӣ мебошанд. Забони воситаҳои ахбори омма бояд ба хонандагони гуногунсалиқа фаҳмо бошад. Дар бораи содагӣ ва покизагии забони адабӣ ва риояи меъёрҳои

он, забони рӯзномаву маҷаллаҳо ҳанӯз аз оғози нашри нахустин рӯзномаи тоҷикӣ – «Бухорои шариф» устод Садриддин Айнӣ ва як қатор олимону равшанфирони дигар андешаҳои худро баён намуда, доир ба ин масъала мақолаҳо навиштаанд, ки дар бобҳои аввала оварда шудаанд.

Ҳатто истилоҳоти нави солҳои охир низ ё тарҷума карда ва ё тарҷумаи дигари он дар қавс оварда мешавад. Ҳоло дар забони матбуот қалимаҳои ташхис ва ташхисгоҳ серистеъмол шудаанд. Сараввал қалимаи диагноз ва диагностика бе тарҷума истифода мегардиданд. Баъдтар қалимаҳои ташхис ва ташхисгоҳ мавриди истифодаи умум қарор гирифтанд. Зоро истилоҳи тибии ташхис дар забони тоҷикӣ собиқаи тулонии истифода дошта, дар осори гузаштагон мавриди истифода қарор дошт.

Аз таҳлилу таҳқиқи маводи тибии матбуоти муосири тоҷик **ба хуносасе омадан мумкин аст**, ки имрӯз ҳангоми ифодаи масъалаҳои тиббӣ бештар кӯшиши истифодаи истилоҳоти тоҷикиasl ва истифодаи роҳҳои анъанавии қалимасозӣ ба назар мерасад ва асарҳои пурарзиши гузаштагон дар роҳи ташаккули истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ заминаи боэътиможи илмӣ ба ҳисоб мераванд. Ин ақидаро олимони маъруфи мо, аз ҷумла, М. Шукуров, М.Н. Қосимова, А.И. Юсупов, М.Ҳ. Султон, А. Байзоев ва дигарон дар таълифоти пурарзиши худ доир ба поягузорони услуби илмии форсии дарӣ ва истилоҳоти тиббӣ зикр намудаанд.

Тавре аз маводи илмии дар боло зикршуда маълум мегардад, имрӯз дар забони матбуот ҳангоми инъикоси масъалаҳои тиббӣ рӯй овардан ба анъанаҳои миллии истилоҳсозӣ, истифодаи истилоҳи тоҷикиasl мушоҳида мешаванд. Таърихи тибби форсу тоҷик барои ташаккули минбаъдаи истилоҳоти тибии забони тоҷикӣ асос гузоштанд ва дар роҳи тарҷумаи истилоҳоти илмӣ, интиҳоби қалимаҳои созгор барои ифодаи мағҳумҳои тиббӣ сарчашмаи боэътиможе ба ҳисоб мераванд, ки маводи ба масъалаҳои тиббӣ баҳшидашудаи матбуоти муосири тоҷик аз ин хусус шаҳодат медиҳанд.

## **ХУЛОСА**

Дар асоси омӯзиши мавзуи мавриди таҳқиқ мо ба чунин натиҷаҳо расидем:

1. Истилоҳоти тиббӣ яке аз қисматҳои пурғановати таркиби луғавии забонро ташкил медиҳад. Ташаккулу таҳаввул ва рушди минбаъдаи истилоҳоти ин соҳа дар асоси қонуниятҳои дохилии рушди таърихии забони тоҷикӣ ҷараён гирифтааст ва имрӯз низ давом дорад [1-М; 6-М].

2. Таҳия ва нашри мавод доир ба паҳлухои гуногуни масъалаҳои тиббӣ ба баланд бардоштани маърифатнокии тиббии хонандагон, тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат намуда, ба пешгирии бемориҳо ва коҳишёбии бемориҳо миёни аҳолӣ равона шудаанд [2-М; 8-М].

3. Ташаккули истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ ҳамчун як системаи бонизом дар давоми асрҳои зиёд аз таъсири забонҳои гуногун дар канор намондааст. Аз ҳамин сабаб ҳоло дар системаи истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ ба ҷузъ вожаҳои аслан тоҷикӣ унсурҳоеро дучор омадан мумкин аст, ки хоси забонҳои дигар, аз ҷумла, забонҳои арабӣ, лотинӣ, юнонӣ, англисӣ, олмонӣ, франсавӣ, русӣ ва забонҳои дигар мебошанд [3-М; 7-М; 9-М].

4. Дар ифодаи навгониҳои илмӣ бошад, истилоҳоти иқтибосии байналмилаӣ афзалият доранд, зоро асоси илми тибро истилоҳоти тиббии лотинӣ, юнонӣ ва англисӣ ташкил медиҳанд [2-М; 6-М]

5. Дар соҳтани як гурӯҳ истилоҳоти тиббӣ аффиксҳои байналмилаӣ низ нақши муайян доранд [7-М; 10-М].

6. Тағйирот ва таҳаввули таркиби луғавии забон асосан тавассути забони воситаҳои ахбори омма ҷараён мегирад, ки дар ин раванд забони матбуоти мусири тоҷик низ хеле назаррас аст [3-М; 5-М; 8-М].

7. Дар забони матбуоти имрӯза маводи тиббӣ ҷойгоҳи маҳсусро ишғол намуда, дар ташаккул ва рушди истилоҳоти илмӣ, баҳусус истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ нақши назаррас доранд [9-М; 10-М].

8. Мушоҳидаҳои чандинсолаи маводи забони матбуоти тоҷик ва мисолҳои зиёди мавҷудаи мо аз он шаҳодат медиҳанд, ки матбуоти тоҷик на танҳо инъикосгари тағйиротҳои қуллии таркиби луғавии забони тоҷикӣ мебошад, балки барои ташаккул ва инкишифӣ минбаъда ва ҳамгунсозии истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ мусоидат менамояд [3-М; 8-М; 9-М; 10-М].

9. Мушоҳида шуд, ки дар даҳсолаҳои охир ҳангоми таҳия ва пешниҳоди маводи тиббии рӯзномаву маҷаллаҳо тағйироти қуллии истифодаи мағҳумҳои тиббӣ ба амал омада, таркиби луғавии ин бахши илм хеле бой гаштааст ва ин яке аз роҳҳои асосии рушди журналистикаи соҳавӣ, баҳусус, журналистикаи соҳавии бахши тиб низ ба ҳисоб меравад [3-М; 8-М; 9-М].

10. Дар ҳар давру замон рӯзноманигорон ва аҳли илму адаб дар рушди забони адабӣ ва меъёрҳои он масъулияти бештареро бар дӯш доштанд. Имрӯз низ покизагии забони тоҷикӣ ва риояи меъёрҳои калимасозиву истилоҳсозӣ моро барои ҳифзи забони тоҷикӣ ва рушди минбаъдаи он вазифадор менамоянд [3-М; 4-М].

11. Забони матбуот инъикосгари забони адабии тоҷик буда, дар ҳуд ҳама гуна таҳаввулоти забониро инъикос менамояд. Дар он ҳамаи қонуну қоидаҳои забон риоя гардида, қолабу меъёрҳои калимасозии чандинасраи забони ноби тоҷикӣ бояд риоя карда шавад [2-М; 3-М; 5-М; 11-М].

## **ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАХОИ ТАҲҚИҚ**

Дар натиҷаи омӯзишу пажуҳиши хусусиятҳои луғавию маънӣ ва сохтории истилоҳоти тиббӣ дар забони ВАО бо мақсади омӯзиши забони васоити ахбори омма, ки инъикосгари вазъи кунуни забони адабии тоҷик маҳсуб мейёбад, аз тарафи диссертант пешниҳодоти зерин манзур гардида, дар заминаи онҳо анҷом додани корҳои муайян ба нақшаша гирифта мешаванд:

1. Таҳқиқи хусусиятҳои луғавӣ-маънӣ истилоҳоти тиббӣ ва муайян намудани дараҷаи истеъмоли онҳо дар забони матбуот.
2. Омӯзишу баррасии имконоти калимасозии вандҳои калимасоз ва роҳу усулҳои соҳта шудани истилоҳоти миллии тиббӣ.
3. Муайян намудани нақши калимаҳои аслӣ ва иқтибосӣ дар ташаккули истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуот.
4. Таҳқиқи хусусиятҳои лексикӣ-семантикий истилоҳоти тиббӣ ва муайян кардани дараҷаи истеъмоли онҳо.
5. Таҳия ва нашри фарҳангӣ соҳавӣ дар асоси маводи забони матбуот.
6. Анҷом додани пажуҳиши илмӣ доир ба корбурди истилоҳоти миллӣ дар забони матбуот.
7. Хондани курсу семинарҳои маҳсус ба донишҷӯёну магистрантони ихтиносҳои забон ва адабиёти тоҷик дар заминаи маводди забони матбуоти даврӣ.
8. Тавсияву пешниҳоди мавзуъҳои илмӣ барои таълифи рисолаҳои магистрӣ ва номзадиву докторӣ (PhD) дар заминаи маводи забони ВАО.

## **РЎЙХАТИ АДАБИЁТ**

### **А) РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА**

#### **I. Адабиёти илмӣ**

##### **А. Бо забони тоҷикӣ:**

1. Абдураҳмонов, Ф.А., Қурбон, У.А., Юсуфов, А.И. Истилоҳоти анатомӣ [Матн] / Ф.А. Абдураҳмонов, У.А. Қурбон, А.И. Юсуфов. – Душанбе: Ҳикмат, 2015. – 206 с.
2. Абуалӣ ибни Сино. Қонуни тиб. Ч. 1 [Матн] / Сино Абуалӣ. – Душанбе: Сарредакцияи илмии ЭСТ, 1991. – 382 с.
3. Абуалӣ ибни Сино. Қонуни тиб [Матн] / Сино Абуалӣ. – Душанбе: Сарредакцияи илмии ЭСТ, 1991. Ч.2. – 551 с.
4. Айнӣ, С. Забони тоҷикӣ [Матн] / С. Айнӣ // Раҳбарӣ дониш. – 1928. – №11-12.
5. Айнӣ, С. Куллиёт. Ч. 11. Китоби 2 [Матн] / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1964. – 436 с.
6. Айнӣ С. Қавми тоҷик ва рӯзнома. Куллиёт. Ч. 9 [Матн] / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1969. – С. 196-198.
7. Айнӣ, С. Матбуоти тоҷик [Матн] // Ахгари инқилоб / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1974. – С. 94-98.
8. Айнӣ, С. Мактуби қушода ба рафиқ Толис [Матн] / С.Айнӣ // Ахгари инқилоб. – Душанбе, 1974. – С. 230-238.
9. Айнӣ, С. Куллиёт. Ч. 12 [Матн] / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 563 с.
10. Айнӣ, С. Куллиёт. Ч. 14 [Матн] / С. Айнӣ. – Душанбе: Матбуот, 2005.– 275 с.
11. Айнӣ, С. Шайхурраис Абуалӣ Сино [Матн] / С. Айнӣ. – Душанбе: Матбуот, 2005. – 84 с.
12. Айнӣ, С. Дар атрофи забони форсӣ ва тоҷикӣ // Забони тоҷикӣ дар мабнои мубоҳисаҳо [Матн] / С. Айнӣ. – Душанбе, 2007. – С. 162-167.

13. Айнӣ, С. Ёддоштҳо [Матн] / С. Айнӣ. –Душанбе: Сарредаксияи илмии ЭМТ, 2009. – 680 с.
14. Анварӣ, С. Вожаҳои низомӣ дар «Шоҳнома» [Матн] / С. Анварӣ. – Душанбе: Маориф, 1994. – 117 с.
15. Байзоеv, A. Истилоҳот ва калимасозӣ дар «Донишнома»-и Абуалӣ ибни Сино[Матн] / A. Байзоеv. – Душанбе: Андалеб, 2016. – 196 с.
16. Бердиева, Т. Назарияи иқтибос [Матн]/ Т. Бердиева.– Душанбе, 1991. – 128 с.
17. Ваҳобзода, Р. Дуруст бинависем [Матн] / Р. Ваҳобзода. – Душанбе: Сухан, 2024. – 232 с.
18. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷ. 1 [Матн] –Душанбе: Дониш, 1985. – 356 с
19. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷ. 2 [Матн] Душанбе: Дониш, 1986. – 350 с.
20. Гулмуродзода, П. Забон ва худшиносии миллӣ. Маҷмуаи мақолаҳо. (Баргардон ва омодакунанда П. Гулмуродзода). Китоби якум [Матн] / П. Гулмуродзодаю. – Душанбе, 2007. – 233 с.
21. Ғафуров, Б. Тоҷикон [Матн] / Б. Ғафуров. – Душанбе: Нашриёти мусир, 2020. – 976 с.
22. Ғаффоров, Р. Ваҳдати миллат ва такомули забон [Матн] / Р. Ғаффоров. – // Садои Шарқ. – 1974. – №12. – С.129-143.
23. Ғозиев, М. Корбасти вожаҳои иқтибосии арабӣ дар матбуоти тоҷикӣ [Матн] / М. Ғозиев. – Душанбе: Бебок, 2012. – 188 с.
24. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Китоби дарсӣ. Қисми 1. Лексикология. Фонетика [Матн]. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 450 с.
25. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Китоби дарсӣ. Қисми 1. Лексикология. Фонетика [Матн]. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 462 с.
26. Забон ва худшиносии миллӣ. Маҷмуаи мақолаҳо. Китоби якум [Матн]. – Душанбе, 2007. – С.77-78.

27. Забон – рукни тоат. Маҷмуи мақолаҳо) Китоби чорум [Матн]. – Душанбе: Ханда, 2008. – 359 с.
28. Зеҳнӣ, Т. Фикри ман дар бораи забони чопакӣ [Матн] // Овози тоҷик. – 1928. №285. – С. 86.
29. Зеҳнӣ, Т. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ [Матн] / Т. Зеҳнӣ. – Душанбе:: Дониш, 1987. – 236 с.
30. Зеҳнӣ, Т. Забони «Овози тоҷик» [Матн] // Забони тоҷик дар мабнои мубоҳисаҳо/ Т.Зеҳнӣ. –Душанбе: Ирфон, 2006. – с.96– 99.
31. Зикриёев, Ф. Куллиёти осор [Матн] / Ф. Зикриёев. –Душанбе: Маориф, 2021. Ч. 1. – 592 с.; Чилди 2. – 544 с.; Чилди 3. – 592 с.
32. Зоҳидов, Ҳ. Қанзи шифо [Матн] / Ҳ. Зоҳидов. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 720 с.
33. Зоҳидов, Ҳ. Ҳазинаи тибби қадим [Матн] / Ҳ. Зоҳидов. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 624 с.
34. Зоҳидов, А. Таъсири забони русӣ ба калимасозии забони адабии тоҷик. [Матн] / А. Зоҳидов. – Ҳуҷанд: Ношир, 2009. – 160 с.
35. Кабиров, Ш. Сухан аз арши замин омодааст [Матн] / Ш. Кабиров. – Душанбе: ҶДММ Дақиқӣ, 2014. – 263 с.
36. Калонтаров, Я.И. Принципҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ [Матн] / Я.И. Калонтаров. – Душанбе, 1971. – 62 с.
37. Камолиддинов, Б. Забон ва услуби Ҳаким Карим [Матн] / Б. Камолиддинов Душанбе, 1967. – 185 с.
38. Камолиддинов, Б. Ҳусни баён [Матн] / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 117 с.
39. Камолиддинов, Б. Сухан аз баҳри дигарон гӯянд [Матн] / Б. Камолиддинов Душанбе, 2001. – 171 с.
40. Камолиддинов, Б. Сухандонон сухан санчида гӯянд [Матн] / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Оптима, 2005. – 200 с.

41. Камолиддинов, Б. Меъёри забони адабӣ ва забони матбуот [Матн] / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Пойтахт, 2015. – 108 с.
42. Камолова, Г. Хусусиятҳои морфологии забони «Маҷмуъ-ут-таворих». Монография [Матн] / Г. Камолова. –Душанбе: Дониш, 1984. – 92 с.
43. Қосимова, М.Н. Муҳтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии пешини тоҷик [Матн] / М.Н. Қосимова. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2003. – 113 с.
44. Қосимова, М.Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои 1Х-Х). Қ. 1 [Матн] / М.Н. Қосимова. – Душанбе, 2003. – 490 с.
45. Қосимова, М.Н. Сухан бояд ба дониш дарҷ кардан [Матн] / М.Н. Қосимова. –Душанбе: Интернюс, 2005. – 143 с.
46. Қосимова, М.Н. Истилоҳоти қадимаи тоҷикӣ [Матн] / М.Н. Қосимова. – Душанбе: Сино, 2007.
47. Қосимова, М.Н. Таърихи забони адабии тоҷикӣ (асрҳои XI-XII). Қ. 2. [Матн] / М.Н. Қосимова . – Душанбе: Сино, 2016. – 480 с.
48. Қосимова, М. Номи гиёҳу рустаниҳо дар «Фарҳангӣ забони тоҷикӣ» [Матн] / М. Қосимова // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – Душанбе: Дониш, 2018. – №3 (253). – С. 185-191.
49. Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалии «Медиалингвистика ва услубшиносӣ: проблема ва дурнамо» [Матн]. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2020. – 431 с.
50. Маъзалаҳои мубрами забони васоити ахбори омма. (Маводи конференсияи илмию амалии ҷумҳурияйӣ) [Матн]. – Душанбе: ДМТ, 2017. – 128 с.
51. Майдидов, Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Лугатшиносӣ [Матн] / Ҳ. Майдидов. – Душнбе: Ирфон, 2007. – 242 с.
52. Майдидов, Ҳ. Сехри сухани форсӣ-тоҷикӣ [Матн] / Ҳ. Майдидов. – Душанбе, 2014. – 351 с.
53. Майдидов, Ҳ. Калимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони тоҷикӣ [Матн] / Ҳ. Майдидов // Маърифат. – 1999. – №7-8. – С. 2-6.

54. Маъсумӣ, Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик тоҷик [Матн] / Н. Маъсумӣ. – Столинобод: Нашрдавтоҷик., 1959. – 296 с.
55. Маъсумӣ, Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик [Матн] / Н. Маъсумӣ. – Душанбе, 2011. – 384 с.
56. Мирзо Ҳасани Султон. Истилоҳоти илмии «Китоб-ут-тафхим»-и Абӯрайхони Берунӣ / Мирзо Ҳасани Султон. – Душанбе: Дониш, 2003. – 169 с.
57. Мирзо Ҳасани Султон. Истилоҳшиносӣ ва истилоҳнигории тоҷикӣ [Матн] / Мирзо Ҳасани Султон. – Душанбе: Эр-граф, 2019. – 196 с.
58. Музоғиршоев, М.О. Наввожаҳо ва усулҳои тавлиди онҳо дар забони адабии муосири тоҷик (дар асоси маводи матбуоти солҳои 90-уми асри XX ва ибтидои асри XXI). Дисс. номз. илми филол. [Матн] / М.О. Музоғиршоев. – Душанбе, 2012. – 163 с.
59. Муллоқандов, Э. Забон дар тули замон [Матн] / Э. Муллоқандов. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 144 с.
60. Мухторов, З.М. Таърихи забони тоҷикӣ [Матн] / З.М. Мухторов. – Душанбе, 2002. – 151 с.
61. Муҳаммадиев, М. Очеркҳо оид ба лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик [Матн] / М. Муҳаммадиев. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 64 с.
62. Муҳаммадиев, М., Талбакова, Ҳ., Нурмуҳаммадов, Ю. Лексикаи забони адабии тоҷик. Маводи таълимӣ [Матн] / М. Муҳаммадиев, Ҳ. Талбакова, Ю. Нурмуҳаммад. – Душанбе: ДДМТ, 1997. – 192 с.
63. Муҳаммадиев, М. Принципҳои асосии калимасозии забони тоҷикӣ // Масъалаҳои забони тоҷикӣ [Матн] / М. Муҳаммадиев. – Душанбе, 1976. – С. 37- 45.
64. Муҳаммадҷон Шакурии Бухорӣ. Забони миддӣ ва ҷаҳонгароӣ [Матн] / М. Шакурӣ. – Душанбе: Шуҷоиён, 2010. – 220 с.
65. Назарзода, С. Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии забони тоҷикӣ дар садаи XX [Матн] / С. Назарзода. – Душанбе: Дониш, 2004. – 302 с.

66. Назарзода, С. Истилоҳоти забони тоҷикӣ: таърих, гаройиш ва дурнамо [Матн] / С. Назарзода. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2013. – 371 с.
67. Назаров, М. Вижагиҳои маънӣ, услубӣ ва соҳтории вожаҳои ифодагари гулу гиёҳ дар забони ғазалиёти шоирони асрҳои XIII-XIV форсу тоҷик. Монография [Матн] / М. Назаров. – Душанбе, 2019. – 152 с.
68. Ниёзмуҳаммадов, Б. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷикӣ. Фонетика ва морфология. Иборат аз 2 қисм. Қ. 1 [Матн] / Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Ниёзӣ, Л.Бузургзода. – Сталиnobod: Нашриёти давлатии адабиёти таълимӣ-педагогии Тоҷикистон, 1959. – 108 с.
69. Ниёзмуҳаммадов, Б. Грамматикаи забони тоҷикӣ. Қ. 1 [Матн] / Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Ниёзӣ. – Сталиnobod: Нашрдавтоҷик., 1956. – 232 с.
70. Ниёзӣ, Ш. Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ [Матн] / Ш. Ниёзӣ. – Сталиnobod: Нашриёти АУ Тоҷикистон, 1954. – 47 с.
71. Ниёзӣ, Ш. Калимасозӣ дар исм [Матн]/ Ш. Ниёзӣ // Мактаби советӣ. – 1949. – № 1. – С. 12-19.
72. Ниёзӣ, Ш. Оид ба ҳиссаҳои номии нутқ дар забони тоҷикӣ [Матн]/ Ш. Ниёзӣ// «Известия АН Тадж. СССР». – Сталиnobod. – 1954. – №5. – С. 41-47.
73. Низомова, С.Ф. Калимасозии сарфӣ дар «Ҳамса»-и Низомии Ганҷавӣ. Монография [Матн] / С.Ф. Низомова. – Душанбе, 2002. – 180 с.
74. Низомова, С.Ф. Калимасозии пасвандҳо дар забони адабии тоҷикӣ (дар асоси маводи насри бадеӣ ва публитсистии С. Айнӣ). Монография [Матн] / С.Ф. Низомова. – Душанбе: Мулквар. 2021. – 145 с.
75. Норматов, М., Зикриёев, Ф.Қ. Забоншиносии умумӣ [Матн] / М. Норматов., Ф.Қ. Зикриёев. – Душанбе: Матбуот, 2006. – 260 с.
76. Нуров, П.Г. Истилоҳ ва истилоҳсозӣ дар забони илмии тоҷикӣ [Матн] / П.Г. Нуров. – Душанбе: Дониш, 2006. – 223 с.

77. Олимчонов, М. Хусусиятҳои сохториву маъноии калимаҳои мураккаб дар назми Бедил (дар мисоли калимаҳои навъи татпуруша). Дисс. док. илми филол. [Матн] / М. Олимчонов. – Душанбе, 2022. – 385 с.
78. Принципҳои асосии терминологияи забони тоҷкӣ [Матн]. – Душанбе, 1971. – 62 с.
79. Раҳматуллозода, С. Калимасозии исм (дар асоси маводи шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ). Монография / С. Раҳматуллозода. – Душанбе: Дониш, 2019. – 226 с.
80. Раҳмон, Эмомалӣ. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе, 2010. – 48 с.
81. Раҳмон, Эмомалӣ. Забони миллат – ҳастии миллат. Китоби 1 [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 516 с.
82. Раҳмон, Эмомалӣ. Забони миллат – ҳастии миллат. Китоби 2 [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2020. – 432 с.
83. Раҳмон, Эмомалӣ. Ҷеҳраҳои мондагор [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 316 с.
84. Раҳмон, Эмомалӣ. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе, 2021. – 48 с.
85. Розиқов, Б. Истилоҳоти қасбу ҳунар дар забони адабии тоҷик [Матн] / Б. Розиқов. – Ҳуҷанд, 1995. – 160 с.
86. Рустамов, Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик [Матн] / Ш. Рустамов. – Душанбе, 1972. – 76 с.
87. Рустамов, Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм [Матн] / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1972. – 92 с.
88. Рустамов, Ш. Исм. [Матн] / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1981. – 219 с.
89. Рустамов, Ш. Калимасозӣ дар исм [Матн] / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1989. – 71 с.

90. Саймиддинов, Д. Вожасозии забони форсии миёна [Матн] / Д. Саймиддинов. – Душанбе: 2001. – 310 с.
91. Саймиддинов, Д. Форсии бостон [Матн] / Д. Саймиддинов. – Душанбе, 2007. – 190 с.
92. Саймиддинов, Д. Пажуҳишҳои забоншиносӣ [Матн] / Д. Саймиддинов. – Душанбе, 2013. – 207 с.
93. Самарқандӣ, Саидризо Ализода. Сарфу наҳви забони тоҷикӣ [Матн] / Саидризо Ализодай Самарқандӣ. – Самарқанд, 1926. – 91 с.
94. Сафаров, Ҳ. Ҳусусиятҳои луғавию грамматикии сарлавҳа дар рӯзнома (дар асоси маводи матбуоти солҳои 2000-2013) [Матн]: дисс. номз. илми филол. / Ҳ. Сафаров. – Душанбе, 2014. – 171 с.
95. Султон, М.Б. Ташккул ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ–тоҷикӣ: дар заминаи осори илмии асрҳои IX-XI [Матн] / М.Ҳ. Султон. – Душанбе: Дониш, 2008. – 334 с.
96. Талбакова, Ҳ. Ҳусусиятҳои лексикӣ ва фразеологии «Маъвои дил»-и Раҳим Ҷалил [Матн] / Ҳ. Талбакова. – Душанбе, 1978. – 167 с.
97. Танзим ва корбурди истилоҳот дар забони давлатӣ [Матн] / Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ. – Душанбе, Ирфон, 2014. – 128 с.
98. Тоҳирова, Қ. Лексикаи забони адабии ҳозираи тоҷик [Матн] / Қ. Тоҳирова. – Душанбе, 1967. – 110 с.
99. Тӯраҳасанов, Қ. Меъёрҳои истилоҳгузинӣ [Матн] / Қ. Тӯраҳасанов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. –Душанбе, 2004. – №2. – С. 19-21.
100. Устод Айнӣ ва асолати забони тоҷикӣ (Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ). – Душанбе: ДМТ, 2009. – 136 с.
101. Фатхуллоев С. Баъзе мушкилоти татбиқи Қонуни забон [Матн] / С. Фатхуллоев // Даҳ соли Қонуни забон. – Душанбе, 1999. – С. 68.

102. Фитрат. Қоидаҳои забони тоҷикӣ [Матн] / Фитрат // Саидризо Ализодаи Самарқандӣ. Сарфу наҳви забони тоҷикӣ. Фитрат. Қоидаҳои забони тоҷикӣ; Бектош. Дар атрофи забони адабии тоҷик: мураттибон ва муаллифони сарсухан Д.Хоҷаев, П.Гулмуродзода, Р.Шодиев. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010. – С. 93-160.
103. Холиқназар, У. Ғалат менависем [Матн] / У. Холиқназаров. – Душанбе, 2001. – 135 с.
104. Хоркашев, С. (Раҳматуллозода, С.). Ташаккули таркиби луғавӣ ва калимасозӣ [Матн] / С.Хоркашев. – Душанбе, 2014. – 106 с.
105. Хоҷаев, Д. Афкори забоншиносии тоҷик дар асрҳои X-XVI [Матн] / Д. Хоҷаев. – Душанбе, 2004. – 124 с.
106. Хоҷаев, Д. Гуфтори накӯ кӯхан нагардад [Матн] / Д. Хоҷаев. – Душанбе: Шуҷоиён, 2011. – 230 с.
107. Хоҷаев, Д. Донишномаи мухтасари таърихи афкори забоншиносии тоҷик / [Матн] / Д. Хоҷаев. – Душанбе: Пойтаҳт. 2017. – 320 с.
108. Ҳайдаров, Б. Бемориҳои кӯдакона [Матн] / Б. Ҳайдаров. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 752 с.
109. Ҳалимов, С. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои XI-XII) [Матн]: дастури таълимӣ / С. Ҳалимов. – Душанбе, 2002. – 91 с.
110. Ҳалимов, С. Таърихи забони адабии тоҷикӣ (аз асрҳои IX-X то ибтидои асри XX) [Матн] / С. Ҳалимов. – Душанбе: ҶДММ Суфра, 2022. – 596 с.
111. Ҳочиматов, М., Ҳалифаев, Д. Масоили гил ва имконоти истифодаи он дар амалияи тиб. Падидаҳои санъати дорусозӣ ва тибби мардумӣ [Матн] / М. Ҳочиматов, Д. Ҳалифаев. – Душанбе, 1986. – 167 с.
112. Ҳусейнов, Ҳ. Забон ва услуби «Одина»-и устод Айнӣ [Матн] / Ҳ. Ҳусейнов. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 253 с.
113. Ҷумъаев, М. Баъзе масъалаҳои забони матбуот. – Душанбе: Аржанг, 2016. – 164 с.

114. Чумъаев М. Имконоти калимасозии иқтибосоти арабӣ дар «Нафаҳот-ул-унс»-и Абдураҳмони Ҷомӣ [Матн] / М. Чумъаев. – Душанбе: Матбаа, 2022. – 160 с.
115. Шакурӣ, М. Хурӯсон аст ин ҷо [Матн] / М. Шакурӣ. – Душанбе, 1997.
116. Шакурӣ, М. Равшонгари бузург [Матн] / М. Шакурӣ. – Душанбе: Адиб, 2006. – 240 с.
117. Шаропов, Н.О. Калимаҳои русӣ-интернационалӣ дар забони адабии тоҷик. [Матн] / Н.О. Шаропов. – Душанбе: Дониш, 1972. – 202 с.
118. Шарофиддини Р. Мақоми забон [Матн] / Р. Шарофиддин. – Душанбе: Адиб, 1996. – 303 с.
119. Шафоатов, А.Н. Истилоҳоти варзиш дар забони тоҷикӣ [Матн] / А.Н. Шафоатов. – Душанбе: Истеъодд, 2012. – 136 с.
120. Шокиров, Т. Адиб, забон ва услуб [Матн] / Т. Шокиров. – Душанбе, 2001. – 175 с.
121. Шокиров, Т.С. Истилоҳоти ҳукуқшиносии тоисломӣ дар забони тоҷикӣ. [Матн] / Т. Шокиров. – Ҳуҷанд, 2008. – 118 с.
- 121(А). Шокиров, Т. Гиёҳвожаҳои забони тоҷикӣ ва вижагиҳои луғавию сохтории онҳо [Матн]/ Т. Шокиров // Забон рукни тоат. Маҷаллаи илмӣ. Китоби №11. – 2018. – 174 с.
122. Шукуров, М. Забони мо ҳастии мост [Матн] / М. Шукуров. – Душанбе, 1993. – 232 с.
123. Шукуров, М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад [Матн] / М. Шукуров. –Душанбе: Ирфон, 2005. – 399 с.
124. Шукуров, Г.Х. Ҳусусиятҳои услубӣ ва тавсеаи маъноии вожа ва истилоҳоти нав [Матн] / Г.Х. Шукуров // Паёми Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). – Душанбе, 2007. – № 5. – С. 3-9.
125. Юсупов, А.И. Истилоҳоти тибии «Ҳидоят-ул-мутааллимин фит-тиб»-и Аҳавайни Бuxорой [Матн] / А.И. Юсупов. – Душанбе, 2004. – 168 с.

126. Юсупов, А.И. Ҳазору як вожаи коргузории соҳаи тиб [Матн] / А.И. Юсупов. – Душанбе, 2017. – 44 с.
127. Юсуфова, С.А. Таҳлили луғавӣ-семантиқӣ ва соҳтории воҳидҳои луғавии марбута ба наботот дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷанубу шарқии забони тоҷикӣ [Матн]: дисс. номз. илми филол. / С.А. Юсуфова. – Душанбе: Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ, 2019. – 169 с.

#### **Б. Бо забони русӣ:**

128. Абдуллоев, Н.Ш. Формирование таджикской астрономической терминологии и космономии. Автореф. канд. дисс. [Текст] / Н.Ш. Абдуллоев. –Душанбе, 1978. – 21 с.
129. Амлоев, А.Я. Словообразование имён существительных в художественной прозе Фазлиддина Мухаммадиева. Дисс. канд. филол. наук [Текст] / А.Я. Амлоев. – Душанбе, 2014. – 229 с.
130. Амонова, Ф.Р. Именное аффиксальное словообразование в современном персидском и таджикском языках. [Текст]: Учеб. пособие / Ф.Р. Амонова. – Душанбе: Изд-во ТТУ, 1982. – 55 с.
131. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов [Текст] / О.С. Ахманова. – М.: Наука, 1966. – 605 с.
132. Байзоев, А.М. Язык «Донишнома» Абуали ибн Сина (терминология и словообразование) [Текст] / А.М. Байзоев. – Автореф. канд. дисс. – Душанбе, 1992. – 22 с.
133. Белоусов, В.Н. и др. Русская грамматика [Текст] / В.Н. Белоусов. – М.: Русский язык, 1990. – 639 с.
134. Бельчиков, Ю.А. Стилистика и культура речи [Текст] / Ю.А. Бельчиков. – М.: Университет Российской академии образования, 2000. – 160 с.
135. Бекмуродов, М. Лексико-семантический и структурный анализ строительной терминологии (на материале таджикского и английского

- языков) [Текст] / М. Бекмуродов: Автореферат диссертации канд. филол. наук. – Душанбе, 2002. – 23 с.
136. Бердиева, Т. Лингвистические и экстралингвистические причины арабских заимствований (По материалам прессы 20-х г.) [Текст] / Т. Бердиева. – Душанбе: Ирфон, 1971. – 271 с.
137. Бердиева, Т. Калька как способ обогащения терминологии таджикского языка [Текст] / Т. Бердиева // Изв. АН Тадж. ССР. Отдел общ. наук. – 1979. – № 4. – С. 11-13.
138. Бердиева, Т. Назарияи иқтибос [Текст] / Т. Бердиева. – Душанбе, 1991. – 128 с.
- 139 Бертельс, Е.Э. Грамматика персидского языка [Текст]: учебное пособие / Е.Э. Бертельс. – Ленинград: Ин-т живых восточных языков им. А.С. Енукидзе, 1926. – 126 с.
140. Богорад, И.В. Больной и врач [Текст] / И.В. Богорад. – М.: Знание, 1982. – 95 с.
141. Васильева, А.Н. Газетно-публицистический стиль речи [Текст] / А.Н. Васильева. – М.: Русский язык, 1982. – 198 с.
142. Виноградов, В.В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития [Текст] / В.В. Виноградов. – М., 1967. – 301 с.
143. Виноградов, В.В. Проблемы русской стилистики [Текст] / В.В. Виноградов. – М.: Высшая школа, 1981. – 300 с.
144. Вихляева, В.М. и др. Деонтология в медицине. [Текст] / В. М. Вихляева. – М.: Медицина, 1988, т. 2. – 416 с.
145. Гвоздев, А.Н. Очерки по стилистике русского языка [Текст] / А.Н. Гвоздев. – М.: Просвещение, 1965. – 408 с.
146. Головин, Б.Н. Введение в языкознание [Текст] / Б.Н. Головин. – М.: Высшая школа, 1983. – 231 с.
147. Граудина, Л.К. Беседы о грамматике [Текст] / Л.К. Граудина. – М.: Знание, 1983. – 128 с.

148. Граудина, Л.К. Вопросы нормализации русского языка [Текст] / Л.К. Граудина. – Грамматика и варианты. – М., 1980.
149. Граудина, Л.К. О современной концепции отечественной риторики и культуры речи [Текст] // Культура русской речи и эффективность общения / Л.К. Граудина. – М., 1996. – С. 182-186
150. Гулназарова, Ж.Б. Семантика глагола в таджикском литературном языке (на примере художественного наследия Абдуррахмона Джами) [Текст]: дисс. док. филол. наук/ / Ж.Б. Гулназарова. – Душанбе, 2020. – 376 с.
151. Даниленко, В.П. Русская терминология [Текст] / В.П. Даниленко. – М.: Наука, 1977. – 48 с.
152. Загрекова, Е.Н. Истоки и развитие российской медицинской терминологии [Текст] / Е.Н. Загрекова. – Саратов, 2008. – 187 с.
153. Залеман, К.Г. Краткая грамматика новоперсидского языка. [Текст]: учебное пособие / К.Г. Залеман, В.А.Жуковский. – СПб., 1890. – 100 с.
154. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование [Текст]: учебник для педагогических вузов/ Е. А. Земская. – М.: Просвещение, 1973. – 304 с.
155. Золотова, Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка [Текст] / Г.А. Золотова. – М: Наука, 1973. – 352 с.
156. Касымов, О.Х. Лексика «Шахнаме» Абулкасима Фирдавси [Текст] / О. Касимов. – Душанбе, 2011. – 54 с.
157. Касымов, О.Х. Лексические единицы kada и goh в «Шахнаме» [Текст] / О.Х. Касымов // Ахбороти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Силсилаи филология ва шарқшиносӣ. – 2009. – № 2. – С. 9-14.
158. Касымов, О.Х. Деривация в «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси: Именные слообразовательные суффиксы [Текст] / О.Х. Касымов. – Душанбе: Дониш, 2006. – 187 с.

159. Касымов, О.Х. Лексика и словообразование в «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси [Текст] / О.Х. Касымов. – Душанбе: ОАО «Чопхонаи Дониш», 2016. – 346 с.
160. Касимов, О. Суффиксальное словообразование имен существительных в «Шахнаме» А. Фирдавси. Дис. к.ф.н. [Текст] / О. Касимов. – Душанбе, 1988. – 188 с.
161. Кабиров, Ш. Лексические особенности Таърихи Бадаҳшон: АҚД / Ш. Кабиров. – Душанбе, 1979. – 24 с.
162. Капранов, В. Мудрость веков. [Текст] / –Душанбе: Ирфон, 1989. – 304 с.
163. Капранов, В.А. Таджикско-персидская лексикография в Индии ХУ1-Х1Х вв. [Текст] / В.А. Капранов. – Душанбе: Дониш, 1987. – 243 с.
164. Кожин, А.Н. и др. Функциональные типы русской речи [Текст] / Кожин А.Н. и др. – М.: Высшая школа, 1982. – 223 с.
165. Костомаров, В.Г. Русский язык на газетной полосе [Текст] / В.Г. Костомаров. – М.: Издательство Московского университета, 1971. – 266 с.
166. Костомаров, В.Г. Языковой вкус эпохи (из наблюдения над языка современных масс-медиа) [Текст] / В.Г. Костомаров. – М., 1994. – 247 с.
167. Кубрякова, Е.С. Словообразование [Текст] / Е.С. Кубрякова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 171 с.
168. Левашов, Е.А., Поповцева, Т.Н. и др. Новые слова и значения [Текст] / Е.А. Левашов, Т.Н. Поповцева и др. – М.: Русский язык, 1984. – 808 с.
169. Лившиц, В.А., Смирнова, Л.П. Язык «Донишнома» и роль Ибн Сины в развитии персидско-таджикской научной терминологии // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Ч. 11 / В.А. Лившиц, Л. П. Смирнова. – М., 1981. – С. 115-151.
170. Лотте, Д.С. Основные принципы построения научно-технической терминологии в науке и технике[Текст] / Д.С. Лотте. – М.: Наука, 1969. – 200 с.

171. Лотте, Д.С. Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. [Текст] / Д.С. Лотте. – М.: Наука, 1970. – 271 с.
172. Лотте, Д.С. Проблемы языка науки и техники [Текст] // Д.С. Лотте. – М.: Наука, 1972. – 300 с.
173. Машковский, М.Д. Лекарственные средства. Т. 1-2 [Текст]. –М.: Медицина, 1988. – 624 с.
174. Мухтори, К. Лексико-семантические особенности поэтического наследия Рудаки [Текст] / К. Мухтори / Автореферат канд. дисс. – Душанбе, 2002. – 20 с.
175. Нуралиев, Ю. Лекарственные растения [Текст] / Ю. Нуралиев. – Душанбе, 1988. – 286 с.
176. Ниёзмуҳаммадов, Б., Бухоризода, А.Л., Калонтаров, Я.И. О терминологической работе в Таджикистане [Текст] / Сб.: Вопросы терминологии. – М., 1961. – С. 3-25.
177. Нуров, П.Г. Становление и развитие таджикской физической терминологии. Автореф. канд. дисс. [Текст] / П.Г. Нуров. – Душанбе, 1997. – 22 с.
178. Основы иранского языкознания. Т. 1 [Текст]. – М.: Наука, 1981. – 543 с.
180. Пейсиков, Л.С. Очерки по словообразованию персидского языка [Текст] / Монография / Л.С. Пейсиков. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1973. – 198 с.
181. Пейсиков, Л.С. Лексикология современного персидского языка [Текст] / Монография / Л.С. Пейсиков. – М.: Изд-во Московского университета, 1975. – 207 с.
182. Пейсиков, Л.С. Лексикология современного персидского языка [Текст] // Л.С. Пейсиков. – М., 1975. – 203 с.
183. Руженкова, И.В. Основы фитотерапии [Текст] / И.В. Руженкова. – Ростов н.Дону, 2005.

184. Розенталь, Д.Э. Язык рекламных текстов [Текст] / Д.Э. Розенталь. – М., 1981. – 179 с.
185. Рубинчик, Ю.А. Грамматический очерк персидского языка. Т. 11 [Текст] // Персидско-русский словарь. Под редакцией Ю.А. Рубинчика. – М.: Русский язык, 1983. – С.793-847.
186. Рубинчик, Ю.А. Грамматика современного персидского литературного языка [Текст] / Ю.А. Рубинчика. – М.: Издательская группа «Восточная литература» РАН, 2001. – 600 с.
187. Самойлов, Д. В. О переводе медицинского текста [Текст] / Д.В. Самойлов. –М.: Издательский дом «Практика», 2005. – 167 с.
188. Солганик, Г.Я. О закономерностях языка газеты в XX веке [Текст] / Г.Я. Солганик / Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2002. №2. – С. 39-53.
190. Сулаймонов, С. Становление арабской и таджикской философской терминологии (на базе философского наследия Ибн Сины). [Текст] / С.Сулаймонов. Автореф. докт. дисс. – Душанбе, 1997. – 53 с.
191. Суперанская, В А., Подольская, Н.В., Васильева, Н.В. Общая терминология. [Текст] // Вопросы теории. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 248 с.
192. Таджиев, Д.Т. Слово об «вода» в современном таджикском языке. Осори мунтахаб [Текст] / Д.Т. Таджиев. – Душанбе: Деваштич, 2005. – С.108-138.
193. Тихонов, А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2-х томах. [Текст] / А.Н. Тихонов. – М.: Русский язык, 1985. – 856 с.
194. Уваров, В.Д. Переводная и учебная лексикографи. [Текст] / В. Д. Уваров. – М.: Русский язык, 1979. – 392 с.
195. Формановская, Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты [Текст] / Н.И. Формановская. – М., 1982. – 126 с.
196. Формановская, Н.И. Культура общения и речевой этикет [Текст] Н.И. Формановская. – М., 2002. – 234 с.

197. Хайдаров, К.Х. Лечебные растения Таджикистана [Текст] К.Х. Хайдаров. – Душанбе: Ирфон, 1988. – 88 с.
198. Хайдарова, Д.А. Особенности медицинской терминологии в таджикском и английском языках [Текст] / Д.А. Хайдарова // Автореферат диссертации канд. филол. наук. – Душанбе, 2007. – 26 с.
199. Хасанов, А. Лексические особенности «Худуд-ал-алем» [Текст] / А. Хасанов. Автореф. кандид. дисс. – Душанбе, 1986. – 28 с.
200. Ходжиматов, Д. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана. [Текст] / Д. Ходжиматов. – Душанбе: Таджикская советская энциклопедия, 1989. – 365 с.
201. Хоркашев, С.Р. Словообразование и словарный состав [Текст] / С.Р. Хоркашев. – Душанбе, 2014. – 132 с.
202. Хоркашев, С.Р. Словообразования имён существительных в южных и юго–восточных говорах таджикского языка [Текст] / Монография / С.Р. Хоркашев. – Душанбе, 2016. – 239 с.
203. Чавчавадзе, Т.А. Именное словообразование в новоперсидском языке. [Текст] / Монография / Т. А. Чавчавадзе. – Тбилиси: Мецниереба, 1981. – 375 с.
204. Чхеидзе, Д.Т. Именное словообразование в персидском языке. [Текст] / Монография / Д.Т. Чхеидзе. – Тбилиси: Мецниереба, 1969. – 140 с.
205. Шанский, Н.М. Очерки по русскому словообразованию [Текст] / Н.М. Шанский. – М.: Изд-во Московского университета, 1968. – 312 с.
206. Шанский, Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. [Текст] / Н.М. Шанский. – Ленинград: Просвещение, 1990. – 415 с.
207. Шанский, Н.М. Очерки по русскому словообразованию [Текст] / Н.М. Шанский. – М.: Изд-во Московского университета, 1968. – 312 с.
208. Шанский, Н.М. Лексикология современного русского языка [Текст] / Н.М. Шанский. – М., 1972. – 168 с.

209. Шанский, Н.М. Основы словообразовательного анализа [Текст] / Н.М. Шанский. – М., 1993. – 56 с.
210. Шарипов, Т. Компьютерная лексика таджикского языка (структурно-семантический анализ). [Текст] / Т. Шариев. – Автореф. канд. дисс. – Душанбе, 2003. – 25 с.
211. Юсупов, А.И. Медицинские термины «Хидоят-ул-мутааллимин фи-т-тиб» Ахвайни Бухорои [Текст] / А.И. Юсупов. – Автореф. канд. дисс. – Душанбе, 2004. – 22 с.

## **II. ФАРҲАНГҲО**

### **A. Бо забони тоҷикӣ:**

214. Айнӣ, С. Луғати нимтағсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик. Ҷ.12. Қ. 1 [Матн] / С. Айнӣ. – Душанбе: Дониш, 1976.
215. Амид, Ҳасан. Фарҳанги Амид [Матн] / Амид Ҳасан. – Техрон: Амири Кабир, 1373. – 1254 с.
216. Бобомуродов, Ш. Луғати муҳтасари қалимасозии забони тоҷикӣ. Даастури таълимиӣ [Матн] / Ш. Бобомуродов, А. Муминов. – Душанбе, 1983. – 120 с.
217. Бобомуродов, Ш., Муъминов, А. Луғати муҳтасари қалимасозии забони адабии тоҷик [Матн] / Ш. Бобомуродов. – Душанбе: Маориф, 1983. – 117 с.
218. Бурҳони қотеъ. Бурҳон Муҳаммадхусейн [Матн] / М. Бурҳон. – Душанбе: Адиб, 1993, ч. 1 – 435 с.
219. Бурҳони қотеъ. Бурҳон Муҳаммадхусейн [Матн] / М. Бурҳон. – Душанбе: Адиб, 2007. ч. 2 – 435 с.
220. Додхоева, М.Ф., Расулий, М.Я. Луғати истилоҳоти акушерӣ-гинекологӣ (русӣ-тоҷикӣ-лотинӣ) [Матн] / М.Ф. Додхоева. – Душанбе: Ҳикмат, 2009. – 258 с.
221. Қурбон, У.А. Вожаномаи тиббӣ. [Матн] / У.А. Қурбонов. –Душанбе, Энциклопедияи миллии тоҷик, 2014, ч.1. – 808 с.
222. Қурбон, У.А. Вожаномаи тиббӣ. [Матн] / У.А. Қурбонов. —Душанбе: Энциклопедияи миллии тоҷик. ч. 2 – 816 с.

223. Қурбон, У.А. Фарҳанги тибби ниёгон. [Матн] / У.А. Қурбонов. –Душанбе: Энсиклопедияи миллии тоҷик, 2016. – 776 с.
224. Имомов, А. Фарҳанги беназир (иборат аз 3 китоб) [Матн] – Душанбе:Ирфон. 2013. – 208 с.
225. Мирзоев, Х. Лугати анатомии лотинӣ-русиӣ-тоҷикӣ [Матн] / Х. Мирзоев. – Душанбе: Дониш, 1966. – 380 с.
226. Муҳаммад, Ғиёсуддин. Ғиёс-ул-луғот (таҳияи А. Нуров), ч. 1 [Матн] / Муҳаммад Ғиёсуддин. – Душанбе: Адиб, 1987. – 480 с.
227. Муҳаммад, Ғиёсуддин. Ғиёс-ул-луғот (таҳияи А. Нуров), ч. 2 [Матн] / Муҳаммад Ғиёсуддин. – Душанбе: Адиб, 1988. – 416 с.
228. Муҳаммад, Ғиёсуддин. Ғиёс-ул-луғот,ч.3 [Матн] / Муҳаммад Ғиёсуддин. – Душанбе: Адиб, 1989. – 304 с.
229. Расулов, М.Я. Фарҳанги тиббӣ [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе: ЭСТ, ч.1, 1973. – 468 с.
230. Расулов, М.Я. Фарҳанги тиббӣ [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе: ЭСТ, ч. 2. 1982. – 464 с.
231. Расулов, М.Я. Фарҳанги тиббӣ [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе: ЭСТ, 1982, ч.3. – 416 с.
232. Расулов, М.Я. Фарҳанги тиббӣ [Матн] / М.Я. Расулов. – Душанбе, ЭСТ,1986, ч.4. – 488 с.
233. Рауфов, Ҳ. «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографияи тоҷику форс [Матн] / Ҳ. Рауфов. – Душанбе: Дониш, 1973. – 192 с.
234. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ч.1 [Матн]. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 951 с.
235. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ч. 2 [Матн]. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 996 с.
236. Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ [Матн]. – Душанбе, 2010. Ч. 1. – 996 с.
237. Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ [Матн]. –Душанбе, 2010. Ч. 2. – 1095 с.

238. Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ [Матн] / (Зери таҳрири Д. Саймиддинов ва диг.). – Душанбе, 2006. – 784 с.
239. Фарҳанги тибби ниёгон [Матн]. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тоҷик, 2016. – 776 с.
240. Шоҳнома. Фарҳанги мухтасар (тахияи И. Ализода) [Матн]. – Душанбе: Адиб, 1992. – 493 с.
241. Ҷураев, Ғ. Фатҳуллоев, С. Лугати калима ва истилоҳоти нав [Матн] / ғ. Ҷураев, С. Фатҳуллоев. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 190 с.
242. Ҷӯраев, Р. Этимологияи 100 калима [Матн] / Р. Ҷӯраев. – Душанбе: Маориф. 1985. – 28 с.
243. Юсуфов, А. Шарҳи истилоҳоти тиббӣ [Матн] / А. Юсуфов. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 112 с.
244. Энсиклопедияи мухтасари тиб. Ҷилди 1-5 [Матн]. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тоҷик, 2011. – 504 с.
245. Энциклопедияи советии тоҷик. Ч. 1 [Матн]. –Душанбе: Сарредакцияи илмии ЭСТ, 1987. – 638 с.

#### **Б. Бо забони русӣ:**

246. Баранов, Х. К. Арабско-русский словарь [Текст] / Х. К. Баранов. – М., 1997. – 200 с.
247. Большой энциклопедический словарь. Т. 1 [Текст] / (гл. редактор: А.М. Прохоров). – М.: Советская энциклопедия, 1991. – 863 с.
248. Большой энциклопедический словарь. Т. 2 [Текст] (гл. редактор А.М. Прохоров). М.: Советская энциклопедия, 1991. – 768 с.
249. Дари-русский словарь [Текст]. – М.: Русский язык, 1986. – 752 с.
250. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь [Текст] / И. Х. Дворецкий. – М., 1976.
251. Крысин, Л.П. Толковый словарь иноязычных слов [Текст] / Л. П. Крысин. –М.: Эксмо, 2007.

252. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / (Гл. ред. В.Н.Ярцева). – М.: Энциклопедический словарь, 1990. – 685 с.
253. Мюллер, В.К. Англо-русский словарь [Текст] / В. К. Мюллер. – М.: Русский язык, 1985. – 863 с.
254. Нуралиев, Ю. Гиёхномай Абумансури Муваффак [Текст] / Ю. Нуралиев. – Душанбе: Ирфон, 1992. – 192 с.
255. Огородников, П.В. и др. Этимологический словарь лекарственных растений сиря и препаратов [Текст] / Огородников П.В. и др. – М., 1973.
256. Осимӣ, М.С. Лугати русӣ-тоҷикӣ [Матн].– М.: Русский язык, 1985. – 1280 с.
257. Персидско-русский словарь. Т. 1-2 [Текст]. Под редакцией: Ю.А. Рубинчика. – М., 1982.
258. Популярная медицинская энциклопедия [Текст]. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – 688 с.
259. Розенталь, Д.Э., Теленкова, М.А. Словарь трудностей русского языка [Текст]. – М., 1985. – 704 с.
260. Русско-таджикский словарь [Текст] / Лугати русӣ-тоҷикӣ. – 1985.
261. Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии [Текст]. – М., 2002.
262. Энциклопедический словарь медицинских терминов [Текст] / Главный редактор академик Б.В. Петровский). – М.: Советская энциклопедия, 1982, Том 1. – 464 с., Том 2. 1983. – 448 с.; том 3. 1984. – 512 с.
263. Энциклопедия народной медицины. Т. 7. Лекарственные растения [Текст]. – М., 2000. – 563 с.
264. Этимологический словарь русского языка. Т. I [Текст]. – М., 1963. – 241 с.
265. Этимологический словарь русского языка. Т. III [Текст]. – М., 1973. – 235 с.
266. Ягудаев, А.М. Русско-таджикский медицинский разговорник [Текст]. – Душанбе: Маориф, 1985. – 128 с.

## **Б) РЎЙХАТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАЧАИ ИЛМИЙ ДОИР БА МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ**

### **I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

- [1-М]. Шодиматова, М.К. Юсупов, А.И. Паҳлӯҳои лингвистии истилоҳ [Матн] / М.К. Шодиматова, А.И. Юсупов // Авҷи Зӯҳал. – Душанбе, 2021. – № 4. – С. 165-171.
- [2-М]. Шодиматова, М.К. Таърихи тибби форсу тоҷик ва ташаккули истилоҳоти илмӣ дар замони муосир [Матн] / М.К. Шодиматова // Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Шӯбай илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – Душанбе, 2023. – № 2 (271). – С. 325-330.
- [3-М]. Шодиматова, М.К. Корбурди истилоҳоти тиббии арабӣ дар забони матбуот [Матн] / М.К. Шодиматова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2025. – № 2. – С. 75-81.

### **II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:**

- [4-М]. Шодиматова, М.К. Саҳми устод Айнӣ дар ташаккули истилоҳоти тиббӣ [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалии «Илми тиб дар асри XXI – назар ба оянда» бахшида ба 80-солагии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (2019-2021)» (Душанбе: ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, 29.11.2019). – Душанбе, 2019. – С. 444-445.
- [5-М]. Шодиматова, М.К. Доир ба тарҷумаи истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуоти муосири тоҷик [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалии «Медиалингвистика ва услубшиносӣ: проблема ва дурнамо» ба муносибати 85-солагии профессор Баҳриддин Камолиддинов (Душанбе: ДМТ, 22-23.10.2020). – Душанбе, 2020. – С. 162-165.

- [6-М]. Шодиматова, М.К. Истилоҳоти тиббии забони тоҷикӣ ва рушди он дар замони муосир [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии (Ш-солона) МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Ҳатлон», бахшида ба 30-солагии Ичлосияи XVI-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Данғара: ДДТХ, 16.12.2022). – Данғара, 2022. – С. 488-489.
- [7-М]. Шодиматова, М.К. Истилоҳоти тиббӣ ва баъзе ҳусусиятҳои он дар осори бадеӣ [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи 71-умин конференсияи илмӣ-амалии байналмилаӣ дар мавзуи «Инноватсия дар тиб – аз илм ба амалия» (Душанбе: ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, 01.12.2023). – Душанбе, 2023. – С. 724-726.
- [8-М] Шодиматова, М.К. Забони матбуот ва ташаккули истилоҳоти тиббӣ дар замони муосир [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Услубшиносӣ ва медиалингвистика: проблема ва дурнамо» (Душанбе: ДМТ, 07.05.2024). – Душанбе, 2024. – С. 93-100.
- [9-М] Шодиматова, М.К. Меъёри забони адабӣ ва забони баъзе нашрияҳои даврӣ [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Услубшиносӣ ва медиалингвистика: проблема ва дурнамо» (Душанбе: ДМТ, 07.05.2024). – Душанбе, 2024.– С. 157-163.
- [10-М] Шодиматова, М.К. Доир ба баъзе ҳусусиятҳои сохтории истилоҳоти тиббӣ дар забони матбуоти тоҷик [Матн] / М.К. Шодиматова // Забон ва Истиқлол. Маҷмуаи мақолаҳо. – Душанбе, 2024.– С. 366-374.
- [11-М]. Шодиматова, М.К. Забоншиносони тоҷик ва таҳқиқи истилоҳоти илмии забони тоҷикӣ [Матн] / М.К. Шодиматова // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Ҳатлон», бахшида ба 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (V-солона) дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами тиб ва маълумоти олии тиббӣ» (Данғара: ДДТХ, 29.11.2024). – Данғара, 2024. – С. 651-652.